

ФИЗИКА

Китоби дарсй барои донишомӯзони синфи 9-уми мактабҳои
таълими миёнаи умумӣ


Мутобиқи нашри сеюми такмилёфта

*Вазорати таълими Халқи Республикаи
Ӯзбекистон ба нашр тавсия намудааст*



АСОСҲОИ НАЗАРИЯИ МОЛЕКУЛАВӢ- КИНЕТИКИИ СОХТИ МОДДА

ЭЛЕМЕНТҲОИ ТЕРМОДИНАМИКА

МУҲАРИКҲОИ ҲАРОРАТӢ



ХОСИЯТИ ЧИСМҲОИ САХТ ВА МОЕЪ



ОПТИКА

Хонаи эҷодии табъу нашри ба номи Ғафур Ғулом
Тошканд- 2019

Муаллифон: **П. Ҳабибуллаев, А. Бойдедаев**

А. Бахромов, К. СУЯРОВ, Ҷ. УСАРОВ, М. ЮЛДАШЕВА

Муҳариррири маҳсус :

К. Турсунметов – доктори фанҳои физ-мат, профессори донишгоҳи
Миллии Ўзбекистон.

Муқарризоти:

А.Т. МАМАДАЛИМОВ

– доктори фанҳои физика математика, академики А.Ф. Рўз;

М. ЧЎРАЕВ

– профессори ДПДТ ба номи Низомӣ, доктори фанҳои педагогика;

Э. ХЎЧАНОВ

– муалими “Кафедра боғомӯзи физика ва астрономия”.

ДОДТ;

З. САНГИРОВА

– методисти фанни физика, шўъбаи “фанҳои аник ва табиий,
МТР;

Ш. СОДИҚОВА

– Муаллимаи кафедраи “Физикаи умумӣ” доктори фанҳои
фалсафаи ДМУЗ

В. САИДХЎЧАЕВА

– Муаллимаи фанни физикаи мактаби рақами 5 -и ноҳияи
Пискенти, вилояти Тошканд, ходими шоистаи ҳалқии
Ўзбекистон.

М.САИДАРИПОВА

– Муаллимаи фанни физикаи мактаби рақами 63-и ноҳияи
Юнусобод;

Э. ЧУМАНИЁЗОВ

– Муаллимаи фанни физикаи мактаби рақами 8-и, ноҳияи
Сергилий.

Аломатҳои шартӣ

 – эътибор дихед ва дар хотир доред.

 – ба саволҳо ҷавоб дихед.

 – дар ёд доред!

 – масъаларо ҳал кунед.

 – супоришҳои амалиро ичро кунед ва ба дафтаратон нависед.

* – масъалаҳое, ки роҳи ҳаллашон нисбатан душвортар аст.

Асҳисоби маблағҳои Бунёди мақсадноки китоби Республика чоп шудааст.

Ҳабибуллаев. П.


Физика. Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ / Ҳабибуллаев. П.[ва диг] – Тошкент: хонаи эҷодии табъу нашри ба номиFaafur Fулом, 2019. –176 сах.

УЎК 372.853(075)


КБК 22. 3 я 72

ISBN 978-9943-5551-6-7

© Хонаи эҷодии табъу нашри ба номи
Faafur Fулом, 2019



ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛАВЙ ВА АСОСХОИ ТЕРМОДИНАМИКА



Физикаи молекулаҳо ва термодинамика яке аз қисмҳои физика буда, дар он вобастагии хосиятҳои физикии чисм ба рӯйдоди ҷараёнҳои байни зарраҳои бешумори онро ташкилдиҳанда вобаста карда омӯхта мешавад.

Доираи масъалаҳои омӯзиши физикаи молекулаҳо ва термодинамика басо васеъ буда дар он:


- соҳти моддаҳо;
- хосиятҳои физикии ҳолатҳои гуногуни модда;
- конуниятҳои аз як ҳолат ба ҳолати дигар гузаштани модда;
- ҳодисаҳои сатҳии модда, ҳодисаҳои дар сарҳади ду модда содиршаванд;
- харакати зарраҳои моддаро ташкилдиҳанда ва сабабҳои ба вучуд омадани таъсири мутақобили қувваҳоро меомӯзанд ва фаҳмонида медиҳад.

Мавриди омӯзиши физикаи молекулаҳо ва термодинамика аз методҳои статистикӣ ва термодинамикӣ истифода мебаранд.

1. Методи статистикӣ. Калимаи «*статистика*» маънои «*ҳисобкунӣ*», «*умумикунӣ*»-ро мефаҳмонад. Дар методи статистикӣ на ҳаракати ҳар як зарраи модда, балки ҳаракати миёнаи натиҷавии онҳо омӯхта мешавад. Масалан, суръати миёнаи молекулаҳо, қимати миёнаи энергияи кинетикии онҳо ва ғайраҳо. Ҳаракати миёнаи натиҷавии зарраҳо дар асоси конуниятҳои ҳаракати зарраҳои алоҳида муайян карда мешавад. Методи статистикӣ ба назарияи соҳти молекулавӣ- кинетикии моддаҳо асос карда гирифта шудааст.

2. Методи термодинамикӣ. Калимаи «*термодинамика*» аз калимаҳои «*термо*» - гармӣ ва «*динамика*» - «*қувва*», «*ҳаракат*» гирифта шудааст. Дар методи термодинамикӣ ҳолати моддаи омӯхтаистода бо параметрҳои термодинамикӣ мисли ҳарорат, фишор ва ҳаҷм аниқ карда мешаванд.

Дар омӯзиши физикаи молекулаҳо ин ду методҳои статистикӣ ва термодинамикӣ якдигарро пурра мекунанд. Ин методҳо дар омӯзиши соҳти моддаҳои дар ҳолатҳои газӣ, моеъгӣ ва саҳтӣ буда, инчунин ҷараёнҳои дар онҳо ба амал оянда истифода бурда мешаванд.



БОБИ I

АСОСХОИ НАЗАРИЯИ МОЛЕКУЛАВЙ-КИНЕТИКИИ СОХТИ МОДДАХО

§ 1. НАЗАРИЯИ МОЛЕКУЛАВЙ-КИНЕТИКИИ СОХТИ МОДДА

Ба таълимоти оиди сохти модда бори нахуст аз тарафи файласуфи юонон Демокрит, ки дар асри 4-5 пеш аз мелод зиндагӣ кардааст, асос гузоштаст. Демокрит дар асарҳои худ барои омӯзиши ҳодисаҳои табият зарур будани омӯхтани сохти дохилии ҷисмҳоро таъкид намудааст. Ба фикри он тамоми моддаҳо аз заррачаҳои хурд ташкил ёфтаанд, Шумо маълумат оиди заррачаи хурдтарини моддаро атом номидани он дар синфи 6 шинос шудаед.



Назарияе, ки сохти моддаҳо ва ҳосиятҳои онро ва ҳаракати молекулаҳои онро ташкилдода, инчунин ба мавҷудијати қувваҳои таъсири мутақобили онҳо вобаста меомӯзад назарияи молекулавӣ-кинетикӣ (НМК) номида мешавад.

Назарияи молекулавӣ-кинетикии сохти модда аз асри XVIII сар карда ба сифати назарияи мукаммал ба инкишофёбӣ сар намуд. Дар инкишофёбии назарияи молекулавӣ-кинетикӣ олимони рус М. В. Ломоносов, Д.И.Менделеев, олимони англisis Д. Далтон, Ч. Максвелл. олими немис О. Штерн, физики австриягӣ Л. Болтсман, олими италиёвӣ А. Авогадро ва дигарон саҳми худро гузоштаанд.

Назарияи молекулавӣ-кинетикӣ ба се қоидаи дар таҷрибаҳо исбот ёфта асос карда шудааст:



1. Моддаҳо аз зарраҳо – атом ва молекулаҳо ташкил ёфтаанд.
2. Атом ва молекулаҳо беист ва бетартибона ҳаракат ме-кунанд.
3. Байни атом ва молекулаҳо қувваҳои мутақобили ҷозиба ва теладиҳӣ мавҷуд аст.

Ин қоидаҳо дар мисоли амалии зерин аниқ зоҳир гаштаанд.

1. Ба яке аз канори хона атр пошида шавад, ба канори дигаре ҳам бӯион расида меояд. Ин бӯй аз молекулаҳои атр ташкил ёфтааст. Дар натиҷаи беист ва бетартиб ҳаракат кардани молекулаҳои атр ба хона паҳн мешавад. То ба мо расида омадани бӯи атр вақти маълум мегузарад. Ба ин сабаб – молекулаҳои атр дар роҳи худ бо адади бешумори молекулаҳои ҳаво бармеҳӯрад ва самти ҳаракати ҳудро бисёр маротиба тағиیر медиҳад.

2. Агар ба болои стакани об як қошуқ шир резем, об ва шир бо зудӣ омехта намешавад (расми 1, а). Барои омехташавии онҳо вақти муайян мегузарад (расми 1, б). Байни ҳам омехташавии шир ва об онҳо аз зарраҳо ташкил ёфтанашон, ин зарраҳо бетартиб ва беист дар ҳаракат буданашонро нишон медиҳад. Ҳангоми омехташавӣ гузашти вақт бошад, байни ҳам таъсир намуда ҳаракат кардани зарраҳоро ифода мекунад.

3. Сатҳҳои металҳои тилло ва сурбро суфта намуда, болоиҳам ҷойгир карда ба болои онҳо бори вазнин гузоштанд (расми 2, а). Пас аз панҷ сол бори болои металлҳоро гирифтанд ва ба якдигар часпида мондани онҳоро мушоҳида намуданд. Атомҳои тилло ба дохили моддаи сурб, атомҳои сурб бошад, ба дохили моддаи тилло тахминан 1 мм дохил шуда рафтанаш маълум гашт (расми 2, б). Омехташавии моддаҳои тилло ва сурб ҷисмҳои саҳт ҳам аз зарраҳо ташкил ёфтанашонро нишон медиҳад. Суст омехташавии зарраҳои ҷисмҳои саҳт бошад, қувваи таъсири мутақобили зарраҳои металл нисбат ба моеъ ва газҳо қавитар буданашро ифода мекунад.


Ҳаракати Броунӣ

Таҷрибае, ки ҳаракати бетартибонаи молекулаҳои дар модда бударо тасдиқ мекунад ботаники англisis Роберт Броун соли 1827 мушоҳида кардааст. Броун ба болои об ҷангӣ гули рустаний (спора-туҳм) пошида дар микроскоп мушоҳида намуд. Броун ҳаракати беист ва бетартиби ҷангӣ гули рӯи обро дид, ҷонзоди майдо ҳаёл намуд. Барои муайян кардани ҷизи ҳаракатнок ва сабабҳои он Броун як қатор таҷрибаҳо гузаронид. Дар асоси таҷрибаҳо дар табиат бефосила ва бетартиб ҳаотик ҳаракат намудани зарраҳоро аниқ намуд. Ин гуна ҳаракат номи ҳаракати Броуниро гирифт.




Ҳаракати бефосила ва бетартибонаи зарраҳо дар моеъ ё газҳо ҳаракати ҳаотикӣ номидা мешавад.

Калимаи «ҳаотик» аз калимаи лотинии «хаос» гирифта шуда, маънои «бетартиб»-ро мефаҳмонад. Сабаби ба вучуд омадани ҳаракати Броунӣ дар асоси назарияи молекулавӣ - кинетикий ҷунун фаҳмонида мешавад. Аз тарафи Алберт Эйнштейн соли 1905 назарияи молекулярӣ-




Расми 1.




Расми 2.

Барои омехташавии зарраҳои ҷисмҳои саҳт ҳам аз зарраҳо ташкил ёфтанашонро нишон медиҳад. Суст омехташавии зарраҳои ҷисмҳои саҳт бошад, қувваи таъсири мутақобили зарраҳои металл нисбат ба моеъ ва газҳо қавитар буданашро ифода мекунад.


кинетикии ҳаракати Броунӣ оғарида шудааст. Ба ҷанги гули дар моеъ муаллақ буда, (зарраи Броунӣ) молекулаҳои модда бефосила ва бетартиб бархӯрда меистанд. Агар ҷенаки зарраи Броунӣ аз 1 микрометр калон бошад, зарбаи қувваҳои ба он аз ҳар тараф бархӯрдаистода зарраро ба ҳаракат оварда наметавонад (расми 3). Ҷенаки зарраи Броунӣ дар атрофи 1 нанометр бошад, адади молекулаҳои ба он аз як тараф бархӯранда аз адади молекулаҳои аз тарафи дигар бархӯранда фарқ мекунад. Қувваи натиҷавии ба зарраи Броунӣ таъсиркунанда зарраро ба ҳаракат меорад (расми 4). Бинобар ин, ҳаракати Броунӣ дар натиҷаи зарбаи бефосилаи молекулаҳои муҳите, ки дар он зарра муаллақ аст ба амал меояд.



Расми 3.



Расми 4.



Расми 5.

Ҳаракати Броунӣ мавриди омӯзиши соҳти моддаҳо дорои аҳамияти калон шуд. Ҳаракати Броунӣ бидуни ҳаракати бетартибонаи молекулаҳо, моддаҳо аз молекулаҳо ташкил ёфтанашро ҳам тасдиқ мекунад.

Физики фаронса Жан Перрен дар таҷриба омӯхта, дар фосилаҳои баробари вақт ҳолати зарраҳои ҳаракат караистодаро ба расм гирифтааст. Дар ин траекторияи зарраи Броунӣ чун дар расми 5 тасвирёфта аз ҳатҳои шикасти дарозиҳояшон гуногун иборат будааст. Соли 1928 ба Ж. Перрен барои исботи таҷрибавии аз молекулаҳо ташкил ёфтани моддаҳо мукофоти Нобелӣ дода шуд.



Ҳаракати Броунӣ аз ҳаракати беист ва бетартиб иборат аст. Траекторияи ҳаракати Броунӣ аз ҳатҳои шикастаи мураккаб ташкил ёftааст. Ҳаракати Броунӣ ба андозаи зарра вобаста аст.



1. Ҷӣ гуна таҷрибаҳо қоидаҳои асосии назарияи молекулавӣ-кинетикии соҳти моддаро тасдиқ мекунад?
2. Сабаби рӯйдоди ҳаракати Броуниро фаҳмонида дихед.
3. Аз ҷӣ сабаб қисмҳои қалами ду тақсимшударо аз нав бо якдигар пайваста наметавонем?
4. Зарраҳои қисмҳои саҳт ҳам беист ва бетартиб ҳаракат мекунанд. Барои ҷӣ қисмҳои саҳт пош хӯрда намераванд?



Мушоҳидаи ҳаракати Броунӣ. Чароғи хонаи хобатонро хомӯш намуда, бо ёрии фонус шуоъи нурӣ ҳосил кунед. Порчаи ягон маторо дар роҳи рафти нур афшонед. Дар рӯшноии шуоъ ҳаракати беист ва бетартибонаи зарраҳои чанги таркиби ҳаво намоён мегардад. Хулосаатонро нависед.



Намоиш додани ҳаракати бетартибонаи молекулаҳо дар асоси модели механикӣ.

Циҳозҳои лозимӣ: саққоҳои рангашон сафед ва сиёҳ, ликобча, фломастер.

Мақсад: дар асоси модели механикӣ омӯхтани гипотезаи молекулаҳо бетартиб ҳаракат мекунанд.

1. Ба сифати модели молекула саққоҳои рангашон сафед ва сиёҳро мегирнем. Масалан, тахминан 20- тогӣ бигиред.

2. Зарфи асоси поёниаш ҳамвор ва чуқуртарро гиред (масалан, ликопча).

3. Асоси поёнии доҳили зарфро бо фломастер хат кашида ба ду қисми баробар ҷудо кунед.

4. Ба нимаи якуми зарф донаҳои саққоҳои рангашон сафед, ба нимаи дуюм донаҳои саққоҳои рангашон сиёҳро андозед (расми 6, а).

5. Зарфро ҷунбонида донаҳои доҳили онро ба ҳаракат оред ва ҷойгиршавии донаҳои саққоҳои доҳили зарфро мушоҳида кунед (расми 6, б), инчунин хулосаҳои худатонро нависед.



a)



б)

Расми 6.

§ 2. АНДОЗА ВА МАССАИ МОЛЕКУЛА

Молекулаҳо


Моддаҳо аз зарраҳои майдатарин молекула ва атомҳо ташкил ёфтанашонро дониста гирифтед.



Зарраҳаи ҳурдтарине, ки дар ҳуд ҳосияти кимёвии моддаро нигоҳ медорад, молекула номида мешавад.

Молекула аз якчанд атомҳои як намуд ё намудҳои гуногуни унсурҳои кимёвӣ ташкил меёбад. Бидуни молекулаҳои металл ва гази инерти молекулаҳои моддаҳои дигар камаш аз ду атом ташкил меёбад. Масалан, гази ҳидроген аз молекулаҳои ҳидроген (H_2), як молекулаи ҳидроген бошад,

аз 2 атоми ҳидроген (H) иборат аст. Моддаи оксигени ҳаво аз молекулаҳои оксиген (O_2), ҳар як молекулаҳои оксиген аз 2 атоми оксиген (O) ташкил ёфтааст. Моддаи об аз молекулаи об (H_2O) ташкил ёфтааст. Ҳар як молекулаи об аз ду атоми ҳидроген (H) ва як атоми оксиген (O) иборат аст (расми 7).



Андозаи молекулаҳо

Боиси басо хурд будани молекулаҳо онҳоро бо ҷашм дидан мумкин нест. Аз ин рӯ ҷисмҳо ба назар ҷисми бутун менамоянд. Усулҳои зиёди муайян кардани андозаи молекулаҳо мавҷуданд. Яке аз ин гуна усулҳо пахншавии қатраи равғани зайдун дар рӯи обро дида мебароем. Агар зарф қалон бошад қабати равған рӯи обро пурра мепӯшад (расми 8). Қатраи равғани зайдуни ҳаҷмаш 1 mm^3 дар сатҳи об таҳминан масоҳати 0.6 m^2 –ро ишғол мекардааст. Қатраи равған дар сатҳи об ба масоҳати қалонтарин паҳн шавад қабати ғафсии равған ба диаметри як молекула наздик гуфта тасаввур кардан мумкин. Қабати ғафсии равғанро чунин муайян мекунем. Ҳаҷми қабати равған V ба ҳосили зарби масоҳати паҳншуда S ва ғафсии қабат d баробар аст.


$$V = S \cdot d. \quad (1)$$

Аз ин баробарӣ қабати ғафсии равған, яъне диаметри молекулаи равғани зайдун чунин мешавад:

$$d = \frac{V}{S} = \frac{1 \text{ mm}^3}{0,6 \text{ m}^2} = \frac{10^{-9} \text{ m}^3}{0,6 \text{ m}^2} \approx 1,7 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

Молекулаи ин гуна андоза доштаро микроскопи оптикаи басо зӯртарин ҳам пайхас намекунад. Дар асоси натиҷаҳои аз (расми 8) ченкунӣ гирифташуда мо атомро чун намуди саққои радиусаш наздики 10^{-10} m тасаввур карданамон мумкин.

Боиси молекулаҳо аз якчанд атомҳо таркиб ёфтанашон диаметри онҳо аз диаметри атомҳо қалонтаранд.



Расми 8.

Масалан, диаметри молекулаи ҳидроген $d \approx 2,3 \cdot 10^{-10}$ м, диаметри молекудай об $d \approx 3 \cdot 10^{-10}$ м аст.

Ин ченакхо ҳамин қадар хурд, ки тасаввур намудани онҳо басо мушкил аст. Дар ин гуна ҳолатҳо барои тасаввуркунӣ байни ҳам муқоисакунӣ ёрӣ медиҳад. Масалан, агар молекуларо то баробари себ қалон карда шавад, ҳамин қадар себи қалон кардашуда чун сайёраи Замин мешуд. Боз ҳамин гуна муқоисакунӣ: агар ҳамаи чизҳои табииат 10^8 маротиба қалон карда шавад, бачаи қадаш 1 м ба 100 000 км мерасид.

Дар рӯзҳои ҳозира бо ёрии асбобҳои маҳсус манзараи ҷойгиршавии атом ва молекулаҳои алоҳида, инчунин имкони аниқ чен намудани андозаи онҳо мавҷуданд. Яке аз ин гуна асбобҳои замонавӣ **микроскопи туннелӣ** (расми 9) буда, он аз тарафи ҳодимони фирмай машҳури IBM¹ солҳои 1980 оғарида шудааст (ба муаллифони ин қашфиёт Герд Биннинг ва Генрих Рорер соли 1986 мукофоти Нобел дода шудааст). Микроскопи туннелӣ имконияти то 100 миллион маротиба қалонқуни андоза соҳиб аст. Ин бошад, бо амиқии басо қалон чен кардани андозаи атом имкон медиҳад. Бо ёрии микроскопи туннелӣ диаметри атоми карбон ба $1,4 \cdot 10^{-10}$ м баробар буданаш ва андозаи атомҳои дигар ҳам аниқ карда шудааст. Ба тасвир гирифтани зарраи моддаро ташкилдода бо ёрии микроскопи туннелӣ аз атом ва молекулаҳо ташкил ёфтани модда боварӣ ҳосил намуд.


Массаи молекула

Аз маълумотҳои андозаи молекулаҳо истифода бурда массаи онҳоро ҳисоб мекунем. Бигзор диаметри молекулаи об таҳминан $d \sim 3 \cdot 10^{-10}$ м бошад, дар ин ҳол ҳаҷми он ҳам таҳминан $V \sim d^3 = (3 \cdot 10^{-10} \text{ м})^3$ баробар мешавад. Молекулаҳои об ба якдигар зич расида меистанд гуфта, адади молекулаҳои 1 м^3 обро ҳисоб мекунем:

$$N = \frac{1 \text{ м}^3}{(3 \cdot 10^{-10} \text{ м})^3} \approx 3,7 \cdot 10^{28} \text{ м. то}$$

Аз массаи оби 1 м^3 баробари 1000 кг буданаш, массаи молекулаи обро мейбем:

$$m_0 = \frac{1000 \text{ кг}}{3,7 \cdot 10^{28}} \approx 2,7 \cdot 10^{-26} \text{ кг.}$$



Расми 9.

¹ IBM (Internasional Business Machines) Компанияи қалон оиди таъминоти дастурӣ дар Америка.

Басо хурд будани массаи молекулаи об аз натиҷаи ҳисобкунӣ намоён аст. Андозаҳои атом (ё молекула) – ҳо ҷӣ қадар хурд набошад ҳам массаи онҳо аниқ карда шудааст. Масалан массаси молекулаи об $m_{H_2O} \approx 2,7 \cdot 10^{-26}$ кг, молекулаи оксиген $m_{O_2} \approx 5,32 \cdot 10^{-26}$ кг, атоми карбон $m_C \approx 1,992 \cdot 10^{-26}$ кг, атоми симоб $m_{Hg} \approx 3,337 \cdot 10^{-25}$ кг баробар аст.

Массаи нисбии атом (молекула)

Дар боло хурд будани массаи молекулаи моддаро ташкилдода гуфта шуд. Лекин ин гуна массаи хурдро бо тарозу ҷен кардан имкон надорад. Аз ин сабаб барои ифодай массаи атом мағҳуми маҳсус, воҳиди атомии масса (в.а.м.) unit (u)² доҳил карда шудааст. Мувофиқи созиши байналхалқӣ массаи атомҳои ҳамаи моддаҳоро бо $1/12$ қисми массаи атоми карбон $^{12}_6C$ муқои-сақунӣ қабул карда шудааст. Дар ин ҳол воҳиди атомии масса:

$$m_{0C} \cdot \frac{1}{12} = 1,992 \cdot 10^{-26} \text{ кг} \cdot \frac{1}{12} \approx 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}.$$

Бинобар ин,

$$1u \approx 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг.}$$



Нисбати массаи атоми моддаи додашуда (m_0) ба $1/12$ қисми массаи атоми карбон (m_{0C}) массаи нисбии атомии ҳамин модда гуфта мешавад.

Мувофиқи таъриф массаи нисбии атомӣ чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\text{Массаи нисбии атомӣ} = \frac{\text{массаи якто атоми унсур}}{1/12 \text{ қисми массаи атоми карбон}}$$

$$A_u = \frac{m_0}{\frac{1}{12} m_{0C}}. \quad (2)$$

ё ки

мувофиқи ифодай (2) массаи нисбии атоми карбон:

$$A_u = \frac{2,66 \cdot 10^{-26} \text{ кг}}{1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}} = 16u.$$

² “unit” – англисӣ – “unified mass unit” “воҳиди атомии масса”

Массаи нисбии атомй бузургии беченак аст. Массаи нисбии атомии тамоми унсурхои кимиёй дар системаи даврии унсурхои кимиёвии Д.И.Менделеев дода шудааст. Барои ёфтани массаи нисбии молекулавии молекулаи моддаи мураккаб массаҳои нисбии ҳар як унсури ба таркиби он дохилшударо бо якдигар зам кардан лозим. Масалан барои ёфтани массаи нисбии молекулавии молекулаи об (H_2O) ба ду массаи нисбии атомии хидроген як массаи нисбии атомии оксигенро зам меқунем, яъне: $M_{H_2O} = 1 \cdot 2 + 16 = 18$ и.

Намунаи ҳалли масъала

Массаи як дона молекулаи об баробари $3 \cdot 10^{-26}$ кг бошад, дар 12 см^3 об чӣ қадар молекула мавҷуд аст?

Дода шудааст:	Формулааш:	Ҳисобкуни:
$m_0 = 3 \cdot 10^{-26}$ кг	$m = \rho \cdot V; N = \frac{m}{m_0};$	$N = \frac{10^3 \cdot 12 \cdot 10^{-6}}{3 \cdot 10^{-26}} = 4 \cdot 10^{23}$ то.
$V = 12\text{ см}^3 = 12 \cdot 10^{-6}\text{ м}^3$		
$\rho = 1000 \text{ кг / м}^3$	$N = \frac{\rho \cdot V}{m_0}.$	
Ёфтани лозим: $N = ?$	$[N] = \frac{\text{кг}}{\text{кг}} = \text{беченак.}$	Ҷавоб: $N = 4 \cdot 10^{23}$ то.



- Ба молекула таъриф дихед ва мисолҳо оваред.
- Андозаи молекуларо чӣ тавр аниқ кардан мумкин аст?
- Андозаи атом ва молекула дар қадом тартиб аст?
- Ба сифати воҳиди атомии масса қадом бузургӣ гирифта шудааст?
- Массаи нисбии молекулавии модда чӣ тавр аниқ карда мешавад?



- Дар ангишти массааш 2,4 кг чӣ қадар атоми карбон мавҷуд буда-нашро ёбед. Массаи атоми карбонро баробари $2 \cdot 10^{-26}$ кг гуфта гиред.
- Равғани ҳаҷмаш $0,2\text{ мм}^3$ дар сатҳи об паҳн шуда, пардаи тунуки масоҳаташ $0,8\text{ м}^2$ -ро ҳосил намуд. Молекулаҳои равған дар рӯи об як қабати ҳамвор паҳншуда ҳисобида, андозаи хаттии молекулаи равғанро аниқ кунед.
- Массаи якто молекулаи об $3 \cdot 10^{-26}$ кг. Дар оби ҳаҷмаш 5 см^3 чӣ қадар молекулаи об мавҷуд аст?
- * Дар оби зарф 10^{24} - то молекулаи об бошад, ҳаҷми об чӣ қадар аст? Диаметри молекулаи обро $3 \cdot 10^{-10}$ гуфта гиред.
- * Диаметри молекулаи об таҳминан $2,6 \cdot 10^{-10}\text{ м}$ бошад, дар 35 см^3 равған чӣ қадар молекулаи равған буданашро аниқ кунед.

6. Ҷадвалро пур кунед.

№	Модда	Формули кимиёвиаш	Массаси нисбии молекулярӣ (4)
1	Нитроген		
2	Озон		
3	Намаки ош		
4	Гази метан		
5	Ангидриди карбонат		

§ 3. МИҚДОРИ МОДДА

Миқдори модда

Аз сабаби дар таркиби ҷисмҳои макроскопӣ (калимаи «такро» – юнонӣ буда, маънии «калон» – ро дорад) атом (ё молекула) - ҳо бисёр буданаш адади онҳоро бо адади атомҳои 12 г карбон муқоисакунӣ қабул карда шудааст.



1 мол - ҳамин ғуна миқдори моддаест, ки адади молекулаҳои он ба адади атомҳои 12 г карбон баробар аст.

Аз ин таъриф хulosai адади молекула (атом) - ҳои миқдори 1 моли ҳамаи моддаҳо байни худ баробаранд, бармеояд. Дар СВБ миқдори моддаро бо «мол» ифода намудан қабул карда шудааст. Миқдори моддаро бо ҳарфи v (ню) ишора мекунанд.

Доимии Авогадро

Адади молекулаҳои миқдори 1 моли модда ба шарафи олимӣ италиёвӣ Амедео Авогадро доимӣ (собит)-и Авогадро номида мешавад ва онро бо ҳарфи N_A ишора намудан қабул шудааст.



Доимии Авогадро бузургии физикии фундаменталӣ буда, қимати аддии он ба $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ мол $^{-1}$ баробар аст.

Агар миқдори модда ба v баробар бошад, адади молекулаҳои он ин тавр аниқ карда мешавад:

$$N = v \cdot N_A. \quad (1)$$

Барои ёфтани миқдори модда, адади молекулаҳои таркиби моддаро бо адади Авогадро тақсим намудан лозим, яъне:

$$v = \frac{N}{N_A}. \quad (2)$$

Массаи молій



Массаи моддаи миқдораш як мол массаи молій номида мешавад ва бо ҳарфи M ишора мекунанд.

Дар асоси ин таъриф массаи молии модда ба ҳосили зарби массаи як молекулаи он бар адади Авогадро баробар аст, яъне:

$$M = m_0 N_A. \quad (3)$$

Ба сифати массаи молій кг/мол қабул карда шудааст. Аз ифодаи (3) массаи молекулаи моддоро ҳисоб кардан мумкин:

$$m_0 = \frac{M}{N_A}. \quad (4)$$

Бинобар ин, барои аниқ кардан массаи молекулаи ҳар гуна модда массаи молии онро ба доимии Авогадро тақсим кардан лозим.

Аз ифодаи массаи нисбии молекулавӣ

$$M_n = \frac{m_0}{\frac{1}{12} m_{0C}} \quad m_0 - \text{ро ёфта, онро ба ифодаи (3)}$$

гузорем, ифодаи $M = \frac{1}{12} m_{0C} \cdot M_n \cdot N_A$ ҳосил мешавад.

Ба ин ифода массаи атоми карбон ва доимии Авогадроро гузошта содда намоем, муносибати зерин ҳосил мешавад:

$$M = M_n \cdot 10^{-3} \text{ кг/мол} \quad \text{ё ки} \quad M = M_n \text{ г/мол.}$$

Бо ин муносибат ёфтани массаи молии модда басо осон аст. Дар асоси системаи даврии Менделеев массаи нисбии молекулавии ҳар гуна чисмро аниқ кардан мумкин. Масалан: барои молекулаи гази ангидриди карбонат (CO_2) массаи нисбии молекулавӣ ба $M_{\text{CO}_2} = 44\text{u}$, дар ин ҳол барои гази ангидриди карбонат (CO_2) массаи молій ба $M = 44 \text{ г/мол}$ баробар мешавад.

Адади молекулаҳо

Барои ёфтани массаи моддаи ихтиёрӣ адади молекулаҳои ташкилкардаи онро ба массаи як молекула зарб задан лозим, яъне:

$$m = m_0 N. \quad (5)$$

Баробарии (4)-ро ба ифодаи (5) гузорем, ифодаи зерин ҳосил мешавад:

$$m = \frac{M}{N_A} N. \quad (6)$$

Ифодаи (1) -ро ба инобат гирем аз ифодаи (6) ифодаи зерин бармеояд:

$$V = \frac{m}{M}. \quad (7)$$

Дар ин ҳол ифодаи (7)-ро ба ҳисоб гирифта ифодаи (1)-ро чунин менависем:

$$N = \frac{m}{M} N_A. \quad (8)$$

Дар асоси ин ифода адади молекулаҳои (ё атомҳои) дар ҳар гуна намуд бударо аниқ кардан мумкин.

Концентратсияи молекулаҳо



Адади молекулаҳои воҳиди ҳаҷм концентратсияи молекулаҳо номида мешавад ва онро бо ҳарфи n ифода мекунанд.

Мувофиқи таъриф концентратсияи молекулаҳоро ин тавр аниқ мекунанд:

$$n = \frac{N}{V}, \quad (9)$$

Дар ин ҷо N -адади молекулаҳои зарф, V -ҳаҷми зарф.

Концентратсияи молекулаҳои модда дар системаи воҳидҳои байналхалқӣ бо воҳиди $[n] = \text{м}^{-3}$ ҷен карда мешавад. Ба ҷои N -и ифодаи (9) ифодаи (8)-ро гузошта, боз як ифодаи дигар ҳосил мекунем.

$$n = \frac{N}{V} = \frac{1}{V} \cdot \frac{m}{M} N_A = \frac{\rho}{m_0}. \quad (10)$$

Аз ин ифода боз як ифодаи муайян кардани зичии модда бармеояд, яъне: $\rho = n \cdot m_0$.

Намунаи ҳалли масъалаҳо

Масъалаи 1: адади молекулаҳои оби ҳаҷмаш 54 см^3 –ро муайян кунед.

Дода шудааст:

$$V = 54 \text{ см}^3$$

$$\rho = 1 \text{ г/см}^3$$

$$M = 18 \text{ г/мол}$$

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ мол}^{-1}$$

Ёфтган лозим:

$$N = ?$$

Формулааш:

$$m = \rho \cdot V; \quad N = \frac{m}{M} N_A.$$

$$[m] = \frac{\text{г}}{\text{см}^3} \cdot \text{см}^3 = \text{г.}$$

$$[N] = \frac{\text{г}}{\text{г/мол}} \cdot \frac{1}{\text{мол}} = 1$$

Ҳисобкунӣ:

$$m = 54 \cdot 1 \text{ г} = 54 \text{ г.}$$

$$N = \frac{54}{18} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 1,806 \cdot 10^{24} \text{ -то}$$

Ҷавоб: $N = 1,806 \cdot 10^{24}$ -то.

Масъалаи 2. 136 мол симоб чӣ қадар ҳаҷмро ишғол мекунад? Зичии симоб $13,6 \text{ г/м}^3$, массаи молӣ 200 г/мол.

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} v &= 136 \text{ мол} \\ \rho &= 13,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3 \\ M &= 200 \cdot 10^{-3} \text{ кг/мол.} \end{aligned}$$

Ёфтан лозим:

$$V = ?$$

Формулааш:

$$v = \frac{m}{M}; \quad m = v \cdot M.$$

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{v \cdot M}{\rho}.$$

$$[V] = \frac{\frac{\text{МОЛ}}{\text{КГ}} \cdot \frac{\text{МОЛ}}{\text{КГ}}}{\frac{\text{КГ}}{\text{М}^3}} = \text{М}^3.$$

Ҳисобкунӣ:

$$V = \frac{136 \cdot 200 \cdot 10^{-3}}{13,6 \cdot 10^3} \text{ м}^3 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3.$$


Ҷавоб: $V = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 = 2 \text{ л.}$



- Чиро миқдори модда меноманд? Воҳиди ҷенаки он чӣ аст?
- Қимати аддии доимии Авогадроро бигӯед ва онро эзоҳ дихед.
- Чӣ гуна бузургӣ массаи молӣ гуфта мешавад? Массаи молии озон, ангидриди карбонат ва гази метан ба чӣ баробар аст?
- Адади молекулаҳои модда чӣ тавр ҳисоб карда мешавад?
- Концентратсияи молекулаҳои оби зарфро чӣ тавр ҳисоб мекунед (расми 10)? Дараҷаи ҷенаки зарф бо мл дода шудааст.



- Миқдори моддаи 270 г обро ҳисоб кунед.
- Массаи гази ангидриди карбонат (CO_2) -ро, ки миқдори моддааш 8 мол аст, ёбед.
- Адади молекулаҳои дар таркиби нитрогени (N_2) массааш 7 г бударо ёбед.
- Массаи молии модда ба 36 г/мол баробар бошад, массаи якто молекулаи онро ёбед.
- Ҷадвалро пур кунед.



Расми 10.

№	Намуди модда	Формулаи кимиёвиаш	Массаи молӣ (г/мол)	Массаи молекула (г)
1	Намаки ош	NaCl		
2	Озон	O_3		
3	Нитроген	N_2		
4	Гази метан	CH_4		

- Массаи як дона молекулаи газ ба $7,33 \cdot 10^{-26}$ кг баробар аст. Массаи молии ин газро ёбед.

§ 4. ХАЛЛИ МАСЬАЛАХО

Масъалаи 1. Дар қаламчай графитии дарозиаш 15 см ва масоҳати бурриши арзиаш 4 мм^2 чӣ қадар атоми карбон буданашро муайян кунед. Зичии графит $1,6 \text{ г}/\text{см}^3$. Массаи як дона атоми карбон ба $2 \cdot 10^{-26} \text{ кг}$ баробар аст.

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} l &= 15 \text{ см} = 15 \cdot 10^{-2} \text{ м} \\ S &= 4 \text{ мм}^2 = 4 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2 \\ \rho &= 1,6 \text{ г}/\text{см}^3 = 1,6 \cdot 10^3 \text{ кг}/\text{м}^3 \\ m_0 &= 2 \cdot 10^{-26} \text{ кг}. \end{aligned}$$

Ёфтсан лозим:
 $N = ?$

Формулааш:

$$\begin{aligned} V &= S \cdot l, \quad m = \rho \cdot V \\ \text{беченак: } m &= \rho \cdot S \cdot l. \\ N &= \frac{m}{m_0} = \frac{\rho \cdot S \cdot l}{m_0}. \\ [N] &= \frac{\text{кг}}{\text{кг}} = 1 \end{aligned}$$

Ҳисобкунӣ:

$$N = \frac{1,6 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^{-6} \cdot 15 \cdot 10^{-2}}{2 \cdot 10^{-26}} = 4,8 \cdot 10^{22}.$$

Ҷавоб: $N = 4,8 \cdot 10^{22}$ -то.

Масъалаи 2. Ба зарфи ҳачмаш 5 л гази азоти массааш 140 г андохта шудааст. Концентратсияи молекулаҳои гази зарфро ёбед.

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} V &= 5 \text{ л} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 \\ m &= 140 \text{ г} = 0,14 \text{ кг} \\ M &= 28 \cdot 10^{-3} \text{ кг}/\text{мол} \\ N_A &= 6 \cdot 10^{23} \text{ мол}^{-1}. \end{aligned}$$

Ёфтсан лозим:
 $n = ?$

Формулааш:

$$\begin{aligned} N &= \frac{m}{M} \cdot N_A; \\ n &= \frac{N}{V}, \quad [n] = \frac{1}{M^3}. \end{aligned}$$

Ҳисобкунӣ:

$$N = \frac{0,14}{28 \cdot 10^{-3}} \cdot 6 \cdot 10^{23} = 3 \cdot 10^{24}.$$

$$n = \frac{3 \cdot 10^{24}}{5 \cdot 10^{-3}} = 6 \cdot 10^{26} \frac{1}{\text{м}^3}.$$

Ҷавоб: $n = 6 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$.

Масъалаи 3. Ба ашёи сатҳаш 20 см^2 бо ғафсии $1,5 \text{ мкм}$ қабати нуқра рӯкаш карда шуд. Дар рӯкаш чӣ қадар атоми нуқра буданашро аниқ кунед. Зичии нуқра $10,5 \cdot 10^3 \text{ кг}/\text{м}^3$, массаи молии он ба $108 \text{ г}/\text{мол}$ баробар аст.

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} S &= 20 \text{ см}^2 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2 \\ h &= 1,5 \text{ мкм} = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ м} \\ \rho &= 10,5 \cdot 10^3 \text{ кг}/\text{м}^3 \\ M &= 108 \cdot 10^{-3} \text{ кг}/\text{мол} \\ N_A &= 6 \cdot 10^{23} \text{ мол}^{-1}. \end{aligned}$$

Ёфтсан лозим:
 $N = ?$

Формулааш:

$$\begin{aligned} m &= \rho \cdot V = \rho \cdot S \cdot h, \\ v &= \frac{m}{M}, \quad N = v \cdot N_A \\ N &= \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{\rho S h}{M} \cdot N_A. \\ [N] &= \frac{\text{кг}}{\text{кг}/\text{мол}} \cdot \frac{1}{\text{мол}} = 1 \end{aligned}$$

Ҳисобкунӣ:

$$N = \frac{10,5 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-3} \cdot 1,5 \cdot 10^{-6}}{108 \cdot 10^{-3}} \cdot 6 \cdot 10^{23} = 1,75 \cdot 10^{20}.$$

Ҷавоб: $N = 1,75 \cdot 10^{20}$ то.

**M
3**

1. Ашё аз алюминий массааш 81 г сохта шудааст. Дар ашё чй қадар атоми алюминий ҳаст?
2. Массаи чисми фулузй, ки $4 \cdot 10^{24}$ -то атом дорад чй қадар аст?
3. Массаи гази дохили зарф ба 5,5 кг баробар аст. Дар зарф $7,5 \cdot 10^{25}$ -то молекулаи газ бошад, намуди онро муайян кунед.
4. Ба зарф оби массааш 72 г рехта шудааст. Концентратсияи оби дохили зарфро ёбед.
5. Адади атомҳои алмоси ҳачмаш 6 см^3 -ро ёбед. Зичии алмос $3500 \text{ кг}/\text{м}^3$ ва массаи молии он $12 \text{ г}/\text{мол}$.
6. Аз миси миқдори моддааш 200 мол лавҳаи ҳамвори ғафсиаш 2 мм сохта шудааст. Масоҳати лавҳа чй қадар аст? Зичии мис $8900 \text{ кг}/\text{м}^3$ ва массаи молии он $64 \text{ г}/\text{мол}$.
7. Зичии модда $5 \text{ г}/\text{см}^3$ бошад, массаи куби масоҳати рӯяҳояш 24 см^2 чй қадар мешавад?
8. Симоби миқдораш 34 мол чй қадар ҳачмро ишғол мекунад? Зичии симоб $13,6 \text{ г}/\text{м}^3$, массаи молии он $200 \text{ г}/\text{мол}$ гуфта гиред.
9. Ба зарфи ҳачмаш 10 л оксигени массааш 1,6 кг андохта шудааст. Концентратсияи молекулаҳои зарфро аниқ намоед.
10. Диаметри молекулаи об $3 \cdot 10^{-10} \text{ м}$ гуфта, тамоми молекулаҳои оби массааш 3 г ба якдигар зич ба як қатор ҷойгир карда шаванд, чй гуна дарозӣ ҳосил шуданашро ҳисоб кунед. Ин дарозиро бо масофаи Замину Мон (3,84 $\cdot 10^5$ км) муқоиса кунед.
- 11*. Дар оби дохили зарф $3 \cdot 10^{24}$ -то молекулаи об бошад, ҳачми об чй қадар аст? Диаметри молекулаи об $3 \cdot 10^{-10} \text{ м}$ аст.
- 12*. Диаметри молекулаи равған таҳминан $2 \cdot 10^{-10} \text{ м}$ бошад, дар 24 см^3 равған ҷандо молекулаи равған буданашро муайян кунед.
13. Диаметри молекулаи ягон модда дар фотосурат баробари $0,5 \text{ мм}$ аст. Агар фотосурат бо ёрии микроскопи электронӣ 200 000 маротиба қалон намуда гирифта бошад, айнан диаметри ҳақиқии модда чй гуна аст?
14. Аз чй сабаб дуди боло рафтаистода шамол набошад ҳам ба ҷашм нонамоён шуда меравад?
15. Аз чй сабаб зарфи сафолӣ ё чинний шикастаро бо ширеш начаспонем, онҳоро ба ҳолати бутун оварда намешавад? Оё байни молекулаҳои чисм кувваи ҷозиба мавҷуд аст?

§ 5. ГАЗИ ИДЕАЛЫ

Гази идеалы

Масофаи байни молекулаҳои гази тунуккардашуда аз андозаи худи молекулаҳо басо калон мешаванд. Дар ин гуна ҳолатҳо қувваҳои таъсири мутақобили молекулаҳоро дар дараҷаи ба эътиборнагирий хурд пиндоштан мумкин. Аз сабаби масофаи байни молекулаҳои газро ташкилдода калон будан ҳачми хусусии молекулаҳоро ба ҳисоб нагирем ҳам мешавад. Аз ин рӯ, молекулаи газ нуқтаи материалӣ гуфта назар меқунанд. Бинобар ин, гази тунукро бо равиши шартӣ чун гази идеалӣ пиндоштан мумкин.



Гази идеалӣ ин газест, ки таъсири мутақобили байни молекулаҳои он дар дараҷаи ба назарнагирий хурд аст.

Дар табиат гази идеалии мутлақ вонамехӯрад. Газҳои мавҷудбуда газҳои реалианд. Чунки байни молекулаҳои онҳоро ташкилдода кам бошад ҳам қувваҳои таъсири мутақобил мавҷуданд.




Газе, ки хосиятҳояш ба таъсири мутақобили молекулаҳо вобаста аст, гази реалӣ номида мешавад.

Хосияти газҳои тунук бо сабаби ба хосиятҳои гази реалии мо тасаввуркарда наздиктар буданаш, ки энергияи кинетикии молекулаҳои газ аз таъсири мутақобили энергияи потенсиалиаш биёрги калон аст, онро гази идеалӣ шуморидан мумкин.

Фишори гази идеалӣ

Дар зарфи сарбаст газ бошад. Ҳар як молекулаи дохили зарф ҳаракати хаотикӣ намуда ба деворҳои зарф бармехӯрад. Мавриди ҳар як бархӯрии он ба девор бо қувваи маълум таъсир меқунад. Қувваи таъсири як молекула бағоят хурд аст. Аз зарбаи бефосилаи адади бешумори молекулаҳо ба деворҳои зарф дар сатҳи он қувваи фишор ба вууд меояд (расми 11).



Расми 11.

Дар давоми ҳаракати хаотикии молекулаҳои гази дохили зарф, ки бо ҳам бармехӯранд самти ҳаракати суръат ва қимати ададии он тағиیر меёбад. Дар ин гуна ҳолат суръати ҳаракати молекулаҳо, суръати квадратии миёна бо формулаи зерин аниқ карда мешавад, яъне:

$$\overline{v^2} = \frac{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_N^2}{N}$$

Фишори молекулаҳои газро, ки ба девори зарф медиҳад, аниқ меқунем. Фишори газ дар

натичаи ба деворхой зарф бархӯрии молекулаҳои газ, ки ба он импулси ($m_0 \vec{v}$) медиҳад ҳосил мешавад. Фишори газ ба адади молекулаҳои ба девори зарф бархӯранда, массаи молекулаҳо ва қимати миёнаи квадратии суръати молекулаҳо вобаста аст. Адади молекулаҳои дар воҳиди вақт ба девори зарф бархӯранда бошад ба консентратсияи мөекулаҳо мутаносиби рост аст. Барои хисобкунни фишоре, ки молекулаҳои газ медиҳад формулаи зерин ҳосил карда шудааст

$$p = \frac{1}{3} n m_0 \bar{v}^2. \quad (1)$$

Дар ин чо n - консентратсияи молекулаҳои газ, m_0 - массаи якто молекула, \bar{v}^2 - қимати миёнаи квадратии суръати молекулаҳо.

Суръат ва маҳрачи тарафи рости ифодаи (1) -ро ба 2 зарб намуда, энергияи кинетикий $\bar{E}_k = \frac{m_0 \bar{v}^2}{2}$ буданашро ба ҳисоб гирем, ифодаи (1) ба намуди зерин меояд:

$$p = \frac{2}{3} n \frac{m_0 \bar{v}^2}{2} \quad \text{ё ки} \quad p = \frac{2}{3} n \bar{E}_k. \quad (2)$$



Фишори газ ба қимати миёнаи энергияи кинетикии молекулаҳои дар воҳиди ҳаҷм буда мутаносиби роста аст.

Дар ифодаи (1) ҳосили зарби $n \cdot m_0$ зичи газро ифода карданаш, (1) -ро дар намуди зерин ҳам навиштан мумкин:

$$p = \frac{1}{3} \rho \bar{v}^2. \quad (3)$$

Ифодаҳои (1), (2) ва (3) муодилаҳои асосии назарияи молекулярӣ – кинетикии газҳо аст.

Намунаи ҳалли масъалаҳо

Масъалаи 1. Зичи гази идеалӣ 1,5 кг/м³ ва фишори он 180 кПа бошад. қимати миёнаи квадратии молекулаҳои газ ба чӣ баробар аст?

Дода шудааст:	Формулааш:	Хисобкунӣ:
$\rho = 1,5 \text{ кг/м}^3$ $p = 180 \cdot 10^3 \text{ Па.}$	$p = \frac{1}{3} \rho \bar{v}^2; \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}}.$ $[\bar{v}] = \sqrt{\frac{\text{Па}}{\text{кг/м}^3}} = \sqrt{\frac{\text{Н/м}^2}{\text{кг/м}^3}} =$ $= \sqrt{\frac{\text{кг} \cdot \text{м/с}^2}{\text{кг/м}}} = \text{м/с.}$	$\bar{v} = \sqrt{\frac{3 \cdot 180 \cdot 10^3}{1,5}} \text{ м/с} = 600 \text{ м/с.}$
$\bar{v} = ?$		Ҷавоб: $\bar{v} = 600 \text{ м/с.}$

Масъалаи 2. Агар фишори газ 120 кПа, концентратсияи молекулаҳо $5 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$ бошад, қимати миёнаи энергияи кинетикии ҳаракати пешравандай молекулаҳо газ чӣ гуна мешавад?

Дода шудааст:

$$p = 120 \cdot 10^3 \text{ Па}$$

$$n = 5 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$$

Ёфтан лозим:

$$\bar{E}_k = ?$$

Формулааш:

$$p = \frac{2}{3} n \cdot \bar{E}_k \text{ аз ин } \bar{E}_k = \frac{3p}{2n}$$

$$[\bar{E}_k] = \frac{3p}{2n} = \frac{\text{Па}}{\text{м}^{-3}} =$$

$$= \frac{\text{Н/м}^2}{\text{м}^{-3}} = \text{Н} \cdot \text{м} = \text{Ч}$$

Ҳисобкунӣ:

$$\bar{E}_k = \frac{3 \cdot 120 \cdot 10^3}{2 \cdot 5 \cdot 10^{26}} = 3,6 \cdot 10^{-22} \text{ Ч}$$

Ҷавоб: $\bar{E}_k = 3,6 \cdot 10^{-22} \text{ Ч}$.



- Гази чӣ гуна шартҳоро қаноаткунандаро, гази идеалӣ меноманд?
- Гази реалӣ аз гази идеалӣ бо чӣ фарқ мекунад?
- Ҳангоми гуфтани қимати миёнаи квадратии суръати молекулаҳо чӣ гуна суръатро мефаҳмад?
- Қимати миёнаи арифметикӣ ва қимати миёнаи квадратии суръати молекулаҳо чӣ тавр аниқ карда мешавад?
- Дар асоси назарияи молекулавӣ-кинетикӣ фишоре, ки гази идеалӣ медиҳад фаҳмонида дихед.
- Фишоре, ки газ ба девори зарф медиҳад, ба қадом параметрҳои молекулаҳо вобаста аст.



- Зарф бо гази хидроген пур карда шудааст. Концентратсияи молекулаҳои гази зарф ба $4,5 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$ баробар аст. Фишори гази зарфро ёбед. Қимати миёнаи квадратии суръати молекулаҳои газро 400 м/с гуфта гиред.
- Қимати миёнаи квадратии суръати молекулаҳои гази идеалӣ 600 м/с ва зичии он $0,9 \text{ кг/м}^3$ бошад, фишори гази дохили зарфро ёбед.
- Зичии гази зарф $1,5 \text{ кг/м}^3$ ва фишори он 7,2 кПа бошад, қимати миёнаи квадратии суръати молекулаҳои газро ёбед.
- Адади молекулаҳо дар воҳиди ҳаҷми зарф $3 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$ ва фишори он 80 кПа бошад, қимати миёнаи энергияи кинетикии молекулаҳои газро ҳисоб кунед.
- Гази оксигени дохили зарф ба девори зарф 90 кПа фишор дода истодааст. Қимати миёнаи квадратии суръати молекулаҳои оксиген 600 м/с бошад, зичии гази зарф чӣ қадар аст?
- Гази массааш 0,3 кг ва фишорааш 400 кПа буда ҳаҷми 1 м^3 – ро ишғол мекунад. Қимати миёнаи суръати молекулаҳои он чӣ хел мешавад?
- Қимати миёнаи энергияи кинетикии молекулаҳои гази якатомаи фишорааш 30 кПа-ро ёбед. Концентратсияи молекулаҳои ин газ дар фишораши додашуда ба $4 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$ баробари аст.

§ 6. ҲАРОРАТ

Гармигунчиошҳо

Дар омӯзиши ҳодисаҳои гармӣ мағҳуми ҳарорат ҷои муҳим ишғол мекунад. Ҳарорат дар физикаи молекулавӣ ва термодинамика яке аз мағҳумҳои асосӣ аст.

Ба обҳои зарфҳои гуногун ангуштамонро дохил намуда, қадоме аз онҳо гарм, қадомаш хунук аст ҳис мекунем. Ҳарорати оби гарм баландтар ва ҳарорати оби хунук пасттар мегӯем. Инчунин барои донистани ҳарорати ҳавои ҳаррӯза ҳам ҳеч кас бефарқ нест.



Ҳарорат бузургии физикиест, ки аз ҷиҳати микдор ҳолати гармии моддаро муайян мекунад.

«Ҳарорат» аз калимаи лотинӣ гирифта шуда, маънои «ҳолат»-ро дорад. Ҳангоми ҷенкунӣ ҳарорати танаи одам то баробар шудани ҳарорати симби дохили термометр бо тана, яъне то барқароршавии мувозинати ҳароратӣ вакти маълум мегузард. Пас, аз қарор ёфтани мувозинати ҳароратӣ, нишондоди термометр тағиیر намеёбад.




Баробаршавии ҳарорат мавриди мубодилаи гармӣ дар моддаҳо, мувозинати ҳароратӣ номида мешавад.

Дар ҳамаи қисмҳои системаи дар ҳолати мувозинатӣ буда ҳарорат соҳиби як ҳел қимат мешавад. Ҳарорати ду ҷисм як ҳел бошад, байни онҳо мубодилаи гармӣ намешавад. Агар ҳарорати ҷисмҳо ҳар ҳел бошад, ҳангоми ба якдигар расонидани ин ҷисмҳо байни онҳо мубодилаи гармӣ ба амал меояд. Дар ин ҳол аз ҷисми ҳарораташ баланд ба ҷисми ҳарораташ паст гармӣ нақл карда мешавад. Мубодилаи гармӣ то баробар шудани ҳарорати онҳо давом меёбад. Масалан, аз ҷойник ба пиёла ҷои гарм рехта боло миз гузоред. Пас аз гузашти вакти маълум ҳарорати он бо ҳарорати хона баробар мешавад, яъне ба ҳолати мувозинатӣ меояд.

Шкалаи Селсии ҳарорат

Ҳароратро бо термометр ҷен мекунанд. Одатан термометри бисёр истифода бурдашаванда – термометри симбӣ аст (расми 12). Дар резервуари ин гуна термометр симб ҳаст. Мавриди афзудани ҳарорат симби резервуар васеъ гашта, он дар найча боло меравад. Шкалаи термометр дараҷабандӣ карда шудааст, ки ба болоравии симб назар андохта ҳароратро донистан мумкин.



Расми 12.

Ба сифати воҳиди ченаки ҳарорат *градус* гирифта шудааст. Дар фишори атмосферии мӯътадил ҳарорати обшавии яхро 0, ҳарорати чӯшиши обро 100 градус ҳисобида гирифтаанд. Ин фосила ба 100-то қисмҳои баробар тақсим шудааст ва ҳар яки ин қисмро *1 градус* гуфта қабул намудаанд. «Градус» лотинӣ буда, маъни «қадам»-ро дорад.

Ин гуна шкала соли 1742 аз тарафи олимӣ швед *A. Селсий* тавсия шудааст ва *шакалаи Селсий* ҳарорат номида мешавад.

Ҳарорати бо ин шкала ченшуда дар шакли $^{\circ}\text{C}$ ишорат шуда «градус селсий» мегӯянд.


Дараҷабандии термометрҳо гуногун аст. Масалан, термометре, ки ҳарорати обро чен мекунад аз 0 то 100°C , термометри тиббиётӣ, ки ҳарорати одамро чен мекунад, аз 35°C то 42°C , термометре, ки ҳарорати ҳаворо чен мекунад, одатан аз -20°C то 50°C дараҷабанд аст. Дар шкалаи Селсий ҳароарт бо ҳарфи t ифода ёфтааст.

Ҳарорати мутлақ

Дар ҳаёт асосан аз ҳарорати t –и дар шкалаи Селсий ифодаёфта истифода мебаранд. Лекин мавриди омӯзиши ҳодисаҳои ҳароратӣ дар моддаҳо аз *ҳарорати мутлақ* номидашаванд аз истифода мебаранд. Ҳарорати мутлақ бо ҳарфи T ишора карда мешавад.

Олими англisis Уилям Томсон (*Келвин*) соли 1848 шкалаи мутлақи ҳароратро таклиф намуд. Ин шкалаи мутлақи ҳарорат **шкалаи Келвин** номида мешавад. Воҳиди ҳарорати мутлақ дар СВБ **Келвин** номида шуда, бо ҳарфи K ишорат мекунанд.

Қимати қадамҳои воҳиди ҳароратӣ дар шкалаи Келвин гирифта шуда, ба қимати шкалаи Селсий баробар карда гирифта шудааст. Ҳангоми дар шкалаи Селсий чен кардан ҳарорати ноли мутлақ ба $-273,15^{\circ}\text{C}$ баробар буданаш муайян шудааст. Ин дар $t=0^{\circ}\text{C}$, $T=273,15\text{ K}$ шкалаи Селсий ба шкалаи Келвин гузаштанашро ин тавр ифода кардан мумкин:



Расми 13.

$$T = t + 273. \quad (1)$$

Вобастагии байни шкалаҳои Селсий ва Келвии ҳарорат дар диаграммаи расми 13 оварда шудааст. Лекин тағйирёбии ҳарорати мутлақи ΔT ба тағйирёбии ҳарорати шкалаи Селсий баробар аст, яъне: $\Delta T = \Delta T$. Ҳарорати ноли шкалаи мутлақ ба ноли мутлақ рост меояд.



Ҳарорати ноли мутлақ дараҷаи имконпазири пасттарини ҳарорат буда, дар ин гуна ҳарорат ҳаракати молекулаҳои модда қатъ меёбад.

Маънидоди молекулавӣ – кинетикии ҳарорат

Ҳар гуна модда аз атом ва молекулаҳо ташкил ёфтааст. Атом ва молекулаҳои моддаро ташкилдода беист ва бетартиб ҳаракат меқунад. Модда гарм шавад ин ҳаракати бетартиб боз тез мешавад. *Ҳаракати бетартибонаи молекулаҳо ҳаракати гармӣ (ҳароратӣ) номида мешавад.*



Ҳарорат – ин қимати миёнаи энергияи кинетикии ҳаракати пешравандаи молекулаҳои газ аст.

Аз нуқтаи назари макроскопӣ **ҳарорат** ченаки миқдории ҳолати гармии модда аст. Дар асоси назарияи молекулавӣ – кинетикӣ вобастагии байни қимати миёнаи энергияи кинетикии молекулаҳо ва ҳарорат чунин ифода карда мешавад:

$$\bar{E}_k = \frac{3}{2} kT. \quad (2)$$

Дар ин чо k доимии Болтсман гуфта мешавад, ба шарафи физики австриягӣ Людвиг Болтсман, ки яке аз асосгузорони назарияи молекулавӣ – кинетикӣ аст. Қимати аддии он ба $k=1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ баробар аст.



Доимии Болтсман байни қимати миёнаи энергияи кинетикии молекулаҳои газ ва ҳарорат, коэффиценти робитавиро ифода меқунад.

Қимати миёнаи энергияи кинетикии ҳаракати пешравандаи молекулаҳои ҳамаи газҳо дар ҳолати мувозинати ҳароратӣ як хел мешавад. Дар ҳарорати нули мутлақ ҳаракати пешравандаи молекулаҳои газ қатъ меёбад. Ба чои \bar{E}_k дар ифодаи $p = \frac{2}{3} n \bar{E}_k$ ки муодилаи асосии назарияи молекулавӣ – кинетикии газҳо ҳисоб меёбад, ифодаи (2) гузошта шавад, ифодаи вобастагии фишори гази идеалӣ ба ҳарорат бармеояд:

$$p = \frac{2}{3} n \cdot \frac{3}{2} kT = n k T \quad \text{ё ки} \quad p = n k T. \quad (3)$$



Фишори гази идеалӣ ба концентратсияи молекулаҳои газ ва ҳарорати он мутаносиби роста аст.

Намунаи ҳалли масъала

Фишори гази дохили зарфи ҳаҷмаш 4 л 120 кПа аст. Энергияи кинетикии пурраи ҳаракати пешравандай молекулаҳои гази дохили зарфро ҳисоб кунед.

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} V &= 4 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 \\ p &= 12 \cdot 10^4 \text{ Па.} \end{aligned}$$

Ёфтган лозим:

$$E_{\text{пурра}} = ?$$

Формулааш:

$$p = \frac{2}{3} \cdot n \bar{E}_k = \frac{2}{3} \cdot \frac{N}{V} \bar{E}_k.$$

$$E_{\text{пурра}} = N \cdot \bar{E}_k; E_{\text{пурра}} = \frac{3}{2} pV.$$

$$[E] = \text{Па} \cdot \text{м}^3 = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} \cdot \text{м}^3 = \text{Н} \cdot \text{м} = \text{Дж}$$

Ҳисобкуни:

$$E_{\text{пурра}} = \frac{3}{2} \cdot 12 \cdot 10^4 \cdot 4 \cdot 10^{-3} =$$

$$= 720 \text{ Дж.}$$

Ҷавоб: $E_{\text{пурра}} = 720 \text{ Дж}$



- Кадом воҳидҳои ченаки ҳароратро медонед?
- Формулаи вобастагии ҳарорати Селсий ва ҳарорати Келвинро нависед ва вобастагии байни онҳоро эзоҳ дихед.
- Ифодаеро нависед, ки вобастагии байни ҳарорати газ ва қимати миёнаи энергияи кинетикии онро ифода кунад ва онро шарҳ дихед.
- Ифодаи вобастагии фишори газ ба ҳарорат ва концентратсияи молекулаҳои газро нависед ва онро шарҳ дихед.
- Дар шароити мӯтадил концентратсияи молекулаҳои ҳаво чӣ гуна аст?



- Ҳароратҳои зерини дар шкалаи Селсий ифодаёфттаро ба шкалаи 1 Келвин гузаронед: 0°C , 27°C , 100°C , 127°C , 300°C , 727°C , 1000°C , -73°C , -173°C , -200°C , -273°C
- Ҳароратҳои зерини дар шкалаи Келвин ифодаёфттаро ба шкалаи Селсий гузаронед: 0 K , 73 K , 273 K , 300 K , 773 K , 1000 K , 2000 K .
- Гази дохили зарф, ки ҳарорати 27°C дорад тафсонида, ҳарораташ ба 327°C расонида шуд. Дар ин ҳолат таъсири фишори молекулаҳои газ ба девори зарф чӣ тавр тағиیر ёфт?
- Концентратсияи молекулаҳои гази дохили зарф $3 \cdot 10^{27} \text{ м}^{-3}$. Мавриди 60°C шудани ҳарорати гази дохили зарф молекулаҳои газ ба девори зарф чӣ гуна фишор меоваранд?
- Мавриди 400 K шудани гази дохили зарф манометр фишори гази дохили зарф ба 276 кПа баробар шуданашро нишон дод. Концентратсияи молекулаҳои гази зарф ба чӣ баробар аст?
- Дар шароити мӯтадил адади ба молекулаҳои ҳавои ҳаҷмаш 1 м^3 баҳо дихед. Дар шароити мӯтадил фишор 100kPa , ҳарорат 273 K пиндоред.
- Бо ёрии насоси маҳсуси ҳавокаш ҳавои зарф кашида, дар дохили он вакууми фишораш 1 рПа ҳосил намуданд. Дар ҳаҷми 1 см^3 вакуум чӣ қадар молекулаи газ мавҷуд аст? Ҳарорати дохили зарф 300 K .

§ 7. СУРЬАТИ ҲАРАКАТИ МОЛЕКУЛАҲОИ ГАЗ

Қимати миёнаи энергияи кинетикии молекудаҳои массааш m_0 – газ, ки ҳаракат карда истодааст бо ёрии ифодаи $\bar{E}_k = \frac{m_0 \bar{v}^2}{2}$ аниқ шуданашро медонем. Ҳамин тавр, ҳарорати мутлаки газ баробари T бошад, қимати миёнаи энергияи кинетикии он бо ифодаи зерини намуди $\bar{E}_k = \frac{3}{2} \cdot kT$ ифода шуданашро дидем.

Инду ифодаро байни ҳам баробар намуда нависем:

$$\frac{m_0 \bar{v}^2}{2} = \frac{3}{2} kT \quad \text{аз ин} \quad \bar{v}^2 = \frac{3kT}{m_0}. \quad (1)$$

Аз ифодаи (1) қимати миёнаи квадратии суръати молекулаҳоро ҳосил мекунем, яъне:

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}. \quad (2)$$

Дар асоси търифи массаи молӣ $M = m_0 \cdot N_A$ буданашро ба хисоб гирем, ифодаи (2) ба намуди зерин меояд:

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3kN_A T}{M}}. \quad (3)$$



Хосили зарби доимии Болтсман k ва доимии Авогадро N_A доимии универсалӣ (молярӣ)-и газ гуфта қабул кардаанд.

Доимии универсалии газро бо ҳарфи R ишора мекунанд, яъне:

$$R = k \cdot N_A. \quad (4)$$

Дар асоси ифодаи (4) қимати аддии событии универсалӣ (молярӣ)-и газро хисоб мекунем: $R = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Ч}}{\text{К}} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{мол}} = 8,31 \frac{\text{Ч}}{\text{мол} \cdot \text{К}}$.

Бинобар ин, қимати событии универсалии газро чунин менависем:


$$R = 8,31 \frac{\text{Ч}}{\text{мол} \cdot \text{К}}.$$

Дар асоси баробарии (4) ифодаи хисобқунии қимати миёнаи квадратии молекулаҳои газро чунин менависем:


$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}. \quad (5)$$

Бо ёрии формулаи (5) кимати миёнаи квадрати суръати молекулаҳои газҳои гуногуни ҳарораташон ҳархел бударо ҳисоб кардан мумкин.

Соли 1859 физики англис **Ч. Максвелл** бо роҳи назарияйӣ молекулаҳои газ дар ягон ҳарорат бо суръатҳои гуногун ҳаракат намуданашонро, яъне тақсимоти молекулаҳо аз рӯи суръатро муайян намуд. Ин гуна тақсимот бо тарзи графикӣ дар расми 14 ифода ёфтааст. Дар график суръати комёбшуҳои молекулаҳои аз ҳама бисёр бо v_m ишора шудааст. Қимати миёнаи квадрати молекулаҳо v^2 аз ин v_m суръат камтар қалон мешавад.



Расми 14.



Расми 15.

Суръати ҳаракати молекулаҳои газ дар таҷриба соли 1920 аз тарафи физики немис **О.Штерн** (1888–1969) соли 1920 аниқ карда шудааст. Таҷхизоти таҷрибаи Штерн аз ду силиндри ба якдигар маҳкамшудаи дороӣ як меҳвар буда иборат аст, ки намуди схематикии он дар расми 15, а оварда шудааст. Бо рафти меҳвари силиндри доҳилӣ сими платинагии бо нукра рӯкаш шудаи **K** гузаронида шудааст.

Пеш аз гузаронидани таҷриба ҳавоӣ байни силиндрҳо қашида шуда зарфҳоро ба ҳолати вакуум меоранд. Агар аз сими платинагӣ ҷараён гузаронида шавад, аз сатҳи он қабати нукра ба бухоршавӣ сар мекунад. Аз роғаи силиндри дарунӣ атомҳои нукра баромада, ба девори доҳилии силиндри берунӣ мешинад. Дар натиҷа муқобили роға қабати камбари *b* нукра ҳосил мекунад. Бо мақсади чен кардани суръати атомҳои нукра силиндрҳо бо суръати басо қалон давр занонида мешавад (расми 15, б). Дарозии қабати нукраи бс-и дар доҳилии силиндри берунӣ ҳосилшударо бо ёрии суръати кунҷи силиндр ифода мекунем.

$$s = \omega R t. \quad (6)$$

Назар ба натиҷаҳои таҷрибаи Штерн атомҳои нукраи бо суръати қалон ҳаракат кардаистода ба нуктаи б наздики тар, атомҳои суръаташон хурд ба ҷойҳои охири роҳ с наздики омада мефтанд (расми 15, б) гуфта ба хулоса омад. Аз рӯи атомҳои нукра бо суръатиҳои баробар ҳаракат накардаанд. Дар он ҳол, суръати атомҳои нукра ба суръати миёна мувоғиқ меоянд гуфта, қимати он ба востаии ифодаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$v_{миёна} = \frac{R-r}{t}. \quad (7)$$

Аз ифодаи (6) қимати t -ро ёфта, ба ифодаи (7) гузошта, ифодаи ҳисобкуни суръати миёнаро ҳосил мекунем:

$$v_{миёна} = \frac{\omega R(R-r)}{s}. \quad (8)$$

Аз расми 15, б аён аст, ки шакли қабати нукра ба шакли графики тақсимиоти Максвеллии суръатҳои молекулаҳо монанд буданаш бармеояд. Бинобар ин, таҷрибаи Штерн имконияти дар таҷриба санҷидани тақсимоти Максвелиро дод.



Таҷрибаи Штерн дурустии назарияи молекулавӣ-кинетикӣ, инчунин таълимоти Максвеллии тақсимоти молекулаҳои газ аз рӯи суръатҳояшро тасдиқ намуд.

Намунаи ҳалли масъала

Энергияи кинетикии атоми карбони массааш $2 \cdot 10^{-26}$ кг ба $2,5 \cdot 10^{-21}$ Ч баробар бошад, суръати ҳаракати он чӣ қадар мешавад?

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} m_o &= 2 \cdot 10^{-26} \text{ кг} \\ E_k &= 2,5 \cdot 10^{-21} \text{ Ч.} \end{aligned}$$

Ёфтани лозим:

$$v = ?$$

Формулааш:

$$E_k = \frac{m_o v^2}{2}; \quad v = \sqrt{\frac{2E_k}{m_o}}.$$

$$[v] = \sqrt{\frac{\text{Ч}}{\text{кг}}} = \sqrt{\frac{\text{кг} \frac{\text{м}^2}{\text{с}^2}}{\text{кг}}} = \text{м/с.}$$

Ҳисобкунӣ:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 2,5 \cdot 10^{-21}}{2 \cdot 10^{-26}}} \text{ м/с} = 500 \text{ м/с.}$$

Ҷавоб: $v = 500$ м/с.



- Суръати квадратии миёнаи молекулаҳои оксиген ва ҳидроген дар ҳаво чӣ хел фарқ дорад?
- Тақсимоти молекулаҳо аз рӯи суръати таълимоти Максвеллро таҳлил кунед ва моҳияти онро фаҳмонида дихед.
- Ҳангоми ду маротиба афзудани ҳарорати мутлақи газ қимати миёнаи энергияи кинетикии молекулаҳои он чӣ хел тағйир меёбад?
- Мавриди чор маротиба афзудани ҳарорати мутлақи газ қимати миёнаи энергияи кинетикии молекулаҳои он чӣ хел тағйир меёбад?

§ 8. ҲАЛЛИ МАСЪАЛАХО

Масъалаи 1. Аз рўи натидаи тачрибаи Штерн суръати ҳаракати молекулаҳои атоми нуқрато муайян кунед. Ҳангоми аз нахи платина гузаштани ҷараён ва то ҳарорати 1500 К тафсидани он атомҳои нуқраи дар он мачуд буда ба буҳоршавӣ сар мекунанд. Мавриди Штерн силиндрҳоро бо суръати кунҷии 280 рад/с давр занонидан дар силиндрни беруни қабати нуқраи дарозиаш 1,12 см ҳосил шуд. Радиусҳои силиндрҳои дохилӣ ва беруни таҷхизоти тачрибавӣ бо равиши мувоғиқ баробари 1,2 см ва 16 см аст.

Дода шудааст:	Формулааш:	Ҳисобкунӣ:
$T = 1500 \text{ К}$	$s = \omega \cdot R_t \cdot \Delta t;$	$\bar{v} = \frac{280 \cdot 16 \cdot 10^{-2} \cdot 14,8 \cdot 10^{-2}}{1,12 \cdot 10^{-2}} \frac{\text{м}}{\text{с}} = 592 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
$\omega = 280 \text{ рад/с}$	$\Delta t = \frac{R_t - r}{\bar{v}};$	$\bar{v} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 8,31 \cdot 1500}{108 \cdot 10^{-3}}} \frac{\text{м}}{\text{с}} = 588 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$
$s = 1,12 \cdot 10^{-2} \text{ м}$	$\bar{v} = \frac{\omega \cdot R_t \cdot (R_t - r)}{s}.$	
$r = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ м}$		
$R_t = 16 \cdot 10^{-2} \text{ м}$	$[\bar{v}] = \frac{\frac{1}{s} \cdot \text{м} \cdot \text{м}}{\text{м}} = \frac{\text{м}}{\text{с}}.$	
$R = 8,31 \text{ Дж/(мол} \cdot \text{К)}$		
$M = 108 \cdot 10^{-3} \text{ кг/мол.}$		
Ёфтани лозим:		
$\bar{v} = ?$		

Ҳулоса: қимати бо роҳи назариявӣ ҳисоб кардашудаи суръат ба қимати суръати дар асоси натиҷаҳои тачриба ҳисоб кардашуда басо наздик аст.

Масъалаи 2. Қимати миёнаи суръати квадратии молекулаҳои хидроген дар кадом ҳарорат бо қимати миёнаи суръати квадратии молекулаҳои гази гелийи ҳарораташ 580 К баробар аст?

Дода шудааст:	Формулааш:	Ҳисобкунӣ:
$M_1 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ кг/ мол}$	$\bar{v}_1 = \sqrt{\frac{3RT_1}{M_1}}, \quad \bar{v}_2 = \sqrt{\frac{3RT_2}{M_2}}$	$T_1 = \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot 580}{4 \cdot 10^{-3}} \text{ К} = 290 \text{ К.}$
$M_2 = 4 \cdot 10^{-3} \text{ кг/ мол}$		
$T_2 = 580 \text{ К}$		
$\bar{v}_1 = \bar{v}_2.$		
Ёфтани лозим:		
$T_1 = ?$		
		Ҷавоб: $T_1 = 290 \text{ К.}$

Масъалаи 3. Мавриди афзудани ҳарорати газ ба 150 К қимати миёнаи квадрати суръат аз 250 м/с то 500 м/с зиёд шуд. Ҳарорати ибтидоии газ чӣ гуна буд?

Дода шудааст:

$$T_2 = T_1 + \Delta T$$

$$\Delta T = 150 \text{ К}$$

$$v_1 = 250 \text{ м/с}$$

$$v_2 = 500 \text{ м/с}$$

Ёфтани лозим:

$$T_1 = ?$$

Формулааш:

$$v_1 = \sqrt{\frac{3 \cdot R \cdot T_1}{M}};$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{3 \cdot R \cdot T_2}{M}} = \sqrt{\frac{3 \cdot R \cdot (T_1 + \Delta T)}{M}};$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{T_1 + \Delta T}{T_1}}; \quad \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 = \frac{T_1 + \Delta T}{T_1};$$

$$T_1 = \frac{\Delta T}{\left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 - 1}. \quad [T_1] = \frac{\text{К}}{\left(\frac{\text{м/с}}{\text{м/с}}\right)^2} = \text{К}.$$

Ҳисобкунӣ:

$$T_1 = \frac{150 \text{ К}}{\left(\frac{500}{250}\right)^2 - 1} = 50 \text{ К}.$$

Ҷавоб: $T_1 = 50 \text{ К}$.



1. Қимати миёнаи квадратии суръати молекулаи ҳидрогени ҳарораташ -23°C –ро ёбед.
2. Дар чӣ гуна ҳарорат қимати миёнаи квадратии суръати молекулаи оксиген баробар 500 м/с мешавад?
3. Ҳарорати гази қимати миёнаи энергияи кинетикии ҳаракати пешравандай молекулаҳояш $9,52 \cdot 10^{-21} \text{ } \text{Дж}$ бударо аниқ кунед.
4. Қимати миёнаи энергияи кинетикии молекулаҳои гази якatomai концентратсияи молекулаҳояш $4 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$ ва фишорааш $1,6 \cdot 10^5 \text{ Па}$ ба чӣ баробар аст?
5. Агар қимати миёнаи энергияи кинетикии ҳаракати пешравандай молекулаҳои гази якatomai $1,2 \cdot 10^{-20} \text{ } \text{Дж}$ ва фишори он $2,4 \text{ МПа}$ бошад, концентратсияи молекулаҳои ин газ чӣ хел мешавад?
6. Гази миқдораш ду мол ба деворҳои зарф 10 кПа фишор меоварад. Ҳаҷми ишғолкардаи газро муайян кунед. Ҳарорати газ 300 К аст.
- 7*. Қимати миёнаи квадратии суръати молекулаҳои гелий дар қадом ҳарорат бо қимати миёнаи квадратии суръати молекулаҳои ҳидрогени ҳарораташ 350 К баробар аст?
- 8*. Ҳангоми ҳарорати газ ба 150°C афзудан қимати миёнаи квадратии суръат аз 300 м/с то 600 м/с зиёд шуд. Ҳарорати ибтидоии газ чӣ гуна буд?

§ 9. МУОДИЛАИ ҲОЛАТИ ГАЗИ ИДЕАЛӢ

Муодилаи ҳолати гази идеалӣ

Ҳолати **термодинамикии** гази идеалии массааш маълум бо се параметрҳои макроскопиаш, яъне фишораш p , Ҳаҷмаш V ва ҳарораташ T тавсиф меёбад. Мавриди газ аз як ҳолат ба ҳолати дигар гузаштан дар як вақт ҳар се параметрҳои ҳолати онро тавсифкунанда (p, V, T) тафир ёфтанаши мумкин. Масалан, параметрҳои гази массааш m дар ҳолати ибтидой p_1, V_1, T_1 буда, ҳангоми ба ҳолати дуюм гузаштан p_2, V_2, T_2 бошад. Барои ҳосил кардани муодилаи ифодакунандаи вобастагии байни ин параметрҳои ду ҳолати термодинамикий кӯшиш мекунем.

Барои ҳосил кардани муодилаи ҳолати гази идеалӣ аз муодилаи асосии назарияи молекулавӣ - кинетикии газҳо истифода мебарем, яъне:

$$p = n k T. \quad (1)$$

Аз ифодаҳои аддии молекулаҳои воҳиди ҳаҷм $n = \frac{N}{V}$ ва $N = \frac{m}{M} \cdot N_A$ истифода бурда, муодилаи (1)-ро дар намуди зерин менависем, яъне:

$$pV = \frac{m}{M} N_A kT. \quad (2)$$

Дар ин ифода ҳосили зарб $k \cdot N_A = R$, яъне собити универсалии газҳо буданашро ба ҳисоб гирем, ифодаи (2) ба намуди зерин меояд:

$$pV = \frac{m}{M} RT. \quad (3)$$

Муодилаи (3) -ро олими рус Дмитрий Менделеев ва олими фаронсавӣ Бенуа Клапейрон ҳосил кардаанд. Аз ин рӯ, ин муодила, муодилаи Менделеев – Клапейрон номида мешавад. Аз сабаби ин муодила, ки ҳолати гази идеалиро аниқ мекунад, муодилаи ҳолати гази идеалӣ ҳам меноманд.



Муодилаи ҳолати гази идеалӣ вобастагии байни масса, фишор, ҳаҷм ва ҳарорати газро ифода мекунад.

Муодилаи Менделеев –Клапейронро барои гази микдори моддааш 1 мол нависем, яъне намуди:

$$pV = RT \quad \text{ё ки} \quad \frac{p \cdot V}{T} = R \quad (4)$$

(4)-ро мегирад.

Муодилаи Клапейрон

Муодилаи ҳолати гази идеалиро (миқдораш тафийрнопазир $m = const$) ба ду ҳолати ҷараёни дар газ содиршуда татбиқ қунем:

$$p_1 V_1 = \frac{m}{M} \cdot RT_1 \quad \text{ва} \quad p_2 V_2 = \frac{m}{M} RT_2. \quad (5)$$

Ин муодилахоро ба якдигар аъзо ба аъзо тақсим намоем, вай ба намуди зерин меояд:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}. \quad (6)$$

Аз ин муодила ифодаи зерин бармеояд:


$$\frac{pV}{T} = const. \quad (7)$$

Аз ин рӯ, дар газ содир шудани ҷараёни ихтиёри нисбати ҳосили зарби фишор ва ҳаҷми он бар ҳарорат барои массаи додашудаи газ бетагӣир мемонад. Ба муодилаи ҳолати намуди (4) ва (7)-и газӣ идеалий муодилаи Клапейрон номида мешавад. Муодилаи Клапейрон як намуди муодилаи гази идеалии массааш тафийрнопазир аст.

Дар омӯзиши ҳодисаҳои ҳароратӣ донистани муодилаи ҳолат муҳим аст.

Яке аз се параметрҳои гази идеалий (p, V, T) номаълум буда, дутои боқимондааш маълум бошад, муодилаи ҳолат барои аниқ кардани параметри номаълум имкон медиҳад.

Масалан:



Намунаи ҳалли масъала

Ба зарфи ҳачмаш 20 л оксиген андохта шудааст. Ҳарорати гази зарф 127 °C ва фишори он 160 кПа бошад, массаи гази дохили зарфро ёбед.

Дода шудааст:

$$\begin{aligned}V &= 20 \text{ л} = 20 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 \\T &= 127^\circ\text{C} + 273 = 400 \text{ К} \\p &= 160 \text{ кПа} = 16 \cdot 10^4 \text{ Па} \\M &= 32 \cdot 10^{-3} \text{ кг/мол.}\end{aligned}$$

Ёфтап лозим:
 $m = ?$

Формулааш:

$$\begin{aligned}pV &= \frac{m}{M} \cdot RT; \\m &= \frac{pVM}{RT}.\end{aligned}$$

Хисобкуй:

$$\begin{aligned}m &= \frac{16 \cdot 10^4 \cdot 20 \cdot 10^{-3} \cdot 32 \cdot 10^{-3}}{8,31 \cdot 400} \text{ кг} = \\&= 30,8 \cdot 10^{-3} \text{ кг}.\end{aligned}$$

Чавоб: $m = 30,8 \cdot 10^{-3}$ кг.

1. Чӣ гуна муодила, муодилаи ҳолати гази идеалий номида мешавад?
2. Муодилаи ҳолати гази идеалиро ҳосил кунед.
3. Аҳамияти донистани муодилаи ҳолати газ дар чист?
4. Дар шароити мӯътадил гази идеалии микдораш 1 мол чӣ қадар ҳачмро ишғол мекунад?

M
7

1. 500 мол гази фишораш 0,45 МПа ва ҳарораташ 52 °C чӣ қадар ҳачмро ишғол мекунад?
2. Фишори гази ҳачмаш 0,05 м³ ва ҳарораташ 500 К буда, 250 кПа аст. Микдори моддаро ёбед.
3. Гази массааш 8 г дар ҳарорати 27 °C ва фишори 150 кПа ҳачми 4,15 л-ро ишғол мекунад. Ин чӣ гуна газ аст?
4. Зичии оксигени ҳарораташ 367 °C ва фишораш 415 кПа ба чӣ баробар аст?
5. Дар баллони ҳачмаш 24 л гази, ангидриди карбонати массааш 1,2 кг мавҷуд. Баллон то фишори $3 \cdot 10^6$ Па тоб оварда метавонад. Дар чӣ гуна ҳарорат хавфи таркиш тавлид мешавад?
6. Ҳарорати гази дохили зарфи ҳачмаш 40 л ба 400 К, фишораш бошад, ба 200 кПа баробар аст. Микдори гази дохили зарфро аник кунед.
7. Микдори ҳавои хонаи ҳарораташ 17 °C ва андозааш $4 \cdot 5 \cdot 3$ м³ муайян карда шавад. Фишори атмосферӣ баробари 10^5 Па аст.
8. Дар зарфи ҳачмаш 16,6 л нитрогени массааш 280 г таҳти фишори 3,5 МПа бошад, ҳарорати он ба чӣ баробар аст?

ИЗОЧАРАЁНХО

Мавриди аз як ҳолат ба ҳолати дигар гузаштани гази массааш тағийрнапазир аз се параметрҳо яке тағийр наёфта, дуи дигар тағийрнапазир шуданаш мумкин.



Чараёне, ки яке аз параметрҳои макроскопии гази додашуда бетағийр будан вобастагии байни дуи боқимондаро тавсиф мекунад, изочараёнҳо номида мешавад.

Се намуди изочараёнҳо мавҷуд аст: **изотермӣ, изобарӣ ва изохорӣ**.

§ 10. ЧАРАЁНИ ИЗОТЕРМӢ



Чараёни тағийрёбии ҳолати гази идеалӣ ҳангоми доимӣ будани масса ($m = \text{const}$) ва ҳарорат ($T = \text{const}$) чараёни изотермӣ номида мешавад.

Аз юнонии «*izos*» – баробар, «*termos*» – гармӣ гирифта шудааст.

Қонунияти чараёни изотермиро соли 1662 физики англис **Р. Бойл** ва соли 1676 физики фаронсавӣ **Е. Мариотт** дар асоси таҷрибаҳо бехабар аз якдигар қашф намудаанд. Аз ин рӯ ин қонуният қонуни **Бойл - Мариотт** гуфта мешавад.

Барои бетағийр нигоҳ доштани ҳарорати газ зарфи газдор ба андаруни асбоби маҳсус бо ном **термостат** ҷойгир мекунанд. Дар акси ҳол ҳангоми фишурдан ё васеъ шудани ҳарорати он тағийр меёбад. Дар ҳолати $T = \text{const}$ будан ба ду ҳолати газ муодилаи ҳолати гази идеалиро менависем:


$$p_1 V_1 = \frac{m}{M} R T \quad \text{ва} \quad p_2 V_2 = \frac{m}{M} R T. \quad (1)$$

Аз баробарии тарафи рости ин ду муодила баробарии

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \quad (2)$$

(2)-ро ҳосил мекунем ва аз ин хулосаи зерин бармеояд. Дар чараёни изотермӣ барои массаи додашудаи газ бар ҳаҷм ба тири абсисса

қиматҳои ҳаҷм, бар тири ордината қиматҳои фишорро гузошта, нуқтаҳои ба ин қиматҳо мувофиқомада пайваст карда мешавад. Дар расми 16 дар намуди графикӣ ҳангоми бетағийр будани ҳарорат, вобастагии фишори газ бар ҳаҷм тасвир ёфтааст. Ин вобастагӣ дар график бо хати қаҷ (гипербола) тасвир ёфтааст, ки инро ҳати изотерма меноманд. Изотерма газ байни ҳам дар мутаносиби чаппа будани фишор ва ҳаҷмро ифода мекунад, яъне: $p \sim 1/V$.



Расми 16.



Дар ҳарорати сабит фишори гази додашуда бар ҳачм бо равиши мутаносиби чаппа тағиیر меёбад.

Конуни Бойл-Мариоттро бо тарзи вобастагии зичи газ ва фишори он хам ифода кардан мумкин. Зичихои газ барои ҳолатҳои якум ва дуюм чунин мешавад:

$$\rho_1 = \frac{m}{V_1} \quad \text{ва} \quad \rho_2 = \frac{m}{V_2}. \quad (3)$$

нисбати ин ифодаҳоро ба яқдигар гирем, барои қонуни Бойл-Мариотт ифодай зерин ҳосил мешавад:

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{p_1}{p_2}. \quad (4)$$

Зичи газ дар чараёни изотермӣ бо равиши ба ҳачм мутаносиби чаппа, бар фишор мутаносиби роста тағиир меёбад.

Намунаи ҳалли масъалаҳо

Дар шароити мӯътадил гази идеалий 6 л ҳачм-ро ишғол мекунад. Агар фишори газ ба 20 кПа зиёд шавад, газ чӣ гуна ҳачмро ишғол мекунад? Ҳароратро бетағиир гуфта гиред.

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} T &= \text{const} \\ p_1 &= 100 \text{ кПа} = 10^5 \text{ Па} \\ V_1 &= 6 \text{ л} = 6 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 \\ p_2 &= p_1 + 20 \text{ кПа} = 1,2 \cdot 10^5 \text{ Па.} \end{aligned}$$

Ёфтган лозим:
 $V_2 = ?$

Формулааш:

$$\begin{aligned} p_1 V_1 &= p_2 V_2; \\ V_2 &= \frac{p_1 V_1}{p_2} \\ [V] &= \frac{\text{Па} \cdot \text{м}^3}{\text{Па}} = \text{м}^3. \end{aligned}$$

Хисобкунӣ:

$$V_2 = \frac{10^5 \cdot 6 \cdot 10^{-3}}{1,2 \cdot 10^5} \text{ м}^3 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3.$$

Ҷавоб: $V_2 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 = 5 \text{ л.}$



1. Чӣ гуна чараёнҳо изочараёнҳо номида мешавад?
2. Чӣ гуна чараён, чараёни изотермӣ номида мешавад?
3. Барои чараёни изотермӣ формулаи Бойл – Матиоттро нависед ва эзоҳ диҳед.
4. Хати изотерма чист ва он аз чӣ гуна хат иборат аст?
5. Барои чараёни гуногуни газҳо изотерма кашед ва эзоҳ диҳед.
6. Ифодай вобастагии зичи газ бар ҳачмро дар чараёни изотермӣ нависед.



1. Ҳачми ибтидоии газ 0,2 л, фишори он бошад, 300 кПа аст. Гази изотермӣ васеъ шуда, ба фишори 120 кПа соҳиб шуд. Ҳачми интиҳоии газро ёбед.

- Хачми ибтидои гази таҳти поршени силиндр буда 24 см^3 , фишори он $0,8 \text{ МПа}$ аст. Гази изотермӣ фишурда шуда, ҳачми он ба 16 см^3 оварда шавад, фишори он ба қадом қимат мерасад?
- Дар шароити фишори мӯътадил гази идеалӣ ҳачми 50 л -ро ишғол мекунад. Агар фишор 4 маротиба афзояд, газ чӣ қадар ҳачмро мегирад (l)?
- Гази идеалӣ аз ҳачми $1,2 \text{ л}$ то ҳачми $0,8 \text{ л}$ фишурда шуд. Дар ин, фишори газ ба 40 кПа афзуд. Фишори ибтидои газ чӣ қадар буд?

§ 11. ҶАРАЁНИ ИЗОБАРӢ



Ҷараёни тағийирёбии ҳолати газ ҳангоми тағийирнапазир будани массаи гази идеалӣ m ($m = \text{const}$) ва фишори он p ($p = \text{const}$) ҷараёни изобарӣ номидা мешавад.

Аз юононии «baros» – фишор гирифта шудааст. Дар ҷараёни изобарӣ ҳачми (V) массаи гази додашуда вобаста ба ҳарорат (T) тағийир меёбад.

Дар ҷараён вобастагии байни ҳачми газ ва ҳароратро аз муодилаи ҳолати газ (Менделеев – Клапейрон) истифода бурда, ҳосил мекунем. Муодилаи ҳолати газро ҳангоми тағийирнапазир будани фишор ($p_1 = p_2$) ба ду ҳолати газ менависем:

$$p_1 V_1 = \frac{m}{M} R T_1, \quad p_2 V_2 = \frac{m}{M} R T_2 \quad (1)$$


Ин муодилаҳоро аъзо ба аъзо тақсим намуда, баробарии зеринро ҳосил мекунем:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad \text{е} \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}. \quad (2)$$

Ин муодиларо дар намуди зерин ҳам навиштан мумкин:

$$\frac{V}{T} = \text{const.} \quad (3)$$

Бинобар ин, дар ҷараёни изобарӣ нисбати ҳачми гази массааш додашуда нисбат ба ҳарорат бузургии тағийирнапазир будааст. Ин қонун дар соли 1802 аз тарафи физики фаронсавӣ Гей-Люссак дар таҷриба ёфта шуданаш қонуни Гей-Люссак гуфта мешавад. Ифодаи (3)-ро ба маҳрачи умумӣ оварда дар намуди зерин менависем, яъни $V = \text{const} \cdot T$. Назар ба ифода, дар ҷараёни изобарӣ ҳачми гази массааш додашуда ба ҳарорати мутлақ мутаносиби роста будааст. Хати ифодакунандай муносабати байни ҳачми



Расми 17.

гази додашуда ва ҳарорат дар ҷараёни изобарӣ ҳати изобара гуфта мешавад. Ҳати изобара аз ҳати рости аз ибтидои координата бароянда иборат (расми 17).

Ҳаҷми гази массааш додашуда дар фишори сабит бо равиши мутаносибӣ бар ҳарорат тағиیر мёёбад.

Намунаи ҳалли масъала

Ҳарорати гази идеалӣ 67°C ва ҳаҷмаш 25 л . Ҳангоми тағиирнопазир будани фишор газ ҷо қадар хунук карда шавад, ҳаҷми он ба 10 л баробар мешавад?

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} T_1 &= 67^{\circ}\text{C} + 273 = 340 \text{ K} \\ V_1 &= 25 \text{ л} = 25 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 \\ V_2 &= 10 \text{ л} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 \\ p &= \text{const.} \end{aligned}$$

Ёфтани лозим:

$$\Delta T = ?$$

Формулааш:

$$\begin{aligned} \frac{V_1}{V_2} &= \frac{T_1}{T_2}; \quad T_2 = \frac{V_2 \cdot T_1}{V_1}; \\ \Delta T &= T_1 - T_2. \end{aligned}$$

$$[\Delta T] = \text{K.}$$

Ҳисобкуний:

$$T_2 = \frac{10 \cdot 10^{-3} \cdot 340 \text{ K}}{25 \cdot 10^{-3}} = 136 \text{ K.}$$

$$\Delta T = 340 \text{ K} - 136 \text{ K} = 204 \text{ K.}$$

Ҷавоб: $\Delta T = 204 \text{ K.}$



1. Ҷо гуна ҷараёни изобарӣ гуфта мешавад?
2. Барои ҷараёни изобарӣ формулаи Гей-Люссакро нависед ва онро эзоҳ дигҳед.
3. Ҳати изобара чист ва он аз ҷо гуна ҳат иборат аст?
4. Ба қиматҳои гуногуни фишори газ изобарахо кашед ва онро шарҳ дигҳед.



1. Гази идеалии ҳарораташ 27°C дорои ҳаҷми 10 л буд. Газ бо равиши изобарӣ то 327°C гарм карда шавад, ҳаҷми он ҷо ҳел тағиир мёёбад?
2. Ҳарорати гази идеалӣ 51°C ва ҳаҷми он $0,9 \text{ л}$. Мавриди тағиирнопазирӣ фишор ҳаҷм ба $0,3 \text{ л}$ баробар шуданаш, газро бояд ҷо қадар хунук кард?
3. Газ дар ҳарорати 27°C ҳаҷми 3 л -ро ишғол мекунад. Ин газ изобарӣ ба 100°C тағсонаиде шавад, ҷо қадар ҳаҷмро ишғол мекунад?
- 4*. Гази идеалӣ дар 47°C ҳаҷми 3 л -ро ишғол мекунад. Фишорро тағиир надода, барои ҳаҷмро ба $1,2 \text{ л}$ зиёд намудан, ҳароратро ҷо қадар бардоштан лозим?

§ 12. ЧАРАЁНИ ИЗОХОРЙ



Чараёни тағыйирёбии ҳолати газ ҳангоми событ будани массаи гази идеалӣ m ($m = \text{const}$) ҳаҷми он ($V = \text{const}$) чараёни изохорй номида мешавад.

Аз юонии «хорос» – ҳаҷм гирифта шудааст.

Дар чараёни изохорй фишори массаи гази додашуда вобаста ба ҳарорат (T) тағийир меёбад. Дар ин чараён вобастагии байни фишори газ ва ҳароратро аз муодилаи ҳолати гази идеалӣ истифода бурда ҳосил мекунем. Муодилаи ҳолати газро ҳангоми тағыйирнопазир будани ҳаҷм ба ду ҳолати газ татбиқ мекунем:

$$p_1 V_1 = \frac{m}{M} R T_1, \quad p_2 V_2 = \frac{m}{M} R T_2 \quad (1)$$

ин муодиларо аъзо ба аъзо тақсим намуда, баробарии зеринро ҳосил мекунем:

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad \text{ё ки} \quad \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}. \quad (2)$$


Ин муодиларо дар намуди зерин ҳам навиштан мумкин.

$$\frac{p}{T} = \text{const.} \quad (3)$$

Аз ин рӯ, дар чараёни изохорй нисбати фишори гази массааш додашуда бар ҳарорат бузургии тағыйирнопазир будааст. Ин қонун дар соли 1787 аз тарафи физики фаронсавӣ Ҷак Шарл ёфта шуданаш Қонуни Шарл номида мешавад. Баробарии (3) – ро ба маҳрачи умумӣ оварда, онро дар намуди зерин менависем, яъне:

$$p = \text{const} \cdot T. \quad (4)$$

Назар ба ифодаи (4) дар чараёни изохорй фишори массаи додашудаи газ ба ҳарорати мутлақи он мутаносиби ростта изохора аст. Хате, ки дар чараёни изохорй муносибати байни фишор ва ҳароратро ифода мекунад, хати изохора гуфта мешавад. Хати изохора хати рости аз ибтидои координата бароянда иборат аст (расми 18).



Мавриди тағыйирнопазир будани ҳаҷм фишори гази массааш додашуда бо равиши мутаносиби роста ба ҳарорат тағийир меёбад.

Дар ҳар гуна зарфи герметик сарпұш ё лампочкаи электрикі афзудани фишори гази гармшуда қараёни изохорй ҳисоб меёбад.

Намунаи ҳалли масъала

Хангоми изохорй гарм кардани гази ҳарораташ 280 К то 540 К фишори он 39 кПа зиёд шуд. Фишори ибтидои газ чиң қадар буд?

Дода шудааст:

$$T_1 = 280 \text{ K}$$

$$T_2 = 540 \text{ K}$$

$$V = \text{const}$$

$$p_1 = p$$

$$p_2 = p + \Delta p$$

$$\Delta p = 39 \cdot 10^3 \text{ Па.}$$

Ёфтап лозим:

$$p = ?$$

Формулааш:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \quad \text{е} \quad \frac{p}{T_1} = \frac{p + \Delta p}{T_2};$$

$$p = \frac{\Delta p \cdot T_1}{T_2 - T_1}.$$

$$[p] = \frac{\text{Па} \cdot \text{К}}{\text{К}} = \text{Па.}$$

Ҳисобкуй:

$$p = \frac{39 \cdot 10^3 \cdot 280}{540 - 280} \text{ Па} = 42 \cdot 10^3 \text{ Па.}$$

Чавоб: $p = 42 \text{ кПа.}$



1. Чиң гуна қараён, қараёни изохорй номида мешавад?
2. Барои қараёни изохорй формулаи қонуни Шарлро нависед ва онро шарҳ дихед.
3. Ҳати изохора аз чиң гуна хат иборат аст?
4. Барои ҳаҷмҳои гуногуни газ изохораҳо кашед ва онҳоро эзоҳ дихед.




1. Агар гази дохили баллон дар 17°C фишори $1,45 \cdot 10^5 \text{ Па}$ дошта бошад, дар чиң гуна ҳарорат фишори он $2 \cdot 10^5 \text{ Па}$ мешавад?
2. Ҳангоми фурӯзон шудани лампочкаи тағсонаш ҳарораташ аз 17°C то 360°C баланд шавад, фишори дохили он чиң хел тағиیر меёбад?
3. Ҳангоми изохорй гарм кардани газ ҳарорати он аз 300 K ба 429 K расида фишораш ба 50 кПа зиёд шуд. Фишори ибтидои газ чиң қадар буд?

§ 13. МАШГУЛОТИ АМАЛЙ. БАҲОДИХЙ БА АНДОЗАИ МОЛЕКУЛАҲО

Дар асоси модели механикӣ баҳодиҳӣ ба андозаи молекулаҳо

Мақсад: Санцидани тасаввуроти (гипотезаи) пешниҳодшудаи ғафсии қабати равғани ба масоҳати калонтарин паҳншуда ба диаметри як молекула наздик дар асоси модели механикӣ.

Чихозҳои лозимӣ: ҳаткашак, вараки сафед, донаҳои нахӯд, мензурка.



1. Ба варақи сафед росткунча кашед. Андозаҳои онро бо хаткашак чен кунед (дарозӣ ва бараш). Масоҳати росткунчаи кашидашударо аниқ кунед (S).

2. Ба сатҳи росткунчаи кашидашуда донаҳои нахӯдро як хел (зич) чида, пур кунед. Донаҳои нахӯд аз росткунчаи кашидашуда берун набарояд.

3. Донаҳои нахӯди доҳили росткунчаро ба мензурка андозед. Ҳаҷми нахӯдҳои ба мензурка андохташударо чен кунед (V).

$$4. \text{ Бо ифодаи } d = \frac{V}{S} \text{ андозаи хаттии нахӯдро ёбед.}$$

5. Аз доҳили донаҳои нахӯд 10 донаашро гирифта дар як хати рост зич чинед. Бо ёрии хаткашак дарозии онро чен намоед. Ин дарозии ченшударо ба 10 таҳсим намоем андозаи хаттии як дона нахӯд бармеояд.


6. Дар асоси натиҷаҳои гирифташуда хулосаатонро нависед.

МАШГУЛОТИ АМАЛИЙ. Ҳисобкунни зичии ҳавои хона, концентратсияи молекулаҳои гази хона ва адади онҳо (илова)

Ҷиҳозҳои лозимӣ: анероид – барометр ва хаткашаки ченкунӣ (1 м)



Анероид – барометр



Хаткашаки ченкунӣ

1. Ба нишондоди термометри дар барометр буда назар карда, ҳарорати доҳили хонаро аниқ меқунанд.

2. Бо ёрии анероид – барометр фишори доҳили хона чен карда мешавад.

3. Бо ёрии хаткашаки ченкунӣ андозаҳои хонаро аниқ меқунанд: дарозӣ, бар ва баландӣ.

4. Ҳарорат бо кельвин (К), қимати фишор бо паскал (Па) ифода карда мешавад.

5. Ҳаҷми хонаро аниқ кунед. ($V = a \cdot b \cdot c$).

6. Дар асоси муодилаи Менделеев – Клапейрон зичии ҳавои хонаро аниқ кунед $\rho = \frac{p \cdot M}{R \cdot T}$.

Хотирнишон: дар вақти ҳисобкунй массай молии ҳаворо 29 г/мол гуфта гиред.

7. Концентратсияи молекулаҳои газро бо ифодаи $n = \frac{p}{k \cdot T}$ ҳисоб кунед.

8. Адади молекулаҳои гази хонаро бо ифодаи $N = n \cdot V$ ҳисоб кунед.

9. Дар асоси қимати бузургихои гирифта ва ҳисоб намуда ҷадвали зеринро пур карда ҳулоса навишта мешавад.

1	Андозаҳои хона	Дарозиаш $a = \dots$ м, барааш $b = \dots$ м, баландиаш $c = \dots$ м	
2	Ҳарорати ҳавои хона °C K
3	Фишори ҳавои хона мм сутуни симоб Па
4.	Ҳаҷми хона м ³	
5.	Зичии ҳавои хона кг/м ³	
6.	Концентратсияи молекулаҳои гази хона м ⁻³	
7.	Адади молекулаҳои гази хона то	
8.	Массай ҳавои хона кг	
Ҳулоса:			

§ 14. ҲАЛЛИ МАСЬАЛАҲО

Масъалаи 1. Гази идеалӣ аз ҳаҷми 6 л то ҳаҷми 4 л фишурда шуд. Дар ин фишори газ ба 0,6 фишори атмосферии мӯътадил зиёд шуд. Фишори ибтидоии газ чӣ қадар будааст? Фишори атмосфериро 100 кПа гуфта гиред.

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} T &= \text{const} \\ V_1 &= 6 \text{ л} = 6 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 \\ V_2 &= 4 \text{ л} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 \\ p_2 &= p_1 + 0,6 \cdot p_{\text{атм}} \\ p_{\text{атм}} &= 100 \text{ кПа} = 10^5 \text{ Па.} \\ \hline \text{Ёфтани лозим:} \\ p_1 &=? \end{aligned}$$

Формулааш:

$$\begin{aligned} p_1 V_1 &= p_2 V_2; \\ p_1 V_1 &= (p_1 + 0,6 p_{\text{атм}}) \cdot V_2; \\ p_1 &= \frac{0,6 \cdot p_{\text{атм}} \cdot V_2}{V_1 - V_2}. \\ [p_1] &= \frac{\text{Па} \cdot \text{м}^3}{\text{м}^3} = \text{Па.} \end{aligned}$$

Ҳисобкунӣ:

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{0,6 \cdot 10^5 \cdot 4 \cdot 10^{-3}}{6 \cdot 10^{-3} - 4 \cdot 10^{-3}} \text{ Па} = \\ &= 1,2 \cdot 10^5 \text{ Па.} \end{aligned}$$

Ҷавоб: $p_1 = 120$ кПа.

Масъалаи 2. Дар ҳарорати 27°C гази идеалии массааш 2,6 кг таҳти поршен ҳачми $1,3 \text{ м}^3$ -ро ишғол карда истодааст. Газ изобарӣ васеъ шуда зичии он ба $1,2 \text{ кг}/\text{м}^3$ баробар шавад, ҳарорати гази таҳти поршен чӣ қадар мешавад?

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} p &= \text{const} \\ T_1 &= 300 \text{ K} \\ m &= 2,6 \text{ кг} \\ V_1 &= 1,3 \text{ м}^3 \\ \rho_2 &= 1,2 \text{ кг}/\text{м}^3. \\ \hline \end{aligned}$$

Ёфтани лозим:
 $T_2 = ?$

Формулааш:

$$\begin{aligned} \frac{V_1}{T_1} &= \frac{V_2}{T_2} \\ m &= \rho \cdot V \quad \text{ва} \quad \rho_1 \cdot V_1 = \rho_2 \cdot V_2; \\ T_2 &= \frac{\rho_1}{\rho_2} T_1. \quad [T_2] = \frac{\text{кг}/\text{м}^3}{\text{кг}/\text{м}^3} \text{K} = \text{K}. \end{aligned}$$

Ҳисобкуйӣ:

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \frac{m}{V_1} = \frac{2,6 \text{ кг}}{1,3 \text{ м}^3} = 2 \text{ кг}/\text{м}^3. \\ T_2 &= \frac{2}{1,2} 300 \text{ K} = 500 \text{ K}. \end{aligned}$$

Ҷавоб: $T_2 = 500 \text{ K}$.

Масъалаи 3. Ҳарорати газ бо равиши изохорӣ ба 12°C гардӣ карда шавад, фишори газ ба $1/75$ қисми фишори ибтидоӣ зиёд шуд. Ҳарорати ибтидоии газ чӣ қадар буд?

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} V &= \text{const} \\ \Delta T &= 12 \text{ K} \\ T_2 &= T_1 + \Delta T \\ p_2 &= p_1 + \frac{1}{75} p_1. \\ \hline \end{aligned}$$

Ёфтани лозим:
 $T_1 = ?$

Формулааш:

$$\begin{aligned} \frac{p_1}{T_1} &= \frac{p_2}{T_2}; \quad \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_1 + \frac{1}{75} p_1}{T_1 + \Delta T}; \\ T_1 + \Delta T &= T_1 \cdot \left(1 + \frac{1}{75}\right) \quad \text{аз ин ба} \\ T_1 &= 75 \cdot \Delta T \quad \text{соҳиб мешавем.} \end{aligned}$$

Ҳисобкуйӣ:

$$T_1 = 75 \cdot 12 \text{ K} = 900 \text{ K}.$$

Ҷавоб: $T_1 = 900 \text{ K}$.

Масъалаи 4. Ҳангоми дар қўл ҳубобчаи ҳаво аз чуқурии 30 м ба рӯи об баромадан, ҳачми он чанд маротиба зиёд мешавад? Ҳарорат дар қисми поёнӣ ва болоии об тафйирнопазир ҳисобед.

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} h &= 30 \text{ м} \\ p_0 &= 10^5 \text{ Па.} \\ \hline \end{aligned}$$

Ёфтани лозим:

$$\frac{V_2}{V_1} = ?$$


Ҳал: $T = \text{const}$ – аз муодилаи ҷараёни изотермӣ $p_1 V_1 = p_2 V_2$ истифода мебарем, дар ин чо p_1 – фишори ҳавои дохили ҳубобчаи зери об истода, он ба суммаи фишори атмосферӣ ва фишори сутуни об баробар: $p_1 = p_0 + \rho gh$, p_2 – фишори ҳавои дохили пуфакчаи дар рӯи об баромада, ин баробари фишори атмосферист, яъне $p_2 = p_0$. Аз ин $(p_0 + \rho gh) \cdot V_1 = p_0 V_2$. Аз ин ифода бармеояд, ки: $\frac{V_2}{V_1} = \frac{p_0 + \rho \cdot g \cdot h}{p_0} = \frac{10^5 + 10^3 \cdot 10 \cdot 30}{10^5} = 4$.

Ҷавоб: 4.

**M
11**

1. Дар ҳарорати 27°C фишори гази дохили зарфи сарбаст баробари 900 кПа буд. Агар гази тафсонида ба ҳарорати 227°C расонида шавад, фишори гази зарф ба кадом қимат мерасад?
2. Баллон гази ҳарораташ 17°C дорад. Агар 0,4 қисми газ баромада равад ва ҳарораташ ба 10°C паст шавад, фишори гази дохили зарф чӣ хел тағиیر меёбад?
3. Гази идеалии ҳарорати ибтидиоиаш 27°C изобарӣ васеъ шуда, ҳаҷми он 24 % афзуд. Ҳарорати интиҳои он чӣ гуна шуд?
4. Гази идеалии фишораш тағиирнопазир аз ҳарорати 27°C то ҳарорати 117°C гарм карда шавад, ҳаҷми газ ба чанд фоиз зиёд мешавад?
5. Ҳубобчаи ҳаво аз таги ҳавзai об то рӯи он баромадан 3,5 маротиба калон шуд. Чуқурии ҳавзai об чӣ қадар аст? Ҳарорати қисмҳои паст ва болои обро як хел гуфта ҳисоб кунед.
- 6*. Ҳангоми гази зарфи сарбастро ба 120 К гарм кардан, фишори он ду маротиба зиёд шуда бошад, ҳарорати ибтидиои газ чӣ гуна будааст?
- 7*. Бо равиши изобарӣ ба 10 К зиёд кардани ҳарорати газ, ҳаҷми он нисбат ба ҳаҷми ибтидиӣ ба $1/20$ қисми он зиёд шуд. Ҳарорати ибтидиои газ ёфта шавад.
- 8*. Гази идеалии массааш 3 кг таҳти поршени озод ҳаракаткунанда дар ҳарорати 127°C ҳаҷми $2,5 \text{ m}^3$ -ро ишғол мекунад. Дар кадом ҳарорат зичии гази таҳти поршен ба 2 kg/m^3 баробар мешавад.

Муносибатхое, ки аз муодилаҳои асосии назарияи молекулавӣ – кинетикии гази идеалӣ бармеояд



СУПОРИШХОИ ТЕСТЙ ОИДИ ТАКРОРИ БОБИ I

1. Чий гуна бузургии физикй адади Авогадро номида мешавад?

- A) Адади атомҳои 12 г карбон; B) Адади зарраҳои 1 мол модда;
C) Адади молекулаҳои 18 г об; D) Ҳамаи чавобҳо дуруст аст.

2. Массаси оксигени миқдори моддааш 25 молро ёбед (г).

- A) 144; B) 800; C) 270; D) 600.

3. Дар 27 г об чанд мол модда мавҷуд аст?

- A) 2; B) 1,8; C) 0,9; D) 1,5.

4. Миқдори моддаи гази нитрогени адади молекулаҳояш $2,4 \cdot 10^{24}$ -то буда, ба чӣ баробар аст (мол)?

- A) 2; B) 4; C) 1,5; D) 3.

5. 5 мол об чӣ қадар ҳаҷмро ишғол мекунад (cm^3)?

- A) 2; B) 90; C) 64; D) 18.

6. Агар ҳаҷми газ 2 маротиба зиёд шуда қимати миёнаи квадратии суръати молекулаҳо 2 маротиба кам шавад, фишори газ чӣ қадар тағиیر меёбад?

- A) 4 маротиба меафзояд; B) 8 маротиба кам мешавад;
C) 4 маротиба кам мешавад; D) 8 маротиба зиёд мешавад.

7. Қимати миёнаи квадратии суръати молекулаҳои гази идеалии дохили зарфи сарбаст 30 % зиёд шавад, фишори газ чӣ гуна тағиир меёбад?

- A) 25 % меафзояд; B) 69 % меафзояд;
C) 10 % меафзояд; D) 20 % меафзояд.

8. Қимати миёнаи энергияи кинетикии гази идеалии якаториаи фишорааш $4 \cdot 10^5$ Па ва ҳаҷмаш 2 m^3 ро ёбед (Ч).

- A) $1,8 \cdot 10^5$; B) $1,2 \cdot 10^6$; C) $2,4 \cdot 10^5$; D) $4 \cdot 10^5$.

9. Ҳарорати гази гелии баллон аз 27°C то 227°C бардошта шавад, зичии газ чӣ хел тағиир меёбад?

- A) 4 маротиба меафзояд; B) 2 маротиба меафзояд;
C) 3 маротиба меафзояд; D) Тағиир намеёбад.

10. Ҳарорати гази оксигени баллон аз 227°C то 127°C паст шавад, концентратсияи молекулаҳои гази он чӣ хел тағиир меёбад?

- A) 4 маротиба меафзояд; B) 2 маротиба меафзояд;
C) 4 маротиба кам мешавад; D) Тағиир намеёбад.

11. Ҳарорати мутлақи газ 4 маротиба зиёд шавад, қимати миёнаи квадратии суръат чанд маротиба зиёд мешавад?

- A) 2; B) $\sqrt{3}$; C) 4; D) 3.

12. Ҳарорати мутлақи газ чанд маротиба зиёд шавад, қимати миёнаи квадратии суръат ду маротиба зиёд мешавад?

- A) 2 маротиба; B) 16 маротиба; C) 8 маротиба; D) 4 маротиба.

13. Дар ҳарорати 400 К ва фишори 138 кПа концентратсияи молекулаҳои газ ба чӣ баробар аст (м^{-3})?

- A) $2,5 \cdot 10^{25}$; B) $5 \cdot 10^{25}$; C) $1,38 \cdot 10^7$; D) $2,76 \cdot 10^6$.

14. 50 мол газ таҳти фишори 75 кПа ва ҳарорати 27 °С чӣ қадар ҳаҷмро ишғол мекунад?

- A) 8,31; B) 1,662; C) 31; D) 6,2.

15. Фишори ду мол гази ҳарораташ 27°C-ро ёбед (Па). Ҳаҷми газро ба 4 л робари гӯфта гиред.

- A) $6,12 \cdot 10^5$; B) $5,45 \cdot 10^5$; C) $12,46 \cdot 10^5$; D) $24,9 \cdot 10^5$.

16. Фишори газ 12 маротиба зиёд шуда, ҳаҷми он 3 маротиба кам шуда бошад, чӣ гуна тағйир ёфтани ҳарорати мутлақи онро аниқ кунед.

- A) 3 маротиба кам мешавад; B) 3 маротиба меафзояд;
C) 10 маротиба меафзояд; D) 4 маротиба меафзояд.

17. Бойл - Мариотт оиди параметрҳои газ чӣ гуна вобастагиро омӯхтааст?

- A) $p \sim V$; B) $p \sim 1/V$; C) $p \sim T$; D) $V \sim T$.

18. Дар ҷараёни изотермӣ фишори газ 2 маротиба зиёд шуд. Дар ин қимати миёнаи квадратии суръати молекулаҳо чӣ хел тағйир мёёбад?


- A) 2 маротиба зиёд мешавад; B) 2 маротиба кам мешавад;
C) Тағйир намеёбад; D) 4 маротиба зиёд мешавад.

19. Дар ҷараёни изотермӣ фишори газ 4 маротиба афзуд. Дар ин ҳол қимати миёнаи квадратии суръати молекулаҳо чӣ хел тағйир мёёбад?

- A) 2 маротиба зиёд мешавад; B) 4 маротиба кам мешавад;
C) Тағйир намеёбад; D) 2 маротиба кам мешавад.

20. Агар мисли тасвири расм газ аз ҳолати 1 ба ҳолати 2 гузарад, фишори он чӣ хел тағйир мёёбад?

- A) 4 маротиба зиёд мешавад; B) 4 маротиба кам мешавад;
C) Тағйир намеёбад; D) 2 маротиба зиёд мешавад.



21. Кй дар тачриба вобастагии харорат ба ҳачми гази идеалии фишораш тағиирнопазирро омӯхтааст?

- А) Гей-Люссак; В) Шарл; С) Бойл-Мариотт; Д) Штерн.

22. Ифодаи чараёни изобарӣ барои гази идеалиро нишон дихед.

- А) $p = nkT$; В) $pV = \text{const}$; С) $V/T = \text{const}$; Д) $p/T = \text{const}$.

23. Ба мазмуни ин ҷумла мувоғиқ ғикрро давом дихед. Дар ҷараёни изохорӣ

- А) p ва T тағиир меёбад, V сабит мемонад;
Б) P ва V тағиир меёбад, T сабит мемонад;
С) V ва T тағиир меёбад, p сабит мемонад;
Д) Ҳамаи параметрҳо тағиир меёбад.

24. Гази идеалии зарфи сарбасти харораташ -96°C то харорати 81°C гарм карда шавад, фишори он ҷанд маротиба тағиир меёбад?

- А) 3; В) 2; С) 1,18; Д) 2,21.

25. Гази дохили баллон дар харорати 57°C дорои фишори 10^5 Па бошад, дар қадом ҳарорати фишори вай $3 \cdot 10^5$ Па мешавад ($^{\circ}\text{C}$)?

- А) 990; В) 171; С) 444; Д) 717.

26. Ҳангоми харорати гази баллон ба 400 K зиёд шудан, фишори он 3 маротиба афзуда бошад, ҳарорати интиҳоии газро аниқ қунед (К).

- А) 450; В) 900; С) 750; Д) 600.

27. Мавриди лампай тафсонишро даргиронидан ҳарорати он аз 7°C то 287°C бардошта шавад, фишори гази дохили он ҷанд маротиба меафзояд?

- А) 3 маротиба; В) 4 маротиба; С) 1,5 маротиба; Д) 2 маротиба;

28. 2 мол гази идеалий дар харорати 400 K ба фишори 400 kPa соҳиб бошад, ҳачми он ба ҷй баробар?

- А) 831 л; В) 8,31 л; С) 16,62 л; Д) 41,5 л.

29. Дар шароити мӯътадил зарфи сарпӯш бо газҳои массаашон баробари ҳидроген, нитроген ва оксиген пур карда шудааст. Фишори парсиалии қадоме аз газҳо аз ҳама қалон мешавад?

- А) ҳидроген; В) оксиген; С) нитроген; Д) фишорҳо баробаранд.

30. Фишори газ $16,6\text{ kPa}$, зичиаш $0,02\text{ kg/m}^3$, массаи молии он 2 г/мол. Ҳарорати газро ёбед (К).


- А) 2; В) 200; С) 275; Д) 473.

ХУЛОСАХОИ МУҲИМ АЗ РЎИ БОБИ I


Назарияи молекулавӣ-кинетикий ба се қоидай ҳаракат карда, дар таҷрибаҳо исбот ёфта асос карда мешавад	1. Моддаҳо аз зарраҳо –атом ва молекулаҳо ташкил ёфтаанд. 2. Атом ва молекулаҳо беист ва бетартиб ҳаракат мекунанд. 3. Атом ва молекулаҳо таъсири мутақобила мекунанд.
Ҳаракати Броунӣ дорон хусусиятҳои зеринанд:	Ҳаракати Броунӣ аз ҳаракати беист ва бетартибона иборат аст. Траекторияи ҳаракати Броунӣ аз ҳатҳои мураккаби шикаста иборат аст. Ҳаракати Броунӣ ба андозаи зарра вобаста аст.
Ченаки молекулаҳо	Андозаи молекулаҳо дар тартиби $10^{-10} - 10^{-8}$ -м мешаванд.
Доимии Авогадро	Адади молекулаҳои миқдори 1моли модда ба шарафи олими италиёвӣ Амедео Авогадро доимии Авогадро номида мешавад. Доимии Авогадро бузургии физикии фундаменталӣ буда, қимати аддии он ба $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ мол ⁻¹ баробар аст.
Массаи молӣ	Массаи ҳар гуна моддаи миқдораш 1 мол массаи молӣ номида мешавад.
Воҳиди массаи атомӣ	Ба сифати воҳиди массаи атомӣ (u) 1/12 қисми массаи атоми карбон қабул карда шудааст, яъне: $1 u \approx 1,66 \cdot 10^{-27}$ кг.
Массаи нисбии молекулавӣ	Нисбати массаи атоми моддаи додашуда (m_0) бар $^{1/12}$ қисми массаи атоми карбон ($m^{\circ}\text{C}$) массаи нисбии атоми ҳамин модда номида мешавад.
Концентратсияи молекулаҳо	Адади молекулаҳои воҳиди ҳаҷм концентратсияи молекулаҳо мешавад.
	$n = \frac{N}{V}; \quad [n] = \frac{1}{\text{M}^3}.$

Гази идеалӣ	Назар ба модели фарзии газ, ки гази идеалӣ номида мешавад: масофаи байни молекулаҳои газро ташкилдода ҳамон қадар қалон, ки таъсири мутақобли байни молекулаҳо ба ҳисоб гирифта намешавад; -ҳаҷми хусусии молекулаҳои газ ба ҳисоб гирифта намешавад, аз ин рӯ молекулаҳои газро нуқтаи материалӣ пиндоштан мумкин.
Гази реалиӣ	Газе, ки хосиятҳояш ба таъсири мутақобили молекулаҳо вобаста аст, гази реалиӣ номида мешавад.
Ҳарорат	Ҳарорат – бузургии физикиест, ки аз ҷиҳати миқдор ҳолати гармии моддаро муайян мекунад: $\bar{E}_k = \frac{3}{2} \cdot k T.$
Доимии Болтсман	Доимии Болтсман байни қимати миёнаи энергияи кинетикии молекулаҳои газ ва ҳарорат коеффициенти робитавиро ифода мекунад. Қимати аддии он ба $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Ҷ/К баробар аст.
Доимии универсалии газҳо	Ҳосили зарби доимии Болтсман K ва доимии Авогадро N_A доимии универсалии газ гуфта қабул шудааст. Қимати аддии он ба $R = 8,31 \frac{\text{Ҷ}}{\text{мол} \cdot \text{К}}$ баробар аст.
Фишори гази идеалӣ	Фишори гази идеалӣ ба концентратсияи молекулаҳо ва ҳарорати он мутаносиби роста аст, яъне: $p = nkT$.
Ҳарорати ноли мутлақ	Ҳарорати ноли мутлақ ҳарорати басо пасттарини имконпазир буда, дар ин гуна ҳарорат ҳаракати молекулаҳои модда қатъ меёбад.
Муносибати байни шкалаҳо Селсий ва Келвин	Муносибати байни шкалаҳои Селсий ва Келвин формулаи гузаштанд аз шкалаи Селсий ба шкалаи Келвин ин тавр ифода карда мешавад: $T = t + 273$.

Қимати миёнаи квадратии суръати ҳаракати ҳароратии молекулаҳо	$\bar{v} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$.
Тақсимоти молекулаҳо аз рӯи суръат	Соли 1859 физики англис Ч.Максвелл бо роҳи назарияйӣ молекулаҳои газ дар ягон ҳарорат бо суръатҳои гуногун ҳаракат намуданашро, яъне тақсимоти молекулаҳо аз рӯи суръатро муайян намуд.
Таҷрибаи Штерн	Таҷрибаи Штерн дурустии назарияи молекулавӣ – кинетикӣ, инчунин таълимоти Максвеллии тақсимоти молекулаҳои газ аз рӯи, яъне тақсимоти молекулаҳо аз рӯи суръатҳояшонро тасдиқ намуд.
Муодилаи Менделеев – Клапейрон	Муодилаи Менделеев - Клапейрон муодилаи ҳолати гази идеалӣ буда, вобастагии байни масса, массаи молӣ, фишор, ҳаҷм ва ҳароратро ифода мекунад:
$pV = \frac{m}{M} RT$.	
Қонуни Бойл - Мариотт Ҷараёни изотемӣ	Ҷараёни тағийирёбии ҳолати гази идеалӣ ҳангоми доимӣ будани ба масса ($m = \text{const}$) ва ҳарорат ($T = \text{const}$) ҷараёни изотермӣ номида мешавад. Дар ҳарорати тағийирнозӣ фишори гази массааш додашуда бо равиши мутаносиби чаппа бар ҳаҷми он тағийир меёбад, яъне: $p \sim 1/V$ ё ки $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$.
Қонуни Гей – Люссак Ҷараёни изобарӣ	Ҷараёни тағийирёбии ҳолати газ ҳангоми сабит будани массаи гази идеалӣ m ($m = \text{const}$) ва фишори он ($p = \text{const}$) ҷараёни изобарӣ номида мешавад. Дар шароити фишори доимӣ ҳаҷми гази массааш додашуда бо равиши мутаносиби роста бар ҳарорат тағийир меёбад, яъне: $V \sim T$.
$\frac{V}{T} = \text{const}$	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$.
Қонуни Чак Шарл Ҷараёни изохорӣ	Ҷараёни тағийирёбии ҳолати газ ҳангоми сабит будани массаи гази идеалӣ m ($m = \text{const}$) ва ҳаҷми он ($V = \text{const}$) ҷараёни изохорӣ номида мешавад. Дар шароити сабит будани ҳаҷм фишори массаи гази додашуда бо равиши мутаносибӣ бар ҳарорат тағийир меёбад, яъне: $p \sim T$
$\frac{p}{T} = \text{const}$	$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$.



БОБИ II ЭНЕРГИЯИ ДОХИЛЙ ВА ЭЛЕМЕНТХОИ ТЕРМОДИНАМИКА



Дар чараёнхои гунугуни дар системаи макроскопӣ энергияи содир шудаистода аз як намуд ба намуди дигар мегузарад. Қисми физикаи молекулярӣ, ки муносибати дохили чараёнхои физикиро меомӯзад **термодинамика** номида мешавад. Дар термодинамика хосияти чисмҳо фақат аз нуқтаи назари мубодилаи энергия омӯхта шуда ба соҳти молекулавии онҳо эътибори алоҳида дода намешавад.

§15. ЭНЕРГИЯИ ДОХИЛӢ

Дар асоси назарияи молекулавӣ – кинетикӣ ҳамаи молекулаҳои чисмро ташкилдода ҳаракати бетартибона мекунанд. Суммаи энергияи кинетикии тамоми зарраҳои чисмро ташкилдода ва тамоми энергияи потенсиалии таъсири мутақобили молекулаҳо ба энергияи дохилии ин чисм (модда) баробар аст, яъне:

$$U = E_k + E_n. \quad (1)$$

Дар ин ҷо дар ҳолати мувоғиқ E_k ва E_n энергияҳои кинетикӣ ва потенсиалии тамоми молекулаҳои чисмро ташкилдода аст.

Ҳисобкунӣ энергияи дохилии гази идеалӣ чун ҳисобкунӣ чисмҳои саҳт ва моеъ мураккаб нест. Аз сабаби молекулаҳои гази идеалӣ таъсири мутақобил надоштанашон энергияи потенсиалии таъсири мутақобили онро баробари сифр гуфтан мумкин. Дар ин ҳол энергияи дохилии гази идеалӣ ба суммаи энергияҳои кинетикии ҳаракати бетартибонаи тамоми молекулаҳои онро ташкилдода баробар мешавад, яъне:

$$U = E_{k1} + E_{k2} + \dots + E_{kn}. \quad (2)$$

Қимати миёнаи энергияи кинетики молекулаҳои гази идеалӣ ба $\bar{E}_k = \frac{3}{2}kT$ баробар буданашро ба эътибор гирифта, ифодаи (2)-ро чунин менависем:

$$U = N \cdot \bar{E}_k = \frac{3}{2} N k T. \quad (3)$$

Хамин тавр, $N = \frac{m}{M} \cdot N_A$ ва $k \cdot N_A = R$ буданашро ба ҳисоб гирем ифодаи (3) ба намуди зерин меояд:

$$U = \frac{3}{2} \frac{m}{M} RT. \quad (4)$$

Ифодаи (4) имконияти ҳисобкунии энергияи дохилии гази идеалиро медиҳад. Бинобар ин, энергияи дохилии гази идеалӣ ба ҳосили зарби масса ва ҳарорати мутлақи он мутаносиби роста, ба массаи молии он мутаносиби чаппа будааст.

Мавриди системаи термодинамикий аз як ҳолат ба ҳолати дигар гузаштан, тағиیرёбии энергияи дохилии он муҳим ҳисоб меёбад. Тағиирёбии энергияи дохилӣ гуфта, фарқи байни энергияҳои ҳолатҳои ибтидой ва интиҳои система фаҳмида мешавад, яъне:

$$\Delta U = U_2 - U_1. \quad (5)$$

Агар ҳарорати газ аз T_1 то T_2 тағиир ёбад, дар ифодаи (4) тағиирёбии энергияи дохилии онро чунин навиштан мумкин:

$$\Delta U = U_2 - U_1 = \frac{3}{2} \frac{m}{M} R \Delta T = \frac{3}{2} \nu R \Delta T. \quad (6)$$

Назар ба муодилаҳои ҳолати гази идеалӣ $pV = \frac{m}{M} RT$ буданаш баробарии (4)-ро дар намуди зерин навиштан мумкин:

$$U = \frac{3}{2} p V. \quad (7)$$

Аз баробарии (7) энергияи дохилии газ ба ҳаҷм ва фишор ҳам вобаста буданаш намоён аст. Муодилаҳои (4) ва (7)-ро барои газҳои якатома нависем:

$$U = \frac{3}{2} \frac{m}{M} RT = \frac{3}{2} pV. \quad (8)$$

Энергияи дохилии ҳар гуна газҳо ба ҳолати ҳароратии онҳо вобаста аст. Бо тағиирёбии ҳолати ҳароратии ҷисм энергияи дохили он ҳам тағиир меёбад. Модда аз як ҳолати агрегатӣ ба ҳолати дигари агрегатӣ гузарад, масалан: мавриди аз ҳолати моеъ ба ҳолати газӣ гузаштан ва аз ҳолати саҳтӣ ба ҳолати моеъгӣ гузаштан энергияи дохилии он тағиир меёбад. Вақти аз ҳолати саҳтӣ ба ҳолати моеъ гузаштан энергияи дохилии он зиёд шавад, баръакс аз ҳолати моеъ ба ҳолати саҳтӣ гузарад, энергияи дохилии он кам мешавад. Инчунин, модда аз ҳолати моеъгӣ ба ҳолати газӣ гузарад, энергияи дохилии он меафзоряд.

Намунаи ҳалли масъала

Гази аргони миқдораш 12 мол аз 12 °C то -88 °C хунук карда шавад, энергияи дохилии он чӣ хел тағйир меёбад?

Дода шудааст:

$$v = 12 \text{ мол}$$

$$T_1 = 12^\circ\text{C} + 273 = 285 \text{ K}$$

$$T_2 = -88^\circ\text{C} + 273 = 185 \text{ K}$$

Ёфтан лозим:

$$\Delta U = ?$$

Формулааш:

$$\Delta U = \frac{3}{2} v R (T_2 - T_1).$$

$$[U] = \text{мол} \cdot \frac{\text{к}\cdot\text{К}}{\text{мол}\cdot\text{К}} = \text{к}\cdot\text{Ч}$$

Хисобкуйӣ:

$$\Delta U = \frac{3}{2} \cdot 12 \cdot 8,31 \cdot (185 - 285) =$$

$$= -14958 \text{ к}\cdot\text{Ч} \approx -15 \text{ к}\cdot\text{Ч}.$$

Ҷавоб: ба $\Delta U = 15 \text{ к}\cdot\text{Ч}$ кам мешавад.

1. Термодинамика чиро меомӯзад?

2. Энергияи дохилии гази идеалий гуфта чиро мефаҳмад?

3. Ифодай хисобкуни энергияи дохилии гази идеалиро нависед ва эзоҳ дихед.

4. Газ изобарӣ васеъ шавад, энергияи дохилии он чӣ хел тағйир меёбад?



1. Массаи гази аргони ҳарораташ 47 °C ва энергияи дохилиаш 80 кЧ-ро аниқ қунед.

2. Ҳаҷми гази идеалии якатома $0,4 \text{ м}^2$ ва энергияи дохилиаш 45 кЧ бошад, фишори он ба чӣ баробар аст?

3. Гази неони миқдораш 3 мол аз 40 °C то - 80 °C хунук карда шавад, энергияи дохилии он чӣ хел тағйир меёбад?

4. Гази гелиий массааш 80 г аз 20 °C то - 70°C тафсонида шавад, энергияи дохилии он чӣ хел тағйир меёбад?


5. Ҳарорати гази идеалии якатомаи зарфи $4 \cdot 10^{25}$ -то молекула дошта ба 72 К зиёд карда шавад, энергияи дохилии он чӣ гуна тағйир меёбад?

6. Ҳаҷми гази идеалии якатомаи таҳти фишори 10^5 Па истода, бо тарзи изобарӣ аз 300 см^3 то 500 см^3 зиёд шуд. Дар ин энергияи дохилии газ чӣ қадар тағйир ёфтааст?

7. Ҳангоми лампаи тафсониш фурӯзон шудан, ҳарорати дохили он аз 17 °C то 307 °C баланд шавад, энергияи дохили гази андаруни он чанд маротиба меафзояд?

§ 16. КОР ДАР ТЕРМОДИНАМИКА

Ба тағыйирёбии энергияи дохилии ягон система ҷараёнҳои ичрои кор ва мубодилаи гармӣ сабаб мешавад. Дар бисёр ҷараёнҳои дар газ содиршаванда ҳачми он тағийир меёбад. Барои газ ягон ҳачмро ишғол намуда истоданаш, бояд дохили зарфи сарбаст, зери таъсири ягон қувваи берунӣ шуданаш лозим. Фарз мекунем гази массааш m зери поршени озод ғечандай зарфи силиндрӣ истода бошад (расми 19, *a*). Ҳарорати газ дар ин ҳолат T_1 , ҳачмаш V_1 ва фишораш p_1 бошад. Агар газро ба тарзи изобарӣ то ҳарорати T_2 тафсонем (аз озод ғечиши поршен фишори газ тағийирнопазир меҳисобем, яъне $p_1=p_2$) васеъ шуда ҳачми V_2 -ро ишғол мекунад (расми 19, *b*). Ҳачми газ тағийир ёбад, вай муқобили қувваи фишори берунӣ кор ичро мекунад. Газ тафсонида шавад, дар натиҷаи барҳӯрди молекулаҳои газ ба поршен, поршено ба ягон масофаи Δh мегенонад ва кор ичро мекунад.



Расми 19.

Назар ба формулаи кори механикӣ кори ичро намудаи газ муқобили қувваи берунӣ чунин мешавад:

$$A = F \cdot \Delta h. \quad (1)$$

Аз таърифи фишор $F = p \cdot S$ -ро ба эътибор гирем ифодай (1) ба намуди зайл меояд:

$$A = p \cdot S \cdot \Delta h = p \cdot \Delta V \quad (2)$$

дар ин ҷо $\Delta V = V_2 - V_1$ тағийирёбии ҳачми газ.

Бинобар ин, кори ичрокардаи газ дар васеъшавии изобарӣ ба ҳосили зарби фишори газ ва тағийироти ҳачм баробар будааст. Дар ин ҷараён газ васеъ шуда муқобили қувваҳои берунӣ кори мусбат ичро мекунад, чунки самти таъсири қувва ва самти кӯчиши поршен як хел аст.

Инчунин газ фишурда шавад, қувваҳои берунӣ бар газ кор ичро мекунанд.

Дар ҳарду ҳолати дар расми 19 тасвирёфта, яъне ба ҷараёни васеъшавии изобарӣ муодилаи Менделеев-Клапейронро навишта,

$$pV_1 = \frac{m}{M} RT_1 \quad \text{ва} \quad pV_2 = \frac{m}{M} RT_2 \quad (3)$$

онҳоро аз якдигар тарҳ мекунем:

$$pV_2 - pV_1 = \frac{m}{M} RT_2 - \frac{m}{M} RT_1 \quad \text{ё ки} \quad p(V_2 - V_1) = \frac{m}{M} R(T_2 - T_1) \quad (4)$$

Агар $T_2 - T_1 = \Delta T$ ва $V_2 - V_1 = \Delta V$ гуфта гирем, ифодаи (4) ба намуди

зайл меояд.

$$p \Delta V = \frac{m}{M} R \Delta T. \quad (5)$$

Назар ба ифодаи (5) газ изобарӣ ба ҳарорати ΔT тафсонида шавад, кори бар қувваҳои берунӣ иҷро намудаи он чунин муайян карда мешавад:

$$A = p \Delta V = \frac{m}{M} R \Delta T, \quad (6)$$

Ин ифодаро ба микдори 1 мол газ нависем, вай ба намуди зерин меояд:

$$A = R \Delta T. \quad (7)$$


Аз ин ифода барои доимиуни универсалии газӣ муносабати зерин бармеояд, яъне: $R = \frac{A}{\Delta T}$.

Доимиуни универсалии газӣ аз ҷиҳати ададӣ ба кори иҷроқардаи газ мавриди як мол газро ба як келвин изобарӣ тафсонидан баробар аст.


Маъниидоди геометрии кори иҷроқардаи газ. Маъниидоди геометрии кор ин эзоҳ додани кори иҷрошуда дар ҷараён бо роҳи геометрӣ аст. Дар ин график вобастагии фишори газ бар ҳаҷми он тасвир карда мешавад, масалан газ изобарӣ васеъ шавад (расми 20). Ҳаҷми гази соҳиби фишори тағииронпазири p аз V_1 то V_2 васеъ шавад, кори иҷрошуда ба масоҳати ростқунҷаи $abcd$ аз ҷиҳати ададӣ баро бар аст, яъне:

$$A = p_1(V_2 - V_1) = |ab| \cdot |ac|.$$

Дар ҷараёни изотермӣ фишор нисбат ба ҳаҷм бо тарзи мутаносиби чаппа тағиир меёбад (расми 21). Дар ин ҳол кори иҷроқардаи газ ададан ба масоҳати штриҳи кардашудаи поёни графики изотерма баробар аст.



Расми 20.



Расми 21.

Намунаи ҳалли масъала

Гази оксигени зери поршен изобарй ба 64 К тафсонида шавад, газ бар күвваҳои берунй кори 16,6 кЧ ичро мекунад. Массай оксиген чӣ қадар будааст?

Дода шудааст:

$$M = 32 \cdot 10^{-3} \text{ кг/мол}$$

$$\Delta T = 64 \text{ К}$$

$$p = \text{const}$$

$$A = 16,6 \text{ кЧ} = 16,6 \cdot 10^3 \text{ Ч.}$$

Ёфтап лозим:

$$m = ?$$

Формулааш:

$$A = \frac{m}{M} R \cdot \Delta T;$$

$$m = \frac{A \cdot M}{R \cdot \Delta T}.$$

$$[m] = \frac{\frac{\text{Ч.}}{\text{КЧ}} \cdot \frac{\text{КГ}}{\text{МОЛ}}}{\frac{\text{МОЛ}}{\text{МОЛ}} \cdot \text{К}} = \text{КГ}$$

Ҳисобкунӣ:

$$m = \frac{16,6 \cdot 10^3 \cdot 32 \cdot 10^{-3}}{8,31 \cdot 64} \text{ кг} = 1 \text{ кг.}$$

Ҷавоб: $m = 1$ кг.



1. Формулаи кори ичрокардаи газро ҳангоми изобарӣ васеъшавӣ ҳосил кунед ва шарҳ дихед.
2. Кори ичрокардаи газ мавриди изобарӣ васеъшавиро ба воситаи тағйирёбии ҳарорат ифода кунед.
3. Фарқи байни кори механикӣ ва кори термодинамикӣ дар чист?



1. Гази зери фишори 160 кПа будаи зарфи силиндрӣ бо тарзи изобарӣ васеъ шуда, кори 48 кЧ ичро намуд. Дар ин ҳачми газ чӣ қадар зиёд шудааст?
2. Ҳавои массааш 400 г, ки таҳти поршен аст, изобарӣ гарм карда шуд. Дар ин ҳол ҳаво васеъ шуда бар күвваҳои берунй кори 8 кЧ ичро карда бошад, вай ба чанд градус гарм шудааст?
3. Гази идеалии таҳти фишори 100 кПа буда изобарӣ васеъ шуда, ҳачмаш аз 100 см^3 то 300 см^3 зиёд шуд. Газ чӣ қадар кор ичро кардааст?
- 4*. Дар силиндр диаметри дохилиаш 5 см газ ҷойгир аст. Ба поршени силиндр 50 Н күвваи берунй таъсир карда ҳачми газро 10 см^3 хурд намуд. Пас аз гирифтани қүвваи берунй газ васеъ шуда, ба ҳолати ибтидой баргашт. Пас аз қатъ шудани қүвваи берунй гази фишурдашуда чӣ қадар кор ичро кардааст?

§ 17. МИҚДОРИ ГАРМИ

Мубодилаи гармӣ дар ҷисмҳо

Ҷараёни нақли энергия бе ичрои кор аз як ҷисми дигар мубодилаи гармӣ ё гарминақлкунӣ номида мешавад.



Бузургии физикие, ки дар вакти гарминақлкунӣ миқдори энергияи дохилии ба ҷисм додашуда ё ки гирифташуда миқдори гармӣ номида мешавад.

Воҳиди ченаки миқдори гармӣ бо воҳиди кор як хел, яъне Ҷоул аст. (1 Ҕ) ба-рои ҳисобкуни миқдори гармӣ бузургии физикии калория (1 кал) гуфта шуда ҳам дохил кардаанд. Миқдори гармиро бо ҳарфи Q ишоракунӣ қабул шудааст.



Миқдори гармие, ки ба 1 °С гарм кардани 1 грамм оби дистиллатсия кардашуда лозим аст. 1 калория гуфта қабул кардаанд.

Якҷоя бо калория килокалория ҳам истифода мешавад (1 ккал=1000 кал). Муносабати байни воҳиди миқдори гармӣ Ҷоул ва калория чунин ифода мейбад: $1 \text{ Ҕ} = 0,24 \text{ кал} = 4,19 \text{ Ҕ}$.

Дар ҷараёни гармнақлунӣ ҳарорати ҷисм аз қимати t_1 ба қиммати t_2 тағйир ёфта бошад, миқдори гармии ҷисм гирифтта ё гумкарда чунин ҳисоб карда мешавад:

$$Q = mc(t_2 - t_1) \quad (1)$$

Дар ин ҷо m -массаи ҷисм, c -коэффициенти пропорсионалӣ буда, гармиғунҷоиши ҳоси модда гуфта мешавад, t_1 ҳарорати ҷисм дар муносабати $t_2 > t_1$ бошад, $Q > 0$ шуда, миқдори гармӣ гирифтани ҷисм ва барьакс дар муносабати $t_2 < t_1$ бошад, $Q < 0$ шуда миқдори гармии ҷисм додаро ифода мекунад. Назар ба ифодаи (1) гармиғунҷоиши ҳоси модда чун зайл ҳисоб карда мешавад:

$$c = \frac{Q}{m(t_2 - t_1)} \quad (2)$$

(2) Назар ба баробарии (2) воҳиди гармиғунҷоиши ҳос дар системаи байналхалқии воҳидҳо $[c] = \frac{\text{Ҕ}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$ буданаш бармеояд.



Бузургии физикие, ки барои ба 1 °С тағйир додани ҳарорати моддаи массааш 1 кг миқдори гармии лозимиро ифода мекунад, гармиғунҷоиши ҳоси модда номида мешавад.

Дар ҷадвали зерин қимати ададии гармиғунҷоиши ҳоси моддаҳо оварда шудаанд.

	Намуди модда	Гармиғунҷоиши ҳос, Ҕ/(кг·К)		Намуди модда	Гармиғунҷоиши ҳос, Ҕ/(кг·К)
1	Сурб	130	6	Шиша	830
2	Нукра	230	7	Алюминий	890
3	Қалъагӣ	230	8	Ях	2100
4	Мис	390	9	Карасин	2140
5	Пӯлод	460	10	Об	4200

Муодилаи баланси гармӣ

Системаи чисмҳои омӯхта шудаистода аз чисмҳои гирду атроф ба дараҷаи кофӣ изолатсия кардашуда бошад, мо онро системаи маҳдуд мегӯем. Бо мурури вакт энергияи дохилии чисмҳои дар системаи маҳдуд буда тафӣ-ир намеёбад. Ба тариқи мисол системаи аз калориметр, об ва ҷисми металлии тафсон иборатро дида мебароем. Дар ин байни чисмҳои дохили система мубодилаи гармӣ дихад об ва зарф гармиро қабул мекунанд.

Энергияи дохилии ҳамаи чисмҳои дар ҷараёни мубодилаи гармӣ ишти-роккарда то баробар шудани ҳарорати онҳо тафӣир мейёбад. Ҳарорати барқарор ёфта ҳарорати мувозинати термодинамикии системаи чисмҳо гуфта мешавад. Ҷараёни мубодилаи гармӣ бе ҳеч гуна иҷрои кор содир шавад, тафӣироти энергияи дохилий аз ҳисоби гармшавии баъзе чисмҳо, хунуқшавии чисмҳои дигар ба амал моежад. Барои тавсифи ҷараёнҳои бе иҷрои кор фақат дар натиҷаи мубодилаи гармӣ содир шудаистода муодилаи баланси гармӣ (аз фаронсавии “balans”-мувозинат гирифта шудааст) тартиб дода мешавад. Ин муодила чунин эзоҳ мейёбад:



Дар натиҷаи мубодилаи гармӣ, суммаи миқдори гармии нақлкардаи чисмҳои энергияи дохилиашон камшуда ба суммаи миқдори гармии чисмҳои энергияи дохилиашон афзуда баробар аст.

$$Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n = Q'_1 + Q'_2 + \dots + Q'_n \quad (3)$$

Дар ин Q_1, Q_2, \dots, Q_n – миқдори гармии чисмҳои гарм нақлкарда.

Q'_1, Q'_2, \dots, Q'_n миқдори гармии чисмҳои хунуктар қабул намуда.

Муодилаи (3) муодилаи баланси гармӣ номида мешавад. Он барои ҷараёни мубодилаи гармӣ аз қонуни баҳои энергия иборат буда, чунин таъриф мейёбад:



Дар ҷараёни мубодилаи гармӣ миқдори гармӣ аз ҳеч пайдо намешавад ва аз ҳастӣ нест намешавад, фақат аз як ҷисм ба ҷисми дигар мегузарад.

Бо ёрии калориметр миқдори гармии ҷисм (модда) нақлкарда ё қабулкардаро муайян кардан мумкин (расми 22). Калимаи *калориметр* маънои чен кардани гармиро дорад (аз лотинии *calor*-гармӣ, юнони *metreo*-ченкунӣ). Зарфи дохилии калориметр аз зарфи металлии девораш тунук 1 иборат, ки ба ду такягоҳи 2 гармиро бадгузарони андаруни зарфи пластмассагӣ буда, гузошта шудааст. Ба калориметр термометр 4 ва омехтакунанда 5 мегузоранд.

Массаи якчояи зарфи калориметр бо омехтакунанда m_1 ва гармиғунчиши хоси он c_1 бошад. Ба калориметр оби массааш m_2 мөрөзем. Гармиғунчиши хоси об c_2 , калориметр ва ҳарорати оби ба мувозинати гармй омада t_1 бошад. Ба калориметр 6 охани тафсондашудаи ҳарорати t_2 , массаи m_2 , гармиғунчиши хоси с доштаро мефарорем. Мувозинати гармии калориметри обдори карорёфта ва ҳарорати охан t бошад. Дар ин охани тафсондашуда аз t_2 то t_1 хунук шуда ба калориметр ва об миқдори гармии $Q = cm(t_2 - t_1)$ – ро медиҳад. Дар натиҷа ҳарорати калориметр ва об аз t_1 то t бардошта мешавад. Дар ин калориметр миқдори гармии $Q_1 = c_1 m_1 (t - t_1)$ об бошад, $Q_2 = c_2 m_2 (t - t_1)$ – ро мегирад.

Дар асоси қонуни бақои энергия миқдори гармии чисм наклкарда ба суммаи миқдори гармии калориметр ва об гирифт а баробар аст:

$$Q = Q_1 + Q_2 \quad (4)$$

Масса ва гармиғунчиши хоси калориметр, об ва оханро дар ҳолати донистан, ҳароратҳои t_1 , t_2 ва t -ро чен карда, миқдори гармии охан нақлнамуда Q , миқдори гармии об ва калориметр қабулнамуда Q_1 ва Q_2 -ро ҳисоб кардан мумкин аст.

Ба ифодаи (4) Q , Q_1 ва Q_2 -ро гузошта ифодаи зерини муодилаи баланси гармиро хосил мекунем:


$$cm(t_2 - t) = c_1 m_1 (t - t_1) + c_2 m_2 (t - t_1). \quad (5)$$

Агар гармиғунчиши хоси c -и чисми ба калориметр андохташуда номаълум бошад, онро аз ифодаи (5) оварда баровардан мумкин:

$$c = \frac{(c_1 m_1 + c_2 m_2)(t - t_1)}{m(t_2 - t)}. \quad (6)$$

Ин гармиғуноиши хоси чисми ихтиёрии ба калориметр андохта шударо ифода мекунад.

Аз ин рӯ, бо ёрии калориметр гармиғунчиши хоси чисмҳои ихтиёриро муайян кардан мумкин будааст.



Расми 2.

Намунаи ҳалли масъала

Об аз баландии 210 м ба поён чорӣ шуда истодааст. Кори қувваи вазнинӣ, ҳарорати обро чӣ қадар қадар мебардорад? Афтиши обро афтиши озод ҳисоб кунед.

Дода шудааст:

$$h = 210 \text{ м}$$

$$g = 9,81 \text{ м/с}^2$$

$$c = 4200 \text{ Ч/ (кг·К)}$$

Ёфтани лозим:

$$\Delta t = ?$$

Ҳалли он: Як қисми маълуми кори икрокардаи қувваи вазнинӣ энергияи дохилии ҷисмро тағиیر мебидҳад ва дар ин ҳол ҷисм гарм мешавад. Фарз мекунем ҳангоми аз баландии h ҷоришавии об кори қувваи вазнинӣ пурра ба энергияи дохилӣ табдил ёбад, яъне: $m \cdot g \cdot h = c \cdot m \cdot (t_2 - t_1)$

Ифодаро содда намуда ба $\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{g \cdot h}{c}$ доро мешавем. Тағиирёбии ҳарорати мутлақ ΔT ба тағиирёбии ҳарорат дар шкалаи Селсий ба Δt баробар аст, яъне $\Delta T = \Delta t$.

$$[\Delta t] = \frac{\frac{Н}{кг} \cdot м}{\frac{Ч}{кг}} = \frac{\frac{Н}{кг}}{\frac{Ч}{кг}} = \text{К.} \quad \Delta t = \frac{9,81 \cdot 210}{4200} \text{ К} = 0,49 \text{ К.}$$

Ҷавоб: $\Delta t = 0,49 \text{ К.}$

1. Чиromo миқдори гармӣ меноманд? Он чӣ гуна воҳидҳо дорад?
2. Ба гармифунҷоиши хос таъриф дода, формулаи ҳисобкуни онро нависед.
3. Моҳияти физикии муодилаи баланси гармӣ аз чӣ иборат аст?
4. Барои ҷараёни мубодилаи гармӣ ба қонуни бақои энергия таъриф дихед.
5. Аз як хел баландӣ саққоҳои массаашон баробари алюминӣ, сурбӣ ва оҳанин партофта шуд. Қадоме аз онҳо бештар гарм мешавад?

1. Ҷисми массааш 0,5 кг ва гармифунҷоиши хосаш 450 Ч/ (кг·К) аз 10 °C то 310 °C гарм карда шавад, чӣ қадар миқдори гармиро қабул мекунад?

2. Ҳангоми ҷисми массааш 3 кг -ро аз 20 °C то 500 °C гарм кардан миқдори гармии 1281,6 кЧ гирифта бошад, ин ҷисм аз чӣ гуна модда тайёр карда шудааст?

3. Дар шароити мӯътадил оби ҳарораташ 20 °C ва ҳачмаш 1,5 л то ҷӯшидан чӣ қадар миқдори гармӣ мегирад?

4. Дар дохили оби дар шароити мӯътадил ҷӯшидаистода, ҷисмҳои аз мис ва сурб соҳташуда мавҷуданд. Дар вақти аз об гирифтани онҳо ҳар яки он дорои чӣ қадар миқдори гармӣ аст? Массаи ҷисми аз мис соҳташуда 200 г, массаи ҷисми аз сурб соҳташуда баробар 150 г гуфта гиред.




§ 18. ҲАЛЛИ МАСЪАЛАХО

Масъалаи 1. Гази идеалӣ аз ҳолати 1 ба ҳолати 3 ба воситаи ду хел ҷараёнҳо гузаштааст (расми 23). Дар ҳар ду самт тағйирёбии энергияи дохилӣ чӣ гуна мешавад?

Дода шудааст.

Нақша



расми 23.

Ҳалли он: Дар самти $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ газ дар ибтидо изохорӣ гарм карда шудааст, сипас изобарӣ васеъ шудааст.

Дар самти дуюм $1 \rightarrow 4 \rightarrow 3$ бошад, газ дар ибтидио изобарӣ васеъ шудааст, сипас изхорӣ гарм карда шудааст. Тағйирёбии энергия дохилӣ гуфта фарки байни энергияҳои дохилии ҳолати ибтидой ва интиҳоиро мефаҳманд, яъне:

$$\Delta U_{1,2,3} = \Delta U_{1,4,3} = U_3 - U_1.$$

Назар ба ифодаи энергияи дохилии гази идеалӣ

$$U = \frac{3}{2} p \cdot V. \text{ тағйирёбии энергияи дохилӣ ба}$$

$$\Delta U_{1,2,3} = \Delta U_{1,4,3} = \frac{3}{2} (p_3 \cdot V_3 - p_1 \cdot V_1) \text{ баробар аст.}$$

Дар ҳар гуна самт система аз як ҳолат ба ҳолати дигар гузаштан, тағйирёбии энергияи дохилии он фақат ба параметрҳои ҳамин ҳолатро тавсифкунанда вобаста аст. **Ҷавоб:** дар ҳар ду самт энергияи дохилӣ як хел тағйир мейёбад.

Масъалаи 2. Гази идеалии массааш тағйирнозари зери поршен аз 7°C то 77°C гарм карда шавад, вай изобарӣ васеъ мешавад. Дар ин ҳол газ бар қувваҳои берунӣ чӣ қадар кор иҷро мекунад? Фишори газ 125 кПа ва ҳаҷми ибтидиои он 2 л баробар буд.

Дода шудааст.

$$T_1 = 7^{\circ}\text{C} + 273 = 280 \text{ К}$$

$$T_2 = 77^{\circ}\text{C} + 273 = 350 \text{ К}$$

$$p = 125 \text{ кПа} = 125 \cdot 10^3 \text{ Па}$$

$$V_1 = 2 \text{ л} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3.$$

Ёфтани лозим:

$$A = ?$$

Ҳалли он: Ҳаҷми ибтидиои газ ба мо маълум.

Ҳаҷми K интиҳоии газро аз муодилаи ҷараёни изобарӣ K мейёбем, яъне: $V_2 = \frac{T_2 \cdot V_1}{T_1}$.

Ифодаи интиҳоии ҳаҷми газро ба ифодаи кор

$$A = p \cdot (V_2 - V_1) \text{ гузорем, ифодаи кор ба намуди}$$

$$\text{зери моеяд: } A = p \cdot \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right) \cdot V_1.$$

Ба ин ифода қимати аддии бузургиҳоро гузошта, қимати аддии корро муайян мекунем $A = 125 \cdot 10^3 \cdot \left(\frac{350}{280} - 1 \right) \cdot 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2 = 62,5 \text{ м}^2$. **Ҷавоб:** $A = 62,5 \text{ м}^2$.

Масълаи 3. Дар зарф 85 л оби ҳарораташ 40°C мавчуд аст. Вай аз оби сарди ҳарораташ 15°C ва оби чӯши ҳарораташ 100°C тайёр карда шудааст. Ба зарф чӣ қадар оби чӯш ва оби хунук рехта шудааст?

Дода шудааст:

$$t_1 = 15^{\circ}\text{C}$$

$$t_2 = 100^{\circ}\text{C}$$

$$t = 40^{\circ}\text{C}$$

$$V = 85 \text{ л.}$$

Ёфтсан лозим:

$$V_1 = ?$$

$$V_2 = ?$$

Ҳалли он: дар асоси муодилаи баланси ҳарорат дар ҷараёни мубодила миқдори гармии оби хунук гирифта: $Q_1 = m_1 c(t - t_1)$ ба миқдори гармии оби гарм дода $Q_2 = m_2 c(t_2 - t)$ баробар мешавад, яъне: $Q_1 = Q_2$.

Массаи обҳоро бо ҳачмҳои онҳо ифодакарда: $m_1 = \rho V_1$, $m_2 = \rho V_2$ ба муносабати зерин соҳиб мешавем:

$\rho V_1 c(t - t_1) = \rho V_2 c(t_2 - t)$, ё ки $V_1(t - t_1) = V_2(t_2 - t)$. по ба ҳачми омехта $V = V_1 + V_2$ -ро ба ҳисоб грифта V_1 -ро

меёбем: $V_1 = \frac{t_2 - t}{t_2 - t_1} \cdot V$. Аз ин баробарӣ ҳачми оби хунукро меёбем:

$$V_1 = \frac{100 - 40}{100 - 15} \cdot 85 \text{ л} = 60 \text{ л.} \quad \text{ҳачми оби чӯш: } V_2 = V - V_1 = 85 \text{ л} - 60 \text{ л} = 25 \text{ л}$$

Ҷавоб: $V_1 = 60 \text{ л}$ ва $V_2 = 25 \text{ л.}$

Масъалаи 4. Тири пӯлодини бо суръати 800 м/с паридаистода ба рег зада дар он дармонд. Миқдори 60% гармии ҷудошуда ҳангоми задани тир ба рег гузарад, ҳарорати тир чӣ қадар зиёд мешавад? Гармиғунҷоиши хоси пӯлод ба $c = 460 \text{ Ч/(кг}\cdot\text{К)}$ баробар аст.

Дода шудааст:

$$v = 800 \text{ м/с}$$

$$\eta = 0,6$$

$$c = 460 \text{ Ч/(кг}\cdot\text{К)}$$

Ёфтсан лозим:

$$\Delta t = ?$$

Ҳалли он: Тир мавриди дар рег дармондан энергияи кинетикии он пурра ба энергияи дохилӣ табдил меёбад. Як қисми ин энергия $1 - \eta = 0,4$ ба тир

мегузарад. Аз ин чо $Q = (1 - \eta)E_k$; $mc\Delta t = (1 - \eta) \cdot \frac{mv^2}{2}$.

Аз ин ифодаҳои истифода бурда тағйирёбии ҳарорати тир


ро ҳисоб мекунем: $\Delta t = (1 - \eta) \cdot \frac{v^2}{2c}$.

$$[\Delta t] = \frac{\left(\frac{m}{c}\right)^2}{\frac{\chi}{\text{кг}\cdot\text{К}}} = \text{К.} \quad \Delta t = \frac{0,4 \cdot 800^2}{2 \cdot 460} \text{ К} = 278 \text{ К.}$$

Ҷавоб: $\Delta t = 278 \text{ К.}$

M
15

- Массаи гази гелийи ҳарораташ 27°C ва энергияи дохилиаш 50 кЧ чӣ қадар аст?
- Фишори гази яктома 30 % кам шуда, ҳачми он 6 маротиба зиёд шавад, энергияи дохилии он чӣ хел тафийр мейёбад?
- Гази идеалии яктомаи массааш тафийрнопазир аз ҳолати 1 ба ҳолати 2 гузашт (расми 24). Дар ин энергияи дохилии газ чӣ хел тафийр мейёбад? Фишори ибтидои газ $P_0=150$ кПа ва ҳачми он $V_0=4$ л аст.
- Таҳти поршени силиндр оксигени массааш 1,6 кг дар ҳарорати 17°C истодааст. Газ изобарӣ васеъ шуда кори 40 кЧ ичро карда бошад, вай то қадом ҳарорат тафсидааст?
- Гази идеалии таҳти поршени озод ҳаракаткунандай ҳарораташ 27°C ҳачмаш 10 л ва фишораш 100 кПа бо тарзи изобарӣ ба 60 К гарм карда шуд. Дар ин ҳол газ бар қувваҳои беруна чӣ қадар кор ичро мекунад?
- Мавриди гармкунии гази микдораш 25 мол ба 20 К изобарӣ васеъ шуда ҳачми он нисбат ба ҳачми ибтидоӣ 20 % зиёд шуд. Ҳарорати ибтидоии газ чӣ қадар буд? Кори ичрокардаи газ ҳангоми васеъшавӣ ба ҷӣ баробар аст?
- Ба оби массааш 8 кг ва ҳарораташ 90°C аз оби ҳарораташ 20°C чӣ қадар рехта шавад, ҳарорати омехта 30°C мешавад?
- Газҳои ҳидроген ва гелийи масса ва ҳарораташон баробар бо тарзи изобарӣ ба 60 К гарм карда шуд. Кори ичрокардаи ҳидрогени гармшуда ва кори ичрокардаи гелийи гармшударо мукоиса кунед.
- Оби ҳарораташ 15°C ва ҳачмаш 125 л бо 25 л оби ҳарораташ 45°C омехта карда шавад, ҳарорати натиҷавиро ёбед.
- Ба ваннаи шустушӯй оби хунуки 15°C ва оби гарми 90°C рехта оби ҳарораташ 50°C тайёр карданд. Агар ҳачми оби ванна 80 л бошад, аз ҳар яки оби хунук ва оби гарм чӣ қадарӣ рехтаанд? Микдори гармии зарфи ванна гирифтаро ба ҳисоб нагиред.
- * Тири пӯлодини бо суръати 800 м/с паридарафта дар рег дармонд. Ҳангоми ба рег задани тир 54 %-и гармии чудошуда ба гарм кардани рег рафта бошад тир ба чанд градус гарм мешавад? $c_{\text{п}} = 460 \text{ Ч}/(\text{кг}\cdot\text{К})$.




Расми 24 .

§ 19. МАШҒУЛОТИ АМАЛӢ. ОМӮЗИШИ МУВОЗИНАТИ ГАРМИЙ ДАР ЧИСМҲО

Мақсади машғулот: мушоҳидай рӯй додани чараёни мувозинати гармӣ.

Чиҳозҳои лозимӣ: зарф, оби гарм ва хунук, ду термометр, соати электронӣ, пакети полиэтиленӣ, штатив ва ресмон.



Тартиби иҷрои машғулот:

1. Ҷадвали зеринро мекашем.

Вақти мушоҳид (дақиқа)	0	1	2
Ҳарорати оби гарм							
Ҳарорати оби хунук							

– ба зарф оби гарм мерезем. Барои чен карда рафтани ҳарорати оби гарми зарф ба он термометр мефарорем;

– ба пакети полиэтиленӣ оби хунук мерезем. Барои чен кардани ҳарорати оби хунук ба он термометр мегузорем;

– оби ба пакети полиэтилен рехтаро якҷоя бо термометр ба дохили зарфи оби гарм мефароранд.

– пас аз гузаштани каме вақт ҳар дақиқа нишондодҳои термометрҳоро қайд намуда, онҳоро ба ҷадвал навишта меравем.

– ҳарорати мувозинати темрдинамикии обҳо ва вақти ба вучуд омадани мувозинати термодинамикӣ аниқ карда мешавад. Натиҷаҳои гирифташударо ба ҷадвал қайд мекунем.

– пас аз мувозинати темрдинамикӣ ба вучуд омадан ҳам мушоҳидаро якчанд дақиқа давом дихед.

– дар ҳамвори координатӣ вобаста аз вақт хунукшавии оби гарм, гармшавии оби хунукро бо тарзи графикӣ тасвир кунед. Аз рӯи машғулоти гузаронидашуда ҳисботи худро нависед.

1. Дар чараёни мубодилаи гармӣ энергияи дохилии оби хунук ва оби гарм чӣ хел тағйир меёбад?

2. Пас аз мувозинати термодинамикӣ энергияи дохилии об чӣ гуна тағйир меёбад?



§ 20. КОРИ ЛАБОРАТОРӢ: МУАЙЯН КАРДАНИ ГАРМИГУНЧОИШИ ХОСИ ЧИСМХОИ САХТ

Мақсади кор: омӯхтани муайянкуни гармиғунчиши хоси чисм.

Ҷихозҳои лозимӣ: зарфи калориметр ва омехтақунак, тарозу, термометр, З чисми аз як хел модда тайёр кардашудаи массаҳояшон гуногун, оби чӯш.

Тартиби ичрои кор

1. Калориметри барои ичрои кор истифодашаванда дар расми 22 тасвир ёфтааст. Массаи зарфи калориметр ва омехтақунаки онро якҷоя дар тарозу аниқ кунед (m_k). Гармиғунчиши хоси зарфи калориметрро $c_k = 890 \text{ } \text{Ч}/(\text{кг} \cdot ^\circ\text{C})$ гуфта гиред.

2. Бо ёрии мензуррка ҳачми обро (V) чен карда, онро ба зарфи калориметр резед.

3. Массаи оби ба калориметр рехтаро аз формулаи $m_o = \rho_o \cdot V_o$ истифода бурда ҳисоб кунед. Дар ин чо ρ_o – зичии об.

4. Ба калориметр термометрро фароред. Каме сабр кунед. Пас аз қарор ёфтани мувозинати гармӣ ҳарорати обро (t_o) аниқ кунед.

5. Массаи (m_q) чисми гармиғунчиши хосаш аниқшавандаро бо тарозу чен кунед.

6. Чисмро бо ришта баста ба оби ҷӯшидаистода ғӯтонед. Каме сабр кунед. (2-3 дақиқа). Байни чисм ва оби ҷӯш мувозинати ҳароратӣ ба вучуд меояд. Ҳарорати (t_q) оби ҷӯшро бо термометр чен кунед.

7. Чисми аз оби ҷӯшидаистода гирифтаро ба доҳили калориметри оби хунукдор фароред. Бо омехтақунак оби калориметрро омехта қарда ҳарорати (t_{om}) (t_o) омехтаро аз нишондоди термометр навишта гиред.

8. Бо ёрии формулаи зерин гармиғунчиши хоси чисмро аниқ кунед:

$$c_q = \frac{(m_0 \cdot c_o + m_k \cdot c_k) \cdot (t_{om} - t_o)}{m_d (t_d - t_a)}$$

9. Гармиғунчиши хоси боз ду чисми массаҳояшон гуногуни айнан аз ҳамин модда соҳташударо бо тартиби дар боло оварда аниқ кунед.

10. Қимати миёнаи $c_{q,m}$ аз рӯи қиматҳои гармиғунчишҳои хоси чисмҳои якум, дуюм ва сеюм ҳисоб кунед.

11. Натиҷаҳои гирифтаро ба ҷудвали зерин нависед.

№	m_k , кг	m_o , кг	m_q , кг	c_k , $\text{Ч}/(\text{кг} \cdot ^\circ\text{C})$	t_o , $^\circ\text{C}$	t_q , $^\circ\text{C}$	t_{om} , $^\circ\text{C}$	c_q , $\text{Ч}/(\text{кг} \cdot ^\circ\text{C})$	$c_{q,m}$, $\text{Ч}/(\text{кг} \cdot ^\circ\text{C})$
1									
2									
3									

1. Гармиғунчиши хосро фахмонида дихед.



2. Аз муодилаи баланси гармӣ истифода бурда, формулаи гармиғун-чиши хоси чисми дар банди 8 овардашударо бароред ва фаҳмонед.
3. Натиҷаҳои ҷадвалро таҳлил кунед ва хулоса бароред.

§ 21. ГАРМИИ ХОСИ СЎЗИШВОРИЙ

Мавриди сўхтани ҳезум, гази табиӣ бензин ва сўзишвориҳои монанди инҳо гармӣ ҷудо мешавад. Аз ҷӣ сабаб дар ин гуна моддаҳо гармӣ ҷудо мешавад?

Маълум аст, ки молекулаҳо аз атомҳо ташкил ёфтаанд. Масалан, молекулаи нитроген аз ду атоми нитроген ҳосил шудааст. Молекулаҳоро ба атомҳо ҷудо кардан мумкин. Ба атомҳо ҷудошавии молекулаҳо, реаксияи порашавии кимёвӣ номида мешавад. Барои атомҳои молекулаҳоро аз якдигар ҷудокунӣ, муқобили қувваи ҷозибаи он иҷрои кор лозим аст. Бинобар ин, барои порашавии молекула сарфи энергия лозим. Вақти атомҳо пайваст шуда, барои ҳосилшавии молекула бошад, баръакс энергия хориҷ мешавад.



Расми 25.

Дар сўзишвориҳои одатӣ (ангишт, гази табиӣ, бензин ва ғайраҳо) карбон мавҷуд аст. Ҳангоми сўзиш атомҳои карбон бо молекулаҳои оксигени ҳаво пайваст шуда, молекулаи ангидриди карбонат (CO_3) ҳосил мекунад (расми 25). Мавриди ҷараёни ҳосилшавии молекулаи ангидриди карбонат энергия хориҷ мешавад.



Ҳангоми пурра сўхтани 1 кг сўзишворӣ микдори гармии ҷудошуда гармии хоси сўзиши сўзишворӣ номида мешавад. Гармии хоси сўзиши сўзишворӣ бо ҳарфи q ишора мейбад.

Дар вақти сўхтани ҳар гуна сўзишвории массааш m барои ҳисоб кардани микдори гармии ҷудошуда Q гармии хоси сўзиши сўзишворӣ q -ро бо массаи сўзишвории батамом сўхта зарб задан лозим, яъне:

$$Q = q \cdot m.$$

Назар ба ин формула вохиди гармии хоси сүзиши сүзишворй бо $[q] = \left[\frac{Q}{m} \right] = \frac{1 \text{ Ч}}{1 \text{ кг}} = 1 \frac{\text{Ч}}{\text{кг}}$ чен карда мешавад. Барои ҳар як намуди сүзишворй, гармии хоси сүзиши сүзишворй аниқ карда шудааст. Дар ҷадвал қимати аддади гармии хоси сүзиши сүзишвории баъзе сүзишвориҳо оварда шудаанд.

	Сүзишворй	Гармии хоси сүзиши МЧ/кг		Сүзишворй	Гармии хоси сүзиши МЧ/кг
1	Бензин	46	4	Ҳезуми хушк	10
2	Керасин	42	5	Гази табий	44
3	Ангишт	29	6	Спирт	29

Намунаи ҳалли масъала

Гармии ҳангоми сӯхтани ангишти массааш 20 кг хориҷшавандаро гирифтан чӣ қадар бояд ҳезуми хушк сӯхт?

Дода шудааст: **Ҳалли он:** назар ба шарти масъала $Q_1 = Q_2$.

$$m_1 = 20 \text{ кг}$$

$$q_1 = 29 \cdot 10^6 \text{ Ч/кг}$$

$$q_2 = 10 \cdot 10^6 \text{ Ч/кг}$$

Ёфтани лозим:

$$m_2 = ?$$

$$m_1 \cdot q_1 = m_2 \cdot q_2$$

$$m_2 = \frac{m_1 \cdot q_1}{q_2} = \frac{20 \text{ кг} \cdot 29 \cdot 10^6 \frac{\text{Ч}}{\text{кг}}}{10 \cdot 10^6 \frac{\text{Ч}}{\text{кг}}} = 58 \text{ кг}$$

Ҷавоб: $m_2 = 58$ кг.



- Чиро гармии хоси сүзиши сүзишворй меноманд?
- Мавриди сӯхтани сүзишвории массааш m микдори гармии хориҷшуда чӣ ҳел аниқ карда мешавад?
- Ибораи гармии хоси сүзиши сүзишворй ба 44 МЧ/кг баробар гуфтан чиро мефаҳмонад?

**M
16**

- Спирти массааш чӣ қадар ҳангоми сӯхтан гармии 5,8 МЧ хориҷ мешавад? Гармии хоси сүзиши спирт $2,9 \cdot 10^7$ Ч/кг аст.
- Барои гирифтани микдори гармие, ки мавриди пурра сӯхтани 25 кг ангишт хориҷ мешавад, чӣ қадар ҳезуми хушк бояд сӯхт?
- Ба автомобили нексия ба ҳар сад километр 10 литр бензин сарф шавад, дар ҳар як километр чӣ қадар микдори гармӣ хориҷ мешавад? Зичии бензин 700 кг/m^3 .
- Барои пухтани ҳӯрок дар оташдон 12 кг ҳезуми хушк сӯхтанд. Мавриди сӯхтани ҳезум аз чор як ҳиссаи гармӣ ба ҳӯрок, қисми бокмонда ба гармкунии оташдон, дег ва ҳаво сарф шудааст. Ҳӯрок то пухтан ба худ чӣ қадар гармӣ гирифтааст?


§ 22. ҚОНУНИ ЯКУМИ ТЕРМОДИНАМИКА

Маълумот дар бораи қонуни якуми термодинамика

Оиди омӯзиши ҳодисаҳои гармӣ маълумотҳои дар давоми асрҳо аз мушоҳида ва таҷрибаҳо ғуншударо умумӣ кунонида, *ба қонуни бақои энергия* ба тариқи зерин таъриф додаанд:

Дар табиат энергия аз ҳеч (нестӣ) ба вучуд намеояд ва нест намешавад, миқдори энергия тағиیر намёбад, энергия фақат аз як навъ ба навъи дигар табдил меёбад.

Дар ҳамаи ҳодисаҳои табиат қонуни бақои энергия ичро мешавад. Қонуни якуми термодинамика татбиқи қонуни бақои энергия ба ҳодисаҳои табиатро ифода мекунад. Бигузор, поршени силиндре, ки доҳили худ гази ҳавоногузар дорад, таҳти таъсири қувваи вазнинӣ бошад. Вай ба деворҳои силиндр соиш нахӯрда озод ҳаракат карда тавонад. Ба гази доҳили силиндр миқдори гармии ΔQ дода шавад. Ин гармии додашуда энергияи доҳилии газро ба ΔU зиёд намудан ва ба баландии бардоштани поршен сарф мешавад (расми 26). Газ ҳангоми бардоштани поршен ба баландии муқобили қувваи вазнинии поршен, яъне муқобили қувваи беруна кори А-ро ичро мекунад



Расми 26.

$$Q = \Delta U + A \quad (1)$$

Миқдори гармие, ки ба система дода шудааст ба тағиироти энергияи доҳилии система ва ба ичрои кори система муқобили қувваҳои беруна сарф мешавад.

Ин таъриф ва формула қонуни якуми термодинамикаро ифода мекунад. Ин қонунро дар миёнаи асри XIX олимони немис Ч.Р. Майер, Г.Гелмголс ва олими англис Ч. Ҷоул таъриф додаанд.

Татбиқи қонуни якуми термодинамика ба изочараёнҳо


1. Ҷараёни изотермӣ ($T = \text{const}$). Ҳарорати гази идеалий тағиирнопазир бошад, энергияи доҳилии он ҳам тағиирнопазир аст ва дар формулаи (1) $\Delta U = 0$ мешавад. Ба ин гуна ҳолат қонуни якуми термодинамика ин тавр ифода меёбад:

$$Q = A. \quad (2)$$

Дар ҷараёни изотермӣ миқдори гармии ба гази идеалий додашуда ба ичрои кор сарф мешавад.

Мавриди چараёни изотермй газ гармй гирифта истода бошад, ($Q > 0$) ба ҳаҷми ΔV васеъ шуда, кори мусбат ($A > 0$) ичро мекунад. Микдори кори ичрошуда ба масоҳати дар диаграмма нишондодашуда баробар аст (расми 27-а).

Агар газ ба муҳити беруна гармй хориҷ кунад ($Q < 0$), газ кори манфӣ ($A < 0$) ичро мекунад. Дар ин системаи беруна бар газ кор ичро мекунад. Бузургии кори ичрошуда ба масоҳати дар диаграмма нишондода баробар аст (расми 27-а).



Расми 27.

2. Ҷараёни изобарӣ ($p=const$). Дар шароити фишори тафийрнопазир газ гармй гирифта истода бошад, кори ичрошуда $A = p \cdot \Delta V$ мешавад. Дар ин ҳол қонуни якуми термодинамика ин тавр ифода мейбад:


$$Q = \Delta U + p \cdot \Delta V. \quad (3)$$



Дар ҷараёни изобарӣ микдори гармии ба система додашуда ба зиёд намудани энергияи дохилии система ва дар фишори тафийрнопазир ба ичрои кор сарф мешавад.

Агар дар фишори тафийрнопазир газ гарм шуда истода бошад, ($Q > 0$) энергияи дохилии он меафзояд ($\Delta U > 0$) ва дар як вақт бо ин газ васеъ шуда, кори мусбат ($A > 0$) ичро мекунад.

Микдори кори ичрошуда ба масоҳати дар диаграмма тасвирёфта баробар аст (расми 28, а). Ҳангоми хунук шуда истодани газ ($Q < 0$) дар фишори тафийрнопазир, энергияи дохилии он кам мешавад ($\Delta U < 0$), дар як вақт бо ин кори манфӣ ($A < 0$) ичро мекунад. Бузургии кори ичрошуда ба масоҳати дар диаграмма нишондодашуда баробар аст (расми 28-б).



Расми 28.

3. Җараёни изохорӣ ($V = \text{const}$). Дар ҷараёни изохорӣ ($\Delta V = 0$), $A = p \cdot \Delta V = 0$ аст, яъне кор ичро намешавад. Қонуни якуми термодинамика ба ин гуна ҳолат чунин ифода мёёбад:

$$Q = \Delta U. \quad (4)$$

 **Дар ҷараёни изохорӣ ҳамаи гармие, ки ба система дода шудааст, ба зиёд кардани энергияи дохилии система сарф мешавад.**

Газ гарм карда шавад ($\Delta U > 0$) энергияи дохилии он меафзояд ($\Delta U > 0$), ҳангоми сардшавӣ ($\Delta U < 0$) бошад, энергияи дохилий ($\Delta U < 0$) кам мешавад.

Җараёни адиабатӣ

Дар ҳамаи изоҷараёнҳои болоии дидашуда система бо муҳити гирду атроф дар мубодилаи гармӣ буд ($Q = 0$). Акнун, маҳз ҷараёни дар системаи бо муҳити гирду атроф мубодилаи гармӣ надоштаро ($Q = 0$) мебинем.




Җараёни дар системаи изолатсияшуда бе мубодилаи гармӣ рӯйдихандаро, ҷараёни адиабатӣ меноманд.

Ҷӣ тавре, ки дар ҷараёни адиабатӣ $Q = 0$ аст, аз муодилаи (1) муносибати зеринро гирифтан мумкин: $\Delta U + A = 0$ ё ки

$$A = -\Delta U. \quad (5)$$

Ҳангоми васеъшавии газ дар ҳолати адиабатӣ энергияи дохилии он кам мешавад ($\Delta U < 0$) ва кор ($A > 0$) ичро мекунад. Дар ин ҷо кор аз ҳисоби энергияи дохилии газ ичро мешавад. Микдори кори ичрокардаи газ ба масоҳати дар диаграмма буда баробар аст (расми 29-а).

Дар мавриди адиабатӣ фишурда шудани газ энергияи дохилии он ($\Delta U > 0$) меафзояд ва бар газ кор ичро мекунад ($A < 0$). Дар ин энергияи дохилии газ аз ҳисоби кори ичрокардаи қувваи беруна ҳангоми фишурдани газ меафзояд. Бузургии кори ичрошуда ба масоҳати дар диаграмма нишон додашуда баробар аст (расми 29-б).



Расми 29.

 **Дар ҷараёни адиабатӣ се параметрҳои макроскопии газ p , T ва V тағйир мёёбад.**


Барои мубодилаи гармӣ кардани газ бо муҳит берунӣ вақти маълум мегузараад. Агар ҷараён басо тез содир шавад (бо ёрии поршен газ басо тез фишурда шавад ё баръакс, тез васеъ шавад) газ бо муҳити берунӣ мубодилаи гармӣ карда наметавонад ва ҷараён ба ҷараёни адиабатӣ наздики мешавад. Ҳангоми васеъшавии адиабатӣ, хунукшавӣ, ё мавриди фишурдашавии адиабатӣ, гармшавии газ дар ҳаёт ва техника бисёр мушоҳида мешавад. Ҳавои атмосфера боло бардошта шуда дар фишори паст васеъ ва хунук мешавад. Дар натиҷаи хунукшавии ҳаво дар он буғҳои об конденсатсия шуда абр ҳосил мекунанд.



- Ифодаи қонуни якуми термодинамикаро нависед ва онро эзоҳ дидҳед.
- Микдори гармии ба система додашуда дар ҷараёнҳои изотермӣ, изобарӣ ва изохорӣ чӣ ҳел сарф мешавад?
- Чӣ гуна ҷараёнро, ҷараёни адиабатӣ мегӯянд? Ба ин гуна ҷараён мисолҳо оваред.
- Газ адиабатӣ васеъ шавад, энергияи дохилии он чӣ ҳел тафйир меёбад?



Аз сабаби дар табиат мавҷуд набудани моддаҳои мутлақ гарминогузарон системаро аз ҷисмҳои атроф изолятсия кардан номумкин аст. Лекин ба системаҳои адиабатии изолатсия кардашуда термоси дар ҳаёти ҳаррӯза истифодашаванда мисол шуда метавонад (расми 30). Ба соҳти термоси хонаатон шинос шуда, ба қадом ҷисмҳо ҷудо шудани онро омӯзед. Аз чӣ сабаб ҷой дар термос муддати дароз гарм истоданашро фаҳмонед.



Расми 30.

§ 23. ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

Масъалаи 1. Тахти поршени озод ҳаракаткунандай силиндр гази якатома мавҷуд аст. Дар натиҷаи ба газ додани гармӣ газ бар қувваҳои беруна 500 Ҷ кор ичро намуд. Ба газ чӣ қадар микдори гармӣ дода шудааст?

Дода шудааст:

$$p = \text{const}$$

$$A = 500 \text{ Ҷ.}$$

Ёфтган лозим:

$$Q = ?$$

Формулааш:

$$Q = \Delta U + A$$

$$A = p\Delta V = \frac{m}{M} R \Delta T.$$

$$\Delta U = \frac{3}{2} \frac{m}{M} \cdot R \Delta T.$$

Ҳисобкунӣ:

$$Q = \frac{5}{2} \cdot 500 \text{ Ҷ} = 1250 \text{ Ҷ.}$$

Ҷавоб: $Q = 1250 \text{ Ҷ.}$

Дар ин ҳол дар چараёни изобарй микдори энергияи сарфшуда:

$$Q = \Delta U + A = \frac{3}{2} \cdot \frac{m}{M} R \Delta T + \frac{m}{M} R \Delta T = \frac{5}{2} \cdot \frac{m}{M} R \Delta T = \frac{5}{2} \cdot A.$$

Хотирнишон: Гази якатома изобарй васеъ шавад, 0,4 ҳиссаи микдори гармии ба система додашуда барои ичрои кор бар қувваҳои беруна ва 0,6 қисми он барои тағийир додани энергияи дохилии газ сарф мешавад, яъне: $A = 0,4 \cdot Q$ ва $\Delta U = 0,6 \cdot Q$.

Масъалаи 2. Ба баллони металлии гази гелийи массааш 20 г дошта микдори гармии 2500 Ҷ дода шавад, ҳарорати он чӣ хел тағийир меёбад?

Дода шудааст:
 $V = \text{const}$
 $m = 20 \text{ г}$
 $M = 4 \text{ г/мол}$
 $Q = 2500 \text{ Ҷ.}$

Ёфтани лозим:
 $\Delta T = ?$

Ҳалли он: Дар چараёни изохорӣ микдори гармии ба газ додашуда, барои тағийир додани ҳарорати газ сарф мешавад. Ба ин ҷараён муодилаи қонуни якуми

$$Q = \Delta U = \frac{3}{2} \cdot \frac{m}{M} R \Delta T.$$

термодинамикаро менависем: Аз ин муодила истифода бурда, афзоиши ҳарорати газро ҳисоб меқунем:

$$\Delta T = \frac{2Q \cdot M}{3 \cdot m \cdot R}; \quad [\Delta T] = \frac{\text{Ҷ} \cdot \frac{\text{кг}}{\text{мол}}}{\frac{\text{кг}}{\text{мол}} \cdot \frac{\text{кг}}{\text{мол} \cdot \text{К}}} = \text{К.}$$

$$\Delta T = \frac{2 \cdot 2500 \cdot 4 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 20 \cdot 10^{-3} \cdot 8,31} \text{ К} = 40 \text{ К.}$$

Ҷавоб: $\Delta T = 40 \text{ К.}$

**M
17**


- Дар ҷараёни изотермӣ ба газ микдори гармии 5кҶ дода шуда бошад, кори ичрошуда бар газ ба чӣ баробар аст?
- Дар ҷараёни изохорӣ ба газ 2,8 кҶ микдори гармӣ дода шавад, энергияи дохилии газ чӣ қадар тағийир меёбад?
- Ба газ микдори гармии 3,5 кҶ дода шавад, энергияи дохилии он ба 2,1 кҶ афзуд. Бар газ чӣ қадар кор ичро карда шудааст?
- Ҳангоми додани гармӣ ба газ дар шароити мӯътадил, газ бо тарзи изобарӣ ба $0,05 \text{ м}^3$ васеъ мешавад. Энергияи дохилии газ чӣ хел тағийир меёбад?
- Барои ба 20 К бардоштани гази идеалии якатомаи микдораш 25 моли дохилии баллони металӣ, ба он чӣ қадар бояд микдори гармӣ дод?
- Дар таҳти поршени озод ғечандай зарфи силиндрӣ гази якатома мавҷуд аст. Фишори газ 10^5 Па . Ба он чӣ қадар микдори гармӣ дода шавад, ҳачми он ба 2 л меафзояд?
- Мавриди ба гази якатомаи андаруни баллон 500 Ҷ микдори гармӣ додан, ҳарорати он ба 40 К афзуд. Микдори гази баллон чӣ қадар будааст?

§ 24. БЕБОЗГАШТИИ ЧАРАЁНХОИ ГАРМИЙ. ҚОНУНИ ДЮОМИ ТЕРМОДИНАМИКА

Чараёнхой бобозгашт ва бебозгашт

Дар табиат ҳар гуна чараён, чараёни бебозгашт аст. Лекин бисёр чараёнхои ба чараёнхои механикӣ наздик ҳам мавҷуд аст.

Масалан, дар системаи изолатсия кардашуда дар шароити набудани соиш ва деформатсияи ғайричандирӣ тамоми чараёнхои гузарандай механикӣ чараёнхои бобозгаштанд. Ба ин гуна чараён лаппиши ракқосаки математикии овезон ва бори ба пружина овезон мисол мешавад (расми 31).



Расми 31.



Дар система чараён аввал дар як самт, баъд дар самти ба он баръакс содир шуда, ҳангоми вай ба ҳолати ибтидоии худ баргаштан дар муҳити беруна ягон тағиyrёбӣ содир нашавад, ин гуна чараён, чараёни бобозгашт номида мешавад.

Чараёнхои гармӣ аз чараёнхои механикӣ ба куллӣ фарқ мекунад, ки ҳамаи онҳо бебозгашт аст. Чараёнхои бобозгаштро дар мисолҳои зерин дидা мебароем.

1. Чисмҳои гармкардашуда як чисми энергияи худро ба чисмҳои сардтар дода, бо оҳистаги хунук мешаванд. Лекин ба ин чараёни баръакс, яъне чараёни нақли гармӣ аз чисми сард ба чисми гарм ҳеч гоҳ рӯй намедиҳад.

2. Чумраки байни ду зарфҳои байни якдигар бо найҷаи чумракдор пайваста яке газдор дигаре бегазро қушоем, як қисми газ ба зарфи ҳолӣ мегузарад. Дар натиҷа фишори гази ҳар ду зарф баробар мешавад. Ҷӣ қадар вақт нагузарад ҳам газ худ аз худ ба ҳолати ибтидӣ барнамегардад.

3. Тири аз милтиқ парронидашуда ба монеъа бархӯрда, худро ҳам, монеъаро ҳам гарм мекунад. Энергияи дохилии он меафзояд. Лекин чараёни баръакс, яъне энергияи дохилии тир ва монеъа худ аз худ ба энергияи механикӣ тир мубаддал шуда, тирро аз нав ба ҳаракат намеорад.

Аз ин мисолдо аён аст, ки тамоми чараёнхой табиат фақат бо як самти муайян содир мешудаанд. Онҳо худ аз худ дар самти баръакс содирнашаванда будаанд.



Дар система чараён содир шуда аз ҳолати худ бароварда шавад вай худ аз худ ё ки дар муҳити беруна ягон дигаргунӣ содир накарда, ба ҳолати ибтидой барнагардад, ин гуна чараён, чараёни бебозгашт номида мешавад.

Қонуни дуюми термиодинамика

Тасаввурҳои оиди чараёни бебозгаштро олими олмон Р. Клаузиус умумӣ намуда, ба қонуни дуюми термодинамика чунини таъриф дода аст.



Агар байни ду системаи хунуктар ва гармтар ё ки дар ҷисмҳои атроф ягон дигаргунӣ набошад, аз системаи хунуктар ба системаи гармтар гарминақлкунӣ номумкин аст.

Муҳимнокии қонуни дуюми термодинамика дар он аст, ки ин қонун фақат дар борои чараёни гарминақлкунӣ чараёни бебозгашт будан набуда, балки тамоми чараёнхои дигари табиат ҳам чараёни бебозгашт буданаш хулоса баровардан мумкин. Масалан чараёни пиршавии организми одамро ба баръакс табдил додан номумкин аст.



1. Ба чараёнхои бебозгашт ва бебозгашт таъриф дихед, фарқи чараёнхои ҳароратӣ аз меҳаникиро фаҳмонед.
2. Ба чараёнхои ҳароратии бебозгашт мисолҳо оваред.
3. Барои чараёнхои бебозгашт қонуни дуюми термодинамикаро таъриф дихед.

§ 25. КОРИ ЛАБОРАТОРӢ. МУҶОИСА НАМУДАНИ МИҚДОРҲОИ ГАРМӢ ҲАНГОМИ ОМЕХТА КАРДАНИ ОБҲОИ ҲАРОРАТАШОН ГУНОГУН

Мақсади кор: байни моеъҳои мубодилаи гармӣ кардаистода санчида дидани муодилаи баланси гармӣ.

Ҷиҳозҳои лозимӣ: ду зарфи ғунҷоишаш 1 л, термометр, мензурка, оби гарм ва хунук.

Тартиби иҷрои кор

1. Бо ёрии мензурка оби массааш m_1 -ро чен карда, ба зарфи якум резед ва ҳарорати он t_1 -ро чен кунед.

2. Бо ёрии мензурка массаи m_2 оби хунукро чен карда, ба зарфи дуюм резед ва ҳарорати t_2 -ро чен кунед.

3. Оби хунуки зарфи дуюмро ба болои оби гарми зарфи якум резед ва ҳарорати омехта t -ро чен кунед.

4. Микдори гармие, ки ба омехта оби гарм додааст, бо ёрии формулаи $Q_1 = cm_1(t_1 - t)$ ҳисоб кунед, дар ин чо c - гармиғунҷоши хоси об аст.

5. Микдори гармие, ки дар омехта оби хунук гирифтааст бо ёрии формулаи $Q_2 = cm_2(t - t_2)$ ҳисоб намоед.

6. Массаҳои оби омехташавандай гарм ва хунукро тағиیر дода, мувофиқи бандҳои 1-5 корро се маротиба тақрор кунед.

7. Натиҷаҳои ченкунӣ ва ҳисобкуниро ба ҷадвали зерин нависед.

№	m_1 , кг	t_1 , °C	m_2 , кг	t_2 , °C	t , °C	c , Ч/кг·К	Q_1 , Ч	Q_2 , Ч
1								
2								
3								



1. Қиматҳои микдорҳои гармии дар асоси натиҷаҳои ченкунӣ ва ҳисобкунӣ ёфташуда Q_1 ва Q_2 -ро муқоиса кунед. Барои чӣ шарти $Q_1 = Q_2$ иҷро шуданаш лозим?
2. Барои чӣ дар формулаҳои микдори гармӣ ба ҷои фарқи ҳароратҳои мутлак фарқи ҳароратҳои дар шкалаи Селсий гирифташударо истифода бурдан мумкин?

СУПОРИШҲОИ ТЕСТӢ ОИД БОБИ II

1. Ҳарорати гази аргони микдораш 4 мол аз 30°C то -70°C хунук карда шавад, энергияи дохили он чӣ хел тағиир меёбад?

- A) ба 5 кЧ кам мешавад;
B) ба 2,5 кЧ кам мешавад;
C) 1,5 баробар кам мешавад;
D) 3 баробар кам мешавад.


2. Ҳаҷми гази идеалии яқатома 2 m^3 ва энергияи дохилии он 3000 Ч бешад, фишори он ба чӣ баробар аст (Па)?

- A) 1000; B) 500; C) 800; D) 1500.

3. Массаи гази гелийи ҳарораташ 30°C ва энергияи дохилиаш 3030 Ч-ро ёбед (г).


- A) 2,2; B) 3,2; C) 10; D) 4,8.

4. Энергияи дохилии гази идеалии чараёни дар график тасвирёфта чй хел?



- A) кам мешавад;
- Б) меафзояд;
- С) тафийр намеёбад;
- Д) аввал меафзояд, баъд кам мешавад.

5. Гази идеалй аз ҳолати 1 ба ҳолати 2 гузарад, энергияи дохилии он чй хел тафийр меёбад?



- А) тафийрнопазир аст;
- Б) кам мешавад;
- С) меафзояд;
- Д) аввал кам мешавад, баъд зиёд мешавад.

6. Фишори гази идеалии якатора 25 % кам шуда, ҳачми 60 % зиёд шавад, энергияи дохилии он чй хел тафийр меёбад?

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| А) 1,4 маротиба кам мешавад; | Б) 1,2 маротиба меафзояд; |
| С) 1,8 маротаба меафзояд; | Д) 1,6 маротаба кам мешавад. |

7. Гармиғунчиши ҳоси модда ба қадоме аз параметрҳои зерин вобаста аст?

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| А) ба миқдори гармӣ; | Б) ба массаи модда; |
| С) ба ҳароратӣ ибтидой; | Д) ба намуди модда. |

8. Ба оби ҳарораташ 10°C 1 кг оби ҷӯши массааш 200 г рехта омехтанд. Ҳарорати омехтаро ёбед ($^{\circ}\text{C}$).

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| А) 35; | Б) 45; | С) 40; | Д) 25. |
|--------|--------|--------|--------|

9. Ба оби дорои массааш 8 кг ва ҳарораташ 90°C чй қадар оби ҳарораташ 20°C ҳамроҳ кунем, ҳарорати омехта баробари 30°C мешавад?

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| А) 40 кг; | Б) 24 кг; | С) 48 кг; | Д) 16 кг. |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

10. 70 % кори ичрокардаи оби аз баландии 210 метр афтидаистода ҳарорати онро ба чанд градус мебардорад (К)?

- | | | | |
|---------|---------|---------|----------|
| А) 4,2; | Б) 2,1; | С) 0,6; | Д) 0,35. |
|---------|---------|---------|----------|


11. Дар қадом чараён газ кор ичро намекунад?

- | | | | |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| А) изохорӣ; | Б) изобарӣ; | С) изотермӣ; | Д) адиабатӣ. |
|-------------|-------------|--------------|--------------|

12. Воҳиди ченаки ҳосили зарби $p \cdot \Delta V$ -ро нишон дихед.

- | | | | |
|----------|------------|----------|---------|
| А) Ҷоул; | Б) Паскал; | С) Метр; | Д) мол. |
|----------|------------|----------|---------|

13. Маънои физикии масоҳати рангини расм аз чӣ иборат аст?



- A) ба кори ичрошуда баробар;
- Б) ба тағийрёбии ҳарорат баробар;
- С) ба тағийроти фишор баробар;
- Д) маънои физикӣ надорад.

14. Ҳаҷми гази идеалии таҳти фишори 10^5 Па истода бо тарзи изобарӣ аз 300 см^3 то 500 см^3 зиёд шуд. Дар ин газ чанд Ҷоул кор ичро кардааст?

- A) 10;
- Б) 20;
- С) 50;
- Д) 200.


15. Мавриди гази оксиген ба 14 К изобарӣ гарм кардан кори 8310 Ҷ ичро кард. Массаи оксигено аниқ қунед (кг).

- A) 2;
- Б) 3,2;
- С) 1,6;
- Д) 0,32.

16. 5 мол газ изобарӣ ба 20 К гарм карда шавад, кори ичрошударо ёбед.

- A) 830;
- Б) 1000;
- С) 420;
- Д) 560.

17. Кори гази идеалиро ҳангоми гузаштани сикли дар расм тасвирифтаро ҳисоб намуда ёбед.



- A) $(p_1 - p_2)(V_2 - V_1)$;
- Б) $p_1(V_2 - V_1)$;
- С) $p_2(V_2 - V_1)$;
- Д) $(p_2 - p_1)V_2$.

18. Гази идеалӣ изобарӣ гарм шуда ҳаҷми он ба 40 % афзояд, газ бар қувваҳои берунӣ чӣ қадар кор ичро кардааст?

- A) $40 pV$;
- Б) $4 pV$;
- С) $0,6 pV$;
- Д) $0,4 pV$.

19. Қонуни якуми термодинамика чиро тавсиф медиҳад?

- А) қонуни баҳои энергияи механикиро;
- Б) энергияи деформатсияи ҷандириро;
- С) мувозинати ҳароратиро;
- Д) қонуни баҳои энергияро.

20. Дар изотермӣ васеъ шудани газ энергияи дохилии он чӣ гуна тағийир меёбад?

- А) меафзояд;
- Б) кам мешавад;
- С) тағийир намеёбад;
- Д) энергияи дохилии он дилҳоҳ шуданаш мумкин.

21. Қонуни якуми термодинамика барои ҷараёни изотермӣ дар кадом намуд навишта мешавад? Аз ҷавоббо дурусташро интихоб қунед.

- A) $Q = \Delta U + A$; B) $Q = \Delta U$; C) $A + \Delta U = 0$; D) $Q = \Delta U - A$.

22. Агар ба поршени озод ҳаракаткунандай гази яктоатомаи зарфи силиндрии амудӣ истода миқдори гармии 375~Ч дода шавад, чӣ гуна кор иҷро мекунад (Ч)?

- A) 300; B) 240; C) 200; D) 150.

23. Агар ба поршени озод ҳаракаткунандай гази яктомаи зарфи силиндрии амудӣ истода миқдори гармии 750~Ч дода шавад, энергияи доҳилии газ чӣ қадар меафзояд (Ч)?

- A) 500; B) 450; C) 300; D) 250.

24. Таҳти поршени озод ғечандай зарфи силиндрӣ гази яктома мавҷуд аст. Фишори газ баробарии $1,5 \cdot 10^5\text{~Па}$ аст. Ба он чӣ қадар миқдори гармӣ дихем, ҳаҷми он ба 2~л меафзояд (Ч)?

- A) 1662; B) 500; C) 750; D) 150.

25. Гапро бо тарзи мувофиқӣ ба мазмуни ҷумлаи додашуда давом дихед: Дар ҷараёни адиабатӣ ...

- A) V таъсир мейбад ва бо муҳити берунӣ мубодилаи гармӣ намешавад;
B) V ва T таъсир мейбад, P -бетафайир мемонад;
C) P ва T таъсир ёфта, V -таъсир намейбад;
D) P ва V таъсир мейбад, T -таъсирнозӣ аст.

26. Дар фишурдани гази идеалӣ бо тарзи адиабатӣ 50~МЧ кор иҷро шуд. Дар ин энергияи доҳилии газ чӣ хел таъсир мейбад?

- A) баробари сифр аст; B) ба 50~МЧ меафзояд;
C) ба 50~МЧ кам мешавад; D) ба 25~МЧ меафзояд.

27. Ба гази яктома гармӣ дода шавад, газ ба тарзи изобарӣ ба $0,05\text{~м}^3$ васеъ мешавад. Агар фишори газ 10^5~Па бошад, энергияи доҳилии газ ба ҷандӯши зиёд шудааст?

- A) 7,5; B) 5,5; C) 7; D) 12.

28. Ҳавои массааш 580~г ва 40~К бо тарзи изобарӣ гарм карда шавад, чӣ қадар кор иҷро мекунад (Ч)? Массаи молярии ҳаво 29~г/мол аст.

- A) 6648; B) 4564; C) 2050; D) 1518.

29. Гелиий массааш 100~г ба ҳарорати 8~К афзуда бошад, энергияи доҳилии он чӣ қадар таъсир мейбад?

- A) 3408; B) 4546; C) 4028; D) 2493.

ХУЛАСОХОИ МУХИМ АЗ РҮИ БОБИ II

Энергияи дохилй	Суммаи энергияи кинетикии тамоми зарраҳои чисм ташкилёфта ва тамоми энергияи потенсиалии таъсири мутақобили молекулаҳо ба энергияи дохилии ин чисм баробар аст, яъне: $I = B_k + B_n$
Энергияи дохилии гази идеалй	Энергияи дохилии гази идеалй бо формулаи $U = \frac{3}{2} \frac{m}{M} RT = \frac{3}{2} pV$ ҳисоб карда мешавад.
Кори темродинамикӣ	Ҳаҷми газ тағиیر ёбад, вай муқобили қувваи фишори берунӣ кор ичро мекунад. Ин кор кори термодинамикӣ номида мешавад. Дар ҷараёни изобарӣ кори иҷрошуда бо ёрии ифодаи зерин ҳисоб карда мешавад: $A = p\Delta V = \frac{m}{M} R\Delta T$
Доимии универсалии газӣ	Доимии универсалии газӣ аз ҷиҳатӣ ададӣ ба кор иҷрокардаи газ мавриди як мол газро ба як келвин изобарӣ тафсонидан баробар аст.
Мубодилаи гармӣ ё ки гарминақлкунӣ	Ҷараёни нақли энергия бе иҷрои кор аз як чисм ба чисми дигар мубодилаи гармӣ ё ки гарминақлкунӣ номида мешавад.
Миқдори гармӣ	Бузургии физикие, ки дар вақти гарминақлкунӣ миқдори энергияи дохилии ба чисм додашуда ё ки грифташуда, миқдори гармӣ номида мешавад.
Миқдори гармии чисм гирифта ё ки гумкарда	Дар ҷараёни гарминақлкунӣ ҳарорати чисм аз қимати t_1 ба қимати t_2 тағиир ёфта бошад, миқдори гармии чисм гирифта ё ки гумкарда: $Q = m c (t_2 - t_1)$
1 калория (1 кал)	Миқдори гармие, ки ба 1°C гарм кардани 1 грамм оби дистилатсия кардашуда лозим аст, <i>1 калория</i> гуфта қабул кардаанд.
Гармиғунҷоиши хоси модда	Бузургии физикие, ки барои ба 1°C тағиир додани ҳарорати моддаи массааш 1 кг миқдори гармии лозимиро ифода мекунад, гармиғунҷоиши хоси модда номида мешавад.

Муодилаи баланси гармӣ	Дар натиҷаи мубодилаи гармӣ суммаи миқдори гармии нақлкардаи ҷисмҳои энергияи дохилиашон камшуда ба суммаи миқдори гармии ҷисмҳои энергияи дохилиашон афзуда баробар аст, яъне $Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n = Q'_1 + Q'_2 + \dots + Q'_n$ дар инчо Q_1, Q_2, \dots, Q_n – миқдори гармии ҷисмҳои гарм нақлкарда, Q'_1, Q'_2, \dots, Q'_n – миқдори гармии ҷисмҳои хунуктар қабул намуда.
Гармии хоси сӯзиши сӯзишворӣ	Бузургии аз ҷиҳати ададӣ ҳангоми пурра сӯхтани 1 кг сӯзишворӣ ба миқдори гармии ҷудошуда баробарро гармии хоси ҳамин сӯзишворӣ номидад мешавад.
Миқдори гармии хориҷшуда мавриди сӯхтани сӯзишворӣ	Дар вақти сӯхтани ҳар гуна сӯзишвории массааш m барои ҳисоб кардани миқдори гармии хориҷшуда Q гармии хоси сӯзиши сӯзишворӣ q -ро бо массаи сӯзишвории батамон сӯхта зарб задан лозим, яъне: $Q = q \cdot m$
Қонуни якуми термодинамика	Миқдори гармие, ки ба система дода шудааст ба тағйироти энергияи дохилии система ва ба иҷрои кори система муқобили қувваҳои беруна сарф мешавад, яъне: $Q = \Delta U + A$
Қонуни якуми термодинамика доир ба ҷараёни изотермӣ	Ҷараёни изотермӣ ($T = \text{const}$). Ҳарорати гази идеалӣ тағйирнозӣ бошад, энергияи дохилии он ҳам тағйирнозӣ аст ва $\Delta U = 0$ мешавад. Ба ин гуна ҳолат қонуни якуми термодинамика ин тавр ифода мейбад: $Q = A$. Дар ҷараёни изотермӣ миқдори гармии ба гази идеалӣ додашуда ба иҷрои кор сарф мешавад. Мавриди ҷараёни изотермӣ газ гармӣ гирифтада бошад ($Q > 0$), ба ҳачми ΔV васеъ шуда, кори мусбат ($A > 0$) иҷро мекунад.

Қонуни якуми термодинамика доир ба чараёни изобарй	Кори газ бар қувваҳои беруна дар чараёни изобарй ҳангоми васеъшавӣ $A = p \cdot \Delta V$ мешавад. Барои чараёни изобарй қонуни якуми термодинамика чунин ифода мейбад: $Q = \Delta U + p \cdot \Delta V$. Дар чараёни изобарй микдори гармии ба система додашуда ба зиёд намудани энергияи дохилии система ва дар фишори тағйирназизир ба ичрои кор сарф мешавад.
Қонуни якуми термодинамика доир ба чараёни изохорӣ	Дар чараёни изохорӣ ($\Delta V = 0$). $A = p \cdot \Delta V = 0$ аст, яъне кор ичро намешавад. Қонуни якуми термодинамика ба ин гуна ҳолат чунин ифода мейбад: $Q = \Delta U$. Дар чараёни изохорӣ ҳамаи гармие, ки ба система дода шудааст, ба зиёд кардани энергияи дохилии система сарф мешавад.
Чараёни адиабатӣ	Чараёни дар системаи изолятсияшуда бе мубодилаи гармӣ рӯйдиханда <i>чараёни адиабатӣ</i> меноманд. Дар чараёни адиабатӣ $Q = 0$ аст. Газ адиабатӣ васеъ (фишурда) шавад се параметрҳои макроскопии газ p, V ва T тағйир мейбад.
Газ адиабатӣ васеъ шавад	Газ адиабатӣ васеъ шавад кори мусбат ичро мекунад, яъне газ бар қувваҳои беруна кор ичро мекунад. Дар васеъшавии адиабатӣ энергияи дохилӣ ва фишори он кам мешавад.
Газ адиабатӣ фишурда шавад	Газ адиабатӣ фишурда шавад, кори манғӣ ичро мекунад, яъне қувваҳои беруна бар газ кор ичро мекунад. Газ адиабатӣ фишурда шавад, энергияи дохилӣ ва фишори он меафзояд.
Чараёнҳои бобозгашт	Дар система чараён аввал дар як самт, баъд дар самти ба он баръакс содир шуда, ҳангоми вай ба ҳолати ибтидоии худ баргаштан дар муҳити беруна ягон тағйирёбӣ содир нашавад, ин гуна чараён, чараёни бобозгашт номида мешавад.
Чараёни бебозгашт	Дар система чарён содир шуда аз ҳолати худ бароварда шавад, вай худ аз худ ё ки дар муҳити беруна ягон дигаргунӣ содир накарда, ба ҳолати ибтидой барнагардад, ин гуна чараён, чараёни бебозгашт номида мешавад.
Қонуни дуюми термодинамика	Агар байни ду системаи хунуктар ва гармтар ё ки дар ҷисмҳои атроф ягон дигаргунӣ набошад, аз системаи хунуктар ба системаи гармтар гарминақлкунӣ номумкин аст.

БОБИ III МУҲАРРИҚХОИ ҲАРОРАТӢ

§ 26. МУҲАРРИҚХОИ ДАРУНСӮЗ


Бештарин муҳаррикҳои дар саноат ва ҳаёт коркунанд мухаррикҳои ҳароратианд. Якчанд намудҳои муҳаррикҳои ҳароратӣ мавҷуданд: муҳаррикҳои дарунсӯз, муҳаррики дизелӣ ва муҳаррики реактивӣ.



Таҷхизоте, ки энергияи гармиро ба энергияи механикӣ табдил медиҳад, муҳаррики ҳароратӣ номида мешавад.

Муҳаррики дарунсӯз

Муҳаррики аз ҳама бештар паҳншуда муҳаррики ҳароратӣ аст. Дар ин муҳаррик сӯзишворӣ дар доҳили силиндр мухаррик дар мегирад. Аз ин боис вай номи муҳаррики дарунсӯзо гирифтааст. Муҳаррикҳои дарунсӯз бо сӯзишвории моеъ (бензин, керосин) ё ки гази даргиранда (метан, пропан, октан) кор мекунанд. Дар расми 32 бурриши муҳаррики дарунсӯзи соддатарин (як силиндрӣ) нишон дода шудааст. Поршени (2) доҳили силиндр (1) ба боло ва поён ҳаракат мекунад. Поршен ба воситаи зонувард (3) ва шатун (4) маҳкам карда шудааст. Дар қисми болоии силиндр свечай (5) даргиранданда сӯзишворӣ шинонида шудааст.



Расми 32.

Дар вазъияти поршен ба боло бардошта шудан клапан (6) кушода шуда, ба андаруни силиндр омехтаи сӯзишворӣ (бензин ва ҳаво) кашида мешавад ва ҳамон замон свеча омехтаи сӯзишвориро дар мегиронад. Пас аз даргирии сӯзишвории болой, поршен ҳарорати ҳавои доҳили силиндр то $1600 - 1800^{\circ}\text{C}$ бардошта мешавад. Дар натиҷа фишори болои поршен якбора меафзояд. Газ васеъ шуда поршен поён меравад, дар ин ҳол гази всеъшуда кори механикӣ иҷро мекунад ва клапан (7) кушода шуда гази кор иҷрокарда бе берун бароварда мешавад. Ин гуна муҳаррик барои бефосила кор карда истоданаш, дар силиндири муҳаррик бо тарзи даврӣ даргирии

омехтаро таъмин намудан лозим. Дар мамлакатамон ба автомобилҳои сабукрави истеҳсол кардаистодаи Нексия, Жентра, Матиз мухаррикҳои дарунсӯзи инжекторӣ гузошта шудааст (расми 33).



Расми 33.

Мухаррикҳои дизелӣ

Мухаррики коэффиценти кори фоиданокаш нисбат ба мухаррикҳои дарунсӯз баландро соли 1893 мухандиси олмон *Рудолф Дизел* оварид. Аз ин рӯ ин гуна мухаррикҳо, мухаррикҳои дизелӣ ном гирифтаанд. Дар мухаррики дизелӣ свечай даргиронандай сӯзишворӣ намешавад. Дараҷаи фишориши ҳавои болои поршен нисбат ба мухаррикҳои инжекторӣ (карбюраторӣ) баланд мешавад. Дар натиҷаи басо тез фишурдани гази дохили силиндр ҳарорати газ якбора афзуда мераవад. Дар ин лаҳза ба даруни силиндр форсункаи маҳсуси сӯзишвории моёро мепошад (расми 34). Дар натиҷа сӯзишворӣ аланг мегирад. Ба машинаҳои вазнинборкаш MAN ва микроавтобусҳои дар мамлакатамон истеҳсол намуда истода мухаррикҳои дизелӣ гузошта шудааст (расми 35).

Форсунка



Расми 34.



Расми 35.

Ҳаракати реактивӣ

Самолётҳои реактивӣ ва ракетаҳои кайхонӣ бо ёрии мухаррикҳои реактивӣ ҳаракат мекунанд. Мухаррики ҳароратӣ аз қисмҳои асосии зерин иборат аст: баки сӯзишворӣ (1), реактивӣ сӯзишворисӯзӣ (2) ва аз қисмҳои ба камера барандаи сӯзишворӣ, мавриди сӯхтани сӯзишворӣ гази ҳосилшударо ба берун бароранда (3 сопло) иборат аст. Дар расми 36 намуди схематикии мухаррики реактивӣ оварда шудааст.



Расми 36.

Сўзишвории мухаррики реактивии киштии кайҳонӣ ҳам, моддаи кориаш ҳам дар худи киштӣ мешавад. Аз ин рӯ кори он ба муҳити атроф новобаста аст.




1. Принципи кори муҳаррики дарунсӯзро фаҳмонед.
2. Фарқияти принципи кори мутаҳаррики дизелӣ аз муҳаррики инжекторӣ дар чист?
3. Принципи кори муҳаррики реактивиро фаҳмонед.

§ 27. ПРИНСИПИ КОРИ МУҲАРРИКХОИ ҲАРОРАТӢ

Дар тамоми муҳаррикҳои ҳароратӣ чисми корӣ (чисме, ки кор ичро мекунад) газ буда вай ҳангоми васеъшавӣ кор ичро мекунад.

Ҳар гуна муҳаррики ҳароратӣ аз гармкунандай ҳарораташ T_1 -и миқдори гармии Q_1 диҳанда ва хунуккунандай ҳарораташ T_2 -и миқдори гармии Q_2 гиранда ва моддаи кории (газ) кори механикӣ иҷроунаんだ иборат аст (расми 37).




Расми 37.

Гармкунандай принципҳои кори муҳаррикҳои ҳарораташ T_1 ҳароратӣ чунин аст:

1. Дар ҳар гуна муҳаррикҳои ҳароратӣ хунуккунаки газ энергияи дохилии сўзишворӣ ба ҳарораташ T_2 энергияи механикӣ табдил меёбад.
2. Барои кор кардани муҳаррикҳои ҳароратӣ гармкунанда ва хунуккунандай ҳароратҳояшон гуногун буданаш шарт.
3. Кори муҳаррикҳои ҳароратии дилҳоҳ аз тафийирёбии холати чисми корӣ (масалан, газ) бо тарзи сиклҳои такрорӣ иборат мешавад.

Нахустин шуда принсипи кори мұхаррикқои ҳароратии идеалии чортакті аз тарафи мұхандиси Фаронса Сади Карно маънидод карда шудааст. Сикли кори ин мұхаррики ҳарораті аз ду изотерма ва аз ду адиабата иборат аст (расми 38).



Расми 38.

Ҳарорати ибтидои чисми кории (газ) дар ҳолати 1 истодаро бо T_1 , ишорат мекунем. Гази дар ҳолати 1 буда дар ҳарорати T_1 изотермій васеъ шуда, ба ҳолати 2 мегузараад. Дар ин вакт газ аз гармқунанда миқдори гармии баробари Q_1 -ро гирифта мұқобили қувваи беруна кори A_1 ичро мекунад.

Пас аз ба ҳолати 2 гузаштани газ контакти он аз гармидиҳанда чудо мешавад. Дар натиша мавриди васеъшавии адиабатии газ имконият ба вүчуд меояд ва моддаи корй ба ҳолати 3 мегузараад. Дар ин газ аз ҳисоби энергияи дохилии худ мұқобили қуввахой беруна кори A_2 ичро мекунад. Газ кор ичро кунад, энергияи дохилии он кам мешавад, дар натиша ҳарорати он аз T_1 то T_2 паст мефарояд.

Аммо ин ҳарорат аз ҳарорати мұхити атроф баланд аст.

Вакте ки газ ба ҳолати 3 мегузараад ва бо хунуккунандаи ҳарораташ T_2 дар контакт мешавад. Аз ин ҳолат ҳангоми 4 мұқобили қуввахой беруна газ изотермій фишурда мешавад. Дар ин ҳол қуввахой беруна газро фишурда кори A_3 ичро мекунанд. Инчунин моддаи корй ба хунуккунанда гармии Q_2 медиҳад.

Пас аз газ ба ҳолати 4 мұваффақ шудан моддаи корй аз хунуккунанда чудо мешавад ва ба ҳолати 1 адиабатті мегузараад. Дар ин газ адиабатті фишурдашуда бар он қуввахой беруна кори A_4 ичро мекунад. Инчунин ҳарорати газ аз T_2 то T_1 бардошта мешавад.

Кори фоиданоки мұхаррики ҳароратии аз рүи сикли Карно кор кардаистода бо ифодаи $A_\phi = Q_1 - Q_2$ аник карда мешавад. Дар ин чо Q_1 миқдори гармии аз гармқунанда гирифташуда, Q_2 – миқдори гармии ба хунуккунанда додашуда.

Коэффициенти кори фоиданоки мухаррикҳои ҳароратӣ (KKФ)

Коэффициенти кори фоиданоки (KKФ) мухаррикҳои ҳароратӣ гуфта нисбати кори ичрокардаи мухаррик A_ϕ бар микдори гармии гармкунанда гирифта Q_1 -ро мегӯянд, яъне:

$$\eta = \frac{A_\phi}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \quad \text{ё ки} \quad \eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \cdot 100\% \quad (1)$$

Дар ҳамаи мухаррикҳо аз сабаби микдори гармии маълум ба хунуккунанда дода шуданаш дар ҳама ҳолат KKФ $\eta < 1$ мешавад. Дар машинаҳои ҳароратии ҳозира KKФ (ба ҳисоби фоиз гирен) ба ҳисоби миёна дар мухаррики дизелӣ – 40 %, коэффициенти кори фоиданоки мухаррикҳои карбюраторӣ 25 – 30 % - ро ташкил медиҳад.

Қонунҳои термодинамика имкони ҳисобкуни қимати калонтарини имконпазири KKФ-и мухаррики ҳароратии ҳарорати гармкунандааш T_1 ва ҳарорати хунуккунандааш T_2 -ро медиҳад. Инро якумин шуда муҳандис ва олими фаронса Сади Карно ҳисоб намуда ёфтааст. Карно барои қимати KKФ – и мухаррикҳои ҳароратии идеалӣ дар асоси ифодаи зайл аниқ намуд, яъне:

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot 100\% \quad (2)$$

Бинобар ин, KKФ – и машинаҳои ҳароратии идеалӣ факат ба фарқи ҳароратҳои гармкунанда ва хунуккунанда мутаносиби роста будааст. Барои афзудани KKФ – и машинаҳои ҳароратӣ, ҳарорати гармкунандаро бардошта, ҳарорати хунуккунандаро фаровардан лозим аст. Агар фарки байни ҳароратҳои гармкунанда ва хунуккунанда $T_1 - T_2 = 0$ бошад, мухаррик кор ичро карда наметавонад.



1. Дар мухаррикҳои ҳароратӣ аҳамияти гармкунанда, хунуккунанда ва ҷисми корӣ чӣ гуна аст?
2. Сикли Карно аз қадом ҷараёнҳо иборат аст?
3. Принципи кори сикли Карноро фаҳмонед.
4. Кори фоиданоки машинаҳои ҳароратӣ ичрокарда чӣ ҳел аниқ карда мешавад?
5. Коэффициенти кори фоиданоки мухаррикҳоро чӣ ҳел ҳисоб мекунанд?

Намудаи беруни мухаррики дарунсӯзи компаниии «GENERAL MOTORS», ки дар мамлакатамон фаъолият бурда истода аст.



§ 28. ҲАЛЛИ МАСАЛАХО

Масъалаи 1. Машинаи ҳароратй дар як сикл 600 Ҷ кор ичро мекунад ва дар ин ба хунуккунанда 600 Ҷ гармӣ медиҳад, ККФ-и машинаи ҳароратиро ёбед.

Дода шудааст:
 $A = 600 \text{ Ҷ}$
 $Q_2 = 600 \text{ Ҷ}$

Ёфтани лозим:
 $\eta = ?$

Ҳалли он: кори фоиданоки муҳаррики дар асоси сикли Карно коркунанда бо ифодаи $A = Q_1 - Q_2$ аниқ карда мешавад. Инчунин ККФ-и муҳаррики ҳароратй бо нисбати кори ичрошуда бар микдори гармии аз гармкунанда гирифташуда Q_1 аниқ мекунем, яъне: $\eta = \frac{A}{Q_1}$.

$$\eta = \frac{A}{A+Q_2} \cdot 100 \% = \frac{600 \text{ Ҷ}}{600 \text{ Ҷ} + 600 \text{ Ҷ}} \cdot 100 \% = 50 \text{ \%}$$
 аз ин

Ҷавоб: $\eta = 50 \text{ \%}$.

Масъалаи 2. Ба турбинаи буғии бо сикли Карно кор кардаистода буғи ҳарораташ $480 \text{ }^{\circ}\text{C}$ дохил шуда, буғи ҳарораташ $130 \text{ }^{\circ}\text{C}$ барояд, ККФ – и турбинаро аниқ кунед.

Дода шудааст:
 $t_1 = 480 \text{ }^{\circ}\text{C}$,
 $T_1 = t_1 + 273 = 753 \text{ K}$
 $t_2 = 130 \text{ }^{\circ}\text{C}$,
 $T_2 = t_2 + 273 = 403 \text{ K}$
Ёфтани лозим:
 $\eta = ?$

Ҳалли он: ККФ – и муҳаррики ҳароратии гармкунандааш T_1 ва хунуккунандааш T_2 – ро бо ифодаи

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot 100 \% \quad \text{ҳисоб мекунем}:.$$

$$\eta = \frac{753K - 403K}{753K} \cdot 100 \% \approx 46,5\% \quad \text{Ҷавоб: } \eta \approx 46,5 \text{ \%}.$$

Масъалаи 3. Ҳарорати гармкунандаи машинаи ҳароратй $237 \text{ }^{\circ}\text{C}$, хунуккунанда $67 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Агар дар як сикл аз гармкунанда микдори гармии 1800 Ҷ гирифта шавад, машина дар як сикл чӣ қадар кор ичро мекунад?

Дода шудааст:
 $t_1 = 237 \text{ }^{\circ}\text{C}$,
 $T_1 = t_1 + 273 = 510 \text{ K}$
 $t_2 = 67 \text{ }^{\circ}\text{C}$,
 $T_2 = t_2 + 273 = 340 \text{ K}$
 $Q_1 = 1800 \text{ Ҷ}$
Ёфтани лозим: $A = ?$

Ҳалли он: ККФ-и муҳаррики ҳароратй

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad (1)$$
 инчунин ККФ-и муҳаррик бо нисбати кори A муҳаррик бар микдори гармии Q аз гармкунанда гирифта аниқ карда шуданашро ба инобат гирем:

$$A = \frac{A}{Q_1} \cdot (2)$$

Аз ин муносабатҳо кори ичрокардаи муҳаррик: $A = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot Q_1$

$$A = \frac{510K - 340K}{510K} \cdot 1800 \text{ Ҷ} = 600 \text{ Ҷ}.$$

Ҷавоб: $A = 600 \text{ Ҷ}$.

1. Ҷисми корй (газ) аз гармкунанда гармии 840 Ҕ гирифт. Агар ККФ – и мұхаррики ҳароратй 30 % бошад, газ чй қадар кор ичро кардааст?
2. Ҳарорати гармкунанда 477°C , ҳарорати хунуккунак 27°C бошад, ККФ-и максималии мұхаррики ҳароратиро ҳисоб кунед.
3. Барои ККФ-и мұхаррики ҳароратй 62,5 % шуданаш ҳарорати гармкунанда он чй қадар бояд шавад? Ҳарорати хунуккунанда 300 К аст.
4. Агар ҳарорати машинаи ҳароратии идеалии гармкунандааш 127°C , ҳарорати хунуккунандааш 7°C буда дар як сикл аз гармкунанда микдори гармии 1300 Ҕ гирад, кори фоиданоки ичрошуда ба чй баробар аст?
5. Машинаи ҳароратии ККФ-аш 40% буда дар як сикл ба хунуккунанда 63 кҔ гармй медиҳад. Машина дар як сикл чй қадар кор ичро мекунад?
6. Дар машинаи ҳароратии идеалй ҳарорати хунуккунанда 62°C ККФ-и мұхаррики ҳароратиаш 50% бошад, фарқи байни ҳароратҳои гармкунанда ва хунуккунанда чй қадар аст?
- 7*. Дар машинаи идеалии бо сикли Карно коркунанда нисбати ҳароратҳои гармкунанда ва хунуккунанда ба 5 баробар аст. Агар дар як сикл ба хунуккунанда 180 кҔ гармй нақл шуда бошад, микдори гармии аз гармкунанда гирифтаро ёбед.
- 8*. Ҳарорати гармкунандаи мұхаррики ҳароратии идеалй 327°C буда, ҳароратй хунуккунандааш 127°C аст. ККФ - и ҳамин машинаи идеалиро барои ду маротиба зиёд кардан ҳарорати гармкунандаро чй қадар бояд зиёд намуд?

§ 29. МАШИНАХОИ ҲАРОРАТЙ ВА МУХОФИЗАИ ТАБИАТ

Ҳаёти имрұзаи инсониятре бе машинаҳои ҳароратй тасаввур карда намешавад. Машинаҳои сабукрави маркаҳои гуногун, автобусҳо, кишихиҳо обй, поездҳо, самолётҳо ва транспортҳои дигар бо ёрии мұхаррикҳои ҳароратй ҳаракат мекунанд.

Машинаҳои ҳароратй аз ҳисоби сұхтанй ба ҳаракат меоянд. Дар онҳо ба сифати сұзишворй аз бензин, керосин, пропани моеъ ва гази метан истифода мебаранд. Самолёти дар парвозбуда машинаи дар қояш кор кардаистодаро бо дикқат мушоҳида кунем аз мұхаррики онҳо берун баромадани газҳоро дар намуди дуд мебинем.

Дар мұхаррики дарунсұз мавриди сұхтани сұзишворй, як қисми он ба берун дуд шуда баромада мераванд. Қисми асосии ин газ ба организми инсон ва табиатамон зааровар аст. Бидуни ин, дар ин рұзғо иқтидори истеъмол кардаистодаи мұхаррикҳои рүй Замин ба 10^{10} кВт расид. Ҳангоми иқтидори истеъмол кардаистодаи мұхаррикҳои ҳароратй ба $30 \cdot 10^{12}$ кВт расидан ҳарорати курраи замин тахминан ба як градус баланд мешавад. Ин бошад ба обшавии пиряхҳои калон ва бардошташавии оби океанҳои дунё гирифта меорад. Дар натича, ин хавфи дар зери об мондани шаҳр ва қишлоқҳои дар соҳили баҳру океанҳо чойгиршуда, инчунин майдонҳои замини серхосил гирифта меорад. Адади мұхаррикҳои курраи Заминамон сол аз сол бо суръати

тез афзуда рафта истодааст. Дар онҳо ҳар сол ба ҳисоби миёна 2 миллиард тонна ангишт ва 1 миллиард тонна маҳсулотҳои нефт сўхта мешавад. Дар натиҷаи кори онҳо ба отмосфера ба миқдори басо калон гази ангидриди карбонат ҳамроҳ шуда истодааст. То ҳоло гази аз муҳаррикҳои ҳароратӣ баромада истодаро пурра тоза намудан басо душвор аст. Ба фикри олимон ҳар сол таҳминан 120 миллион тонна хокистар, 60 миллион тонна газҳои заарарнок паҳн шуда истодаанд. Сол аз сол зиёд шуда рафтани муҳаррикҳои ҳароратӣ, дар пеши чамъият муаммои калон муҳофизаи табиатро ба вучуд овард.

Қисми калони энергияи электрикии ба диёрамон басо зарур аз ҳисоби сўзишворӣ гиифта мешавад. Стансияҳои гарнидиҳанд ҳам бе сўзишворӣ кор карда наметавонад. Дар ин гуна стансияҳо ҳар рӯз тоннаҳо сўзишворӣ сўхта, гази заарарнок ба атрофамон паҳн мешавад. Дар кураи Замин дар як вақт, ки муаммои экологӣ ба вучуд омада истодааст давлати мо ҳам ба ин гуна муаммоҳо бефарқ нигоҳ карда наистодааст. Дар Республикаамон ягона роҳи дурусти ҳалли ин гуна муаммо аз энергияи афтоб истифодабарӣ аст. Чунки дар мамлакатӣ мо рӯзҳои офтобӣ нисбатан ба баъзе давлатҳо бисёртар аст. Ба болои хонаҳои замонавии дар қишлоқҳо соҳта шудаистода батареяҳои офтобӣ шинонида аз онҳо истифода бурда истодаанд.

Дар ҳаёти ҳаррӯзаамон чун машинаҳои ҳароратӣ аз машинаҳои хунуккунанда (яҳдон) ҳам истифода мебарем. Адади онҳо ҳам сол аз сол бо суръати калон афзуда истодаанд. Дар ин машинаҳо ба сифати ҷисми корӣ аз моеъи фреон номидашаванда истифода мебаранд. Системаи машинаҳои хунуккунанда чӣ қадар герметик набошад ҳам, аз онҳо басо кам бошад ҳам буғи фреон ба атмосфера паҳн мешавад. Дар натиҷа дар таркиби атмосфера сол аз сол миқдори буғи фреон зиёд шуда истодааст. Ба шумо аз фанни география маълум аст, ки қисми атмосфераи аз сатҳи замин дар баландии 25 – 30 км чой гирифта аз қабати озон (O_3) иборат аст. Қабати озон организми зиндаи сатҳи заминро аз таъсири афканишотҳои мавҷашон басо кӯтоҳи аз кайхон оянда ҳимоя мекунад. Агар дар таркиби атмосфера миқдори буғи фреон афзояд, қабати озон коҳиш ёфта дар он сўроҳи пайдо мешавад. Афканишотҳои мавҷашон басо кӯтоҳи ба воситай сўроҳии ҳосилшудаи қабати озон гузашта, организмҳои зиндаро коҳиш дода, ба ҳаёти заминӣ ҳавф меандозад. Бо мақсади ёфтани ҳалли иҷобии ин масъала олимон оиди иваз кардани фреон бо моеъҳои дигар татқиқотҳо бурда истодаанд.

Хулоса карда бигӯем, муҳаррикҳои ҳароратӣ ба инсон аз як тараф имкониятҳои басо калонро дихад, аз тарафи дигар онҳо ба атмосфераи Замин ва табиат таъсири салбии худро нишон медиҳад.



1. Чӣ қадари энергияи электрикӣ дар мамлакатамон истеҳсол шударо машинаҳои ҳароратӣ медиҳад?
2. Дар саноати автомобилий барои муҳофизаи табиат чӣ гуна чоратадбирҳо дода мешавад?
3. Газҳои заҳрноки ба атмосфера ҳамроҳ шудаистода чӣ гуна оқибатҳо оварданаш мумкин?

§ 30. ҲАЛЛИ МАСЬАЛАХО

Масъалаи 1. Мұхаррики ҳарорати тавонои 60 кВт ҳосил мекунад ва дар ҳамин тавоной дар як соат ба хисоби миёна 18 кг сұзишвории дизелі сарф мекунад. ККФ-и мұхаррикро ёбед. Сұзиши ҳоси сұзишвории дизелі 42 МЧ/кг аст.

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} P &= 60 \text{ кВт} = 60 \cdot 10^3 \text{ Вт} \\ t &= 1 \text{ соат} = 3,6 \cdot 10^3 \text{ с} \\ m &= 18 \text{ кг} \\ q &= 42 \cdot 10^6 \text{ Ч/кг} \end{aligned}$$

Ёфтап лозим:

$$\eta = ?$$

Ҳалли он: дар асosi таърифи тавоной тақхи-зоти бо тавонои P кор кардаистода дар вакти t кори фоида ноки зеринро ичро мекунад, яъне, $A_\phi = P \cdot t$. Дар дизелҳо ҳангоми пурра сұхтани ягон намуди сұзишвории массааш m миқдори гармии ба $m \cdot q$ баробар хориҷ мешавад. Миқдори гармии $m \cdot q$ - миқдори гармии гармкунанда дода $Q_1 = m \cdot q$ ё ки. кори умумии гармкунанда ичрокарда гуфта ҳам қабул кардан мүмкін, яъне: $A_y = m \cdot q$. Дар ин ҳол коэффициенти кори фоиданоки мұхаррики электрикӣ: $A_y = m \cdot q$.

$$\eta = \frac{A_\phi}{Q_1} \cdot 100 \% = \frac{P \cdot t}{m \cdot q} \cdot 100 \% . \quad [\eta] = \left[\frac{A_\phi}{Q_1} \right] = \frac{\text{Ч}}{\text{Ч}} = 1.$$

$$\eta = \frac{A_\phi}{Q_1} \cdot 100 \% = \frac{P \cdot t}{m \cdot q} \cdot 100 \% = \frac{60 \cdot 10^3 \cdot 3,6 \cdot 10^3}{18 \cdot 42 \cdot 10^6} \cdot 100 \% = 28,6 \% .$$

Ҷавоб: $\eta = 28,6 \%$.

Масъалаи 2. Дар печ ҳангоми сұхтани карасини массааш 42 г ҳарорати оби массааш 3 кг чи қадар бардошта мешавад? К.К.Ф-и печ 30 %. Гармии ҳоси сұзиши карасин 46 МЧ/кг.

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} m_1 &= 42 \text{ г} = 42 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \\ m &= 3 \text{ кг} \\ q &= 46 \cdot 10^6 \text{ Ч/кг} \\ \eta &= 0,3 \end{aligned}$$

$$c = 4200 \frac{\text{Ч}}{\text{кг} \cdot {}^\circ\text{C}}$$

Ёфтап лозим:

$$\Delta t = ?$$

Ҳалли он:

$A_\phi = Q = m \cdot c \cdot \Delta t$. Инчунин, миқдори гармии дар вакти сұхтани сұзишвории массааш m_1 қудошуда $Q_1 = m_1 \cdot q$. Коэффициенти кори фоиданоки дастгоҳ:

$$\eta = \frac{A_\phi}{Q_1} = \frac{m \cdot c \cdot \Delta t}{m_1 \cdot q} . \quad \text{Аз ин:}$$

$$\Delta t = \frac{\eta \cdot m_1 \cdot q}{m \cdot c} \quad [\Delta t] = \frac{1 \cdot \text{кг} \cdot \frac{\text{Ч}}{\text{кг}}}{\text{кг} \cdot \frac{\text{Ч}}{\text{кг} \cdot {}^\circ\text{C}}} = {}^\circ\text{C} .$$

$$\Delta t = \frac{\eta \cdot m_1 \cdot q}{m \cdot c} = \frac{0,3 \cdot 42 \cdot 10^{-3} \cdot 46 \cdot 10^6}{3 \cdot 4,2 \cdot 10^3} = 46 {}^\circ\text{C} .$$

Ҷавоб: $\Delta t = 46 {}^\circ\text{C}$.

Масъалаи 3. Барои тай намудани 100 км роҳ автомобил 10 л бензин сарф намуд. Автомобил бо суръати 90 км/соат ҳаракат карда бошад, тавонойи (иктидор) -и он чӣ қадар будааст? ККФ-и муҳаррик 30 %. Зичии бензин $\rho = 0,7 \text{ г/см}^3$, гармии хоси сӯзишашро баробари $q=46 \text{ МЧ/кг}$ гуфта гиред.

Дода шудааст:

$$s = 100 \text{ км} = 10^5 \text{ м}$$

$$v = 90 \text{ км/соат} = 25 \text{ м/с}$$

$$V = 10 \text{ л} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$$

$$\rho_b = 0,7 \text{ г/см}^3 = 700 \text{ кг/м}^3$$

$$q = 46 \cdot 10^6 \text{ Ч/кг}$$

$$\eta = 0,3$$

Ёфтан лозим:

$$P = ?$$

Ҳалли он: Барои ҳалли ин масъала якчанд амалҳои зеринро пай дар пай иҷро мекунем.

1) Автомобил бо суръати v -роҳи s -ро карда бошад, муайян кардани вақти ҳаракат, яъне: $t = \frac{s}{v}$

2) Муайян кардани массаи сӯзишворӣ, яъне: $m = \rho \cdot V$.

3) Сӯзишворӣ сӯзад, миқдори гармии хориҷшуда ба $Q_1 = m \cdot q$ баробар аст.

$$\eta = \frac{A_\phi}{Q_1} = \frac{P \cdot t}{m \cdot q} = \frac{P \cdot s}{\rho \cdot V \cdot q \cdot v}$$

Аз ин ифода

$$\eta = \frac{A_\phi}{Q_1} = \frac{P \cdot t}{m \cdot q} = \frac{P \cdot s}{\rho \cdot V \cdot q \cdot v}.$$

Коэффициенти кори фоиданоки таҷхизот:

$$P = \frac{\eta \cdot \rho \cdot V \cdot q \cdot v}{s}. [P] = \frac{1 \cdot \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot \frac{\text{м}^3}{\text{с}} \cdot \frac{\text{Ч}}{\text{кг}} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}}}{\text{м}} = \frac{\text{Ч}}{\text{с}} = \text{Вт.}$$

$$P = \frac{\eta \cdot \rho \cdot V \cdot q \cdot v}{s} = \frac{0,3 \cdot 7 \cdot 10^2 \cdot 10 \cdot 10^{-3} \cdot 46 \cdot 10^6 \cdot 25}{10^5} = 24150 \text{ Вт.}$$

Ҷавоб: $P = 24150 \text{ Вт} = 24,15 \text{ кВт}$

**M
19**

1. Дар оташдон барои гарм кардани 60 кг пӯлод то ҳарорати 1400°C 4,6 кг сӯзишвории маҳсус сарф мешавад. Агар гармиғунҷоиши хоси пӯлод 460 Ч(кг·К), гармии сӯзиши сӯзишвории маҳсус 30 МЧ/кг бошад, гармидҳии оташдон (ККФ) чӣ гуна аст?

2. Гармкунанда дар як дақиқа 4 г карасин сарф кунад 2 л оби ҳарораташ 31°C дар чӣ қадар вақт мечӯшад? ККФ ба 35 % баробар аст. $q_{\text{карасин}} = 46 \text{ МЧ/кг}$.

3. Сарфи бензини автомобили бо суръати 72 км/соат ҳаракат кардаисто даро дар 2 км роҳ ҳисоб кунед. Тавонони автомобил 23 кВт ККФ-и он ба 25 % баробар аст. Гармии хоси сӯзиши бензин 46 МЧ/кг.

4. Коэффициенти кори фоиданоки муҳаррики ҳароратии тавонониаш 50 кВт баробари 34 % бошад, вай дар се соат чӣ қадар сӯзишворӣ сарф мекунад? Гармии хоси сӯзиши сӯзишвории дизелӣ 42 МЧ/кг аст.

5. Машинаи ҳароратии идеалӣ 60 % - и гармии аз гармкунанда газӣ гирифтаашро ба хунуккунанда медиҳад. Агар ҳарорати гармкунанда 227°C бошад, ҳарорати хунуккунанда чӣ қадар будааст?

6. Дар машинаи ҳароратии идеалӣ ҳароратӣ мутлақи гармкунанда аз ҳарорати мутлақи хунуккунанда 3 маротиба баланд аст. Гармкунанда ба газ 30 кҔ микдори гармӣ дидад, вай чӣ қадар кор ичро мекунад?

7*. Дар роҳи уфуқӣ муҳаррики мотосикл дар суръати 60 км/соат ба тавонии 3,5 кВт доро мешавад. Агар ККФ-и муҳаррик 25 % бошад, мотосикл 3,6 л бензин сарф карда чӣ қадар роҳ мепаймояд? Гармии хоси сӯзиши бензин 46 МҔ/кг, зичиаш 0,7 г/см³.

8*. Автомобили бо суръати доимии 108 км/соат ҳаракат кардаистода дар роҳи 46 км 5 кг бензин сарф намуд. Гармии хоси сӯзиши бензин $46 \cdot 10^6$ Ч/кг ва ККФ-и муҳаррик 24 % бошад, иқтидори фоиданоки автомобилро аниқ кунед.

СУПОРИШҲОИ ТЕСТӢ ОИДИ ТАҚРОРИ БОБИ III

1. ККФ-и машинаи ҳароратии идеалиро кӣ ҳисоб кардааст?

- A) Болтсман; B) Селсий; C) Келвин; D) Карно.

2. Машинаи ҳароратии коэффициенти кори фоиданокаш η аз гармкунанда микдори гармии Q_1 -ро гирад, чӣ гуна кор ичро мекунад?

- A) $(1-\eta)Q_1$; B) $(1+\eta)Q_1$; C) ηQ_1 ; D) Q_1/η .

3. Муҳаррики ҳароратии идеалӣ аз гармкунанда микдори гармии 0,8 МҔ қабул карда ба хунуккунанда микдори гармии 0,3 МҔ медиҳад. ККФ-и (%) максималии ин муҳаррики ҳароратиро ҳисоб кунед.

- A) 50; B) 62,5; C) 83,5; D) 30.

4. Дар сикл машинаи ҳароратӣ 21 кҔ кор ичро намуда, ба хунуккунанда 29 кҔ микдори гармӣ медиҳад. Коэффициенти кори фоиданоки машинаро аниқ кунед.

- A) 30 %; B) 40 %; C) 42 %; D) 52 %.

5. Барои коэффициенти кори фоиданоки машинаи ҳароратии идеалӣ 75 % шудан, ҳарорати гармкунанда аз ҳарорати хунуккунанда чанд маротиба бояд бошад?

- A) 4; B) 3; C) 5; D) 2.

6. Машинаи ҳароратии коэффициенти кори фоиданокаш 40 % дар як сикл 34 кҔ кор ичро мекунад. Машина дар як сикл ба хунуккунанда чӣ қадар микдори гармӣ медиҳад, аниқ кунед (кҔ).

- A) 28; B) 42; C) 51; D) 63.

7. ККФ-и машинаи ҳароратӣ 25 %, микдори гармии аз гармкунанда гирифта 400 Ч бошад, кори фоиданаки он чӣ қадар мешавад? (Ч)?

- A) 200; B) 100; C) 300; D) 400.

8. Агар аз се ду қисми миқдори гармии аз гармкунанда гирифтаи мухаррики ҳароратī ба хунуккунанда нақл шуда бошад, ККФ-и мұхаррикро ёбед (%).

- A) 33; B) 54; C) 67; D) 60.

9. Ҳарорати мутлақи хуунуккунанда ба чоряки ҳарорати мутлақи гармкунанда баробар аст. ККФ-и машинаи ҳароратии идеалиро хисоб карда ёбед (%).

- A) 25; B) 30; C) 75; D) 54.

10. Дар машинаи ҳароратии идеалій ҳарорат мутлақи хуунуккунанда аз ҳарорати мутлақи хуунуккунанда ду мартыба калон бошад, коэффициенти кори фоиданоки ин гуна машина чй қадар аст?

- A) 30 %; B) 40 %; C) 50 %; D) 67 %.

11. Агар ҳарорати гармкунандаи машинаи ҳарорат 500 К, ҳарорати гармкунанда 250 К буда, вай дар як сикл аз гармкунанда 6000 Ҷ гармӣ гирад, дар як сикл кори ичркардаи онро ёбед (Ҷ).

- A) 1200; B) 1500; C) 300; D) 3000.

12. Машинаи ҳароратии идеалии ККФ-аш 40 % буда аз гармкунанда 10 к Ҷ гармӣ мегирад. Миқдори гармии ба хунуккунанда додаи он ба чй баробар аст (к Ҷ)?

- A) 7; B) 6; C) 3; D) 3,5.

13. Агар коэффициенти кори фоиданоки мухаррики дизели иқтидораш 42 кВт буда 20 % бошад, вай дар се соат чй қадар сўзишворӣ сарф мекунад (кг)? Гармии хоси сўзиши сўзишвории дизелӣ 42 МЧ/кг аст.

- A) 20; B) 21; C) 28; D) 54.

14. Барои дар дег гарм кардани оби ҳаҷмаш 3600 л ба оташдон 42 кг анигашт андохта шудааст. Агар ҳарорати ибтидоии об 10°C ва қобилияти гарминақлкунии оташдон 30 % бошад, об то чанд градус гарм мешавад? $c = 4200 \text{ Ч/ (кг}\cdot\text{К)}$, гармии хоси сўзиши ангишт 30 МЧ/кг.

- A) 35°C ; B) 50°C ; C) 60°C ; D) 70°C .

15. Гармии хоси сўзиши чўби хушк 10^7 Ч/кг , аз они гази табий бошад, $4 \cdot 10^7 \text{ Ч/кг}$. Барои гирифтани миқдори гармии баробар массаҳои чўб (m_1) ва газ (m_2) –ро муқоиса карда ҷавоби дурустро интихоб қунед.

- A) $m_2 = 2 m_1$; B) $m_1 = m_2$; C) $m_1 = 4 m_2$; D) $m_2 = 2 m_1$.

ХУЛОСАХОИ МУҲИМ АЗ РӮИ БОБИ III

Муҳаррики дарунсӯз	Таҷҳизоте, ки энергияи гармиро ба энергияи меҳаникӣ табдил медиҳад, муҳаррики ҳароратӣ номидана мешавад.
Намудҳои муҳаррикҳои ҳароратӣ	Муҳаррикҳои дарунсӯз, муҳаррики дизелӣ ва муҳаррики реактивӣ.
Принсипи кори муҳаррикҳои ҳароратӣ	1. Дар ҳар гуна муҳаррикҳои ҳароратӣ энергияи доҳилии сӯзишворӣ ба энергияи меҳаникӣ табдил мейёбад. 2. Барои кор кардани муҳаррикҳои ҳароратӣ гармкунанда ва хунуккунандаи ҳароратҳояшон гуногун буданаш шарт. 3. Кори мууҳаррикҳои ҳароратии дилҳоҳ аз тағйирёбии ҳолат ҷисми корӣ (маслан, газ) бо тарзи сиклҳои такрорӣ иборат мешавад.
Дар муҳаррирҳои ҳароратӣ табдилёбии энергия аз як намуд ба намуди дигар	Дар ҳар гуна муҳаррикҳои ҳароратӣ энергияи доҳилии сӯзишворӣ ба энергияи меҳаникӣ тадбил мейёбад.
Сикли Карно	Барои машинаҳои идеалӣ сикли Карно аз ду изотерма ва аз ду адиабата иборат аст.
Кори фоиданоки дар машинаҳои ҳароратӣ иҷрошуда	Кори фоиданоки муҳаррики ҳароратии аз рӯи сикли Карно кор кардаистода бо ифодаи $A_\phi = Q_1 - Q_2$ аниқ карда мешавад. Дар ин ҷо Q_1 миқдори гармии аз гармкунанда гирифташуда, Q_2 – миқдори гармии ба хунуккунанда додашуда.
Коэффициенти кори фоиданок (ККФ) машинаҳои ҳароратӣ	Коэффициенти кори фоиданок (ККФ)-и муҳаррикҳои ҳароратӣ гуфта нисбати кори иҷрокардаи муҳаррик A_ϕ бар миқдори гармии гармкунандаи Q_1 гирифта яъне: $\eta = \frac{A_\phi}{Q_1} \cdot 100\% = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \cdot 100\%.$
Коэффициенти кори фоиданок (ККФ) - и машинаҳои ҳароратии идеалӣ	$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot 100\%.$

БОБИ IV ХОСИЯТҲОИ ЧИСМҲОИ САХТ ВА МОЕЪ.

§ 31. ХОСИЯТҲОИ МОЕЪХО

Чоришавандагии моеъҳо

Бо сабаби молекулаҳои газ аз яқдигар нисбатан ба андозаҳои худ дар масофаҳои басо калон ҷойгир шуданашон, қувваҳои ҷозибаи мутақобили байни онҳоро дар дараҷаи ба ҳисобнигарӣ басо хурд мешавад. Хурд будани қувваҳои ҷозибаи мутақобили молекулаҳои газ барои аз яқдигар дурравии молекулаҳои газ, яъне ба васеъшавии газ гирифта меояд. Боиси ин сатҳи озоди газ намешавад. Аз газҳо бо тарзи фарқнок дар моеъҳо молекулаҳо қариб, ки ба яқдигар расида меистанд. Аз ин рӯ, дар онҳо қувваҳои таъсири мутақобил нисбат ба қувваи таъсири мутақобили молекулаҳои газ калон мешавад. Қувваи ҷозибаи мутақобили молекулаҳои моеъ молекулаҳою аз яқдигар ба дурравӣ роҳ намедиҳад. Ҳамин тавр, аз газҳо фарқнок моеъҳо ҳачми худро нигаҳ медоранд.

Ба моеъи дар зарф истода қувваҳои вазнинии ба поён самтдор таъсир мекунад. Инчунин, аз таги зарф ва тарафҳои пахлӯй бо деворҳо баста будан вай дар ҳолати мувозинатӣ мешавад. Агар зарф ба як тараф моил карда шавад, моеъ бо таъсири қувваи вазнинӣ ба тарафи моилии зарф майл мекунад (расми 39, а). Моеъ ба зарф реҳташуда шакли ҳамин зарфро мегирад ва вай дорои сатҳи уфукӣ мешавад (расми 39, б).



Расми 39 .




Боиси хосияти чоришавӣ доштани моеъҳо онҳо шакли худро нигоҳ дошта наметавонанд. Лекин онҳо ҳачми худро нигоҳ медоранд.

Ходисаи кашиши сатҳӣ

Ба ягон зарф моеъ мерезем, масалан ба пиёла об. Ба сатҳи моеъ назар андозем ҳамвор будани сатҳи моеъро мебинем. Худ аз худ дар мо саволи аз ҷи ҳамвони сатҳи моеъ ҳамвор, пайдо мешавад.

Дар асоси назарияи молекулий – кинетикии соҳти моддаҳо байни молекулаҳои модда қувваҳои таъсири мутақобил мавҷуд аст. Ба молекулаи дохили моеъни нуқтаи А ва сатҳи моеъ нуқтаи В таъсири молекулаҳои дигарро дида мебароем (расми 40, а).

Ба молекулаи нүктай А-и дохили моеъ қувваҳои аз тарафҳои муқобил таъсиркунанда якдигарро мувозинат мекунанд (расми 40,б). Дар натиҷа баробартасиркунандаи ҳамаи қувваҳо ҳеч (нол) мешавад.



Расми 40.

Ба молекулаи дар нүктай В буда аз поён ва аз тарафҳои пахлуй қувваҳо таъсир мекунад. Аз сабаби тарафи болои моеъ бо ҳаво ҳамсарҳад буданаш ба мрлекулаи сатҳи болои моеъ қувваи аз тарафи болой таъсир карда истодаро ба ҳисоб нағирифтан мумкин. Дар натиҷа молекулаи сатҳи моеъ ба дохили он ҷазб мешавад (расми 40. б). Ин ҳол ба қашиши сатҳии моеъ гирифта меорад.

Ба сатҳи об бо эҳтиёти сӯзани металлиро гузорем, сӯзан дар болои об мемонад. Гувоҳи пардаи сатҳи моеъ каме ҳам шуда, сӯзанро ғарқ накарда бардошта истоданаш мешавем (расми 41). Ба ин сабаб дар сатҳи об қашиши сатҳӣ мавҷуд аст.



Расми 41.



Расми 42.

Қувваи қашиши сатҳӣ

Дар ҳаёти ҳаррӯза дар чумраки хуб маҳкамнашудаи об пайдошавии қатраҳои обро дидад. Қатраи дар даҳони чумрак ҳосилшударо чун даруни ҳалтаи ҷандирӣ пиндоштан мумкин. Қатра қалон шавад, барои бардошта истодани он пойдории ҳалтacha кифоягӣ намекунад ва қатра қанда мешавад (расми 42). Дар ҳақиқат бошад ҳалтacha нест. Ба молекулаи қабати сатҳи қатраи ҳосилшуда қувваи ба маркази қатра равоншуда таъсир мекунад. Дар натиҷаи ин қувваҳо дар қабати сатҳи қатра қашиши сатҳии нигоҳдорандо он ба вучуд меояд.

Қувваи тарангии сатҳи ба ҳамин ҳати ҳудудии қабати сатҳ таъсиркунанда ба дарозии ҳамин ҳати вобаста аст, яъне:

$$F = \sigma l. \quad (1)$$

σ – дар ин ифода бузургии тавсифкунандаи ҳосиятҳои сатҳи моеъ ба табии моеъ вобаста буда, вай коэффициенти қашиши сатҳӣ номида мешавад.

Аз ифодаи (1) $\sigma = \frac{F}{l}.$ (2)

буданаш намоён аст. Назар ба ифодаи (2) маънои физикии зерини коэффиценти кашиши сатҳӣ бармеояд. Бузургии физикии ба воҳиди дарозии хати сатҳи моеъро маҳдудкунанда таъсирбахши аз ҷиҳати ададӣ ба кувваи кашиши сатҳ баробар буда коэффиценти кашиши сатҳӣ номида мешавад.

Кувваҳои кашиши сатҳи то қадри имкон сатҳи моеъро хурдтар мекунад.

Қатраҳои борони озод афтидаистода дар шакли (расми 43) кура мешавад. Дар ҳолати бевазни дар киштии кайхонӣ ҳам ҳатто оби массааш калон шакли кураро мегирад.




Расми 43.

Муайян кардани коэффиценти кашиши сатҳӣ

Якчанд усулҳои аниқ кардани коэффиценти кашиши сатҳои моеъ мавҷуданд. Усули соддатарини аниқ кардани коэффиценти кашиши сатҳи усули кандашавии чақра (қатра) аст (расми 44). Дар натиҷаи ҷориҷавии моеъ дар найҷаи борик (чақрарез) дар нӯғи он қатра ҳосил мешавад. Мавриди хурд будани қатра вай аз нӯғи найҷа чудо намешавад (расми 44), онро қувваи кашиши сатҳи нигоҳ медорад. Қатра калон шуда вазни он ($m_0 g$), бо қувваи кашиши сатҳи (σl) аз ҷиҳати ададӣ баробар шавад, вай қанда мешавад, яъне

$$m_0 g = \sigma l. \quad (3)$$

Дар ин ҷо m_0 – массаи як дона қатра. Аз ифодаи (3) коэффиценти кашиши сатҳӣ чунин ҳисоб карда мешавад:



Расми 44.

$$\sigma = \frac{m_0 g}{l}. \quad (4)$$

Дар ҷадвали зерин қимати аддии коэффиценти кашиши сатҳии баъзе моеъҳо оварда шудаанд (дар ҳарорати $20^\circ C$).

№	Моеъҳо	σ , Н/м	№	Моеъҳо	σ , Н/м
1	Симоб	0,47	4	Равғани рустаниӣ	0,033
2	Об	0,073	5	Карасин	0,024
3	Маҳлули собун	0,04	6	Спирти этил	0,022

Энергияи сатхӣ

Аз ҳисоби қувваи кashiши сатхии дар сатхи моеъ ба вучуд омада молекулаҳои қабати сатхӣ нисбат ба молекулаҳои доҳили моеъ ба энергияи потенсиалии зиёдатӣ соҳибанд.

 Энергияи потенсиалии зиёдатии тамоми молекулаҳои сатхӣ моеъ энергияи сатхӣ номида мешавад.

Микдори энергияи сатхӣ ба бузургии сатҳ (S) мутаносиби роста аст, яъне

$$W = \sigma S. \quad (5)$$

Назар ба ифодаи (5) коэффициенти кashiши сатхӣ баробарии зерин аст:

$$\sigma = \frac{W}{S}. \quad (6)$$

Аз баробарии (6) маънои физикии зерини коэффициенти кashiши сатхӣ бармеояд. Коэффициенти кashiши сатхӣ бузургии физикиест, ки ба воҳиди масоҳати сатҳи моеъ аз ҷиҳати ададӣ энергияи сатхии рост омадаро ифода мекунад. Назар ба ифодаи (6) воҳиди σ дар системаи воҳидҳои байналхалқӣ бо ($\text{Ч}/\text{м}^2$) ифода меёбад.



1. Қувваи кashiши сатҳи чӣ гуна ба вучуд меояд?
2. Энергия сатхӣ чӣ гуна ба вучуд меояд?
3. Барои чӣ аз нӯги чакракрез қатра кандা мешавад?
4. Дар киштии кайҳонӣ оё чой рехта нӯшидан мумкин аст?
5. Аз чӣ сабаб шакли қатраҳои майдани кирав асосан қурашакл аст?
6. Дар ҳолати бевазнӣ қатраи моеъ дар кадом шакл мешавад?



Аз пластилин қурачаи диаметраш 3 мм созед. Ба қурача аз чӯбак дастқап гузоред. Онро бо эҳтиёт болои об гузоред, гувоҳи ба об ғарк нашуда, дар рӯи об истодани он мешавед.

Дар асоси тафсилотҳои худ ҳулосаатонро нависед.

§ 32. ТАРКУНИЙ. ҲОДИСАҲОИ КАПИЛЛЯРИ

Таршавӣ ва тарнашавӣ

Ручка ё қалами дар дастамон бударо ба об ғӯтонида, пас аз об берун кунем, дар ҳолати “тар” буданашро мебинем. Дар мо суоли аз чӣ сабаб ҷисм тар шуд, пайдо мешавад.

Маълум аст, ки ҷисм ва моеъ аз молекулаҳо ташкил ёфтаанд. Таркуниӣ ё ки тарнакуниӣ ба таъсири мутақобили молекулаҳои моеъ ва ҷисми саҳт вобаста аст.



Агар қувваи ҷозибаи байни молекулаҳои моеъ ва ҷисми саҳт аз қувваи ҷозибаи мутақобили молекулаҳои моеъ қалон бошад, моеъ сатҳи ҷисми саҳтро тар мекунад.

Аз ин рӯ, қалам зарраҳои моеъро аз якдигар чудо намуда ба худ ҷазб мекунад. Сабаби таршавии қалами ба моеъ ғӯтонидашуда молекулаҳои моеъро аз якдигар чудо намуда ба худ ҷазбкуни қалам аст.



Агар қувваи ҷозибаи байни молекулаҳои моеъ ва ҷисми саҳт аз қувваи ҷозибаи мутақобили молекулаҳои моеъ хурд бошад, моеъ сатҳи ҷисми саҳтро тар намекунад. Шиша зарраҳои симобро аз якдигар чудо карда наметавонад.


Аз ин рӯ, симоб ба зарфи шишагин рехта шавад вай деворҳои зарфро тар намекунад. Бинобар ин ягон, ҷисми саҳтро ягон моеъ тар кунад, моеъи дигар онро тар накарданаш мумкин.

Қашии сатҳи моеъ



Ҳодисаи ба қаҷшавии сатҳи моеъ дар сатҳи ҷисми саҳт сабабгор буда ба ҳодисаи таршавӣ ва тарнашавӣ вобаста аст.

Моеъ ҷисми саҳтро тар кардан ё тар накарданашро аз шакли моеъи дар сарҳади ҷисми саҳт ва моеъ буда донистан мумкин. Агар моеъ зарфро тар кунад сатҳи он фурӯҳамида (расми 45, *a*) ва баръакс тар накунад сатҳи моеъ дар шакли барҷаста мешавад (расми 45, *b*).



Расми 45.

Ҳодисаҳои таршавӣ ва тарнашавӣ дар ҳаёт ва техника молики аҳамияти қалон аст. Маҳлули собун баданамонро хуб тар мекунад. Аз ин боис, бо собун шустушӯй мекунем. Ғоз ва ӯрдакҳо аз об бароянд парҳояшон хушк аст. Боиси равғанин будани парҳояшон об ҳаргиз онҳоро тар намекунад.

Ҳодисаи таршавӣ дорои аҳамияти амалий аст. Ҳодисаи таршавӣ дар рангкунӣ, пайвандкунӣ, равғанолуд кардани деталҳо, дар ширеҷ кардани ҷисмҳо бо якдигар ва ҷараёнҳои монанди ин, ҷои он беназир аст.

Ходисаҳои капиллярӣ

Лӯлаҳои диаметрашон басо хурд капиллярҳо номида мешавад. Моеъи таркунанда дар капилляр боло бардошта мешавад, сатҳи моеъи тарнакунанда бошад поён мефурояд. Ба қабати сарҳади сатҳи моеъи капилляри моеъи таркунанда рехташуда (расми 46, а), қувваи кашиши сатҳии ба боло самтдор таъсир мекунад, яъне:

$$F = \sigma l = \sigma \cdot 2 \pi r. \quad (1)$$


Ин қувва дар лӯла бо вазнини сутуни моеъи боло бардошташуда ($m \cdot g$) ба-робар шавад, болоравии моеъ дар капилляр қатъ меёбад, яъне

$$\sigma \cdot 2 \pi r = m g. \quad (2)$$

Вазнини моеъи дар капилляр болорафта $mg = \rho_m Vg = \rho_s \pi r^2 h g$ буданаш назар ба ифодаи (2) баландии сутуни моеъи дар капилляр болорафта чунин хисоб карда мешавад:

$$h = \frac{2\sigma}{\rho_m r g}. \quad (3)$$

Ин формула дар моеъҳои таркунанда баландии моеъи дар капилляр болорафта, дар моеъҳои тарнакунанда чуқурии пастшавии моеъро ифода мекунад. Аз ин рӯ, дар капилляр болоравӣ ё пастшавии баландии моеъ ба коэффициенти кашиши сатҳӣ мутаносиби рост, ба зичи моеъ ва радиуси капилляр мутаносиби чаппа будааст.



Расми 46.

Ходисаҳои капиллярӣ дар табиат ва техника молики аҳамияти қалон аст. Ба воситаи капилляр маҳлули ғизодиҳанда дар танаи растаниҳо боло бардошта мешавад. Капиллярҳои танаи растани дар деворҳои ҳучайраи рустани ҳосил мешавад. Инчунин, дар капиллярҳои дар хок пайдошуда обаз қабати поёни хок ба қабати болои он мебарояд. Дар натиҷа оби доҳили хок тез бухор шуда, хок хушк мегардад. Барои нигаҳ доштани намнокии хок сатҳи болои онро нарм намуда, капиллярҳояшро вайрон мекунанд. Обҳои бо капиллярҳои пойдевори бино боло бардошташуда онро мекоҳонад. Барои камтар кардани ин чараён болои фундаменти пойдевори биноро бо материалҳои обногузар (масалан, муми сиёҳ) пӯшида мешавад.



1. Аз чӣ сабаб моеъ ҷисми саҳтро тар мекунад?
2. Аз чӣ сабаб моеъ ҷисми саҳтро тар намекунад?
3. Аз чӣ сабаб ғоз ва ўрдакҳо аз об хушк мебарояд?
4. Кадом аҳамиятҳои ҳодисаҳои таршавиро дар ҳаёти ҳаррӯза медонед?
5. Чӣ гуна ҳодиса, ҳодисаи таршавӣ номида мешавад?
6. Сабаби дар капилляр баландшавии об, пастшавии симоб фаҳмонида дихед.
7. Дар лӯлаи капиллярӣ баландшавии моеъ ба чӣ вобаста аст?
8. Аз чӣ сабаб либоси таршударо пӯшидан мушкил мешавад.
9. Барои чӣ ба либос доги равған афтад, онро бо маҳлули собун мешӯем?



1. Мушоҳидаи баландшавии об ё, ки равған дар найчаҳои капиллярии диаметрашон гуногун. Дар асоси мушоҳида хулосаатонро нависед.

§ 33. ҲАЛЛИ МАСЬАЛАҲО

Масъалаи 1. Дар найчайи капиллярии радиусаш $0,5$ мм карасин ба кадом баландӣ бардошта мешавад. Коэффициенти қашиши сатҳии карасин 24 Н/м , зичии он баробари 800 кг/м^3 гуфта гиред.

Дода шудааст:

$$r = 5 \cdot 10^{-4} \text{ м}$$

$$\sigma = 24 \cdot 10^{-3} \text{ Н/м},$$

$$\rho = 800 \text{ кг/м}^3$$

$$g = 9,81 \text{ м/с}^2.$$

Ёфтани лозим:

$$h = ?$$

Формулаи он:

$$h = \frac{2\sigma}{\rho_s r g};$$

$$[h] = \frac{\frac{H}{M}}{\frac{\text{КГ}}{\text{М}^3} \cdot \frac{\text{М}}{\text{С}^2}} = \frac{H}{\frac{\text{КГ}}{\text{С}^2}} = \frac{\text{КГ} \cdot \frac{\text{М}}{\text{С}^2}}{\text{КГ}} = \text{М}.$$

Ҳисобкунӣ:

$$h = \frac{2 \cdot 24 \cdot 10^{-3} \text{ м}}{800 \cdot 5 \cdot 10^{-4} \cdot 9,81} = \\ = 12,2 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 12,2 \text{ мм.}$$

Ҷавоб: $h = 12,2 \text{ мм.}$

Масъалаи 2. Сӯзани дарозиаш 6 см дар рӯи об истодааст. Ба он чӣ қадар қувваи қашиши сатҳӣ таъсир мекунад?

Дода шудааст:

$$l = 6 \text{ см} = 6 \cdot 10^{-2} \text{ м}$$

$$\sigma = 73 \cdot 10^{-3} \text{ Н/м.}$$

Ёфтани лозим:

$$F = ?$$

Формулаи он:

$$F = 2\sigma \cdot l$$

$$[F] = [\sigma \cdot l] = \frac{\text{Н}}{\text{М}} \cdot \text{м} = \text{Н.}$$

Ҳисобкунӣ:

$$F = 2 \cdot 73 \cdot 10^{-3} \cdot 6 \cdot 10^{-2} \text{ Н} = \\ = 8,76 \cdot 10^{-3} \text{ Н.}$$

Ҷавоб: $F = 8,76 \cdot 10^{-3} \text{ Н.}$

3. Дар дохили чакрарези диаметри сўрохиаш 3 мм 73 см^3 об мавчуд аст. Коэффициенти касиши сатҳии он 73 Н/м . Аз чакрарез ҳамагӣ чанд чакра мечакад?

Дода шудааст:

$$d = 3 \text{ мм} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

$$V = 73 \text{ см}^3 = 73 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3$$

$$\sigma = 73 \cdot 10^{-3} \text{ Н/м}$$

$$\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$$

$$g = 9,81 \text{ м/с}^2$$

Ёфтган лозим:

$$N = ?$$

Формулаи он:

$$m_0 = \frac{\sigma \cdot l}{g} = \frac{\sigma \cdot \pi \cdot d}{g}$$

$$m = \rho \cdot V;$$

$$N = \frac{m}{m_0} = \frac{\rho \cdot V \cdot g}{\sigma \cdot \pi \cdot d}$$

$$[N] = \left[\frac{m}{m_0} \right] = \frac{\text{кг}}{\text{кг}} = 1.$$

Ҳисобкунӣ:

$$N = \frac{10^3 \cdot 73 \cdot 10^{-6} \cdot 9,81}{73 \cdot 10^{-3} \cdot 3,14 \cdot 3 \cdot 10^{-3}} \\ = 1040 \text{ та.}$$

Ҷавоб: $N = 1040$ то.

4. Радиуси пулфакчаи собун аз 2 см то 3 см калон ўшуд. Энергияи сатҳии он чӣ қадар афзудааст? Коэффициенти касиши сатҳии собун ба $0,04 \text{ Н/м}$ баробар аст.

Дода шудааст:

$$R_1 = 2 \text{ см} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ м}$$

$$R_2 = 3 \text{ см} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ м}$$

$$\sigma = 4 \cdot 10^{-2} \text{ Н/м.}$$

Ёфтган лозим:

$$\Delta W = ?$$

Формулаи он:

$$W = 2 \sigma S;$$

$$S = 4\pi R^2;$$

$$\Delta W = 2\sigma S_2 - 2\sigma S_1 =$$

$$= 2\sigma \cdot 4\pi (R_2^2 - R_1^2)$$

$$[\Delta W] = \frac{\text{Н}}{\text{м}} \cdot \text{м}^2 = \text{Н} \cdot \text{м} = \text{Дж.}$$

Ҳисобкунӣ:

$$W = 2 \cdot 4 \cdot 10^{-2} \cdot 4 \cdot 3,14 \cdot \\ \cdot (9 \cdot 10^{-4} - 4 \cdot 10^{-4}) = 5 \cdot 10^{-4} \text{ Дж.}$$

Ҷавоб: ба $\Delta W = 5 \cdot 10^{-4}$ Дж меафзоряд.

1. Об дар капилляр 14 мм баланд шуда бошад, диаметри он чӣ қадар будааст?
2. Дар капилляр спирт 22 мм баланд шуд. Радиуси капилляр чӣ қадар будааст? Зичии спирт $800 \text{ кг}/\text{м}^3$.
3. Дар капиляри радиусаш 0,6 мм карасин ба чӣ қадар баландӣ бардошта мешавад? Зичии карасин $800 \text{ кг}/\text{м}^3$.
4. Массаи чакраи оби аз чакрарези диаметри сӯрохиаш 2 мм чакидаро аниқ кунед.
5. Дар ҳолати массаи як қатраи моеъи аз чакрарези диаметри дохилиаш 2 мм чакида 15 мг буданашро дониста, коэффициенти кашиши сатҳии ҳамин моеъро аниқ кунед.
6. Моеъи зичиаш $0,9 \text{ г}/\text{см}^3$ дар капилляри диаметраш 1,5 мм ба баладии 10 мм бардошта шуда бошад, коэффициенти кашиши сатҳии ҳамин моеъро аниқ намоед.
7. Дар дохили чакрарези диаметри сӯрохиаш 3 мм, оби ҳаҷмаш 20 см^3 мавҷуд аст. Коэффициенти кашиши сатҳии он $73 \text{ МН}/\text{м}$. Аз чакрарез ҳамагӣ чанд чакра мечакад?
8. Об дар капилляри сатҳи Замин буда, ба 15 мм бардошта шуд. Агар дар Моҳ афтиши озод нисбат ба замин 6 маротиба хурд бошад, дар Моҳ дар ҳамин капилляр об чӣ қадар баланд мешавад.
9. Масоҳати сатҳи хубобчаи собун ба 12 см^2 афзояд, энергияи сатҳи чӣ қадар тағйир меёбад?
10. Радиуси пуфакчай собун аз 2 см то 3 см калон шавад, энергияи сатҳӣ чӣ хел меафзаяд?
11. Аз чӣ сабаб дasti равғанолудро бо об шустан мушкил, лекин бо карасин осон аст?
12. Чакраи оби аз ҷумраки самовор чакидаистода дар ҳолати сард будани об вазнин аст ё ки дар ҳолати гарм будан?
13. Аз чӣ сабаб дар гармкунанда ҳамир нарм намешавад, балки саҳт мешавад?
14. Оё молекулаҳои оби сард аз молекулаҳои оби гарм ва оби чӯш тафовут дорад? Аз молекулаҳои ях чӣ?

§ 34. КОРИ ЛАБОРАТОРІЙ

МУАЙЯН КАРДАНИ КОЭФФИЦИЕНТИ КАШИШИ САТХЙ

Мақсади кор: омұхтани муайянкуни коэффициенти кashiши satxjy.

Чихозжоу лозимі: динамометри хассос, штатив, симхой шаклашон секунча, квадрат ва давра, зарфи обдор, хаткашак, штангенсиркул.

Тартиби ичрои кор

1. Динамометро аз ҳалқаи болоиаш ба штатив маңкам кунед.

2. Бо ёрии хаткашак периметри сими дар шакли секунча буда l -ро ёбед.

3. Ба ҳалқаи поёни динамометр сими шакли секунчаро овезед ва кувваи вазнинии F_1 -ро чен кунед.

4. Зарфи обдорро бардошта ба сими оvezони динамометр расонед.

5. Зарфро охиста поён ҳаракат кунонида, мавриди кандашави сим аз об нишондоди динамометр F_2 -ро навишта гиред.


6. Аз рүй формулаи $F = F_2 - F_1$ кувваи кashiши satxiro ёбед.

7. Бо ёрии формулаи $\sigma = \frac{F}{2l}$ коэффициенти кashiши satxiro ёбед.

8. Таçриборо бо симхой шакли чоркунча ва давра ҳам ичро намоед, σ_2 ва σ_3 ҳисоб кунед. Бо ёрии формулаи коэффициенти кashiши satxji $\sigma_m = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3}$ -ро ёбед.

9. Натичаҳои ченкунӣ ва ҳисобкуниҳои дар давоми таçриба ҳосилшударо ба ҷадвали зерин нависед.

№	F, Н	l ,м	σ , Н/м	σ_m , Н/м
1				
2				
3				



Расми 47.

1. Чӣ будани кувваи кashiши satxiro фахмонида дихед.

2. Аз чӣ сабаб барои аз об чудо кардани сим кувва лозим аст?

3. Натичаҳои таçриборо таҳлил намуда, хулосаатонро навишта оед.



§ 35. ЧИСМХОИ КРИСТАЛЛЙ ВА АМОРФЙ

Чисмҳои кристаллӣ


Атом (молекула)-ҳои чисми саҳт бо равиши фарқнок аз моеъ бо хамдигар пурзӯр баста шудаанд. Онҳо дар ҳолати мувозинатӣ дар ҷои истодаашон беист лаппида меистанд. Қувваи вазнӣ қувваи кашиши байни атомҳоро бартараф карда наметавонад. Чисмҳои саҳт ҳаҷми худро нигоҳ дошта метавонад ва ба шакли худ соҳиб мешавад.

Назар ба соҳташон чисмҳои саҳт ба чисмҳои кристаллӣ ва аморфӣ ҷудо мешавад.




Чисмҳои саҳте, ки атом ё ки молекулаҳояшон дар фазо вазъиятҳои бо тартиби муайянро гирифтаанд, чисмҳои кристаллӣ номида мешавад.


Калимаи “кристалл” аз юонӣ гирифта шуда, маънои “яҳ”-ро дорад. Ҷойҳои атом (молекула) ҳои чисмҳои кристаллӣ истода пайваст карда шавад, панҷараи кристаллӣ ҳосил мешавад. Дар расмҳои 48 ва 49 панҷараҳои кристалии намаки ош ва алмос тасвир ёфтаанд.



Расми 48.



Расми 49.



Расми 50.

Вобастагии ҳосиятҳои физикии чисм ба самтҳои дохилии он, анизортопия номида мешавад. Чисмҳои кристаллӣ соҳиби ҳосияти анизотропианд.



Аз юононии “anizios”- “як ҳел набуда”, “tropos” – “самт” гирифта шудааст. Ҳосиятҳои физикии кристаллҳо ба самтҳои дар он интихобкарда вобаста аст.

Масалан кристалли графитро дар як самт бо осонӣ ба қабатҳо ҷудо кардан мункин. Инро шумо дидаед, ки мавриди бо қалам навиштан қабатҳои графит ҷудо шуда, дар коғаз қабати тунуки графит мемонад.

Чунки панчараи кристалии графит сохти қабат – қабат дорад ва аз вобастагии байни онҳо заифтар будан аз якдигар тез чудо мешавад (расми 50). Лекин кристали графитро дар самти амудӣ чудо намудан басо мушкил аст. Порчай металл аз кристаллчаҳои майдаи басо бисёре ташкил ёфтааст. Дар металлрезӣ ин гуна кристаллчаҳо нисбат ба якдигар бетартиб ҷойгир шуда мемонад. Аз ин рӯ, хосиятҳои физикии ин гуна металлҳо дар ҳамаи самтҳо якхел аст.



Чисми аз кристалчаҳои бисёри нисбат ба якдигар дар ҳолати бетартиб ташкилёфта, чисми поликристаллӣ номида мешавал.

Аз лотинии «*poli*» — «бисёр ғирифта» шудааст. Масалан, порчай шахшудаи намак ва хурӯшақанд поликристаллҳоянд. Онҳо аз кристаллчаҳои майда ташкил ёфтаанд. Асосан маҳсулотҳои поликристаллӣ дар саноат, соҳтмон, энергетика, алоқа ва соҳаҳои дигар истифода бурда мешаванд.



Агар чисм аз кристалли яклухт иборат бошад, ин гуна чисмро монокристалл меноманд.


Аз лотинии “*Poli*”— «як» ғирифта шудааст. Масалан, намаки майдаи ош, заррачаҳои шакар монокристаллҳоянд. Дар баязе мақсадҳо, масалан дар соҳаҳои электронника монокристаллҳо васеъ истифода мешаванд. Барои ин бо ёрии усулҳои маҳсус монокристалл сабзонда мешавад. Наботи ба воситаи сабзондани шакари ба моеъ табдилёфта тайёрнамуда ҳам монокристалл аст.



Монокристаллҳо соҳиби хосияти анизотропианд.

Чисмҳои аморфӣ

Атом (молекула)-ҳо дар чисмҳои аморфӣ бо равиши тафовут аз чисмҳои кристаллӣ бо тартиби қатъӣ ҷойгир нашудаанд (расми 51). Шиша, смола, пластмассаҳоро ба чисмҳои аморфӣ мисол овардан мумкин.



Расми 51.



Хосиятҳои физикии чисмҳои аморфӣ дар ҳамаи самтҳо якхел аст. Новобастагии хосиятҳои физикии чисм ба самтҳои дохилии он, изотропия номида мешавад. Чисмҳои аморфӣ соҳиби хосияти изотропианд.

Аз юононии «*izos*» - «як хел» ғирифта шудааст.

Чисмҳои аморфӣ таҳти таъсири беруна, ҳам чун чисмҳои саҳт шикасташаванда, ҳам чун моеъҳо ҷоришаванданд.

Чисми аморфиро бо зарб зада шавад, вай пора-пора мешавад. Агар кувва давомнок бошад, чисми аморфӣ то дараҷаи маълум мешорад. Масалан, порчай қатрон дар сатҳи чисми саҳт оҳиста-оҳиста шорида паҳн шуда меравад. Шиша ҳам то дараҷаи маълум мешорад. Масалан, ҳангоми чен кардани гафсии ойнаи тирезаи муддати дароз дар ҳолати амудӣ истода, қисми поёни аз қисми болоӣ гафстар буданаш аниқ шудааст.

Чисмҳои кристаллӣ ба ҳарорати амиқи гудозиш соҳибанд. Лекин чисмҳои аморфӣ соҳиби ҳарорати аниқи гудозиш нестанд. Ҳангоми тафсонидан даставвал нарм гашта, сониян бо оҳистагӣ ба моеъ мубаддал шуда мераванд.

Берунӣ-олими минералшинос

Аз замонҳои қадим донистани хосиятҳои чисмҳои саҳт, хусусан сангҳои қимматбаҳо, металлҳои гуногун одамонро ба ҳудҷалб кардааст. Бобокалонамон *Абурайҳон Берунӣ*, ки дар асрҳои X–XI зиндагӣ ва эҷод кардааст, дар омӯзиши хосиятҳои сангҳои қимматбаҳо, металлҳо саҳм гузоштааст корҳои бузург кардааст.

Берунӣ ранги сангҳои қимматбаҳо, ҷилодиҳии онҳоро тасвир намуда, хусусиятҳои саҳтӣ, электрӣ ва магнитии онҳоро мушоҳида кардааст. Мавриди таърифи минералҳо аз асбобҳои ихтироъи ҳуд истифода бурда, вазни хоси зиёда аз 50 моддаҳоро муайян намуд, хосиятҳои онҳоро омӯҳт. Берунӣ корҳои тадқиқотии ҳудро дар ин соҳа дар асари ҳуд «Минералология» навишта гузоштааст. Корҳои соҳаи минералогияи Беруниро шогирди он *Абдураҳмон Ҳозин* давом додааст.



1. Ҷӣ гуна чисмҳоро, чисмҳои кристаллӣ меноманд? Мисолҳо оваред.
2. Аз ҷӣ сабаб ҳамаи чисмҳои кристаллӣ анизотропианд?
3. Ҷӣ гуна кристаллҳоро монокристаллҳо меноманд? Поликристалл чист?
4. Аз ҷӣ сабаб ҳамаи чисмҳои аморфӣ изотропианд?
5. Чисмҳои аморфӣ дорой ҷӣ гуна хосиятҳоанд?
6. Саҳми Берунӣ дар соҳаи минералогия аз ҷӣ иборат?

§ 36. ХОСИЯТҲОИ МЕХАНИКИИ ЧИСМҲОИ САҲТ

Деформатсия

Чисмҳои саҳт бо равиши фарқнок аз газ ва моеъҳо соҳиби шакланд. Фақат бо таъсири қувваҳои беруна онҳо шакли ҳудро тағиیر доданашон мумкин.

Масалан, аз нӯгҳои таноби резинӣ дошта қашем қисмҳои таноб нисбат ба якдигар мекӯчад, таноб дарозтар, инчунин бориктар шуда мемонад.



Тағиирёбии шакли қисми саҳт бо таъсири қувваи беруна, деформатсия номида мешавад.

Деформатсия пластикӣ ё ки ҷандирӣ шуданаш мумкин.



Пас аз қаты ёфтани қувваи беруна ба ҳолати шакли ибтидой баргаштани чисм, деформатсияи чандирй номида мешавад.

Як порча пластилино бо ангуштонамон пахш кунем, вай ба шакли ибтидой барнамегардад.



Пас аз қаты ёфтани қувваи беруна ба шакли худ барнагардад, деформатсияи пластикий меноманд.

Лой, мум, сурб ва чисмҳои монанди инҳо дорои ин гуна хосият буда, онҳо дучори деформатсияи пластикий мешаванд. Аз хосияти пластикии пӯлод истифода бурда, бо ёрии прессҳои қувваҳои басо қалон ҳосилкунанда чизҳои пӯлодиро штамповка мекунанд.


Деформатсия ёзиш

Милаи аз резина тайёр кардашудаи дарозиаш l_0 , масоҳати бурриши арзиаш S -ро бигирем. Нӯги болоии мила ба штатив қапонида шудааст. Ба нӯги поёни он бо қувваи поёнравонаи F таъсир карда шавад, мила ба Δl меёзад (расми 52). Дар инҷо F қувваи деформатсиякунанда, Δl давозшавии мутлақ гуфта мешавад. Агар дарозии мила дар натиҷаи деформатсияшавӣ ба l баробар бошад, дарозшавии мутлақи онро ин тавр муайян мекунанд:

$$\Delta l = l - l_0. \quad (1)$$

Таҳти таъсири қувваи тағиирнопазир дарозшавии мутлақ ба дарозии ибтидоии мила l_0 вобаста аст. Аз ин рӯ мағҳуми дарозшавии нисбӣ ҳам дохил карда шудааст. Дарозшавии нисбии мила чунин ифода карда мешавад:

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} \quad \text{ё ки} \quad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} \cdot 100\%. \quad (2)$$



Расми 52 .

Шиддати механикӣ

Мавриди гуфтани хосиятҳои механикӣ чисмҳои саҳт, деформатсия шудани чисмҳои саҳт таҳти таъсири қувваҳои механикӣ беруна ва хосиятҳои аниқкунандаи қобилияти тобоварӣ ба коҳиш таҳти ин қувваҳо, фаҳмида мешавад.



Бузургие физике, ки аз чиҳати ададӣ ба қувваи таъсир кардаистодаи деформатсиякунанда бар воҳиди масоҳати бурриши арзии чисми деформатсия шуда баробар аст, шиддати механикӣ номида мешавад.

Назар ба таъриф шиддати механикӣ:

$$\sigma = \frac{F}{S}. \quad (3)$$

σ – Олимӣ голландӣ Гук дар таҷриба, дар деформатсияи ҷандирӣ шиддати механикӣ ба дарозшавии нисбӣ мутаносиби роста буданашро аниқ намуд, яъне:

$$\sigma = E \cdot |\varepsilon|. \quad (4)$$

Коэффициенти мутаносибии дар ин ифода иштироккарда Е модули эластикӣ ё ки модули Юнг гуфта мешавад. Дар системаи воҳидҳои Байналхалқӣ воҳиди шиддати механикӣ ва модули Юнг, ҷун воҳиди фишор Паскал қабул шудааст.

Модули Юнг чӣ қадар калон бошад, материал ҳамон қадар кам деформатсия мешавад. Модули эластикии баъзе моддаҳо дар ҷадвал оварда шудааст.

№	Модда	<i>E</i> , Па	№	Модда	<i>E</i> , Па
1	Сурб	$1,1 \cdot 10^{10}$	4	Мис	$1,1 \cdot 10^{11}$
2	Бетон	$1,6 \cdot 10^{10}$	5	Пӯлод	$1,9 \cdot 10^{11}$
3	Алюминий	$7 \cdot 10^{10}$	6	Никел	$2,1 \cdot 10^{11}$

Ифодаҳои шиддати механикӣ $\sigma = \frac{F}{S}$ ва дарозшавии нисбӣ $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$ -ро ба ифодаи қонуни Гук гузошта, ифодаи зеринро ҳосил мекунем:

$$\frac{F}{S} = E \frac{|\Delta l|}{l_0}. \quad (5)$$

Аз ин $F = E \cdot S \frac{|\Delta l|}{l_0}$ (6) бармеояд. Агар $\frac{E \cdot S}{l_0} = k$ гуфта ишора кунем, ифодаи (6)-ро ҷунин навиштан мумкин. $F = k \cdot |\Delta l|$.

Худуди пойдорӣ

Ба нӯги дуюми сими пӯлодие, ки аз як нӯгаш ба овеза маҳкам шудааст, паллачаро овехта ба он бор гузорем, сими пӯлодин кашида мешавад. Ба палла борро паси ҳам гузоштан гирем, дар сим шиддати механикӣ ҳам зиёд шуда меравад. Дар ягон қимати маълуми шиддат сим канда мешавад.

Он қимати шиддати механикӣ, ки материали модда тоб оварданаш мумкин аст, ҳудуди пойдорӣ гуфта қабул шудааст. Ҳудуди пойдории баъзе моддаҳо дар ҷадвали зерин оварда шудааст. Ҳудуди пойдории материал ба намуди модда ва технологияи тайёркуни он вобаста аст.

	Модда	σ , МПа
1	Бетон	48
2	Алюминий	$50 \div 115$
3	Капрон	$55 \div 80$
4	Мармар	100
5	Пӯлод	$170 \div 700$

Чандрият. Ҷисми аз ҳар гуна материалҳо тайёр кардашуда дар деформатсияҳои хурд ҳудро чун ҷисми чандрий нишон медиҳад. Пас аз қатъ шудани таъсири беруна шакл ва андозаҳои он ба асли ҳуд меояд.

Мӯртият. Ҳосияти мӯртияти ҷисмҳои саҳт аҳамияти қалон дорад. Агар материал дар деформатсияи на он қадар қалон ҳароб гардад, он материали мӯрт номида мешавад. Ашёҳои шишагин ва ҷиннигӣ мӯрт мешаванд. Инчунин ҷӯян ва мармар ҳам мӯрт ҳисоб мешаванд. Дар материалҳои мӯрт ҳосиятҳои пластикӣ қариб, ки нестанд.



1. Деформатсия гуфта чиро мегӯянд? Қадом намудҳои онро медонед?
2. Ифодаҳои дарозшавии мутлақ ва нисбиро навишта, онҳоро фаҳмонед.
3. Шиддати механикӣ чист? Вай бо қадом воҳид ҷен карда мешавад?
4. Модули Юнг гуфта чиро мегӯянд? Маънои онро фаҳмонида дихед.

§ 37. ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

Масъалаи 1. Дарозшавии мутлақ ва нисби мила бо равиши мувоғиқ 3 мм ва 0,15 % бошад, дарозии милаи деформатсия нашударо ёбед.

Дода шудааст:

$$\Delta l = 3 \text{ мм} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

$$\varepsilon = 0,15 \text{ %.}$$

Ёфтани лозим:

$$l_0 = ?$$

Формулааш:

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} \cdot 100\%$$

аз ин

$$l_0 = \frac{\Delta l}{\varepsilon} \cdot 100\%.$$

Ҳисобкуниӣ:

$$l_0 = \frac{3 \cdot 10^{-3}}{0,15 \%} \cdot 100 \% = 2 \text{ м.}$$

Ҷавоб: $l_0 = 2 \text{ м.}$

Масъалаи 2. Ба сими пўлодини диаметраш 2 мм бори массаш 6 кг овехта шудааст. Дар сим чӣ гуна шиддати механикӣ ба вуҷуд меояд?

Дода шудааст:

$$d = 2 \text{ мм} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

$$m = 4 \text{ кг.}$$

Ёфтган лозим :
 $\sigma = ?$

Формулааш:

$$F = m \cdot g \quad \text{ва} \quad S = \pi d^2 / 4$$

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{m g}{\pi \cdot d^2} = \frac{4 m g}{\pi \cdot d^2}.$$

$$[\sigma] = \left[\frac{F}{S} \right] = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \text{Па.}$$

Ҳисобкунӣ:

$$\sigma = \frac{4 \cdot 4 \cdot 10}{3,14 \cdot 4 \cdot 10^{-6}} \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} =$$

$$= 1,27 \cdot 10^7 \frac{\text{Н}}{\text{м}^2}.$$

Ҷавоб: $\sigma = 1,27 \cdot 10^7 \text{ Н/м}^2$.

Масъалаи 3. Барои ба 2 мм ёзонидани сими пўлодини дарозиаш 4 м ва бурриши арзиаш $10 \text{ мм}^2 = 10^{-5} \text{ м}^2$ чӣ қадар қувва лозим аст? Модули эластикии пўлод $190 \text{ ГПа} = 1,9 \cdot 10^{11} \text{ Па.}$

Дода шудааст:

$$\ell_0 = 4 \text{ м}$$

$$S = 10 \text{ мм}^2 = 10^{-5} \text{ м}^2$$

$$\Delta l = 2 \text{ мм} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

$$E = 190 \text{ ГПа} = 1,9 \cdot 10^{11} \text{ Па.}$$

Ёфтган лозим:

$$F = ?$$

Формулааш:

$$\sigma = \frac{F}{S};$$

$$\sigma = E |\varepsilon| = E \frac{\Delta l}{l_0};$$

$$F = E \frac{\Delta l}{l_0} S.$$

$$[F] = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} \cdot \frac{\text{м}}{\text{м}} \cdot \text{м}^2 = \text{Н.}$$

Ҳисобкунӣ:

$$F = \frac{1,9 \cdot 10^{11} \cdot 10^{-5} \cdot 2 \cdot 10^{-3}}{4} \text{ Н} =$$

$$= 950 \text{ Н.}$$

Ҷавоб : $F = 950 \text{ Н.}$

Масъалаи 4. Симтаноби пўлодини аз вертолёт овезон кардашуда барои аз вазнинии худ канда нашудан, дарозии он ҳеч набошад чӣ қадар шуданаш мумкин? Ҳудуди пойдории пўлод $1,7 \cdot 10^8 \text{ Па}$, зичии он 7800 кг/м^3 аст.

Дода шудааст:

$$\sigma = 1,7 \cdot 10^8 \text{ Па}$$

$$\rho = 7800 \text{ кг/м}^3$$

$$g = 10 \text{ м/с}^2.$$

Ёфтган лозим:

$$l = ?$$

Формулааш:

$$\sigma = \frac{\rho V g}{S} = \frac{\rho S l g}{S} = \rho l g;$$

$$l = \frac{\sigma}{\rho g}. \quad [l] = \frac{\frac{\text{Н}}{\text{м}^2}}{\frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot \frac{\text{Н}}{\text{кг}}} = \text{м.}$$

Ҳисобкунӣ:

$$l = \frac{1,7 \cdot 10^8}{7800 \cdot 10} \text{ м} = 2180 \text{ м}$$

Ҷавоб: $l = 2180 \text{ м.}$

- Ба таноби пұлодини диаметраш 2 см бори вазнаш 30 кН овехта шудааст. Шиддати механикii дар таноб ҳосилшударо ёбед.
- Хангоми ба милаи пұлодин бо қувваи ёзонандаи 18 кН таъсир намудан, то ки дар он шиддати механикii $6 \cdot 10^7 \text{ N/m}^2$ ҳосил шавад, бурриши арзиаш чй қадар буданаш лозим?
- Баландии зиёдтарини девори хищтини ҳудуди пойдориаш 0,5 МПа ва зичиаш 4000 кг/м³ чй қадар буданаш мүмкін?
- Ба сими дарозиаш 80 см, масохати бурриши арзиаш 0,5 мм² бори массааш 25 кг овехтан, сим ба 2 мм дароз шуд. Барои ин сим модули юнгро ёбед
- Ба нұғи милаи пұлодин қувваи 7,85 кН гузошта шавад, вай канда мешавад. Диаметри он чй гуна будааст? Ҳудуди пойдорй барои пұлод 170 МПа аст.
- Сими пұлодин, ки аз як нұғаш овезон аст, ба об фуроварда истодаанд. Барои канда нашудани сим аз таъсири вазнинии худ вай бояд чй қадар дарозй доштанаш лозим? Ҳудуди пойдорй барои пұлод 170 МПа, зичиаш баробари 7800 кг/м³ аст.

§ 38. ГУДОЗИШ ВА САХТШАВИИ ЧИСМХОИ КРИСТАЛЛЙ

Бо роҳи гармидихй ба чисми сахт, онро ба ҳолати моеъ гузаронидан мүмкін.



Чараёни аз ҳолати сахтй ба ҳолати моеъ гузаштани модда, гудозии номида мешавад.


Барои гудозиши чисми кристаллй ба он гармй дихем, ҳарораташ меафзаяд. Мавриди ба ягон ҳарорати маълум расидани ҳарорати чисм вай ба гудозиш сар мекунад.



Ҳарорате, ки дар он чисми кристаллй гудохта мешавад, ҳарорати гудозии ин кристалл номида мешавад.

Гудозиш ва сахтшавии чисми кристаллиро дар мисоли сурб мибинем. Чараёни гудозиш ва сахтшавии онро дар график тасвир мекунем. Барои ин ба абсиссан тири координатй миқдори гармии ба сурб дода ба тири ордината тафийрёбии ҳарорати кристаллро акс мекунем (расми 53).

Сурби ҳарораташ 27 °C (300 K) ва массааш 0,1 кг-ро мегирим. Гармй дихем ба зиёд карданни ҳарорати сурби дар ҳолати сахтй буда, сарф мешавад.



Дар ин ҳол гармии ба сурб додашуда, энергияи дохилии онро зиёд намудан мегирад. Ҳангоми ҳарорати сурб ба $327\text{ }^{\circ}\text{C}$ (600 K) расидан вай ба гудозиш сар мекунад ва то пурра гудохташавӣ тафийр намеёбад. Ин ҳарорат, ҳарорати гудозиши сурб аст.



Гармие, ки барои пурра гудохтани чисми саҳти кристаллии дар ҳарорати гудозишибуда сарф мешавад, гармии гудозии номида мешавад.

Барои зиёд кардани ҳарорати сурби ҳолати саҳтии массааш $0,1\text{ kg}$ аз $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ то $327\text{ }^{\circ}\text{C}$ микдори гармии $Q = cm(T_2 - T) = 130\text{ }\text{J} (\text{kg}\cdot\text{K}) \cdot 0,1\text{ kg} \cdot (600 - 300)\text{ K} = 3900\text{ }\text{J} = 3,9\text{ kJ}$ сарф мешавад (китъаи *O-A*-и графики дар расми 53 тасвирёфта).

Пас аз расидани ҳарорати сурб $327\text{ }^{\circ}\text{C}$ (600 K) микдори гармии додашуда ба вайронкунии панҷараи кристаллӣ сарф шуда, кристалл ба гудохташавӣ сар мекунад. То батамом гудохта шудани сурб ҳарорати он тафийр намеёбад (китъаи *A-B*-и график).

Ин энергияи додашуда ба вайронкунии панҷараи кристаллӣ таъсири мутақобили ба **ҳолати моеъ табдилдиҳии сурб** сарф мешавад.

Дар чараёни гудозиши то пурра ба моеъ табдилёбии кристалл ҳарорати он тафийрназир мемонад. Баъд аз ба моеъ пурра табдилёбии сурб ҳарорати он боз афзуда меравад (китъаи *B-C*-и график). Дар ин гармии додашуда ба зиёд кардани суръати ҳаракати атомҳои сурби ҳолати моеъ, яъне **ба зиёдкунии энергияи кинетикий** сарф мешавад.

Оташи зери сурби ҳолати моеъ хомӯш карда шавад, яъне ба он додани энергия қатъ гардад, вай ба сардшавӣ сар мекунад. Дар ин энергияи кинетикии атомҳои сурб, бинобар ин, **энергияи дохилии модда кам шуда меравад**. Аз сурб микдори гармӣ чудо мешавад.

Сурби моеъ сард шуда ба $327\text{ }^{\circ}\text{C}$ (600 K) расад, ҳарорати он тафийрназир мемонад. (китъаи *B-A*-и график). Ин ҳарорат, **ҳарорати саҳтишавии сурб аст**. Лекин аз сурб чудо шудани гармӣ давом меёбад. Дар ин энергияи кинетикии атомҳои сурб кам шуда, атомҳо бо тартиб ҷойгир шудан мегиранд. Ин чараёнро **саҳтишавӣ** ё ки **кристаллишавии** модда меноманд.

Пас аз ба ҳолати саҳти гузашта шудани сурб ҳарорати он боз ба пастшавӣ сар мекунад (китъаи *A-O*-и график). Аз ҳисоби камшавии энергияи кинетикии атомҳо энергияи дохилии он кам шуда меравад. Дар ин ҳарорат то $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ -и ибтидой паст шудан сурб ба муҳити гирду атроф микдори гармӣ нақл мекунад. Сурб ба ҳолати пурраи кристалий баргашта, аз $327\text{ }^{\circ}\text{C}$ то $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ сардшавӣ микдори гармии $3,9\text{ kJ}$, чудо мешавад.

Чараёни гудозиши ва саҳтишавии тамоми ҷисмҳои кристаллии дигар ҳам чун сурб мешавад. Аз чараёни муюнашудаи гудозиши ва саҳтишавӣ ба хулосаҳои зерин омадан мумкин:

- 1. Ҳароратҳои гудозиши саҳтишавии чисмҳои кристаллӣ як ҳел мешаванд.**
- 2. Чисми кристаллӣ дар ҷараёни гудозиши ҷӣ қадар аз берун миқдори энергия гирад, дар ҷараённ саҳтишавӣ ба берун ҳамон қадар миқдори гармӣ медиҳад.**
- 3. Графикҳои ҳароратии ифодакунандаи ҷараёнҳои гудозиши саҳтишавии чисми кристаллӣ болои ҳам меафтанд.**

Чисмҳои кристаллии дигар ҳам монанди сурб ба ҳарорати гудозиши (саҳтишавӣ) соҳибанд. Дар ҷадвал ҳарорати гудозиши баъзе моддаҳо оварда шудаанд.

№	Модда	$t_r, ^\circ C$		Модда		№	Модда	$t_r, ^\circ C$
1	Симоб	-39	5	Рух	420	9	Чуян	1200
2	Суряҳ	0	6	Алюминий	660	10	Охан	1539
3	Кальлагӣ	232	7	Тилло	1064	11	Платина	1769
4	Сурб	327	8	Мис	1083	12	Волфрам	3410



1. Ҷӣ гуна ҷараён, гудозиши номида мешавад?
2. Ҷӣ гуна ҳарорат, ҳарорати гудозиши номида мешавад?
3. Гармии гудозиши гуфта, ҷӣ гуна гармиро меноманд?
4. Графики расми 53 -ро таҳлил кунед ва хуносахоятонро гӯед.

§ 39. ГАРМИИ ХОСИ ГУДОЗИШИ МОДДАҲО. ГУДОЗИШ ВА САҲТИШАВИИ ЧИСМҲОИ АМОРФӢ

Гармии хоси гудозиши моддаҳо



Миқдори гармие, ки ба 1 кг моддаи кристаллии дар ҳарорати гудозиши бударо ба моёъ табдил додан лозим аст, гармии хоси гудозии меноманд ва бо ҳарфи λ ишора мекунанд.

Мувофиқи таъриф гармии хоси гудозиши моддаи массааш m ин тавр ифода мейбад:

$$\lambda = \frac{Q_r}{m}, \quad (1)$$

дар ин ҷо Q_r - миқдори гармии барои ба моёъ табдил додани моддаи дар ҳарорати гудозиши гирифташуда λ асосан бо воҳидҳои $\text{Ч}/\text{кг}$, $\text{кЧ}/\text{кг}$ ҷен карда мешавад.

Аз формулаи (1), барои гудохтани чисми массааш m -и гармии хоси гудозишаш λ дар ҳарорати гудозиши миқдори гармии заруриро ба таври зерин ифода кардан мумкин:

$$Q_r = \lambda \cdot m. \quad (2)$$




Дар ҳарорати гудозиш чисми кристаллии массааш маълумро ба моеъ мубаддал кардан чӣ қадар микдори гармӣ сарф шавад, дар ҳамин ҳарорат ҳангоми саҳтшавӣ ҳамин қадар микдори гармӣ хориҷ мешавад.

Гармии ҳоси гудозиши бâъзе кристалло дар ҷадвал дода шудааст.

№	Модда	λ , кЧ/кг	№	Модда	λ , кЧ/кг
1	Симоб	12	6	Нукра	105
2	Сурб	25	7	Мис	205
3	Қалъагӣ	60	8	Охан	266
4	Тилло	64	9	Ях	334
5	Пӯлод	84	10	Алюминий	385

Гудозиш ва саҳтшавии чисмҳои аморфӣ



Ба чисми аморфӣ гармӣ дода шавад, дар ибтидо ҳарорати он муңтазам афзуда меравад (қитъаи $O-A$ -и графики расми 54). Дар ин гармии додашуда ба зиёд кардани амплитудаи лаппиши молекулаҳо чисм дар ҷои худ, яъне ба зиёд кардани энергияи кинетикий сарф мешавад.

Аз нуктаи A сар карда, афзудани ҳарорат кам мешавад (қитъаи $A-B$ -и график). Гармии додашуда ба зиёд кардани энергияи кинетикии молекулаҳо ва энергияи потенсиалии таъсири мутақобили молекулаҳо сарф мешавад. Дар ин, дар натиҷаи кам шуда рафтани мустаҳкамии вобастагии байни молекулаҳо, чисм нарм гашта, то ба моеъ мубаддалшавӣ рафта мерасад.

Микдори гармӣ пас аз батамон ба моеъ мубаддалшавии чисми додашуда ба зиёд намудани суръати ҳаракати молекулаҳо, яъне ба зиёд кардани энергияи кинетикий сарф мешавад (қитъаи $B-C$ -и график). Аз ин рӯ:



Чисмҳои аморфӣ ба ҳарорати муайянӣ гудозиш соҳиб нестанд. Ҳангоми гармидиҳӣ, чисмҳои аморфӣ дар ибтидо бо оҳистагӣ нарм гашта, сипас ба моеъ мубаддалшавӣ сар мекунанд.

Саҳтшавии чисми аморфии ба ҳолати моеъ табдилёфта мавриди сард шудан, ба ҷараёни гудозиш чаппа аст. Чун дар чисмҳои кристаллӣ графики

вобастагии ҳарорат аз миқдори гармӣ дар ҷараёни гудозиши ҷисми аморфӣ бо графики ҷараёни саҳтшавӣ болоиҳам меафтад.

Омӯзиши ҷараёни гудозиш дар табиат (масалан, обшавии барф ва ях дар сатҳи Замин), фан ва техника (масалан, гирифтани металлҳои тоза, рехтаҳо) молики аҳамияти муҳиманд.

Намунаи ҳалли масала.

Ба оби массааш 4 кг, ҳарораташ 20°C яхи ҳарораташ 0°C андохтанд. Барои пурра обшавии ях массаи зиёдтарини он бояд ҷӣ қадар бошад? Гармии хоси гудозиши ях $336 \text{ k}\mathcal{C}/\text{kg}$.

Дода шудааст:

$$t_1 = 20^{\circ}\text{C}$$

$$m_1 = 4 \text{ kg}$$

$$t_2 = 0^{\circ}\text{C}$$

$$\lambda = 336 \text{ k}\mathcal{C}/\text{kg}.$$

Ёфтани лозим:

$$m_2 = ?$$

Формулааш: $Q_1 = Q_2$

$$Q_1 = m_1 c(t_1 - t_2) \quad \text{ва} \quad Q_2 = \lambda m_2$$

$$m_2 = \frac{m_1 c(t_1 - t_2)}{\lambda}.$$

$$[m_2] = \frac{\frac{\text{kg}}{\text{kg}} \cdot \frac{\text{C}}{\text{K}} \cdot \text{K}}{\frac{\text{C}}{\text{kg}}} = \text{kg}.$$

Ҳисобкунӣ:

$$m_2 = \frac{4 \cdot 4200 \cdot 20}{336 \cdot 10^3} \text{ kg} = 1 \text{ kg}.$$

Ҷавоб: $m_2 = 1 \text{ kg}$

1. Чиро гармии хоси гудозиши модда меноманд?

2. Формулаи гармии хоси гудозиши модда ҷӣ ҳел ифода карда мешавад?

3. Ҷараёни гудозиш ва саҳтшавии ҷисмҳои аморфиро фахмонида дидед.

4. Ҷараёни гудозиш ва саҳтшавии ҷисмҳои аморфӣ аз ҷараёни гудозиш ва саҳтшавии ҷисмҳои кристаллӣ ҷӣ гуна тафовут дорад?



1. 3 кг яхи дар ҳарорати гудозиш бударо барои ба об мубаддал кардан, ҷӣ қадар миқдори гармӣ додан лозим?

2. Қалъагии массааш m -и дар ҳарорати гудозиш бударо барои пурра гудохтан $10 \text{ k}\mathcal{C}$ миқдори гармӣ сарф шуд? Массаи қалъагии гудохташударо ёбед?

3. Ҳангоми пурра ба ях мубаддалшавии $0,5 \text{ l}$ оби ҳарораташ 0°C -и ба яҳдон гузашташуда ҷӣ қадар миқдори гармӣ хориҷ мешавад?

4. Барои пурра гудохта шудани 5 kg ҷисми дар ҳарорати гудозишбуда $420 \text{ k}\mathcal{C}$ миқдори гармӣ сарф шуд. Ин ҷисм аз қадом модда тайёр карда шудааст?

5. Бо энергияи 1 l оби ҳарораташ 0°C -ро то ҷӯшонидан сарфшуда, ҷӣ қадар яхи дар ҳамин ҳарорат бударо гудохтан мумкин?

6. Оби ҳавзи масоҳати сатҳаш 250 m^2 дар ҳарорати 0°C бо яхи ғафсиаш 1 mm пӯшида шуд. Дар ин ба атроф ҷӣ қадар миқдори гармӣ хориҷ шудааст? Зичии ях 900 kg/m^3 .

§ 40. БУХОРШАВЙ ВА КОНДЕНСАТСИЯ

Моёй дар зарфи даҳонаш нағз пӯшидашуда (масалан, атр) муддати дароз истад ҳам микдори он тафийр намеёбад.

Даҳонаш кушода бошад, бо гузашти вакт микдори он кам шуда меравад ва пас аз муддати тӯлонӣ атр намонданашро мебинем. Ба ин ҳодисаи физикии мурохидаракарда бухоршавӣ сабаб аст.



Чараёни аз ҳолати агрегатии моёй ё саҳт ба ҳолати газӣ гузаштани модда бухоршавӣ номида мешавад.

Ба ҳолати газ гузаштани модда бо аз сатҳи озоди он ҳосилшавии буғ мегузараид. Мо пеш аз ҳама ҳолати буғшавии моёро дидар мебароем.

Дар ҳар гуна ҳарорати дилҳоҳ дар доҳили моёй байни молекулаҳо, молекулаҳо ёфт мешаванд, ки энергияи кинетикиашон калон аст. Онҳо қувваҳои ҷозибаи молекулаҳои дигарро бартараф намуда, қабати берунии моёро “бурида” парида баромаданашон ва ба ҳолати газӣ гузаштанашон мумкин.

Ба афзудани ҳарорат бухоршавӣ ҳам меафзояд. Бухоршавӣ ба ҳолати ҳавои болои моёй ҳам вобаста аст. Шамол бошад, бо сабаби он ба молекулаҳои сатҳи моёй энергияи иловагӣ доданаш моёй тезтар бухор мешавад. Масалан ҳарорати ҳаво баланд бошад, оби кулмак тез хушк мешавад.

Ба тарелка (ликобча) ва стакан оби микдорашон баробар мерезем. Баъд аз якчанд рӯз оби тарелка бухор шуда меравад, оби стакан мемонад. Бинобар ин, суръати бухоршавӣ ба калонии сатҳи кушоди моёй ҳам вобаста аст. Инчунин суръати бухоршавӣ ба фишори атмосферии ба сатҳи моёй таъсир кардаистода ҳам вобаста аст. Он ҷое, ки фишори атмосферӣ паст аст бухоршавӣ тез мешавад.

Гармии ҳоси буғхосилкуний

Дар ҷараёни бухоршавӣ молекулаи энергияш калон қувваи ҷозибаи молекулаҳои дигарро бартараф карда берун баромада рафтани молекулаҳои бухоршудаистода кор иҷро карда мешавад. Аз ин сабаб дар ҷараёни бухоршавӣ моёй сард мешавад.

Ҳангоми бухоршавӣ барои тафийр наёфтани ҳарорати моёй ба он аз берун микдори гармӣ дода истодан лозим мешавад. Ин микдори гармии зарурӣ додаистодаро, гармии бухоршавӣ меноманд.



Дар ҳарорати тафийрнаёбанда 1 кг моёро барои пурра ба буғ табдилдодан, микдори гармии зарур буда, гармиғунҷоиши ҳоси буғхосилкуний номида мешавад ва он бо ҳарфи *r* ишора карда мешавад.

Аз рўи таъриф, гармиғунчиши хоси буғхосилкунии моддаи массааш m ба тарики зерин ифода карда мешавад:

$$r = \frac{Q_\delta}{m}. \quad (1)$$

Назар ба ин ифода воҳиди гармиғунчиши хос бо Ч/кг ифода карда мешавад. Аз ифодаи (1) моеъи массааш m -ро барои пурра ба буғ мубаддал кардан, ёфтани ифодаи ҳисоб кардани микдори гармӣ бармеояд, яъне:



$$Q_\delta = r \cdot m. \quad (2)$$

Дар шароити мӯътадил 1 кг оби дар ҳарорати чӯшиш бударо барои пурра ба буғ мубаддал кардан $2,3 \cdot 10^6$ Ч энергия сарф карда мешавад. Бинобар ин, гармии хоси буғхосилкунӣ барои об ба $r = 2,3 \cdot 10^6$ Ч/кг баробар будааст.

Кононденсатсия

Дар чараёни бухоршавӣ дар як вақт, чараёни барьакс ҳам мавҷуд, яъне буғ ба моеъ мубаддал мешавад. Тағйирнозири мондани микдори моеъи даҳонаш пӯшида айнан конденсатсия шудани ҳамин буғ аст.

Чараёни ба ҳолати моеъ ё саҳт мубаддалшавии буғ, конденсатсия номида мешавад.



“Конденсатсия” аз лотинӣ гирифта шуда, маъни “зичшавӣ”, “гализшавӣ”-ро дорад.

Одатан дар як вақт моеъ ҳам бухор мешавад, ҳам конденсатсия мешавад. Чараёни бухоршавӣ бартарӣ дошта бошад, моеъ бухор шуда истодааст мегӯянд (расм 55, а). Чараёни конденсатсия бартарӣ дошта бошад, конденсатсия шуда истодааст мегӯянд (расми 55, б). Дар натиҷаи конденсатсияи буғҳои оби атмосфера борон, барф, шабнам ва қурав ҳосил мешавад.

Назар ба қонуни бақо ва табдилёбии энергия, мавриди моеъи додашударо ба буғ мубаддал кардан чӣ қадар микдори энергия сарф шуда бошад, буғ конденсатсия шуда, ба моеъи ҳамон гуна ҳарорат мубаддал шавад, микдори гармии баробари гармии буғхосилкунӣ ҳориҷ мешавад ва ин гармӣ, гармии хоси конденсатсияшавӣ номида мешавад.

Расми 55.

$$Q_k = - Q_\delta = - r \cdot m. \quad (3)$$

Бүгхий сер ва носер

Агар болои моеи бухор шудаистода пүшида шавад, болои моеь бүг гун мешавад. Молекулахи бүг аз молекулахи конденсатсия шудаистода зиёд мешавад. Дар ин ҳол болои моеъро, **буғи носер** меноманд.

Бо зиёдшавии молекулахи бүг болои моеи зарфи сарпүш, конденсатсияшавии онҳо ҳам меафзояд. Пас аз ягон вакт суръати бухоршавий ва конденсатсия баробар мешавад. Инро ҳолати мувозинати динамикӣ менаманд.



Бүгээ ки, бо моеи худ дар мувозанати динамикӣ аст, буғи сершиуда номида мешавад. Фишоре, ки дар ин гуна шароит дар болои моеь қарор ёфтааст, фишори буғи сершиуда меноманд.

Фишори буғ (зичи он) аз фишори буғи сер (зичи он) зиёд нест.

Бо зиёд шуда рафтани ҳарорати моеь фишори буғи сер ҳам меафзояд. Фишори буғи серро бо муодилаи $p=nkT$ ифода кардан мумкин аст.

Чүшиш

Дар ҳар гуна шароит дар дохили моеь хубобчаҳои ба чашм нонамоёни ҳаво мавҷуданд. Чун болои моеь, дар дохили ин хубобчаҳо ҳам бүгхой моеь ҳосил мешаванд. Фишори буғи хубобчаҳо ҳам меафзояд ва хубобчаҳо калон мешаванд. Ҳубобчаҳо бо таъсири қувваи Архимедӣ ба боло майл мекунад.

Бо сабаби қабатҳои болоии моеь нисбат ба қаъри зарф ба гармшавӣ муваффак нашудан, қисми маълуми буғхой хубобчаҳо конденсатсия мешаванд (расми 56 а). Ин ҳодиса пеш аз чүшидани об аз овози хосаш намоён мегардад.

Қисми гармӣ гирифтаи зарф - ҳарорати моеи қаъри он калон аст. Ба ҳарорати чүшиш расад, дигар зиёд намешавад. Миқдори гармии ба он дода шудаистода ба калоншавии хубобчаҳои қаъри зарф ва зиёд кардани ҳароратҳои ҷойҳои моеь сарф мешавад.

Ҳарорати тамоми ҳачми моеь баробар шавад, хубобчаҳо дигар хурд намешаванд. Онҳо ба сатҳ баромада кафида – “таркида” ба ҳаво буғ паҳн мекунанд (расми 56, б).



Расми 56.



Чараёни ҳосилшавии буғ дар тамоми ҳачми моеь, чүшиш номида мешавад.

Мавриди чўшиш ҳарорати тамоми ҳаҷми моеъ баробар мешавад ва он бо равиши чадалнок бухор мешавад. Ҳангоми саршавии чўшиш ҳарорати он аз афзудан боз мемонад. Дар тамоми ҳаҷми он пуфакчаҳо пайдо мешавад. Ин ҳароратро, ҳарорати чўшиши моеъ меноманд.

Ҳарорати чўшиши моеъҳои гуногун ҳар хел аст. Масалан, дар шароити мӯътадил спирт дар ҳарорати 78 °C, об дар 100 °C мечўшад.

Фишори беруна чӣ қадар калон бошад, ҳарорати чўшиш ҳамон қадар баланд мешавад. Масалан, фишор дар дохили деги буғӣ ба 16 атмосфера баробар бошад, об дар 200 ° С ҳам намечўшад. Дар муассисаҳои тиббӣ асбобҳои ҷарроҳӣ, дар ҳарорати баланд чўшонида мешавад.

Бо паст шудани фишори берунӣ, ҳарорати чўшиши моеъ паст шуда меравад. Масалан, дар кӯҳи баландиаш 5км, маҳз аз паст будани фишор об дар 84 °C мечўшад. Дар ин гуна ҳарорат об чӣ қадар чўшад ҳам гӯшти ба он андохта намепазад. Барои пухтани он бояд онро герметик маҳкам намуда, сипас чўшонидан лозим.

- 
1. Чиро бухоршавӣ меноманд? Вай чӣ тавр ба амал меояд?
 2. Аз чӣ сабаб алафи даравида дар ҳолати шамол будан нисбат ба ҳолати набудани шамол тезтар хушк мешавад?
 3. Чӣ гуна гузаштани ҷараёни конденсатсијро фаҳмонида дихед.
 4. Чӣ гуна буғ, буғи носер мешавад?
 5. Буғи дар қадом ҳолат буда, буғи сершуда номида мешавад?
 6. Оёбро гарм накарда чўшонидан мумкин-мӣ?
 7. Об дар ҳарорати 250 °C ҳам оё дар ҳолати моеъгӣ шуда метавонад?
 8. Фарқи чўшиши оби ошёни якум ва дуюм дар чист?

§ 41. ҲОДИСАҲО ДАР АТМОСФЕРА

Намнокии ҳаво

2/3 қисми кураи Заминро об ташкил мекунанд. Бо туфайли бухоршавӣ дар таркиби атмосфера ҳар доим об мешавад. Ҳавои дар таркибаш буғи об буда, ҳавои нам ё ки намнокӣ меноманд. Дар ҳаво буғи об чӣ қадар зиёд бошад, намнокии он ҳамон қадар калон мешавад.



Массаси буғи оби 1м³ ҳаво, намнокии мутлақи ҳаво номида мешавад.

Намнокии мутлақ дар 1 м³ ҳаво чанд грамм буғи об мавҷуд буданашро нишон медиҳад.

Намнокии мутлақро чун зайл ҳисоб кардан мумкин:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (1)$$

Мавриди намнокӣ ρ_0 ба миқдори маълум расидан ҳаво бо буғи об сер мешавад. Дар ин вақт зичии буғи оби ҳаворо зичии буғи сери об гуфта қабул кардаанд. Бо афзудани ҳарорати ҳаво ҳудуди сершавии он ҳам меафзояд.

Барои баҳодиҳӣ ба дараҷаи сершавии буғи оби ҳаво мағхуми намнокии нисбӣ дохил карда шудааст. Намнокии мутлақи буғи оби ҳарораташ T -и дар ҳаво мавҷуд буда, бар зичии буғи сер дар ҳамин ҳарорат, ки бо фоизҳо гирифта шудааст, **намнокии нисбии ҳаво** номида мешавад.

$$\varphi = \frac{\rho}{\rho_0} 100\%. \quad (2)$$

Бинобар ин нисбати намнокии мутлақ ба зичии буғи сер дар ҳарорати додашуда намнокии нисбӣ будааст. Намнокии нисбӣ бо буғи об чӣ қадар сер будани ҳаворо мефаҳмонад. Ҳангоми намнокии ҳаво 100% будан сершудани буғи оби ҳаво содир нашудани буҳоршавиро мефаҳмонад.

Дар баъзе ҳолатҳо фишори буғи оби ҳаво ҳам намнокии мутлақ номида мешавад. Аз ин рӯ, намнокии мутлақро бо фишори буғи об ҳам ифода кардан мумкин. Бо воситаи нисбати буғи оби ҳаво p дар ҳарорати T бар фишори буғи сер дар ҳамин ҳарорат p_0 , ки қиматаш бо фоизҳо гирифта шудааст, намнокии нисбии ҳаворо чунин ҳисоб мекунем, яъне:


$$\varphi = \frac{p}{p_0} 100\%, \quad (3)$$

дар ин чо p -фишори буғи оби ҳаво, p_0 -фишори буғи сер.

Барои қиматҳои гуногуни ҳарорат зичии буғи сери об ва фишори буғи сери об дар ҷадвали зерин оварда шудааст.

$t, {}^\circ\text{C}$	$\rho, \text{г}/\text{м}^3$	$p_0, \text{кПа}$	$t, {}^\circ\text{C}$	$\rho, \text{г}/\text{м}^3$	$p_0, \text{кПа}$	$t, {}^\circ\text{C}$	$\rho, \text{г}/\text{м}^3$	$p_0, \text{кПа}$
1	5,2	0,653	11	10,0	1,31	21	18,3	2,49
2	5,6	0,706	12	10,7	1,39	22	19,4	2,64
3	6,0	0,759	13	11,4	1,49	23	20,6	2,81
4	6,4	0,813	14	12,1	1,59	24	21,8	2,98
5	6,8	0,880	15	12,8	1,71	25	23,0	3,17
6	7,3	0,933	16	13,6	1,81	26	24,4	3,36
7	7,8	0,999	17	14,5	1,93	27	25,5	3,56
8	8,3	1,07	18	15,4	2,07	28	27,2	3,78
9	8,8	1,15	19	16,3	2,19	29	28,7	3,99
10	9,4	1,23	20	17,3	2,33	30	30,3	4,24

Чен кардани намнокии нисбии ҳаво



Расми 57.

Дар ҳаёт барои чен кардани намнокии ҳаво аз психрометри Август, ки дорои сохти оддитарин аст, истифода бурдан мумкин (аз юнони *psixros*— хунук). Вай асосан аз термометри яке хушк дигаре нам иборат аст (расми 57). Термометри якум ҳарорати ҳаворо чен мекунад. Нӯги (зарфи) термометри дуюм бо матоъ печонида шуда, онро ба зарфи обдор дохил мекунанд. Ҳаво чӣ қадар хушк бошад, об аз матоъ ҳамон қадар тез бухор мешавад ва ҳарорати он ҳамон қадар паст мефурояд. Фарқи нишондодҳои термометрҳои хушк ва намро ҳисоб намуда намнокии нисбӣ аз ҷадвали психрометрӣ муайян карда мешавад. Ҷадвали психрометрӣ бо худи асбоб якҷоя аст. Дар ҷадвал як қисми ҷадвали психрометрӣ ба ҳавои ҳарораташ 15-28 °C оварда шудааст.

Масалан, дар расми 57 термометри хушки психрометр 28 °C, термометри нам 21°C нишон дода истодааст.

Дар ин ҷо фарқи термометрҳо 7 °C-ро ташкил медиҳад. Аз ҷадвали психрометрӣ намнокии нисбии ҳаво 53 % буданашро муайян кардан мумкин.


Ҷадвали психрометрӣ

Нишондоди термометри хушк, °C	Фарқи нишондодҳои термометрҳои хушк ва нам, °C										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	100	90	80	71	61	52	44	36	27	20	12
16	100	90	81	71	62	54	46	37	30	22	15
17	100	90	81	72	64	55	47	39	32	24	17
18	100	91	82	73	65	56	49	41	34	27	20
19	100	91	82	74	65	58	50	43	35	29	22
20	100	91	83	74	66	59	51	44	37	30	24
21	100	91	83	75	67	60	52	46	39	32	26
22	100	92	83	75	68	61	54	47	40	34	28
23	100	92	84	76	69	61	55	48	42	36	30
24	100	92	84	77	69	62	56	49	43	37	31
25	100	92	84	77	70	63	57	50	44	38	33
26	100	92	85	78	71	64	58	51	46	40	34
27	100	92	85	78	71	65	59	52	47	41	36
28	100	93	85	78	72	65	59	53	48	42	29
	Намнокии нисбӣ %										

Одатан, намнокии ҳаво аз 50 % кам бошад, ҳаво хушк, 50 – 80 % бошад, дар меъёр, аз 80% калон бошад, нам меҳисобанд. Зиёд будани намнокӣ ба занг задани ашёҳои металлӣ, варам кардани ашёҳои чӯбин гирифта меояд. Дар ҳавои хушк бошад, ашёҳои чӯбин намнокии худро гум карда қаҷ ва кафиданашон мумкин.

Ҳангоми парвариши кирми пилла (шоҳӣ), сабзонидани занбӯруғ, ҷойҳои нигоҳдории меваҳо ба дараҷаи кифоягӣ баланд будани намиро таъмин кардан лозим.

Пайдо шудани боришотҳо



Расми 58.

Мавриди зиёд будани намнокии ҳавои болои сатҳи Замин як қисми буғҳои об конденсатсия шуда, ба қатраҳои майдаи об мубаддал мегарданд. Онҳо дар атмосфера, *туман* номида мешавад.

Буғи носер ҳунук карда шавад, дар ягон ҳарорати маълум ба буғи сершуда табдил меёбад. Бигзор намнокии мутлақи ҳаво дар ҳарорати $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ рӯзона $p = 12,5\text{ g/m}^3$ бошад (расми 58, нуқтаи А).

Дар ин гуна ҳарорат буғҳои оби таркиби ҳаво носер аст, барои сер шуданаш $\rho = \rho_0 = 30\text{ g/m}^3$ буданаш лозим (нуқтаи В). Лекин ҳаво шабона сард шуда, қарибии субҳ то $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ паст шуданаш мумкин.

Дар ин гуна ҳарорат, буғҳои оби дар ҳаво мавҷудбуда ($12,5\text{ g/m}^3$) ба ҳолати сер мегузарад (нуқтаи С) ва онҳо конденсатсия шуда ба замин *шабнам* шуда меафтад. Ҳарорат и дар ин ҳол ба нуқтаи С мувофиқ омада $t_{\text{ш}}$ нуқтаи шабнам аст.



Ҳарорате, ки дар он буғи об сер мешавад, нуқтаи шабнам номида мешавад.



Расми 59.

Асобобе, ки намнокии мутлақи ҳаворо ба воситаи нуқтаи шабнам чен мекунад, гигрометр номида мешавад.

Дар вақтҳои ҳарорат аз $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ паст будан буғҳои оби конденсатсияшуда зарраҳаҳои яхро ҳосил карда, ба замин *қирав* шуда меафтад.

Қисми зиёди буғҳои аз уқёнус ва ҳушкиҳо бардошташуда дар баландии якчанд километр аз замин шино мекунанд. Дар ин гуна баландӣ ҳарорат нисбат ба сатҳи замин хеле паст аст. Дар ин гуна шароит сершудани буғҳои об осон мегардад. Мавриди зиёд будани намӣ ва боз паст шудани ҳарорат буғҳои сершуда конденсатсия шуда, зарраҳаҳои майдаи *абрро* ҳосил мекунад. Онҳо ба

мо чун абр намудор мешаванд. Ҳарорат боз паст шавад, заррачаҳои об як шуда, ба қатраҳои об мубаддал шудан мегиранд. Қатраҳои оби вазнинии худро нигоҳ дошта натавониста, **борон** шуда мерезанд (расми 59).

Пастшавии ҳарорати абр буғҳои обро ба заррачаҳои ях табдил дода конденсатсия мешавад. Заррачаҳои ях бо яқдигар пайваст шуда, барф ҳосил мекунанд ва ҳамин тавр **барф** меборад (расми 60).

Заррачаҳои яхи дар абри ҳарораташ паст ҳосилшуда бо таъсири сели ҳаво чандин маротиба ба болою-паст ҳаракат карданаш мумкин. Дар ин мавриди болоравии заррачаҳои ях ҳар сафар онҳоро пардаи ях мепӯшад. Дар ҳар як пасту болоравӣ заррачаҳои ях калон шуда, оқибат **ҷола** ҳосил мешавад.

Обу ҳаво

Ҳодисаҳои ҳарорати об, намнокӣ, фишор, шамол, абрнокӣ, боронҳо, туман, шабнам, қирав ва мисли инҳо ҳолати ҳаво ташкил медиҳанд.



Дар ягон вақти аниқ дар як ҷои маълум ҳолати ҳаво, обу ҳаво номида мешавад. Ҳарорати ҳаво, намнокӣ ва фишори онро элементҳои асосии обу ҳаво меноманд.

Дар равиши вобастагӣ ба ҳолати элементҳои асосии обу ҳаво шамол, абрҳо ҳосил шуда боришотҳо мешаванд. Масалан, пастшавии ҳарорати ҳаво ба камшавии фишори атмосферӣ, афзудани намнокии нисбӣ меоварад.

Тағийирёбии фишор шамол ҳосил мекунад, афзудани намнокии нисбӣ бошад, боришотро ба вучуд меорад. Шамол сели ҳавои сатҳи замин ва абрҳоро аз як ҷои ба ҷои дигар гирифта мебарад. Ин ба тағийирёбии ҳаво ва рехтани боришотҳо гирифта омаданаш мумкин.

Пешакӣ донистани обу ҳаво аҳамияти муҳим дорад. Омӯзиши обу ҳаво дар марказҳои метреология ба роҳ монда шудааст. Барои омӯзиши обу ҳавои Ӯзбекистон маркази гидрометеорологияи Тошканд хизмат мекунад.



1. Ҷӣ гуна бузургӣ намнокии мутлақ номида мешавад?
2. Намнокии нисбии ҳаво чист ва ҷӣ хел ифода мекунанд.
3. Бо ёрии психрометри Август намнокии нисбӣ ҷӣ тавр чен карда мешавад?
4. Нуқтаи шабнам чист?
5. Фаҳмонед, ки туман, шабнам ва қирав ҷӣ тавр пайдо мешавад.
6. Абр, борон, барф ва ҷола ҷӣ хел ҳосил мешавад?
7. Чиро обу ҳаво меноманд?
8. Дар бораи хизмати омӯзиши обу ҳаво чиро медонед?



Расми 60.

§ 42. КОРИ ЛАБОРАТОРЙ МУАЙЯН КАРДАНИ НАМНОКИИ ҲАВО

Мақсади кор: Омӯхтани муайян кардани намнокии ҳаво дар таҷриба.

Чиҳозҳои лозимӣ: Психрометри Август (ё ки дуто термометри якхела) зарфи обдор ва дока.

Пеш аз ичрои кори лабораторий ҷадвали зеринро қашед.

№	$t, \text{ } ^\circ\text{C}$	$t_{\text{h}}, \text{ } ^\circ\text{C}$	$\Delta t, \text{ } ^\circ\text{C}$	$\varphi, \%$	$\rho, \text{ g/m}^3$
1					
2					
3					

Тартиби ичрои кор

1. Ба зарфчай термометр об рехта 4-5 дақиқа нигарон шавед.
2. Нишондодҳои термометрҳои хушк t ва нам t_{h} -ро навишта гиред.
3. Фарқи нишондодҳои термометрҳои хушк ва намро, яъне: $\Delta t = t - t_{\text{h}}$ -ро ҳисоб қунед.
4. Аз ҷадвали психрометрӣ ба нишондоди термометри хушк t ва ба Δt намнокии мувоғиқ омадаро ба ҳисоб гиред (дар саҳифаи 121 ҷадвали психрометрӣ дода шудааст).
5. Аз ҷадвали дар саҳифаи 120 додашуда истифода бурда, намнокии мутлакро аниқ қунед.
6. Натиҷаҳои таҷриборо ба ҷадвал нависед.

Эзоҳ: Дар чиҳозҳои омӯзиши лабораторий психрометри Август набуда, факат термометр бошад, аз онҳо таҷхизоти психрометрӣ соҳтан мумкин. Агар факат якто термометр бошад, дар ин ҳол аввал ҳарорати хонаро чен мекунед. Пас аз ин резервуари термометрро бо матои тар (докай бинт) пеҷонида, як қисми маторо ба зарфи обдор меғӯтонем. Баъди гузаштани 5-6 дақиқа нишондоди термометрро навишта мегиред. Дар асоси натиҷаҳои гирифтаатон намнокии нисбии ҳаворо ҳисоб мекунад.

1. Усули муайян кардани намнокии нисбии ҳаворо гуфта дихед.
2. Дар асоси натиҷаҳои таҷриба намнокии мутлаки хона чӣ ҳел ҳисоб карда мешавад?



§ 43. ҲАЛЛИ МАСЬАЛАХО

Масъалаи 1. Дар ҳарорати 16°C намнокии нисбии ҳаво 70% ро ташкил карда бошад, намнокии мутлақ чӣ хел мешавад. Дар ҳарорати 16°C зичии буғи сери об ба $13,6 \text{ г}/\text{м}^3$ баробар аст.

Дода шудааст:

$$t = 16^{\circ}\text{C}$$

$$\varphi = 70\%$$

$$\rho_t = 13,6 \text{ г}/\text{м}^3.$$

Ёфтани лозим:

$$\rho = ?$$

Формулааш:

$$\varphi = \frac{\rho}{\rho_t} \cdot 100\%; \quad \rho = \frac{\varphi \cdot \rho_t}{100\%}.$$

$$[\rho] = \frac{\varphi \cdot \rho_t}{100\%} = \frac{\%}{\%} \cdot \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} = \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}.$$

Ҳисобкуй:

$$\rho = 0,7 \cdot 13,6 \text{ г}/\text{м}^3 = 9,52 \text{ г}/\text{м}^3.$$

Ҷавоб: $\rho = 9,52 \text{ г}/\text{м}^3$.

Масъалаи 2. Дар ҳарорати 17°C фишори буғи оби ҳаво ба 2 кПа баробар бошад, намнокии мутлақ ба чӣ баробар аст?

Дода шудааст:

$$t = 17^{\circ}\text{C}$$

$$T = 290 \text{ К}$$

$$p = 2 \cdot 10^3 \text{ Па}$$

$$M = 18 \cdot 10^{-3} \text{ кг}/\text{мол}$$

Ёфтани лозим:

$$\rho = ?$$

Формулааш:

$$pV = \frac{m}{M} RT; \quad \frac{m}{V} = \frac{M p}{RT};$$

$$\rho = \frac{m}{V}; \quad \rho = \frac{M p}{RT}.$$

$$[\rho] = \frac{\frac{\text{кг}}{\text{мол}} \cdot \frac{\text{Н}}{\text{м}^2}}{\frac{\text{Ч}}{\text{мол} \cdot \text{К}}} = \frac{\text{кг} \cdot \frac{\text{Н}}{\text{м}^2}}{\text{Н} \cdot \text{м}} = \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}.$$

Ҳисобкуй:

$$\rho = \frac{18 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^3}{8,31 \cdot 290} \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} = 14,9 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}.$$

Ҷавоб: $\rho = 14,9 \text{ г}/\text{м}^3$.

Масъалаи 3. Дар ҳавои ҳарораташ 20°C , ҷисми ҳарораташ 8°C буда ба аракқунӣ сар мекунад. Намнокии нисбии ҳаворо ёбед Фишори буғи сершудаи об дар ҳарорати 8°C $1,06 \text{ кПа}$, дар ҳарорати 20°C фишори буғи сери об баробари $2,33 \text{ кПа}$ аст.

Дода шудааст:

$$t_1 = 20^{\circ}\text{C}$$

$$t_2 = 8^{\circ}\text{C}$$

$$p = 1,06 \text{ кПа} = 1060 \text{ Па}$$

$$p_0 = 2,33 \text{ кПа} = 2330 \text{ Па}$$

Ёфтани лозим:

$$\varphi = ?$$

Формулааш:

$$\varphi = \frac{p_p}{p_{tb}} \cdot 100\%.$$

$$[\varphi] = \frac{\text{Па}}{\text{Па}} \cdot \% = \%.$$

Ҳисобкуй:

$$\varphi = \frac{1060}{2330} \cdot 100\% = 45,5\%.$$

Ҷавоб: $\varphi = 45,5\%$.

**M
23**

1. 5 кг оби дар ҳарорати құшиш бударо барои пурра ба бүг табдил до-
дан чй қадар миқдори гармй лозим аст? Гармии хоси буғшавии об
 $2,3 \cdot 10^6$ Қ/кг
2. Буғи массааш 50 г конденсатсия шавад, чй қадар гармй хориц меша-
вад?
3. Дар ҳарорати 20 °C дар 4 м³ ҳаво 40 г буғи об бошад, намнокии нисбии
ҳаво чй қадар аст? Дар ҳарорати 20 °C зичии буғи сершудай 17,3 г/ м³ аст.
4. Дар ҳарорати 20 °C фишори буғи об 1,54 кПа аст. Агар фишори буғи
сері об дар ҳарорати 20 °C 2,43 кПа бошад, намнокии нисби्रо ёбед.
5. Дар ҳарорати 20 °C зичии буғи оби дар ҳаво мавчудбұда 17 г/ м³ –ро
ташкил мекунад. Агар намнокии мутлаки ҳаво 11 г/ м³ бошад, намнокии
нисбй чй қадар аст?
6. Дар ҳарорати 24 °C намнокии нисбии ҳаво 50 % бошад, намнокии мут-
лак чй хел мешавад? Дар ҳарорати 24 °C зичии буғи сері об 21,8 г/ м³ аст
7. Термометри хушки психрометр 24 °C, термометри нами он 19 °C ро ни-
шон медиҳад. Аз қадвали психрометрі истифода бурда намнокии нисбии
ҳаворо аниқ кунед.

СУПОРИШХОИ ТЕСТЙ ОИДИ ТАКРОРИ БОБИ IV

- 1. Дар қадом қавоб коэффициенти кашиши сатхии моеь дуруст дода
шудааст?**
A) Қ·с; B) Қ/м; C) Қ/ м³; D) Н/м.
**2. Дар найчай капиллярии диаметраш 1,46 мм об ба қадом баландй
мебарояд (см)? Коэффициенти кашиши сатхии об ба 73 мН/м баробар аст.**
A) 4; B) 2; C) 1; D) 0,7.
**3. Об дар найчай капиллярй ба 2,8 см баланд шуд. Диаметри найчаро
ёбед (мм). Коэффициенти кашиши сатхии обро $7 \cdot 10^2$ Н/м гүфта хисоб
кунед.**
A) 1; B) 2; C) 0,2; D) 0,7.
**4. Фарқи сатхой баландии оби ду найчаой капиллярии диаметрхоя-
шон 2 ва 1 мм-ро ёбед (м). Коэффициенти кашиши сатхии об 73 мН/м.**
A) $14,6 \cdot 10^{-3}$; B) $28,8 \cdot 10^{-3}$; C) $43,2 \cdot 10^{-3}$; D) $57,6 \cdot 10^{-3}$.
**5. Дар ҳарорати 20 °C аз найчай шишагини асмудй будай диаметраш
1 мм қатраи об қанда шуд. Вазнинии қатра ба чй баробар аст (мН)?
Коэффициенти кашиши сатхии об 73 мН/м аст.**
A) 0,11; B) 0,32; C) 0,50; D) 0,23.
**6. Дар найчай капиллярии дар сатхи Замин буда, об ба 12 мм бардошта
шуд. Агар дар Моҳ шитоби афтиши озод нисбат ба Замин 6 маротиба**

хурд буданаш маълум бошад, дар Моҳ дар ин найча об ба қадом баландӣ бардошта мешавад (мм)?

А) 134; В) 36; С) 72; Д) 24.

7. Модули чандирӣ (Юнг) бо қадом воҳид чен карда мешавад?

А) Н/м; В) Н·м; С) Па·м Д) Па.

8. Сим бо таъсири бор 1,5 мм ёзида бошад, ба ҳамин гуна сими дарозиаш 3 маротиба зиёд ҳамин борро оvezем, вай чӣ қадар меёзад (мм)?

А) 4; В) 2,25; С) 3; Д) 4,5.

9. Ба сими дарозиаш 1,2 м бурриши арзиаш $1,5 \text{ mm}^2$ чӣ гуна қувва гузошта шавад, вай 2 мм меёзад? Модули Юнг барои ин сим 180 ГПа.

А) 260; В) 225; С) 130; Д) 450.

10. Ба нӯгҳои сими пӯлодин $8 \cdot 10^7$ Па шиддати механикӣ гузорем, дарозшавии нисбӣ чӣ қадар мешавад? Модули Юнг 200 ГПа аст.

А) $4 \cdot 10^{-4}$; В) $4 \cdot 10^{-2}$; С) $2 \cdot 10^{-3}$; Д) $5 \cdot 10^{-3}$.

11. Пас аз ба гудозиш саркунии ҷисми кристаллӣ ҳарорати он то пурра гудохта шудан чӣ гуна тағйир меёбад?

А) меафзояд; В) кам мешавад;
С) тағйир намеёбад; Д) дар аввал зиёд, пас кам мешавад.

12. Ях дар ҳарорати 0 °C об шуда истодааст. Дар ин энергия фурӯ бурда мешавад ё ки хориҷ мегардад?

А) фурӯ бурда мешавад; В) хориҷ мегардад;
С) фурӯ ҳам намебарад, хориҷ ҳам намешавад; Д) ба массаи ях вобаста аст.

13. Об дар ҳарорати тағйирназарӣ 0 °C ба ях мубаддал мешавад. Дар ин ҳол энергия фурӯ бурда мешавад ё хориҷ мегардад?

А) фурӯ бурда мешавад; В) хориҷ мегардад; С) фурӯ ҳам намебарад, хориҷ ҳам намешавад; Д) ҳангами ҳосилшавии кристаллчаҳои аввалини ях хориҷ мешавад, пас аз он фурӯ мебарад.

14. Энергияи дохилии ҷисмҳои сатҳи кристаллӣ ҳангоми ҷараёни гудозиш дар ҳарорати тағйирназарӣ чӣ гуна тағйир меёбад?

А) тағйир намеёбад; В) меафзояд;
С) кам мешавад; Д) баъзан меафзояд ё кам мешавад.

15. Гармиғунҷоиши ҳоси саҳтшавиро нишон дихед?

А) Ч/кг; В) Ч/кг · К; С) Ч/К; Д) Ч.

16. Барои пурра гудохтани 300 г ҷӯяни дар ҳарорати гудозиш буда, ба он чӣ қадар гармӣ додан лозим (кЧ)? Гармии ҳоси гудозиши ҷӯян 130 кЧ/кг аст.

А) 39; В) 43; С) 10; Д) 26.

ХУЛОСАХОИ МУҲИМ АЗ РӮИ БОБИ IV

Хосиятҳои моеъ	Моеъҳо ҳачми худро нигоҳ медоранд, лекин шакли худ надоранд. Моеъи ба зарф рехташуда шакли ҳамин зарфро мегирад. Моеъҳо хосияти чоришавӣ доранд.
Кашиши сатҳӣ	Кашиши сатҳӣ бо сабаби мавҷуд будани қувваҳои ба дохили моеъ самтдори молекулаҳои дар қабати сатҳӣ моеъ буда ҳосил мешавад.
Қувваи кашиши сатҳӣ	Қувваи кашиши сатҳӣ бо формулаи зерин аниқ карда мешавад: $F = \sigma l$
Энергияи сатҳӣ	Энергияи потенсиалии зиёдатии тамоми молекулаҳои сатҳии моеъ энергияи сатҳӣ номида мешавад. Энергияи сатҳӣ бо формулаи зайл аниқ карда мешавад. $W = \sigma \cdot S$.
Таршавии сатҳи чисми саҳт	Агар қувваи ҷозибаи байнӣ молекулаҳои моеъ ва чисми саҳт аз қувваи ҷозибаи мутақобили молекулаҳои моеъ калон бошад, моеъ сатҳи чисми саҳтро тар мекунад.
Тарнашавии сатҳи чисми саҳт	Агар қувваи ҷозибаи байнӣ молекулаҳои моеъ ва чисми саҳт аз қувваи ҷозибаи мутақобили молекулаҳои моеъ хурд бошад, моеъ сатҳи чисми саҳтро тар намекунад.
Ходисаи капиллярӣ	Дар лӯла (найча)-ҳои борик – дар капилляр баландшавӣ ё пастшавии моеъ нисбат ба сатҳи моеъи зарфи васеъ ходисаи капиллярӣ номида мешавад.
Баландии моеъи дар капилляр бардошташуда (ё ки пастшуда)	Баландии моеъи пурра таркунанда дар капилляр ё ки чуқурии пастшавии моеъи пурра тарнакунанда бо формулаи зерин аниқ карда мешавад: $h = \frac{2\sigma}{\rho_m \cdot rg}$.
Чисмҳои кристаллӣ	Чисмҳои саҳте, ки атом ё молекулаҳояшон дар фазо вазъиятҳои ботартиби муайянро гирифтаанд, чисмҳои кристаллӣ номида мешавад.
Анизотропия	Вобастагии хосиятҳои физикии чисм ба самтҳои он, анизотропия номида мешавад. Чисмҳои кристаллӣ соҳиби хосияти анизотропианд.
Поликристалл	Чисми аз кристаллҳои бисёри нисбат ба яқдигар дар ҳолати бетартиб ташкилёфта, чисми кристаллӣ номида мешавад.
Монокристалл	Агар чисм аз кристалли яклухта иборат бошад, ин гуна чисмро, монокристалл меноманд.

Изотропия	Хосиятҳои физикии чисмҳои аморфи дар ҳамаи сamtҳо як хел аст. Новобастагии хосиятҳои физикии чисм ба сamtҳои дохилии он, изотропия номида мешавад. Чисмҳои аморфӣ соҳиби хосияти изотропианд.
Деформатсия	Тағийирёбии шакли чисми саҳт бо таъсири қувваи беруна деформатсия номида мешавад.
Деформатсияи чандирий	Пас аз қатъ ёфтани қувваи беруна ба ҳолати ибтидоии худ баргаштани чисм, деформатсияи чандирий номида мешавад.
Деформатсияи пластикӣ	Пас аз қатъ ёфтани қувваи беруна ба шакли ибтидоии худ барнагаштани чисм, деформатсияи пластикӣ номида мешавад.
Шиддати механикӣ	Бузургии физикие, ки аз ҷиҳати ададӣ ба қувваи таъсир кардаистодани деформатсиякунанда бар воҳиди масоҳати бурриши арзии чисми деформатсияшуда баробар аст, шиддати механикӣ (σ) номида мешавад.
Гудозиши чисми кристаллӣ	Ҷараёни аз ҳолати саҳтӣ ба ҳолати моеъ гузаштани модда гудозиш номида мешавад. Ҳарорате, ки дар он чисми кристаллӣ гудохта мешавад, ҳарорати гудозиши ин қристалл номида мешавад.
Бухоршавӣ	Аз ҳолати агрегатии саҳтӣ ё ки моеъ ба ҳолати газӣ гузаштани моддаро бухоршавӣ меноманд.
Конденсатсия	Ҷаранёни ба ҳолати моеъ ё саҳт мубаддалашвии буғ конденсатсия номида мешавад.
Ҷӯшиш	Ҷараёни ҳосилшавии буғ дар тамоми ҳаҷми моеъ ҷӯшиш номида мешавад.
Буғи сершуда	Буғе, ки моеъи худ дар ҳолати мувозинатӣ динамикӣ аст, буғи сершуда меноманд.
Намнокии нисбии ҳаво	Нисбати намнокии мутлақи буғи оби ҳарораташ 1 m^3 -и дар ҳаво мавҷуд буда, бар зичии буғи сершуда дар ҳамин ҳарорат, ки бо фоизҳо гирифта шудааст, намнокии нисбии ҳаво номида мешавад, яъне: $\rho = \frac{m}{V}$.

ОПТИКА

Дар қисми «*Оптика*»-и физика табиати рушной, қонуниятҳои ҳодисаҳои рушной, таъсири байнияқдигарии рӯшной бо моддаҳо омӯхта мешавад. «Оптика» калимаи юнонӣ буда (оптикос) маънои бинишро бо моддаҳо ифода мекунад.

Аз вақтҳои қадим *ростхатта паҳн шудани рӯшиноӣ* дар Мисри қадим маълум буд ва аз он дар корҳои бинокорӣ истифода бурдаанд. Дар оинаи ҳамвор ҳосилшавии тасвирро дар асри III пеш аз мелод олимони юнон *Аристотел, Плутон, Евклид* омӯхтаанд.

Дар асрҳои миёна олимони сарзаминаларон *Беруниӣ, Сино, Улугбек, Алӣ Қушиҷӣ* ва дигарон ростхатта паҳншавии рӯшной, хусуфи Офтоб ва Моҳ ҳосил шудани рангинкамонро омӯхтаанд.

Дар солҳои 1620 – 1630 олими нидерланд Виллебрад Шеллиус ва олими франсуз Рене Декарт қонуни шикасти рӯшноиро ифода намуданд. Дар соли 1672 Роберт Гук дар ҷамъомадишаҳонаи англия бо маърузаи худ фикри (гепотезаи) рӯшной чун мавчи арзӣ густариш меёбад баён кард. Дар соли 1690 физики голланд Христион Гюйгенс назарияи мавчи қаддии рӯшноиро бунёд кард. Он дар асоси ин назария ба яқдигар монандии ҳодисаҳои акустикӣ ва оптикиро эзоҳ дод, инчунин инъикоси рӯшной дар сарҳади ду муҳит ва дар мисоли шикасти рӯшной дар сарҳади ду муҳим маънидод намуд.

Аз тарафи олимони дунё корҳои тадқиқотӣ дар ҳамаи ҷабҳаҳои оптика бо миқёси қалон давом додашуда ба натиҷаҳои сазовор соҳиб шуданд. Офаридаи асбобҳои оптикийи мисли аппаратҳои проексионӣ, микроскоп, фотоаппарат, телескоп, бинокл, равнақёбӣ ва ба вучуд омадани соҳаҳои мисли *фотография, телевидение, рентгенография, физикаи лазерӣ, нахи оптики, гелиотехника* натиҷаи корҳои тадқиқотии соҳаҳои оптика аст.

Дар Ўзбекистон ҳам дар соҳаҳои замонавии оптика корҳои тадқиқотии ҷолиби диққат бурда истода, ба тараққиёти фан ва техника саҳми муносиб гузашта истодаанд. Дар иттиҳоди илмии «Физика - Офтоб» оиди истифодаи энергияи Офтоб корҳои тадқиқотии васеъсоҳа бурда истодаанд ва дар амал тадбики худро ёфта истодаанд.




БОБИ V ҚОНУНХОИ ПАҲНШАВИИ РӮШНОЙ АСБОБҲОИ ОПТИКӢ

§ 44. МУАЙЯН КАРДАНИ СУРЪАТИ РӮШНОЙ

Шабона чароги электрикии хонаро даргионем дар як лаҳза гувоҳи равшан шудани хона мешавем. Дар дастамон асбоби ҷенкуни вакт (секундомер), тасмай ҷенкунӣ бошад ҳам мо суръати паҳншавии (густариши) рӯшноиро ҷен карда наметавонем. Аммо аз тарафи олимон якчанд усули ҷен кардани суръати рӯшной омӯхта шудааст.

Усули астрономии ҷен кардани суръати рӯшной

Усули астрономии ҷен кардани суръати рӯшной олими даниягӣ *Олаф Рёмер* соли 1676 ҷен намуд. Вай дар асоси ба сояи Юпитер (Муштарӣ) даромадан ва баромадани ҳамсафари он «Io», яъне ҳусуфи он суръати рӯшноиро аниқ намуд. Мушоҳидаҳои астрономи Замин ба Муштарӣ дар ҳолати аз ҳама наздиктарин будан (расми 61, ҳолати 1) аз даври тақроршави миёнаи ҳусуфи ҳамсафарааш Ио таҳминан 11 дақиқа пеш, дар ҳолат аз ҳама дурттарини Замин аз Муштарӣ бошад (ҳолати 2) таҳминан 11 дақиқа дертар сар шуданашро нишон додааст.



Расми 61.

Дар ин ҷо ...11 дақиқа +11 дақиқа = 22 дақиқа. Рёмер ин вактро вақти орбитаи Заминро бурида гузаштани рӯшной гуфта фаҳмонид. Диаметри мадри даврзанини Замин дар гирди Офтоб $D=284\,000\,000$ км гуфта гирифта, аз $c=D/t$ суръати рӯшноиро аниқ намуд.




Дар соли 1676 Рёмер якумин шуда, суръати рӯшноиро аниқ кардааст. Қимати он тақрибан баробари $215\,000\,000$ м/с шуда баромадааст.

Қимати суръати рӯшноии аз тарафи Рёмер аниқ карда аз қимати аниқи ҳозира тағовути қалон дошта бошад, ҳам ин натиҷа дар ҳамон давр навигарии бениҳоят қалон буд. Рёмер-бо ин якум ин, ки рӯшной ба суръати маҳдуд соҳиб буданашро дар таҷриба исбот намуд. Дуюм ин, ки басо қалон будани суръати рӯшноиро муайян кард. Таҷхизоти таҷрибаи Физо дар расми 62 тасвир карда шудааст.

Тачрибаи Физо

Аз байн пас аз 173 сол гузаштан, соли 1849 физики франсуз **Физо** бо роҳи тачриба барои аниқтар чен кардани суръати рӯшной ба муваффақият сазовор шуд. Нурҳои аз линзai L_1 -и ба роҳи манбай рӯшной S гузошташуда гузашта аз лавҳаи шишагини ҳамвор P инъикос шуда, ба нуқтаи O ҷамъ мешавад. Ба ҳамин нуқта ҷархӣ дандонадор шинонида, аз байнни дандонаҳои он нури рӯшноиро гузаронида шудааст (расми 73). Нури аз ҷарх гузашта бо ёрии линзai L_2 параллел равона карда шудааст. Дар масофаи басо дур ба роҳи нурҳои уфукӣ, ки линзai L_3 гузашта шудааст, ба оинаи ҳамвори O нурҳоро ҷамъ карда медиҳад. Нурҳои аз оина инъикосшуда бо роҳи омади худ аз байнни дандонаҳои ҷарх гузашта, ба воситаи лавҳаи шишагин P ва линзai L_4 ба ҷашми мушоҳид меафтад.



Расми 62.

Ҳангоми оҳиста давр занонидани ҷарх нури инъикосшуда ба мушоҳид афтидааст. Суръати даврзани ҷархро зиёд карда рафтан мегиранд. Мавриди ба ягон суръати маълум расидан нур ба мушоҳид нопадид гаштааст. Ба ин сабаб он аст, ки то инъикос шуда омадани нури аз байнни дандонаҳои ҷарх гузашта ҳамин дандонаҳо ба ягон кунҷи маълум тоб ҳӯрда роҳи нурро мегиранд.

Ҳангоми ба ягон суръати кунҷии маълуми ω расидани даврзани ҷарх нур ба мушоҳид намудор шудан мегирад.

Ҷарх бо ҳамин суръат давр зада истад, намоёншавии нури инъикосшуда давом ёфтан мегирад. Ба ин сабаб, нури аз байнни дандонаҳои 1 ва 2 гузашта то баргашта омадан ҷои дандонаи 1-ро дандонаи 2, ҷои дандонаи 2-ро дандонаи 3 ишғол мекунад. Дар натиҷа нурҳои инъикосшуда аз байнни дандонаҳои 2 ва 3 мегузарад.

Физо дар ҳолати доностани басомади v ($v = 12,67 \text{ s}^{-1}$) даврзани ҷарх, адади дандонаҳо $c = 4 N l v$ масофа аз ҷарх то l ($l = 8,6 \text{ km}$) оина суръати рӯшноиро бо ифодаи аниқ намуд.



Дар тачрибаи Физо суръати рӯшной ба $313\,300\,000 \text{ м/с}$ баробар баромадааст.

Пас аз тачрибахои Физо ҳам барои боз ҳам аниқтар чен кардани суръати рӯшнӣ олимон кӯшиш намудаанд. Аз онҳо физики «франсуз А. **Фуко** (1819-1868) соли 1862 ба ҷои ҷарҳӣ дандонадори тачрибаи Физо оинаҳои даврзананда гузошта суръатӣ рӯшноиро муайян намуд ва қимати 298 000 000 м/с-ро гирифт.

«Физики американӣ А. **Майкелсон** (1852-1931) дар соли 1927 тачрибаи Фукаро такмил дода, барои суръати рӯшнӣ муваффақ шуд, ки қимати 299 796 000 м/с - ро гирад.



Дар асоси маълумотҳои ҳозира суръати рӯшнӣ дар вакуум ба 299 792 458 м/с баробар аст.

Ба ин гуна қимати саҳехи рӯшнӣ асос намуда, соли 1983 Сарассамблэяи ҷенак ва тарозухои Байналҷалқӣ таърифи нави меттро ҷунин қабул кардааст: «*Метр* - ин ба роҳи тайкардаи рӯшнӣ дар вакуум дар интервали вақти 1/299 792 458 с баробар аст».

Муайян кардани суръати рӯшнӣ барои доностани табииати рӯшнӣ қӯмак расонид. Дар амал ҳеч ягон ҷисме бо суръати вакуумии рӯшнӣ қалон ҳаракат карда наметавонад.

Суръати пахншавии рӯшнӣ дар вакуумро бо ҳарфи лотинӣ *c* ишора кардан қабул шудааст (лотинӣ - *celeritas* –rezlik). Суръати рӯшноиро яклюҳт намуда $c = 3 \cdot 10^8$ м/с гуфта мегирем.



1. Суръати рӯшнӣ бо усули астрономӣ ҷӣ тавр чен карда шуданашро фаҳмонида дид.
2. Дар ҷенкунӣ суръати рӯшнӣ корҳои Рёмер ҷӣ гуна ахамият дорад?
3. Дар аниқунӣ суръати рӯшнӣ тачрибаи Физо аз ҷӣ иборат аст?
4. Тачрибаи Фуко ва Майкелсон аз тачрибаи Физо ҷӣ хел тафовут дорад?
5. Қимати аниқшудаи замони ҳозираи суръати рӯшнӣ ба ҷӣ баробар аст?



1. Аз Замин то Офтоб масофаи миёна 149,6 млн км, аз Муштарӣ то Офтоб 778,3 млн км аст. Дар ҳолати байни Офтобу Муштарӣ будани Замин нури аз Муштарӣ инъикосшуда дар ҷӣ қадар вақт ба Замин омада мерасад?
2. Нури Офтоб дар ҷӣ қадар вақт ба Замин омада мерасад? Масофаи байни Замин ва Моҳ 384 ҳазор км бошад. нури рӯшнӣ аз Моҳ дар ҷӣ қадар вақт расида меояд?
3. Нури ситораи аз ҳама наздиктарни қайҳон ба Замин таҳминан дар 4 солу 4 моҳ омада мерасад. Масофаи байни Замин ва ситораи наздиктариро ҳисоб кунед.

§ 45 ҚОНУНХОИ ИНЬИКОС ВА ШИКАСТИ РЎШНОЙ

Нури рўшной

Ба роҳи шуъои аз манбаъ баромада роғаи ҳурде гузошта, дастай шуоъи рўшнои мушоҳида карда шавад, аз руй ҳати рост паҳн шудани онро мебинем. Дар самти густариши рўшной, энергияи рўшной ҳам мекӯчад.



Дар нуқтаи ихтиёри фазо ҳати геометрии самтҳояш бо самти кўчиши энергияи рўшной болои ҳам афтида, нури рўшной номида мешавад.

Аз ин рў, шуоъи рўшной мағхуми геометрӣ аст. Қисми омӯзандай қонунҳои паҳншавии рўшной, оптикаи геометрӣ номида мешавад. Бо роҳи таҷриба чор қонуни зерини оптики геометри асоснок карда шудааст:

Аз рўи ҳати рост паҳншавии рўшной:

Қонуни мустақиляти рўшной;

Қонуни инъикоси рўшной;


Қонуни шикасти рўшной.

Паҳншавии рўшной аз рўи ҳати рост

Байни манбаи рўшной S ва экран чисми A-ро мегузорем (расми 63).

Аз сабаби рўшной аз руи ҳати рост паҳн шуда истоданаш чисми A- садди роҳи шуоъи рўшной мегардад. Дар натиҷа дар қафои ин чисм сояи шакли конуси сарббурида ҳосил мешавад. Ба ягон нуқтаи доҳили ин конуси сарббурида рўшнои аз манбаи S омадаистода намеафтад. Аз ин сабаб дар экранни E ба меҳвари ин гуна конус амудӣ гузошташуда A', сояи чисми A ҳосил мешавад. Аз ин паҳншавии ростҳаттаи рўшной мушоҳида мешавад. Аз ин рў, панҳшавии ростҳаттаи рўшной сояҳо ҳосил мешавад.

Дар натиҷаи паҳншавии ростҳаттаи рўшной сояҳо ҳосил мешавад



Расми 63.

Мустақиляти рўшной

Ба синфҳона ё бинои калон барои хуб равшан кардан якчанд манбаъҳои рўшной шинонида мешаванд. Ҳангоми кори онҳо аз ҳар яки он шуоъи рўшной афканда мешавад ва ба атроф густариш меёбад.

Мавриди буридани шуоъҳои рўшной байни якдигар ҳеч гуна тасир нишон намедиҳанд. Ин ба хосияти мустақилӣ доро буданро нишон медиҳад.


Инъикоси рӯшной

Рӯшной аз Офтоб, лампа ва манбаъҳои дигар ба девор, замин ва ашёҳо афтида аз онҳо инъикос мешавад. Пас аз ба ҷашмамон афтиданӣ шуоъи инъикосшуда мо шакли он, ранги онро ҳис мекунем.

Агар сатҳ ноҳамвор бошад, дастаи шуоъ дар сарҳади сатҳ пош мегӯрад. Шуоъи аз сатҳ инъикосшуда дар самтҳои гуногун паҳн мешавад. Ин гуна инъикосшавии рӯшной инъикоси пароканда (парокананд) ё ки инъикоси диффуз гуфта мешавад (расми 64).



Рӯшной аз сатҳи дурушти носуфта пароканда инъикос мешавад.



Расми 64.




Расми 65.

Сатҳи суфтае, ки рӯшноиро хуб инъикос мекунад, оина гуфта мешавад. Агар сатҳи оина ҳамвор бошад, онро оинаи ҳамвор мегӯянд. Дастанӣ шуоъҳои ба оинаи ҳамвор мувозӣ (паралел) афтида пас аз инъикосшавӣ ҳам дар намуди дастанӣ шуоъҳои мувозӣ мемонанд (расми 65). Ин гуна инъикоси рӯшной инъикоси ботартиб ё ки инъикоси оинавӣ гуфта қабул шудааст.



Агар сатҳ ҳамвор (суфта) бошад, аз ин гуна сатҳ рӯшной оинавӣ инъикос мегардад.



Расми 66.


Инъикоси шуоъҳо аз сатҳ ба қонунҳои зерини инъикос тобеъ аст (расми 66):

1. Шуоъи афтида, шуоъи инъикосшуда ва ҳати амудие, ки ба нуқтаи афтиши нур ба сарҳади ду муҳит гузаронида шудааст, дар як ҳамворӣ мегардад.

2. Кунчи инъикос γ ба кунчи афтиш 2 баробар аст, яъне:

$$\alpha = \gamma. \quad (1)$$


Бо ёрии оинаи ҳамворт дидани акси ягон чиз ба қонуни инъикоси рӯшной асос карда шудааст (расми 67).



Расми 67.

Қонуни шикасти рӯшной

Дастаи нури рӯшной аз сатҳи моддаҳои шаффофт шиша, обвағайраҳо ҳам инъикос мегардад, ҳам мешиканад. Шикасти шуоъ дар сарҳади ду муҳит ба қонуни шикасти зерин итоат мекунад (расми 68).



Расми 68.

1. Шуоъ (нур)-и афтида, шуоъи шикаста ва ҳати амудии ба нуқтаи афтиш дар сарҳади ду муҳит гузаронидашуда дар як ҳамворӣ мебошад.

2. Нисбати синуси кунчи афтиш бар синуси кунчи шикаст барои ду муҳити додашуда бузургии событ (доимӣ) мебошад.

Ин бузургии событ n_{21} **қобилияти шуоъшикании нисбии** муҳити дуюм нисбат бар муҳити якум гуфта шуда, ин тавр ифода мейёбад:

$$n_{21} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}. \quad (2)$$

дар инчо а - кунчи афтиши шуоъ n_{21} - кунчи шикасти шуоъ.

Дар ҳолатҳои бисёр ба ҷои қобилияти шуоъшикании нисбӣ, **қобилияти шуоъшикании мутлақро** истифода мебаранд. Қобилияти шуоъшикании мутлақи модда n чунин ифода карда мешавад.

$$n = \frac{c}{v}. \quad (3)$$

дар ин ҷо $c = 3 \cdot 10^8$ м/с - суръати рӯшной дар вакуум v - суръати рӯшной дар моддаи додашуда. Суръати рӯшной дар баъзе моддаҳо (v) ва қобилияти шуоъшикании мутлақи ин моддаҳо (n) дар ҷадвал дода шудааст.

№	Модда	$v, 10^8$ м/с	n	№	Модда	$v, 10^8$ м/с	n
1	Ях	2,29	1,31	4	Кварс	1,95	1,54
2	Об ($20^\circ C$)	2,25	1,33	5	Ёкут	1,70	1,76
3	Шиша	2,0	1,5	6	Алмос	1,24	2,42


Суръати рӯшнои дар ҳаво бударо бо суръати дар вакуум буда, такрибан баробар гуфта гирифтан мумкин. Барои ҳамин ҳам қобилияти шуоъшикании моддаҳоро дар амал нисбат ба вакуум набуда, балки нисбат ба ҳаво гирифта мешавад.

Агар дар муҳите, ки **шуюъ** меафтад суръати рӯшной v_1 қобилияти шуоъшиканӣ n_1 дар муҳити шикасти нур суръати рӯшной v_2 қобилияти шуоъшиканӣ n_2 бошад, муносибати зеринро навиштан мумкин:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}. \quad (4)$$

Қобилияти шуоъшикании муҳити шуоъафтида n_1 муҳите, ки мешиканад n_2 буданашро ба ҳисоб гирем, $n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$ мешавад. Дар ин ҳол формула (2)-ро ин тавр ифода кардан мумкин:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}. \quad (5)$$



Расми 69.

Мавриди гузаштани шуюъ аз муҳити қобилияти шуоъшиканаш хурд ба муҳити қобилияти шуоъшиканаш қалон қунчи шикаст аз қунчи афтиш хурд мешавад. Дар акси ҳол қунчи шикаст аз қунчи афтиш қалон мешавад. Ин шартро ин тавр ифода кардан мумкин аст: $n_2 > n_1$, $\beta < \alpha$ бошад, $n_2 < n_1$ бошад, $\beta > \alpha$.

Бигузор нури рӯшной аз ҳаво ($n_1 = 1$) ба шиша ($n_2 = 1,5$) α а дар таҳти қунчи афтиш, аз он боз ба ҳаво гузарад (расми 69), шуюъ 1:

Дар ин ҳол ҳангоми нур аз шиша ба ҳаво гузаштан қунчи шикаст ҳам ба α баробар мешавад.

Дар сарҳади ду муҳит ҳангоми амудӣ афтидан, шуюъ намешikanad, қунчи афтиш $\alpha = 0^\circ$ ва қунчи шикаст $\beta = 0^\circ$ (шуоъи 2).

1. Шуюъи рӯшной чист?
2. Сабаби инъикоси пароканандай рӯшной дар чист?
3. Пахншавии рӯшной ба қадом қонун асос карда шудааст?
4. Қонуни инъикоси рӯшной аз чӣ иборат аст?
5. Сабаби шикасти шуюъи рӯшной дар сарҳади муҳит чист?
6. Қонуни шикасти рӯшноиро таъриф дихед.
7. Маънои физикии қобилияти шуоъшикании мутлақ аз чӣ иборат аст?
8. Барои чӣ рӯзона ситораҳоро намебинем?
9. Рӯшноиро ба воситаи шиша бинем, то ба ҷашми мо омадани шуюъ ҷанд маротиба мешikanad?
10. Рӯшноии Офтоб то ба мо расидан ҷанд маротиба мешikanad?
11. Қобилияти шуоъшиканӣ аз суръати нур ҷӣ хел аст?



1. Андаруни истакон тангае гузашта ба болои он об резед. Ба афзуда рафтани сатҳи оби истакон гӯё танга бардошта шудан мегирад. Сабаби инро шарҳ дихед.

§ 46. ҲАЛЛИ МАСЬАЛАХО

Масъалаи 1. Ҳангоми гузаштани нури рұшной аз як мұхити дигар кунчи афтиш 60, кунчи шикаст бошад, ба 30 баробар аст. Қобиляти шуғашканий мұхити дуюм нисбат ба мұхити якум ба чӣ баробар аст?

Дода шудааст:


$$\alpha = 60^\circ$$

$$\beta = 30^\circ$$

Ёфтап лозим:

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = ?$$

Нақшааш:



Формулааш:

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}.$$

Хисобкуй:

$$n_{21} = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}.$$

Ҷавоб: $n_{21} = \sqrt{3}$.

Масъалаи 2. Дар давоми ягон вақт мавчи рұшной дар вакуум 45 см масофаро тай карда бошад, дар моеъ дар хамин вақт 30 см масофаро тай мекунад. Нишондиҳандай шикасти ин моеъ ба чӣ баробар аст?

Дода шудааст:

$$n_1 = 1$$


$$s_1 = 45 \text{ см}$$

$$s_2 = 30 \text{ см}$$

Ёфтап лозим:

$$n_2 = ?$$

Нақшааш:



Формулааш:

$$v_1 = \frac{c}{n_1} \quad \text{va} \quad v_2 = \frac{c}{n_2}$$

Хисобкуй:

$$n_2 = \frac{45 \text{ см} \cdot 1}{30 \text{ см}} = 1,5.$$

$$v_1 \cdot n_1 = v_2 \cdot n_2 \quad v_1 = \frac{s_1}{t} \quad v_2 = \frac{s_2}{t}$$

Ҷавоб: $n_2 = 1,5$.

$$\frac{s_1}{t} \cdot n_1 = \frac{s_2}{t} \cdot n_2 \quad n_2 = \frac{s_1 \cdot n_1}{s_2}.$$

Масъалаи 3. Шуоъи рӯшной аз муҳити якум ба муҳити дуюм таҳти кунчи 45° афтида, ба муҳити дуюм таҳти кунчи 30° шикаста мегузарад. Қобилияти шуоъшиканий мутлақи муҳити якум ба $\sqrt{2}$ баробар бошад, суръати рӯшной дар муҳити дуюм ба чӣ баробар аст?

Дода шудааст:

$$\alpha = 45^\circ$$


$$\beta = 30^\circ$$

$$n_1 = \sqrt{2}.$$

Ёфтани лозим:

$$v_2 = ?$$

Нақшааш:



Формулааш:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}; \quad n_2 = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \cdot n_1.$$

$$v_2 = \frac{c}{n_2}.$$

Ҳисобкунӣ:

$$n_2 = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} \cdot \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}/2}{1/2} \cdot \sqrt{2} = 2$$

$$v_2 = \frac{c}{n_2} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ м}}{2 \text{ с}} = 1,5 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$


Ҷавоб: $v_2 = 1,5 \cdot 10^8 \text{ м/с.}$

M
25

- Кунчи байни шуоъи афтида ва инъикосшуда барои ба 70° баробар шуданаш ба оинаи ҳамвор шуоъ бояд таҳти кадом кунҷ афтад?
- Дар оинаи ҳамвор тасвири ашё оина дар масофаи 60 см ҳосил шавад, масофаи байни ашё ва тасвири он чӣ қадар аст?
- Дар муҳити қобилияти шуоъшикани мутлақаш баробари 2 буда рӯшной бо кадом суръат пахн мешавад?
- Кунчи байни афтиш ва инъикоси шуоъи аз ҳаво ба шиша афтида баробари 60 аст. Агар қобилияти шуоъшиканий шиша ба 1,5 баробар бошад, кунчи шикаст чӣ хел мешавад?
- Шуоъ аз об ба шиша гузашта истодааст. Қобилияти шуоъшиканий об 1,33 шиша 1,5 аст. Нисбати масофаҳои тайкардаи рӯшной дар ин моддаҳо дар вакти баробар чӣ гуна мешаванд?

§ 47. ИНЪИКОСИ ПУРРАИ ДОХИЛӢ

Ҳангоми нури рӯшной аз муҳити қобилияти шуоъшиканиаш калон ба муҳити қобилияти шуоъшиканиаш хурд афтидан, ҳодисаи аҷоибро мушоҳида кардан мумкин. Масалан, дастаи нури рӯшноиро аз дохили об ба ҳаво таҳти кунчи d равона меқунем. Як қисми нур аз сарҳади муҳитҳо инъикос шуда, қисми бокимонда таҳти кунчи β ба муҳити дуюм-ҳаво мегузарад (расми – 70 a).



Расми 70.

Азбаски қобилияти шуоъшӣкании шиша ($n_1 = 1,5$) аз ҳаво ($n_2 = 1$) калон аст, кунчи шикасти шуоъ β аз кунчи афтиш α калон мешавад.

Кунчи афтиши шуоъ калон шудан гирад, кунчи шикаст ба 90° наздик шудан мегирад. Кунчи шикастро бо ифодаи зерин муайян кардан мумкин аст:

$$\sin \beta = \frac{n_1}{n_2} \cdot \sin \alpha. \quad (1)$$

Масалан, $\alpha = 30^\circ$ будан $\beta \approx 42^\circ$ (расми 70 а), $\alpha = 40^\circ$ будан $\beta = 75^\circ$ (расми 70 б) аст. Кунчи афтиши шуоъро зиёд карда рафта, ба қимати маълуми худудии $\alpha = \alpha_0$ расидан кунчи шикаст $\beta = 90^\circ$ шуда мемонад. (расми 70 в).

$$\sin \alpha_0 = \frac{n_2}{n_1}. \quad (2)$$

Кунчи худудии нури аз шиша ба ҳаво афтандаро муайян мекунем:


$$\sin \alpha_0 = \frac{1}{1,5} \approx 0,667 \text{ аз ин } \alpha_0 \approx 42^\circ.$$

Дар ҳолатҳои ба қиматҳои дилҳоҳи аз кунчи афтиш α_0 калон баробар будан, нури шикаста аз сарҳади ду мухит ба дохили ҳамин мухит пурра инъикоси мегардад, яъне *ҳодисаи инъикоси пурра* рӯй медиҳад.




Мавриди равон кардани шуоъ аз мухити қобилияти шуоъшиканиаш калон ба мухити қобилияти шуоъшиканиаш хурд дар ҳолати аз ягон кунчи маълум калон будани кунчи афтиш шуоъ аз сарҳади ду мухит пурра инъикоси мешавад.

Аз ҳодисаи инъикоси пурра барои ба ягон самт баргардонидан (расми 71 а) ёки барои иваз кардани ҷойҳои дастаи шуоъҳо (расми 71 б) истифода мебаранд.



Расми 71.



Ходисай инъикоси пурраи дохилй дар соҳаи ахборот ва технология васеъ истифода мешавад. Ин ходиса аз тарафи мутахассисони соҳаи алоҳидаи оптика, ки «Нахи оптикий» ном дорад, васеъ омӯхта мешавад. Дар ин тасвири оптикий ба воситай кабелҳои нахҳои оптикий бо тартиби муайян ҷойгир кардашуда нақл мешавад.



Расми 72.

Гузашти нур аз ҳар як наҳро чун тасвири расми 72 тасаввур кардан мумкин аст. Нах аз шиши лӯлашакл ё ки дилаки пластикии қобилияти шуоъшиканӣояшон аз яқдигар фарқнок, инчунин аз танаи онҳоро печонида ташкил ёфтааст.

Қобилияти шуоъшиканӣ дилак аз тана калон аст. Аз ин сабаб дар сарҳади дилак ва тана ҳодисай инъикоси пурраи дохилии рӯшной руй медиҳад.

Нури бо дохили дилак равонасҳта берун нарафта, аз нӯги дуюми нах мебарояд.

Диаметри дилаки нах аз якчанд микрон то садҳо микрон, ғафсии тана аз даҳҳо микрон то садҳо микрон мерасад. Ҳамин тавр аз як нӯги кабели аз ҳазорҳо, миллионҳо нахҳо тайёркарда тасвир фиристонида шавад, аз нӯги дуюми он худи ҳамин тасвирро қабул намудан мумкин. Тасвири ба воситай кабелҳои шуоълӯла фиристонидашуда ба масофаҳои калон бо талафоти назарногир ва сифати баланд нақл мешавад.

Кабелҳои нахи нури (шуоълӯла)-и алока аз уқёнусҳои Ором ва Атлантика зериобӣ гузаронида шудааст. Дар вакти ҳозира ин кабелҳо Осиё ва Европаро бо китъаи Америка, Европаро ба воситай Ӯзбекистон бо Хитой мепайванданд.

Оптиканӣ нахҳои нурӣ дар тиббӣёт ҳам васеъ истифода мешавад. Бо ёрии кабелҳои нахҳои нурӣ дидани аъзоҳои дохилии одам, ба тасвир гирифтани мумкин аст.

Барои ин шуоълӯла ба воситай сурхрӯда ба меъда дохил карда мешавад. Бо як нахи толаи кабел рӯшной медиҳад, аз дуюмаш рӯшноии аз деворҳои меъда инъикосёфтари қабул мекунанд.

1. Ҳодисай инъикоси пурраи дохилӣ чӣ ҳел руй медиҳад?
2. Дар шуоълӯлаҳо тасвир чӣ тавр нақл карда мешавад?
3. Оиди татбиқи инъикоси пурраи дохилӣ чиҳо медонед?
4. Бо афзудани ҳарорати об қобилияти шуоъшиканӣ он каме кам мешавад. Дар ин ҳол кунҷи ҳудудии инъикоси пурраи дохилӣ чӣ ҳел тағиیر мейбад?
5. Нисбат ба ҳаво қобилияти шуоъшиканӣ об шиша ва алмос ба 1,33; 1,5 ва 2,42 баробар аст. Дар қадоме аз ин моддаҳо кунҷи ҳудудии инъикоси пурраи дохилӣ ҳурд аст.
6. Шуоъ аз ҳаво ба об афтида истодааст. Дар ин оё ҳодисай инъикоси пурраи дохилӣ мушоҳида намудан мункин аст?



§ 48. ҲАЛЛИ МАСЬАЛАХО

Масъалаш 1. Кунчи афтиши шуоъи ба сарҳади ду мухит афтида ҳангоми 30° будан, кунчи шикаст 45° буданашро дониста, кунчи ҳудудии инъикаси пурраи дохилӣ ба чӣ баробар шуданашро аниқ кунед.

Дода шудаст:


$$\alpha = 30^\circ$$

$$\beta = 45^\circ$$

Ёфтсан лозим:

$$\alpha_0 = ?$$

Нақшааш:



Ҳисобкунӣ:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{1/2}{\sqrt{2}/2} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\sin \alpha_0 = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Ҷавоб: $\alpha_0 = 45^\circ$.

Формулааш:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}; \quad \sin \alpha_0 = \frac{n_2}{n_1}.$$

Масъалаи 2. Кунъи ҳудудии инъикоси пурраи дохилӣ дар сарҳади шиша – ҳаво ба 37° баробар буданашро дониста суръати рӯшноиро дар шиша аниқ кунед.

Дода шудааст

$$\alpha = 37^\circ$$


$$n_2 = 1$$

$$\beta = 90^\circ$$

Ёфтсан лозим:

$$v_1 = ?$$

Нақшааш:



Формулааш:

$$\sin \alpha_0 = \frac{n_2}{n_1}; \quad n_1 = \frac{n_2}{\sin \alpha_0};$$

$$v_1 = \frac{c}{n_1} = \frac{c}{n_2} \cdot \sin \alpha_0.$$

Ҳисобкунӣ

Қимати кунчи 37° -и sinus-ро аз ҷадвал мегирем, яъне:
 $\sin 37^\circ \approx 0,6$

$$v_1 = \frac{3 \cdot 10^8}{1} \cdot \sin 37^\circ \approx \\ \approx 3 \cdot 10^8 \cdot 0,6 \approx 1,8 \cdot 10^8 \text{ м/с.}$$

Ҷавоб: $v_1 = 1,8 \cdot 10^8 \text{ м/с.}$

**M
26**

- Дастай шуоъ аз об ($n = 1,33$) ба ҳаво гузошта истодааст. Барои рӯй додани инъикоси пурраи дохилӣ шуъои аз дохили об афтидаистода таҳти кадом кунч бояд афтид?
- Барои ёқут қунчи ҳудудии инъикоси пурраи дохилӣ баробари 34° аст. Қобилияти шуоъшиканий ёқутро муайн кунед.
- Барои алмос қобилияти шуоъшиканӣ баробари 2 бошад, кунчи ҳудудии инъикоси пурраи дохилии нури рӯшнойӣ барои алмос чӣ хел аст?

4. Ҳангоми шуоъ аз муҳити қобиляти шуоъшиканиаш 1,5 буда, ба муҳити дуюм таҳти кунчи 53° афтиданаш инъикоси пурраи дохилӣ мушоҳида мешавад. Қобиляти шуоъшикании муҳити дуюро ёбед.

5. Дастан нур аз муҳит ба муҳити қобиляти шуоъшиканиаш 1,1 таҳти кунчи 47° афтад, инъикоси пурраи дохилӣ мушоҳида мегардад. Қобиляти шуоъшикании муҳити якумро ёбед.

§ 49. КОРИ ЛАБОРАТОРӢ. МУАЙЯН КАРДАНИ ҚОБИЛИЯТИ ШУОЪШИКАНИИ ШИША

Мақсади кор: Омӯхтани муайянкунии қобиляти шуоъшикании шиша.

Чиҳозҳои лозимӣ: манбаи рӯшной, монеаи сӯроҳидор, призма (маншур) – и секунчаи шишагин, ришта транспортири.

Тартиби ичрои кор

1. Ба роҳи дастан нур призмаи секунча шиштагиро чун нишондоди расми 57 ҷойгир кунед. Кунчи нӯги болоӣ a -ро навишта гиред (ин кунҷ дар призма навишта шудааст).

2. Призма гузашта шавад нур дар нуқтаи O мешиканад ва роҳи худро тағйир дода, ба кунчи у-ро бо ёрии транспортири чен намоед.

3. Барои ҳолати аз призмаи шишагини қобиляти шуоъшиканиаш n ба ҳаво гузаштан қонуни шикасти рӯшноиро чунин ифода кардан мункин :

$$\frac{1}{n} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{\sin \alpha}{\sin(\alpha + \gamma)} \quad (1) \quad \text{ё ки} \quad n = \frac{\sin(\alpha + \gamma)}{\sin \alpha} \quad (2)$$


дар ин чо а-кунҷи афтиши нур ба сарҳади шиша ва ҳаво буда, бузургни он ба кунчи болоии призма баробар. Қиматҳои ченшудаи α ва γ - ро ба формулаи (2) гузашта, қобиляти шуоъшикании шиши додашударо муайян кунед.

4. Натиҷаи ченкунии ҷараёни таҷриба ва ҳисобкуниҳоро ба ҷадвал нависед.

№	α	$\sin \alpha$	γ	$\sin(\alpha + \gamma)$	n	n_{ort}
1						
2						

1. Роҳи нури рӯшноии дар таҷриба бударо таҳлил кунед, кунҷи афтиши шикастро нишон дихед.

2. Ҷараёни таҷриба ва натиҷаҳоро таҳлил кунед.



Расми 73.


§ 50. ЛИНЗАХО

Линзаҳои барҷаста ва фурӯҳамида



Ҷисми шаффофе, ки аз як ё ки ду тарафаш бо сатҳи сферикӣ маҳдуд карда шудааст, линза номида мешавад..

Линзаҳо барҷаста ё ки фурӯҳамида мешаванд. Ҷисми миёнааш нисбат ба қисми канорӣ ғафс бошад - *линзаи барҷаста*, тунук бошад - *фурӯҳамида* меноманд. Ҳар ду хели ин аз се намуд иборат аст (расми 74).




Расми 74.


Сатҳи линзай барҷастаро аз буриши байниякдигарии сфераҳои радиусҳояшон R_1 ва R_2 шудааст гуфта нигоҳ кардан мумкин (расми 75). Дар ин ҷо R_1 ва R_2 радиусҳои қаҷии линза. Ҳати рости аз марказҳои O_2 ва O_1 -и сфераҳо гузарандай O_1O_2 -ро *мехвари оптикийи линза* меноманд. Нуқтаи O -и мобайни линзаро, *маркази линза* меноманд.

Агар ба линзай барҷаста бо равиши параллели (уфукӣ) ба мехвари оптикийи линза нурҳо равона кунем, нурҳои аз линза гузашта дар як нуқтаи болой “мехвари оптикий-и”, линза ҷамъ мешавад (расми 76, а) Ана ҳамин нуқтаи ҷамъкунӣ F , *қонуни линза* номида мешавад. Азбаски линзай барҷаста ҳусусияти ба як нуқта ҷамъкуни нурҳоро дорад, *линзаи ҷамъоваранд* ҳам меноманд.


Агар ба ҷои линзай барҷаста ба линзай фурӯҳамида нурҳо айнан ҳамин тавр равона карда шаванд, нурҳои аз линза баромада як хел ҳамвор пароканда мешаванд (расми 76, б). Бинобар ин линзай фурӯҳамидаро, *линзаи парокананд* ҳам меноманд. Нурҳои аз линзай парокананда гузашта, ба тарафи баръакс давом дода шавад, онҳо дар як нуқтаи мехвари оптикий бурида мешаванд. Ана ҳамин нуқтаи F , *қонуни мавҳуми* линзай фурӯҳамида гуфта мешавад.



Расми 75.



a)



b)

Расми 76.

Линза сохиби ду қонун буда, онҳо дар ду тарафи линза аз маркази оптикии он дар масофаи баробар меҳобанд. Масофаи аз маркази линза то қонун бударо, **масофаи қонуни** линза гуфта мешавад ва бо ҳарфи F ишора мекунанд.

Бузургие, ки ба масофаи қонуни линза чаппа аст, қувваи оптикий линза меноманд ва бо ҳарфи D ишора мекунанд.

$$\text{Яъне: } D = \frac{1}{F}, \quad (1)$$

Ба сифати воҳиди асосии қувваи оптикий диоптрия (1 дптр) қабул карда шудааст. Линза, ки масофаи қонуниаш 1м аст, қувваи оптикиаш 1 диоптрия меноманд: 1 дптр=1/m.


Дар линзай чамъоваранда қувваи оптикий мусбат, дар линзай парокананда бошад манғӣ аст.

Радиуси қаҷигиаш R_1 ва R_2 ва масофаи қонуни линзай қобилияти шуоъшиканиаш n бошад.

$$F = \frac{1}{(n-1) \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)}. \quad (2)$$

Дар ин, нур аз ҳаво ба линза меафтад ва қобилияти шуоъшиканий ҳаво ба 1 баробар гуфта гирифта мешавад.

1. Чӣ гуна чисм линза номида мешавад?
 2. Фарки линзай барҷаста ва фурӯҳамида аз чӣ иборат аст?
 3. Чӣ гуна намудҳои линзай барҷаста ва фурӯҳамида мавҷуд аст?
 4. Меҳвари оптикий линза, қонуни он, қонуни мавҳуми он, масофаи қонунӣ, ҳамвории фокалӣ гуфта чиро меноманд? Онҳоро аз расми 76 нишон дихед.
 5. Қувваи оптикий линза чист? он ба қадом воҳид ифода карда мешавад?
-
1. Линзай барҷаста ва пароканандаи дорои қувваи оптикий гуногун дода шудаанд. Қадоме аз онҳо қувваи оптикий қалон доштанашонро чӣ тавр аниқ мекунед?




2. Линзай чамъоваранда ва пароканандаи қувваи оптикий ишон гуногун мавҷуд. Қувваи оптикий қадоме қалон. Чӣ тавр аниқ мекунед?

§ 51. СОХТАНИ ТАСВИР БО ЁРИИ ЛИНЗАИ ТУНУК. СОХТАНИ ТАСВИР БО ЛИНЗА

Сохтани тасвир бо линза

Ягон предмети AB аз линзай чамъоваранды ба масофаи d гузашта шавад. (расми 77), тасвири он чй хел ҳосил мешавад? Барои сохтани тасвири чисм (ашё) интихоби самтҳои зерини шуоъ ба мақсад мувофиқ аст.



Расми 77.

1. Нури (AC) -и ба меҳвари оптикаи линза мувозиро мегирим. Пас аз дар линза шикаста гузаштани ин нур (CA') аз масофаи қонунии он мегузарад. (расми 77).

2. То ба линза афтидан шуоъи аз масофаи қонунии он гузашта (DA') гирифта мешавад.

Ин нур байд аз линза гузаштан ба самти меҳвари оптикаи линза мувозӣ (яъне нури DA) меравад.

3. Шуоъи аз меҳвари оптикаи линза гузаронида (AO) гирифта мешавад. Ин нур пас аз линза гузаштан самти ибтидоии худро дигар намекунад (яъне OA).

Тасвири дар бурриши нурҳои аз линза гузашта ҳосилшуда, тасвири ҳақиқӣ ҳисоб мешавад. Тасвири (AB) бо ёрии линзай дар расми 77 тасвирёфта гирифташуда тасвири чаппа ва ҳақиқӣ аст.

Формулаи линза

Формулаи линза вобастагии байни масофа аз ашё то линза f , масофа аз линза то тасвир F ва масофаи қонунии линзаро ифода мекунад, яъне

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f} \quad \text{ё ки} \quad D = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}. \quad (1)$$

Барои линзахои чамъоваранд бузургихои F , d , f асосан мусбат аст. Ашё аз линза дар масофаи $d < F$ бошад, f манғӣ шуда, тасвир мавҳум мешавад.

Калонкунини хаттии линза.




Нисбати андозаи тасвири ашё бар андозаи худи ашё калонкунини хаттии линза номида мешавад.

Назар ба таъриф: $K = \frac{H}{h} = \frac{A'B'}{AB}$. Инчунин калонқуни хатти линза бо ма софаи аз линза то тасвир (f) ва аз ашё то линза (d), ҳам аниқ карда мешавад, яне $K = \frac{f}{d}$.

Агар $K > 1$ бошад, тасвири ашё дар линза калоншуда мешавад. $K < 1$ бошад тасвири хурдшуда аст.

Сохтани тасвир бо линзаи парокананда



Сохтани тасвир бо линзаи парокананда дар расми 78 нақшай гирифтани тасвири ашё бо линзаи парокананда нишон дода шудааст.

Аз расм аён аст, ки тасвир дар давоми нурхो аз линза гузашта ҳосил мешавад. Аз ин рӯ, тасвир мавхум ва тасвири рост аст.

Дар линзаҳои парокананда бошад ҳар доим f ва F манғӣ ва тасвир мавхум мебошад. Формулаи линзаи парокананда: $-\frac{1}{F} = \frac{1}{d} - \frac{1}{f}$. (2)

- 1. Барои бо линза тасвир сохтан қадом нурхо дархост мешавад?
- 2. Формулаи линза қадом бузургихоро бо ҳам вобаста мекунад?
- 3. Калонқуни хаттии ба воситай қадом ифодаҳо муайян карда мешавад?
- 4. Дар линзаи ҷамъоваранд ҷӣ гуна тасвирҳо гирифтан мумкин?
- 5. Дар қадом ҳолат линзаи ҷамъоваранд тасвири мавхум ҳосил мекунад?
- 6. Дар линзаи парокананда ҷӣ гуна тасвирҳо гирифтан мумкин.



Ҷадвалро пур кунед.

Линзаи ҷамъоваранд			
d	f	K	Шакли тасвир
$d=\infty$	$f=F$	$K<1$ (хурдшуда)	Тасвири ҳақиқӣ, лекин нуқтамонанд ва дар масофаи қонунии линза ҷойгир аст.
$d>2F$	$F < f < 2F$	$K<1$ (хурдшуда)	тасвир ҳақиқӣ, лекин чаппа
$d = 2F$			
$F < d < 2F$			
$d < F$			

§ 52. ҲАЛЛИ МАСЬАЛАХО

Масъалаи 1. Ашё аз линзаи чамъоварандай масофаи қонуниаш 7,5 см дар масофаи 10 см ҷойгир аст. Тасвири он аз линза дар кадом масофа ҳосил мешавад? Калонкунии линза чӣ қадар аст?

Дода шудааст:


$$F = 7,5 \text{ см}$$

$$d = 10 \text{ см.}$$

Ёфтсан лозим:

$$f = ? \quad K = ?$$

Нақшааш:



Формулааш:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f};$$

$$f = \frac{d \cdot F}{d - F}.$$

$$K = \frac{f}{d} = \frac{F}{d - F}.$$

Ҳисобкунӣ:

$$f = \frac{d \cdot F}{d - F} = \frac{10 \cdot 7,5}{10 - 7,5} = 30 \text{ см.}$$

$$K = \frac{f}{d} = \frac{30 \text{ см}}{10 \text{ см}} = 3.$$

Ҷавоб : $f = 30 \text{ см}$, $K = 3$.


Масъалаи 2. Ашё аз линзаи чамъоваранда дар дурии сечанди масофаи қонунӣ истодааст. Андозаи хаттии тасвири он аз худаш чанд маротаба хурд мешавад?

Дода шудааст:

$$d = 3 \cdot F$$

Ёфтсан лозим:
 $K = ?$

Нақшааш:



Формулааш:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f} \quad f = \frac{d \cdot F}{d - F}$$

$$K = \frac{f}{d} = \frac{F}{d - F}$$

Ҳисобкунӣ:

$$K = \frac{F}{d - F} = \frac{F}{3F - F} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Ҷавоб } K = \frac{1}{2}.$$

Масъалаи 3. Линза тасвири мавхуми 2 маротиба хурди чисми аз он дар масофаи 50 см чой гирифтаро ҳосил кард. Қувваи оптикий линзаро ёбед.

Дода шудааст:


$$d = 50 \text{ см} = 0,5 \text{ м}$$

$$K = 1/2$$

Ёфтап лозим:

$$D = ?$$

Нақшааш:



Формулааш:

$$K = \frac{f}{d} \quad f = d \cdot K$$

$$D = \frac{1}{d} - \frac{1}{f} = \frac{1}{d} - \frac{1}{d \cdot K} = \frac{K-1}{d \cdot K}$$

Ҳисобкунӣ:

$$D = \frac{0,5 - 1}{0,5 \cdot 0,5} \text{ дптр} = -2 \text{ дптр.}$$

Ҷавоб: $D = -2 \text{ дптр}$

M
27

1. Қувваи оптикий линзай масофаи қонуниаш 40 см, 25 см, 10 см, -10 см, -25 см, -40 см бударо ёбед.
2. Қувваи оптикий линзай ду тарафаш барҷастаи радиусҳои қаҷигии сатҳаш 20 см ва 25 см, ки аз шиши қобилияти шуоъшиканиаш нисбат ба ҳаво 1,5 буда соҳта шудааст, ёбед.
3. Тасвири предмети аз линзай масофаи қонуниаш 10 см буда, ки дар дурии 15 см аз линза гузошта шудааст, дар қадом масофа аз линза ҳосил мешавад? Калонкунни линза ба чӣ баробар аст?
4. Мавриди иҷрои кори лабораторӣ хонанда дар экран тасвири шамъи фурӯзонро ҳосил намуд. Агар масофа аз шамъ то линза 15 см, аз линза то экран 60 см бошад, масофаи қонунӣ ва қувваи оптикий линзаро ёбед.
5. Аз линзай ҷамъовардаи масофаи қонуниаш 50 см предмет дар қадом масофа ҷойгир карда шавад, тасвир 4 маротиба калон ҳосил мешавад?
6. Тасвири мавхуми ашё аз линза дар масофаи 50 см ҳосил шуд. Агар аз ашё то линза масофа 20 см бошад, қувваи оптикий линзаро муайян кунед.
7. Тасвири мавхуми чисми аз линзай парокананда дар масофаи 1 м истода аз линза дар масофаи 25 см ҳосил шуд. Қувваи оптикий линза чӣ қадар будааст?
8. Дар экрани аз линзай ҷамъоваранд дар дурии 1м истода, тасвири 2 маротиба калоншудаи ашё ҳосил шуд. Қувваи оптикий линза чӣ қадар аст?

§ 53. КОРИ ЛАБОРАТОРЙ МУАЙЯН КАРДАНИ ҚУВВАИ ОПТИКИИ ЛИНЗА

Мақсади кор: Омұхтани муайян кардани масофаи қонунй өткізу және оптикалық линза тасвирлап көздейтушіліктерін сипаттауды.

Чиҳозжои лозимі: линзаи барчаста, лампа, экран хаткаш.

Тартиби ичрои кор

1. Ба рүи миз лампай электрикій, линза ва экранро чун нишондоди расми 79 өткізу күнед.

2. Лампаро ба қараён пайвандед. Экранро пешқафо күчонида, масофае, ки тасвири амиқи мұяки лампа ҳосил мегардад, ёбед. Масофа аз предмет (лампа) d_1 ва масофа аз линза то тасвир (экран) f_1 -ро чен күнед.

3. Масофаи байни линза ва лампаро ба d_2 ва d_3 тағыйир дода тақриваралану күнед. Масофаи f_2 ва f_3 , ки дар экран тасвири аниқтарини мұяки лампа ҳосил мешавад, чен күнед.

4. Аз формулаи линза истифода бурда, ба ҳар яки d ва f_1 d_2 ва f_2 , d_3 ва f_3 -и аз тақриваралану масофаи қонуни F , F_2 , F_3 -ро ҳисоб күнед.

5. Қимати миёнаро бо $F_m = (F_1+F_2+F_3)/3$ ҳисоб күнед.

6. Аз рүи формулаи $D = 1/F_m$ қувваи оптикалық линзаро ҳисоб күнед.

7. Ченкуни ва натижахой ҳисобкуниро ба чадвали зерин нависед.

№	d , м	f , м	F , м	$F_{\text{миён}}$, м	D , дптр
1					
2					
3					

8. Линзаро аз лампа дар масофаи $d = 2F$ гузоред. Экранро пешқафо ҳаракат қононида, дар он тасвири мұяки лампаро ҳосил күнед.

9. Линзаро аз лампа дар ҳамин гуна масофа гузоред, ки дар он шарты $F < d < 2F$ ичро шавад. Экранро ҳаракат қононида дар он тасвири мұяки лампаро ҳосил күнед.

10. Линзаро аз лампа дар масофаи $d < F$ гузоред. Дар экран тасвири мұяки лампаро құстуручы қаралады. Бовары ҳосил күнед, ки дар қафои линза тасвир ҳосил нашудааст.


- 1. Дар тақривахой дар асоси бандхой 8-9 гузаронидашуда тасвирхое, ки дар экран ҳосил шудаанд аз яқдигар болып табылады?
- 2. Аз чиң сабаб дар тақриваи дар асоси банди 10 гузаронидашуда дар экран тасвир ҳосил нашуданашынан табылады.
- 3. Натижахой тақриваралану күнед ва фикруды мұлохиза ронед.

§ 54. АСБОБХОИ ОПТИКӢ

Лупа



Лупа - линзай барчастаи дутарафааст, ки қунчи биниши предметро қалон мекунад.



Расми 80.

Масофаи беҳтарини биниши чашмамон дар атрофи $D_0 = 25$ см мешавад. Бигузор ягон чизи бағоят майдай сатхи предмети AB -ро назардиши чашм. Масофа аз D_0 хурд шавад, чизҳои майдай предметро пайхас намекунем.

Предмети AB -ро дар масофаи D_0 қунчи биниши чашмамон баробари а' бошад (расми 80, а).

Байни чашмамон ва предмет лупа гузорем, дар масофаи D_0 тасвири қалоншудаи $A'B'$ -и предмети AB -ро мебинем (расми 80, б). Дар тасвир чизҳои майдай предмет дар ҳолати қалоншуда менамояд. Ба ин ҳолат қалонкуни лупа $K=A'B'/AB=\alpha'/\alpha$ мешавад.

Калонкуни линза бо формулаи $K = D_0/F$ аниқ карда мешавад.

Масофаи фоксии линза, одатан 1-10 см мешавад. Дар атрофи $D_0 = 25$ см буданашро ба ҳисоб гирем, гуфтан мумкин, ки лупа предметро 2,5-25 маротиба қалон карда нишон медиҳад.

Фотоаппарат




Фотоаппарат асбобест, ки тасвири объекто дар фотоплёнка ё фотокөғаз нақш бандонида медиҳад.

Қисми асосии фотоаппарат аз камераи K ва объективи дар он ҷойгирифта O иборат аст (расми 81). Линзай объектив L дар экрани камера тасвири хурдшуда, ҳақиқӣ ва ҷаппа $A'B'$ – и предмети AB -ро ҳосил мекунад. Дар фотоаппарат бо мақсади тасвири предметро нигоҳ доштан ба экрани камера фотоплёнкаи эмулсия пӯшидашудаи маҳсуси дар худ бо таъсири рӯшной тасвирро ҳосилкунанда ва нигоҳдоранда ҷойгир карда шудааст.

Дар натиҷаи тараққиёти фан ва техника ҷои фотоаппарати плёнкадорро фотокамераҳорои электронӣ (ракамдор)-и замонавӣ ишғол кард (расми 82). Дар фотокамераҳои электронӣ ба ҷои фотоплёнкаҳо элементи ҳассоси маҳсус гузошта шудааст. Нуқтаҳои дар элемент гирифташуда шакл мейбад. Ин нуқтаҳои тасвир – pixel гуфта мешавад. Pixel-аз қалимаи англисӣ (picture element) гирифта шуда маънои элементи тасвирро дорад.

Пиксел барои фотоапарат характеристикаи муҳими сифат ҳисоб мёёбад.

Агар пиксели фотоапарат чӣ қадар калон бошад тасвири бо он аппарат гирифта сифатнок мешавад. Элементи тасвирро ба қайдигирии фотоаппаратҳои беҳтарин якчанд ҳазор мега пикселро ташкил медиҳанд.



Расми 81.



Расми 82.

Микроскоп




Микроскоп - асбоби оптикаест, ки объектҳо бағоят майда бевосита ба ҷашм намоёни дар масофаи наздик бударо калон карда нишон медиҳад (расми 83).

Аз микроскоп барои дидани мисли объектҳои майдаи бактерияҳо ва ҳучайраҳо истифода мебаранд.



Расми 83.



Расми 84.

Бо ёриш L_1 -и дар окуляри O_1 буда тасвири чаппа, ҳақиқӣ ва калоншуда $A'B'$ -и предмети A B ҳосил карда мешавад (расми 84) Линзай L_2 -и O_2 -и объективи микроскоп, монанди лупа кунци бинишро зиёд карда медиҳад. Ҳангоми назаркунӣ ба объективи микроскоп тасвире $A'B'$ ки линзай L_1 ҳосил кардааст дар масофаи биниши аз ҳама бехтарини ҷашм буда, дурии D_0 дар ҳолати боз ҳам калоншудаи $A''B''$ менамояд. Калонкунии микроскоп бо ёрии формулаи

$$K = \frac{l \cdot D_0}{F_1 \cdot F_2} .$$

аниқ карда мешавад. Дар ин ҷо l масофаи байни линзахо, F_1 ва F_2 - масофаи қонунии линзахо.

Бо ёрии ин гуна микроскопи такмилдодашуда объектҳои майдай ҷашм пайхас накунандаро то 3 ҳазор маротиба калон намуда дидан мумкин аст.

Дар солҳои охир микроскопҳои оғарида шудаи маҳсус коэффициенти калонкунии то 100 ҳазор доранд.


-  1. Дар лупа чӣ гуна тасвир ҳосил карда мешавад? Калонкунии онро чӣ тавр аниқ кардан мункин аст?
2. Соҳт ва кори фотоаппаратро фахмонида дихед.
3. Дар микроскоп чӣ гуна тасвир ҳосил карда мешавад? Калонкунии онро чӣ тавр муайян мекунанд?
4. Дар бораи телескопҳои оптикаи ҷиҳо медонед?

-  1. Лупаи масофаи қонуниаш 2,5 см буда, предметро ҷанд маротиба калон карда метавонад? Дар ин ва масъалаҳои оянда $D_0=25$ см гуфта гиред.
2. Масофаи қонунии линзай предметро 20 маротиба калонкунанда чӣ қадар аст?
3. Масофаи қонунии линзахои микроскоп бо равиши мувоғиқ 1,5 см ва 2,5 см буда, масофаи байни линзахо 30 см аст. Ин гуна микроскоп объектро ҷанд маротиба калон карда нишон медиҳад?
4. Линзай масофаи қонуниаш 30 см тасвири ҳақиқии 3 маротиба ҳурдшудаи ашёро ҳосил намуд. Ашё аз линза дар қадом масофа гузошта шудааст?
5. Масофаи қонуни объективи фотоаппарати якум 5 см, аз они аппарати дуюм 4 см аст. Агар ба воситай ин аппаратҳо аз як хел масофа сурат гирем, тасвири объект дар қадом аппарат калон мешавад?
6. Линзай барҷастаи масофаи қонуниаш 20 см ҳангоми аз экран тасвири ҳақиқии калоншудаи ашё ҳосил шуд.
7. Линзай барҷастаи масофаи қонуниаш 20 см аз экран дар масофаи 60 см истода бошад, дар экран тасвири ҳақиқии калоншудаи ашё ҳосил шуд. Масофаи байни ашё ва экран чӣ қадар аст?

§ 55. ЧАШМ ВА БИНИШ

Сохти чашм


Дар расми 85 буриши чашми одам тасвир ёфтааст. Пардаи берунии саққои чашм склера (1), қисми шаффофи берунии он шохпарда (2) гуфта мешавад. Склера аз тарафи дохилӣ бо *пардаи нахдор* (3) пӯшида шудааст. Пардаи нахдор аз нахҳои хунӣ ташкил ёфтааст. Қисми пеши пардаи нахдор ба *пардаи камонмонанд* (4) пайваст шудааст. Дар миёнаи он сўроҳии доиромонанд - *сиёҳак* (5) мавҷуд аст. Таҳти пардаи нахдор *турпарда* (6) буда, вай аз нӯгҳои нахҳои асаби зич ҷойгиршуда иборат. Дар қафои пардаи камонмонанд ҷисми шаффофт - *гавҳар* (7) ҷойгир буда, дар он мускулҳои пайвастшудаи маҳсус радиуси қаҷигии гавҳарро тағиیر дода меистад. Сатҳи тӯрпардаи тарафи муқобили гавҳар бо моддаи ба рӯшной ҳассоси зард пӯшида шудааст. Байнин шохпарда ва гавҳар бо моеъи *беранги обакӣ* (8) пур аст. Байнин гавҳар ва тӯрпардаро ҷисми *нарми шишамонанд* (9) ташкил мекунад. Қобилияти шуоъшиканий моеъи обакӣ ва ҷисми шишамонанд ба 1,33, аз они гавҳар 1,5 аст. Гавҳар чун линзai барҷастаи дутарафа аст.



Расми 85.

Биниш

Ҳангоми назаркунӣ ба ашё нури аз он омадаистода ба чашмамон меафтад ва дар тӯрпарда тасвири ҳақиқӣ калоншуда ва чаппай ашё ҳосил мегардад. Торҳои (nahҳoи) нури тӯрпарда дар бораи шакл ва ранги ашё ангезаҳо (информатсия)-ро ба майна медиҳад. Ҳамин тавр одам шакл ва ранги ашёи мазқурро дарк мекунад. Ашёҳои гирду атроф аз чашми одам дар масофаҳои гуногун ҷойгир шуда бошад ҳам, дар тӯрпарда тасвири аниқ ҳосил шудан мегирад. Ба ин сабаб қаҷигии радиуси гавҳари чашм, ки масофаи қонунии он тағиیرёбандада аст.



Расми 86.

Ашёҳои аз ҳад зиёд дар дурӣ бударо хис карда наметавонем. Бигузор маркази оптикаи чашм дар нуқтаи O бошад. Мавриди назаркунӣ ба ашёи наздики калониаш AB таҳти кунци α тасвири он дар тӯрпарда дар калонии $A'B'$ ҳосил мешавад (расми 86). Агар ҳамин ашёро ба масофаи дурттар гузошта нигоҳ кунем, тасвири ҳосилшудаи AB ва кунци биниш $A'B''$ хурдтар мешавад.

Дар ин ҳол ба таги тасвир β нүгхой адади ками асаб рост меояд. Аз ин рӯ дар бораи намуди берунии ашё андаке кам ахбор мегирем. Ашёи AB чӣ қадар дар масофаи дур бошад, тасвир ва кунчи биниш ҳамон қадар хурд мешавад, оиди намуди беруниаш ҳам ҳамон қадар кам информатсия (ахбор) мегирем. Агар ашёи AB дар масофаи басо дур бошад, тасвир дар нахҳои парда ҳамон қадар хурд мешаванд, ки тасвир фақат ба нуғи якто нахи асаб меафтад. Якто нахи асаб фақат дар бораи якто нӯкта ахбор медиҳаду ҳалос. Ҳангоми бо ду ҷашм дидан тасвири ашё дар ҳар ду ҷашм як ҳел ҳосил мешавад. Агар ангуштамонро муқобили бинӣ дар ҳолати амудӣ дошта истем, вай ба назар дуто менамояд.

Лекин ангуштамонро ба масофаи 15-20 см дурттар барем дуто намудоршавӣ гум мешавад. Аз ин масофа шурӯй карда ҷашмҳоямон барои биниш ба якдигар ёрӣ мерасонад. Бо як ҷашм се ҷенак будани фазо дур ва наздикии ашёҳо, пасту баландиҳои роҳро ҳис кардан мушкил аст. Биниш бо ду ҷашм дар ин ҳол ёрӣ медиҳад.


Нуқсонҳои биниш. Айнак

Одаме, ки биниши он дар меъёр аст, тасвири ашё дар тӯрпарда ҳосил мешавад (расми 87-а). Баъзе одамон дурро ҳуб намебинанд. Дар ҷашми ин гуна одамон тасвири ашёи дар дурӣ воқеъбуда аз тӯрпарда пештар ҳосил мешавад ва ашёҳо ноаниқ менамоянд (расми 87-б). Ин гуна ҷашм, наздикин гуфта мешавад.

Дар ҷашмони наздикибин масофаи қонунии гавҳар аз меъёр кам, яъне қувваи оптикаи он зиёдтар мешавад. Барои беҳтар намудани биниш аз айнакҳои линзааш фурӯҳамида истифода мебаранд. Ин гуна линзаи қувваи оптикаиаш манғии айнак тасвирро ба тарафи тӯрпарда мебарад (расми 87, в). Бо ёрии ин гуна айнак ашёро беҳтар дидан мумкин аст.

Баъзеҳо, асосан, қалонсолон дар ҳондан ва навиштан азоб мекашанд. Дар ҷашми ин гуна одам тасвири ашё дар қафои тӯрпарда ҳосил мешавад ва ноаниқ менамояд (расми 87, г). Ин гуна ҷашм, дурбинӣ гуфта мешавад.

Дар ҷашмони дурбин масофаи қонунӣ аз меъёр зиёд, яъне қувваи оптикаи хурд аст. Барои беҳтар намудани биниш аз айнаки линзааш барҷаста истифода мебаранд. Линзаи айнак, ки қувваи оптикаиаш мусbat аст тасвирро дар тӯрпарда ҳосил мекунад (расми 87, д) дар натича бо ёрии ин гуна айнак одам ашёро чун ҷашми дар меъёр буда ҳеле ҳуб мебинад.



Расми 87



- Дар чашм тасвир чӣ хел ҳосил мешавад?
- Тафовути байни бо ду чашм дидан аз бо як чашм дидан аз чӣ иборат аст?
- Камбудии чашм, наздикибинӣ ва дурбинӣ аз чӣ иборат аст? Барои хуб дидани ин гуна чашмон аз чӣ гуна айнак истифода бурдан мумкин аст?

56. ҲАЛЛИ МАСЬАЛАҲО

Масъалаи 1. Одам аз дурии 4,5 м ба расм гирифта шавад, баландии тасвир баробари 40 мм шуд. Масофаи қонунии объективии фотоаппарат ба 10 см баробар бошад, қади одам чӣ қадар аст?

Дода шудааст:

$$d = 4,5 \text{ м}$$

$$h = 40 \text{ мм} = 0,04 \text{ м}$$

$$F = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м.}$$

Ёфтани лозим:

$$H = ?$$

Формулааш:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}; \quad \frac{h}{H} = \frac{f}{d};$$

$$H = \frac{d}{f} \cdot h = \frac{d}{\frac{F \cdot d}{d - F}} \cdot h = \frac{d - F}{F} \cdot h.$$

Хисобкунӣ:

$$H = \frac{4,5 \text{ м} - 0,1 \text{ м}}{0,1 \text{ м}}.$$

$$0,04 \text{ м} = 1,76 \text{ м}$$

Ҷавоб: $H = 0,76 \text{ м}$

Масъалаи 2. Масофаи қонунии линзаҳои микроскоп бо равиши мувофиқ ба 0,5 см ва 2,5 см баробар аст. Масофаи байни линзаҳо 40 см. Ин гуна микроскоп объектро чанд маротиба калон карда нишон медиҳад?

Дода шудааст:

$$F_1 = 0,5 \text{ см} = 0,005 \text{ м}$$

$$F_2 = 2,5 \text{ см} = 0,025 \text{ м}$$

$$D_0 = 25 \text{ см} = 0,25 \text{ м}$$

$$l = 40 \text{ см} = 0,4 \text{ м}$$

Ёфтани лозим:

$$K = ?$$

Формулааш:

$$K = \frac{l \cdot d_0}{F_1 \cdot F_2}.$$

Хисобкунӣ:

$$K = \frac{0,4 \text{ м} \cdot 0,25 \text{ м}}{0,005 \text{ м} \cdot 0,025 \text{ м}} = 800$$

Ҷавоб: $K = 800$

Масъалаи 3. Одами наздикбин китобро аз масофаи 12,5 см хонда тавонад, вай барои нормалӣ хонда тавонистан айнаки қувваи оптикиаш чӣ гунаро бояд истифода барад?

Дода шудааст:

$$a = 0,125 \text{ м}$$

$$d_0 = 0,25 \text{ м}$$

Ёфтани лозим:

$$D_{\text{айнак}} = ?$$

Ҳалли он:

$$D_n = \frac{1}{d_0} = \frac{1}{0,25 \text{ м}} = 4 \text{ дптр.}$$

$$D_n = \frac{1}{a} + D_{\text{айнак}}$$

$$D_{\text{айнак}} = D_n - \frac{1}{a} = 4 \text{ дптр} - \frac{1}{0,125 \text{ м}} = 4 \text{ дптр} - 8 \text{ дптр} = -4 \text{ дптр.}$$

Ҷавоб: Одам айнаки линзай қувваи оптикиаш -4 дптр –ро бояд

**M
29**

1. Мавриди ба расм гирифтани дараҳти баландиаш 3 м, баландии тасвири он 12 мм шуд. Агар масофаи қонунӣ фотоаппарат 20 см бошад, расм аз чӣ қадар масофа гирифта шудааст?
2. Масофаи қонунии объективи микроскоп 2 мм, масофаи қонунии окуляр 30 мм. Масофаи байни объектив ва окуляр 20 см бошад, калонкунии микроскопро ёбед.
3. Қувваи оптикаи айнаки линзай парокананда доштаи масофаи қонуниаш 50 см чӣ қадар аст? Ин гуна айнак бо чӣ мақсад истифода мешавад?
4. Хонанда бо айнаки қувваи оптикиаш -4 дптр хонда истодааст. Масофаи беҳтарини биниши он бе айнак чӣ қадар аст?
5. Хонанда айнакашро гирифта китобро аз ҷашм дар масофаи 16 см меҳонад. Қувваи оптикаи айнаки хонанда чӣ қадар будааст?
6. Хонанда бо айнаки қувваи оптикиаш 2 дптр хонда истодааст. Масофаи биниши беҳтарини он бе айнак чӣ қадар аст?
7. Қувваи оптикаи линзай боряастаи аз шишаи қобилияти шуоши каниаш нисбат ба ҳаво 1,5 ки радиусҳои каҷигаш 25 см ва 40 см аст ба чӣ баробар аст?

§ 57. ГЕЛИОТЕХНИКА. ИСТИФОДАИ ЭНЕРГИЯИ ОФТОБ ДАР ЎЗБЕКИСТОН

Энергияи рӯшноии Офтобро ба энергияи гармӣ ё ки энергияи электрикӣ табдил дода, аз он истифода бурдан мумкин аст.



Таҷхизотҳое, ки энергияи Офтобро ба намудҳои дигари энергия табдил медиҳанд, *таҷхизотҳои гелиотехникий гуфта, соҳаи бо истиқболҳои истифодабарӣ* аз энергияи Офтоб машғулшуда, гелиотехника номида мешавад.

Аз юононии «*Gelios*» - «*Oftob*» гирифта шудааст. Нурҳои аз Офтоб ба сатҳи Замин расида омада, манбаи бағоят калони гармӣ ҳисоб меёбад. Усулҳои аз ҳамин манбаъ самаранок истифода бурданро ёфтсан, таҷхизотҳои гуногун, оғаридани манбаъҳои энергия вазифаи асосии гелиотехника ҳисоб мешавад. Маълум аст, ки Офтоб сатҳи Замиро аз рӯй тӯли географии гуногун равшан мекунад. Дар давоми сол энергияи Офтоби ба 1 m^2 масоҳати Замин рост оянда аз 300 Вт/m^2 то 1340 Вт/m^2 тағиیر ёфта меистад. Дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ барои аз энергияи Офтоб истифода бурдан аз ҷиҳатҳои географӣ, оптикаи ва энергетики шароитҳои табиӣ мавҷуд аст. Чунончи, дар моҳи июн дарозии рӯзонаи рӯшной 16 соат, дар декабр бошад, 8-10 соатро ташкил медиҳад. Дар ин чо солона 300 рӯз, ҳар моҳи тобистон 320-400 соат нури кушоди Офтоб рост меояд. Дар натиҷаи дар ин гуна ҷойҳо аз таҷхизотҳои гелиотехникий истифода бурдан энергияи микдори зиёди сӯзишвориро сарфа кардан мумкин аст. Дар Ўзбекистони офтобӣ истифодабарии самаранок аз гелиотехника имконияти калон дорад. Дар Ўзбекистон аз энергияи Офтоб аз азал истифода бурда омадаанд. Одамон мева ва сабзавотҳоро дар нури Офтоб хушконида омадаанд. Масалан, ангуурро дар Офтоб хушконида навъи баландтарини мавиз тайёр кардаанд. Зардолу, харбуза, себ, шафттолу ва ғайраҳоро хушконида, қоқи онҳоро тайёр намудаанд. Мутафаккирҳои бузургамон оиди алокамандии гармии Офтоб ба ҳодисаҳои дар рӯи Замин рӯйдиҳанда фикр рондаанд. Масалан, *Абуалий ибни Сино* дар китоби «*Донишнома*»-и худ «Сабаби оташгиронии линза нурҳои аз як тараф омадаистодаро ба як нуқта ҷамъоварии он аст. Ин нуқта пурзӯр рӯшан ва гарм мешавад» гуфта навиштааст.

Таҷхизотҳои гелиотехникии бо энергияи Офтоб коркунанда дар ибтидои асри XX пайдо шудаанд. Дар ин давр дар Ўзбекистон таҷхизотҳои гелиотехникии бо нури Офтоб коркунанда (бухоркунии экстракти тамоку бо нури Офтоб, гармхонаҳои таҷрибавӣ) барпо карда шуданд.

Ба бурдани корҳои тадқиқотӣ дар соҳаи гелиотехника ҳам эътибордихӣ сар шуд. Соли 1934 дар Тошканд *лабораторияи Гелиотехникий* ба фаъолият нишондихӣ оғоз намуд. Дар соли 1943 дар институти Физика - техникаи Академияи Фанҳои Ўзбекистон *лабораторияи Гелиотехникий* ташкил карда шуд. Дар асоси тадқиқотҳои бурдашудаи ин лаборатория таҷхизотҳои

гармкунин об бо истифодаи энергияи Офтоб, таҷҳизотҳои хушккунандаи меваҳо, намкунандаи пилла ва хушккунандаҳо, ба моеъ мубаддалкунандаи сулфур (олтингӯғирд) оварида шуданд.

Дар институти Физика-техникаси соли 1946 таҷҳизоти параболии оинамонанди диаметраш 10 м барпо карда шуд. Аз ин таҷҳизоти ҷамъоваранди энергияи Офтоб дар корҳои гирифтани буғ ва яҳ истифода бурда шуд.

Соли 1963 шӯъбаи Геофизикаи АФ Ӯзбекистон ташкил карда шуд. Дар асоси тадқиқотҳои илмии гузаронидашуда таҷҳизотҳои гуногуни ҷамъоваранди нурҳои Офтоб ва аз он истифодабарӣ пешбинишуда оваридаанд. Масалан, таҷҳизотҳои тиббии бо таъсири нури Офтоби ҷамъовардашуда муолиҷакунандаи беморон, таҷҳизотҳои ба тухмиҳои кории ҳочагии қишлоқ ба воситаи нурҳои Офтоб таъсирбахшанд оварида шуд.

Дар республикаамон оиди истифодабарии энергияи Офтоб ба муваффакиятҳои бузург муваффақ шуданд. Дар ин соҳа олимонамон **У. О. Орипов, С. А. Азимов** ва дигарон, ки ба мактаби гелиотехникий асос гузошта буданд, солҳои 1960-1970 ташакил ёфта буд.

Мувофиқи қарори ҳукуматамон бо ташабbusи **С. А. Азимов** соли 1976 шӯъбаи коркарди илмии «*Физика - Офтоб*» -и Академияи Фанҳои шӯъба тадқиқотҳои дорои аҳамиятҳои амалӣ бурда шуда, натиҷаҳояш ба амал тадбиқ карда шуд.

Дар асоси таҷҳизотҳои Офтобии дорои коэффициенти кори фоидано-каш баланд насосҳои обии корӣ, ҷиҳозҳои дар тиббиёт истифодашаванда, таҷҳизотҳои оби нушоқӣ ҳосилкунанда, гармхонаҳо, хушккунакҳо ва хунуккунакҳо оварида шуд ва дар соҳаҳои гуногуни ҳочагии ҳалқ, ҳусусан, бо оби гарм таъминкунин биноҳо истифодабарӣ ҷорӣ карда шуд.

Бо мақсади боз ҳам самаранок истифода бурдан аз энергияи Офтоб соли 1987 дар ноҳияи Паркенти вилояти Тошканд тобеи ШКИ (шӯъбаи коркарди илмӣ) -и «*Физика - Офтоб*» сандони Офтобии иқтидори гармиаш 1 МВт барпо карда шуд. Ин гуна таҷҳизот то ин вақт фақат дар шаҳри Одео (Франсия) буд. Масофаи қонунии концентратори таҷҳизотӣ аз оинаҳои ҳамвори параболикии 18 м иборат буда, андозаҳои он 54×42 м-ро ташкил медиҳад.

Энергияи аз сандони Офтобӣ гирифташуда барои гирифтани материалҳои ба гармӣ тобовар, материалҳои дорои изолатсияи электрикии ба гармӣ ва соиш тобовар оварида, истифода шуда истодаанд. Инчунин дар асоси ашёи ҳоми маҳаллӣ ва партовҳои саноатӣ гирифтани материалҳои ба гармии керамикӣ тобовар ва дар асоси онҳо барои тиббиёт, энергетика, нефт ва газ, саноати сабуқ оваридани технологияҳои истехсолот ва монанди ин корҳои илмӣ-техникий барпо карда шуда истодаанд. Бо ёрии сандони Офтобӣ металлҳои тозаи беғашро гудохта гирифтани муваффақ шуданд.

Истифодабарӣ аз энергияи Офтоб истиқболнок аст. Энергияи Офтоб аз ҷиҳати экологӣ тоза, қулай ва беовоз буда имкониятҳои он қалон аст.



1. Чӣ гуна таҷҳизотҳо, таҷҳизотҳои геиотехникий номида мешавад?
2. Аз чӣ сабаб дар ҳудуди Ӯзбекистон аз энергияи Офтоб истифодабарӣ, ҳудуди мусоид ҳисоб мешавад?
3. Дар диёрамон аз азали аз энергияи Офтоб чӣ тавр истифода бурда омадаанд?
4. Дар Ӯзбекистон оиди равнақи соҳаи гелиотехника ва аз он дар амал истифодабарӣ чӣ гуна корҳо ба амал бароварда шудааст?

СУПОРИШҲОИ ТЕСТӢ ОИДИ ТАҚРОРИ БОБИ V

1. Шуоъи рӯшнӣ аз ҳаво ба об гузашта истодааст. Кунчи афтиш α бошад, кунчи шикаст β -ро қадоме аз шартҳои зерин дуруст қаноат мекунонанд?

- A) $\beta > \alpha$; B) $\beta > \alpha$; C) $\beta = \alpha$; D) $\beta < \alpha$.

2. Нури рӯшнӣ аз шиша ба ҳаво гузашта истодааст. Кунчи афтиш 30° . Пас аз гузаштан, нур самти ҳудро ба 30° тағиیر дода бошад, шуоъшикании шиша ба чӣ баробар аст?

- A) 1,5; B) 2; C) $\sqrt{2}$; D) $\sqrt{3}$

3. Ҳангоми гузаштани нури рӯшнӣ аз муҳити 1 ба муҳити 2 гузаштан, кунчи афтиш ба 60, кунчи шикаст ба 30 баробар аст. Қобилияти шуоъшикании муҳити 2 нисбат ба муҳити 1 ба чӣ баробар аст?

- A) 0,5; B) 2; C) $\sqrt{3}/3$; D) $\sqrt{3}$

4. Дар масофаи дур аз линза тасвири 5,5 маротиба хурдкардашудаи мавҳуми ашё ҳосил шуд. Қувваи оптикаи линзаро ёбед (дптр).

- A) -9; B) -5; C) -8; D) -2.

5. Ягон предмет аз линзай масофаи қонуниаш 12 см дар масофаи 16 м гузашта шудааст. Калонкуни линза ба чӣ баробар аст.

- A) 2; B) 3; C) 4; D) 5.

6. Ҷисм аз линзай барҷастаи қувваи оптикаиаш 10 диоптрия буда дар масофаи 20 см истодааст. Калонкуни линзаро ёбед?

- A) 0,5; B) 1; C) 0,8 D) 1,5.

7. Дар линзай масофаи қонуниаш 30 см буда, ҷисм аз линза дар дурии 18 см ҷой гирифта бошад, дар қадом масофа аз линза тасвири қалоншуудаи мавҳуми он ҳосил мешавад (см)?

- A) 9; B) 18; C) 36; D) 12.

8. Тасвири мавхуми 2 маротиба хурди ашёи аз линза дар масофаи 10 см буда ҳосил шуд. Қувваи оптикийи линзаро ёбед (дптр)?

- A) 5; B) 10; C) -10; D)-5.

9. Агар бо ёрии фотоаппарати масофаи қонунии линзааш 5см расми гирифтаи бинои баландиаш 8 м ба 4 см баробар бошад, бино аз қадом дурй ба расм гирифта шудааст (м).

- A) 4; B) 10; C) 47; D) 13;

10. Калонкунии лупаи масофаи қонуниаш 2 см-ро ёбед.

- A) 9; B) 9,5 C) 10; D) 12,5.

11. Қувваи оптикийи лупаи масофаи 5 маротиба калонкунандаро ёбед (дптр)?

- A) 150; B) 15; C) 25; D) 20.

12. Дар лупа чӣ гуна тасвир ҳосил мешавад?

- A) ҳақиқӣ, чаппа, калоншуда; B) мавхум, чаппа, калоншуда;
C) ҳақиқӣ, рост, калоншуда; D) мавхум, рост, калоншуда.

13. Масофаи биниши беҳтарини одам 60 см бошад, барои дар оина хубтар дидани акси худ вай аз оина дар қадом масофа истоданаш лозим аст?

- A) 25; B) 15; C) 30; D) 60.

14. Хонанда бо айнаки қувваи оптикийиаш – 2,25 диоптрия буда хонда истодааст. Масофаи беҳтарини биниши он бе айнакро ёбед (см)?

- A) 10; B) 16; C) 15; D) 12,5.

15. Бачаи айнакдор, айнакашро гирифта китобро аз масофаи 20 см меҳонад. Қувваи оптикийи айнаки бачаро ёбед (дптр).

- A) -1,5; B) -1; C) -2; D) +2.

16. Ашё аз линзай масофаи қонуниаш 12 см дар қадом масофа гузошта шавад, тасвири он андозаи худаш 3 маротиба калон мешавад (см)?

- A) 16; B) 18; C) 20; D) 15.

ХУЛОСАХОИ МУҲИМ АЗ РӮИ БОБИ 5

Таҷрибаи Олаф Рёмер	О. Рёмер якумин шуда суръати рӯшноиро бо усули астрономӣ чен намуд
Таҷрибаи Арман Физо	Арман Физо дар шароити лабораторӣ ба чен кардани суръати рӯшной муввафғақ шуд.
Ба суръати рӯшной ва воҳиди дарозӣ “метр” таснифи нав	Дар соли 1983 сарассамблеяи ченак ва тарозухои Байналхалқӣ суръати рӯшной дар вакуум ба $c = 299792\ 458$ м/с баробар буданашро ба ҳисоб гирифтанд, таърифи нави метрро қабул кардааст: “Метр” -ин ба роҳи тайкардаи рӯшной дар вакуум дар интервали вақти $1/299792\ 458$ с баробар аст.
Инъикоси пароканандай рӯшной	Рӯшной аз сатҳи дурушту носуфта парокананда инъикос мешавад.
Инъикоси ботартиби (оинавӣ) рӯшной	Агар сатҳ ҳамвор (суфта) бошад, аз ин гуна сатҳ рӯшной ботартиб (оинавӣ) инъикос мешавад.
Қонунҳои инъикоси рӯшной	1. Шуоъи афтида, шуоъи инъикосшуда ва хати амудие, ки ба нуқтаи афтиши нур ба сарҳади ду муҳит гузаронида шудааст, дар як ҳамворӣ меҳобанд. 2. Кунчи инъикос ба кунчи афтиш β баробар аст.
Қонуни шикасти рӯшной	1. Шуоъи афтида, шуоъи шикаста ва хати амудии ба нуқтаи афтиш дар сарҳади ду муҳит гузаронидашуда дар як ҳамворӣ меҳобад. 3. Нисбати синуси кунчи афтиш бар синуси кунчи шикаст барои ду муҳити додашуда, бузургии событ (доимӣ) мебошад, яъне: $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1}$
Инъикоси пурраи дохилии рӯшной	Мавриди равон кардани шуоъ аз муҳити қобилияти шуоъшиканиаш қалон ба муҳит қобилияти шуоъшиканиаш хурд ($n_1 > n_2$) дар ҳолати аз ягон кунчи афтиш шуоъ аз сарҳади ду муҳит пурра инъикос мешавад. Дар инъикоси пурраи дохилий қимати худудии кунчи α_0 чунин ифода карда мешавад: $\sin \alpha_0 = \frac{n_2}{n_1}$ Ин чо n_1 ва n_2 қобилияти шуоъшикании муҳитҳои як ва ду

Линза	Чисми шаффофе, ки аз як ё ки ду тарафаш бо сатҳи сферикӣ маҳдуд карда шудааст, линза номида мешавад. Онҳо аз рӯй табиаташон ба ду намуд чудо мешаванд, яъне линзаҳои чамъоваранд ва парокананда.
Кувваи оптикий линза	Бузургие, ки ба масофаи қонунии линза чаппа аст, кувваи оптикий линза меноманд. $D = \frac{1}{F}$
Формулаи линза	$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}$ d ва f бо равиши мувоғик масофа аз ашё то линза ва аз линза то тасвир
Калонкуний хатти линза	Нисбати тасвири ашё бар андозаи худи ашё калонкуний хаттии линза номида мешавад. Дар асоси таъриф: $K = \frac{f}{d} = \frac{A'B'}{AB}$ калонкуний хатти линза бо масофаи аз линза то тасвир (f) ва аз ашё то линза (d) ҳам аниқ карда мешавад, яъне: $K = \frac{f}{d}$
Лупа	Лупа – линзай барҷаста аст, ки кунчи биниши предметро калон меқунад. Калонкуний линза бо формулаи $K = \frac{D_0}{F}$ аниқ карда мешавад. Дар ин ҷо D_0 – масофаи беҳтарини биниш. $D_0 = 25$ см
Фотоаппарат	Фотоаппарат асбобест, ки тасвири объектро дар плёнка, фотопластина ё фотокоғаз нақш бандонида нигоҳ медорад.
Микроскоп	Микроскоп асбоби оптикиест, ки объектҳои бағоят майдай бевосита ба ҷашм нонамоёни дар масофаи наздик бударо калон карда нишон медиҳад. Калонкуний микроскоп бо ёрии формулаи $K = l D_0 / F_1 F_2$ аниқ карда мешавад. Дар ин ҷо l масофаи байни линзаҳо, F_1 ва F_2 масофаи қонунии объектив ва оқуляр.
Наздикбинӣ	Барои беҳтар кардани биниши ҷашмони наздикбин аз айнакҳои қувваи оптикий линзаҳояшон манғӣ истифода мебаранд.
Дурбинӣ	Барои беҳтар кардани биниши ҷашмони дурбин аз айнакҳои қувваи оптикий линзаҳояшон мусбат истифода мебаранд.

МАНЗАРАИ ФИЗИКИИ ОЛАМ. ТАРАҚКИЁТИ ФИЗИКА-ТЕХНИКА

§ 58. МАНЗАРАИ ЯГОНАИ ФИЗИКИИ ОЛАМ

Манзараи механикиси олам

Олимон аз замонхой кадим саркарда, дар бораи манзараи олам мулоҳиза менамуданд. Лекин онҳо ба тафаккур такя намуда, умумиқуниро, ки аз таҷриба ва мушоҳидаҳо пайдо мешавад ба назари этибор нагирифтаанд. Дар омӯзиши ҳодисаҳои табиат ба натиҷаҳои таҷриба такя карданро якумин маротиба Г.Галилей баён кардааст. Аз ҳамин сабаб чун фан шакл ёфтани физика аз замони Галилей қабул карда шудааст. Вай ғояҳо дар бораи принципи нисбият, инерсияро гуфта, тасдики онҳоро дар таҷриба мушоҳида намуд. Ин гуни корҳо аз тарафи И.Нютон давом дода шуд. Ҳамин тарик дар асри XVII меҳаника аз табиатшиносӣ чудо гашта, манзараи меҳаникиси олам ба вучӯд оварда шуд.



Манзараи меҳаникиси олам аз элементҳои монанди: материя, ҳаракат, фазо, вақт, таъсири байниҳамдигарӣ, қонунияти сабаб ва натиҷа ва ғайраҳо ташкил ёфта, дар он ҷараёнҳои гуногун дар асоси қонунҳои меҳаника фаҳмонида шуданаш мумкин аст.

Мувофиқи манзараи меҳаникиси олам, **материя** моддаи аз зарраҳо ташкилёфта фаҳмида шуда, олам аз материяи **ҳаракатқунанда** меояд. **Фазо** ва **вақт** моҳияти мутлақ буда ба материя ва ҳаракат вобаста нест (Нютон). Дар асри XX ин ақида инкор карда шуд. (Эйнштейн). **Таъсири байнаҳамдигарӣ** дар асоси қонуни ҷозибаи универсалӣ буда, вай дар як лаҳза ба амал меояд. **Натиҷа** албатта ба сабаб **вобаста аст** (вокеъҳои вобаста ба сабаб буда, як ҳолат маълум бошад, ҳолати паси он дар асоси принципи сабаб - натиҷа муайян карда мешавад). Мувофиқи тасаввuri меҳаникаи классикии Нютон қашфкарда, аввал ҳодисаҳои алоҳида-алоҳида ба амал омада, ҷараёнҳо, далелҳо ба гурӯҳҳо чудо карда шуда, дар асоси вобастагии **қонуниятҳои меҳаникӣ** манзараи ягонаи умумиро ташкил медиҳад.

Манзараи электромагнитии олам

Дар асри XIX тадқиқи ҳодисаҳои электромагнитӣ, қашфи қонуниятҳои он сар шуд. Лекин онҳоро аз нуқтаи назари меҳаникӣ бо қадом флуид (моёни маҳсуси фаразкарда, мухит) фаҳмониданӣ шуданд. Ин ақидаҳо ба танқид дучор гашта, ба инкоршавӣ сар карданд. Ҳамин вақт М.Фарадей пешравии

мухим шуд. Пас аз ин ғояро ривоҷ дода Ч.Максвелл *назарияи майдони электромагнитиро* ба вучуд овард. То ин дам ҳодисаҳои электрӣ ва магнитӣ алоҳида-алоҳида ба назари эътибор гирифта мешуд. Акнун онҳо ба тартиби маълум оварда шуданд. Майдони электромагнитӣ дар фазо бефосила тафиир мёёбад.

Аз рӯи манзараи механикии олам материя аз *модда иборат аст* гуфта шавад, дар мазараи электромагнитии олам материя дар шакли *майдон* буданаш ҳам қайд карда шуд. *Ҳаракат* факат дар модда ва ҳаракати зарраҳои он иборат набуда, балки дар сифати майдон ва ҳаракати мавҷҳои электромагнитӣ дида шуданаш тақозо намуд. Таъсири байниҳамдигарӣ фақат *яклаҳза на* бо майдони гравитационӣ, балки бо суръати маҳдуд ба воситаи майдони электромагнитӣ ҳам шуданаш эътироф карда шуд. Ҳамин тавр манзараи электромагнитии олам шакл ёфт.



Баробари ҳамин дар табиат мавҷудияти дуто таъсири байниҳамдатарии фундаменталӣ-таъсири байниҳамдигарии гравитационӣ ва электромагнитӣ қайд шуд.

Манзараи физикии олам дар замони ҳозира

Дар охирҳои асри XIX ва аввали асри XX тадқиқотҳо дар соҳаи физикаи атом, порсияҳои майдони электромагнитӣ назария дар бораи квантҳо, таълимотҳо дар бораи табиати мавҷии зарраҳо, қонунунҳои классикии физика барои ҳамаи ҳодисаҳои физикӣ ҷой надоштанашро нишон дод. Тақсимшавии материя ба *моддаи соҳибӣ* соҳти фосиланок ва майдони бефосила маънои мутлақи ҳудро гум кард.

Ба ҳама шаклҳои материя, дуализми корпускулавӣ-мавҷӣ (дуализм - дугона) ба модда ва майдон ҳос буданаш муайян карда шуд. Дар натаҷаи инҳо ҳосияти квант доштани материя қашғ гардид. Баъди пайдо шудани *физикаи квантӣ*, ки ҳаракати микрозарраҳоро тавсиф медиҳад дар манзараи ягонаи физикии олам элементҳои нав ба назар менамудагӣ шуд.

Принципҳои назарияи квенти мутлақ умумӣ буда, барои тавсиф додани ҳамаи зарраҳо, таъсири байниҳамдигарӣ ва байниҳамдаврзанини онҳо ба кор бурда мешавад.



1. Манзараи механикии олам аз қадом элементҳо ташкил ёфтааст?
2. Фарқи байни манзараҳои механикӣ ва электромагнитии олам аз чӣ иборат аст?
3. Дар бораи манзараи ягонаи физикии олам чихоро медонед?

§ 59. ТАРАҚҚИЁТИ ФИЗИКА ВА ТЕХНИКА. ТАДҚИҚОТҲОИ СОҲАИ ФИЗИКА ДАР ӮЗБЕКИСТОН

Тараққиёти физика ва техника

Дар соҳти ибтидои чамъият аввал яроқҳои сангин, баъд тиру камон, зарфҳои аз лой сохташуда, болғай сангин ва яроқҳои мисин пайдо шуд. Миллион сол пеш дар 4-3 ҳазорсола аз латун асбобҳои меҳнатӣ соҳта шуданд. Баъдтар аз оҳан истифода бурданд. Дехқонӣ ривоҷ ёфта, таҷхизотҳои оббарорӣ ва асбобҳои заминшудгоркунӣ пайдо шуд. Дар соҳтмон фашангҳои борбардор ихтироъ гардид. Одамон аз танаи дараҳт заврак соҳта, дар об шино карданро ёд гирифтанд. Баъдтар киштиҳои бодбонӣ пайдо шуданд. Дастгоҳҳои боғандагӣ соҳта шуданд. Ҳунармандӣ ривоҷ меёфт. Дар асрҳои XV-XVI кураи домнагӣ соҳтанд. Дар техникаи ҳарбӣ яроқҳои оташфишон, машина ва механизмҳо пайдо шуданд. Дар оҳирҳои аспи XIX машинаи чопкунӣ, аппарати телеграф, фотография, муҳаррикҳои дарунсӯз, радио, телефон, кинематография, автомобил соҳта шуд. Техникаи ҳарбӣ, транспорти роҳи оҳан ривоҷ ёфт. Физика ва техника дар давоми аспи XX ба истифодаи он ба таври васеъ амалӣ гардид, энергияи электрикӣ ба ҳама соҳаҳо тадбиқи ҳудро ёфт. Машинасозӣ, авиасия, техникаи атом, кибернетика ва техникаи ҳисоб, электроника, телевидение, ракетасозӣ, автоматика, космонавтика, технологияи ахборот ва дигар соҳаҳо ба дараҷаи баланд тараққӣ ёфт. Саноат ҳочагии қишлоқ, хизмати майшӣ, фан, маориф, маданият, спорт, соҳтмон, транспорт алоқа, энергетика ва дигар соҳаҳо аз муавафғақиятҳои техника истифода бурданд. Дар аспи XXI дар соҳаҳои технологияи ахборот, биофизика ва нанотехнология кашфиётҳои бузург шуданаш башорат карда шуданд.

Тадқиқотҳои соҳаи физика дар Ӯзбекистон

Дар ватани мо олимони бузург: Форобӣ, Берунӣ, Ибни Сино ва Улуғбек ба камол расида, дар университetu институтҳо ва ҳам муассисаҳои илмии академияи Фанҳо дар ҳама самтҳои фанни физика ба таври васеъ корҳои тадқиқотӣ бурда мешавад.

Тараққиётҳои илмӣ дар соҳаи физика дар Ӯзбекистон солҳои 1920 - 30 дар лабораторияҳои мактабҳои олий бурда шуд. Соли 1932 комитети Фан таркиб ёфт. Соли 1943 академияи Фанҳои Ӯзбекистон ташкил карда шуд. Ҳамин сол институти физика-техникаи АФ Ӯзбекистон, соли 1956 институти физикаи ядро, соли 1966 институти Астрономия, соли 1967 институти Электроника, соли 1976 иттиҳодияи истеҳсолии «Физика — Офтоб» ташкил карда шуд. Ба сафи муассисаҳои илмию тадқиқотии физика соли 1977 шӯъбайи физикаи ҳарорат АФ-ҳои Ӯзбекистон, соли 1992 иттиҳодияи истеҳсоли илмии «Коинот», соли 1993 институти материалшиносӣ дохил шуд. Дар ин муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва Университети Давлатии Тошканд (Университети Миллии Ӯзбекистон) Университети Давлатии Самарқанд, Университети Давлатии Нукс,

Универститети техникаи Тошканд ва дигар мактабҳои олӣ оид ба муаммоҳои гуногуни фанни физика корҳои тадқиқотӣ бурда шуда, ба тараққиёти физика дар миқёси ҷаҳон ҳиссаи арзанда гузошта мешавад.

Шумо бо корҳои тадқиқотӣ оид ба истифодаи энергияи Офтоб дар Ӯзбекистон ва соҳаи ядро шинос мебошед (ба § 32, 37 нигоҳ, кунед). Мувафаққиятҳои ба даст овардаи олимони мамлакатамон оид ба самтҳои дигари физика бекиёс мебошад. Аз он ҷумла, жолаҳои электрон-ядро дар атмосфера қашф карда шуд. Ҳодисаи диссосиатсияи дифраксионию когерентии ядрои протон дар ҷаҳон якумин шуда муайян карда шуд. Якчанд намуди гудохтаҳои саҳти дори ҳосиятҳои нимноқилҳо дошта ҳосил карда, ҳосиятҳои физикии онҳо омӯхта шуд. Дар асоси натиҷаҳои тадқиқотҳои болой диодҳои зудиашон хеле баланд, асбобҳои барои омӯхтани ҷараёнҳои электронии дар нимноқилҳо тез ба вучудоянда, матритсаҳои фотодиоди тасвирро расонанда, детектори кремний-литий ва дигар асбобҳо ба вучуд оварда шуд. Бо ҳамкории Руссия барои тадқиқотҳои қайхонӣ материалҳои гуногун оғарида шуд.

Дар муассисаҳои илмӣ тадқиқотӣ ва лабораторияҳои мактабҳои олӣ корҳои илмӣ тадқиқотӣ дар самтҳои физикаи ҷисмҳои саҳт, физикаи молекулярий ва ҳаракатӣ, оптика ва акустика, ки дорой аҳамияти амалий мебошад, бурда мешавад. Аз он ҷумла, синтези моддаҳо дар ҳароратҳои баланд, структура ва тарзҳои нави идораи ҳосиятҳои он бо нури лазерӣ кор карда шудааст. Пирометри дар интервали $5\text{--}1000^{\circ}\text{C}$ ва $80\text{--}2000^{\circ}\text{C}$ коркунанда, нурафкании ҷисми нури инфрасурҳ барорандаро ба қайд гиранда - қабулкунаки намуди нав соҳта шуд.

Дар муҳитҳои фавқулшаффофи соҳаи оптикаи муҳитҳои конденсатноккарда паҳншавии нурҳои лазер омӯхта шуда, дар он ҳодисаи нав - люминиссенсияи тезкори васеъ тасма ёфт шуд. Дар соҳаи спектроскопия дар муҳитҳои гайрихаттӣ майли аномалии нури лазерӣ ва ҳодисаи худ аз худ қонун(фокус)нокшавӣ қашф гардид. Оптикаи наҳҳои нури гайрихаттии модулятсияшуда ба вучуд оварда шудааст.

Инчунин, диодҳои гуногуни нурбарорандай баландсамара (академик М.С.Саидов), бо ҳамкории Руссия барои тадқиқотҳои қайхонӣ як қатор материалҳои зарурӣ оғарида шуд.

Дар мамлакати мо, тадқиқотҳои дар соҳаи физика бурда истода дар тараққиёти физикаи замони ҳозира, ба фаровон гаштани шароити зисту зиндагонии ҳалқ хизмат меқунад.



1. Дар тараққиёти техника, фанни физика, такявӣ буданашро асоснок кунед.
2. Дар бораи тараққиёти физика ва техника аз қадим то давраи ҳозира нақд кунед.
3. Дар бораи тадқиқотҳои олимони Ӯзбекистон дар соҳаи физика чиҳоро медонед?

ЧАВОБИ МАШҚХО

Машқи 1. 1. $N = 1,2 \cdot 10^{26}$ то. 2. $d = 2,5 \cdot 10^{-10}$ м. 3. $N \approx 1,67 \cdot 10^{23}$ то. 4. $V = 27$ см³. 5. $N \approx 2 \cdot 10^{24}$ то.

Машқи 2. 1. $v = 15$ мол. 2. $m = 352$ г. 3. $N = 1,5 \cdot 10^{23}$ то. 4. $m_0 = 6 \cdot 10^{-26}$ кг. 6. $M = 44$ г/мол (ангириди карбонат).

Машқи 3. 1. $N = 1,8 \cdot 10^{24}$ то. 2. $m = 373$ г. 3. Ангириди карбонат. 4. $n = 3,33 \cdot 10^{28}$ м⁻³. 5. $N = 1,05 \cdot 10^{24}$ то. 6. $S \approx 0,72$ м². 7. $m = 40$ г. 8. $V = 0,5$ л. 9. $n = 3 \cdot 10^{27}$ м⁻³. 10*. $l = 3 \cdot 10^{13}$ м. Молекулаҳои об ба як қатор чида шавад, дарозии ҳосилшуда аз масофаи байни Замину Офтоб ≈ 78125 маротиба калон мешавад.

11*. $V = 81$ см³. 12*. $N \approx 3 \cdot 10^{24}$ то. 13*. $d = 2,5 \cdot 10^{-9}$ м.

Машқи 4. 1. $p = 800$ Па. 2. $p = 108$ кПа. 3. $\bar{v} = 120$ м/с. 4. $\bar{E}_k = 4 \cdot 10^{-21}$ Ҕ. 5. $\rho = 0,75$ кг/м³. 6. $\bar{v} = 2000$ м/с. 7. $\bar{E}_k = 1,125 \cdot 10^{-21}$ Ҕ

Машқи 5. 3. 3 маротиба меафзояд 4. $p \approx 13,8$ кПа. 5. $n = 5 \cdot 10^{25}$ м⁻³. 6. $N \approx 2,65 \cdot 10^{25}$ то. 7. $N \approx 265$ то.

Машқи 6. 1. $\bar{v} \approx 1765$ м/с. 2. $T \approx 321$ К. 3. $T \approx 460$ К. 4. $\bar{E}_k = 6 \cdot 10^{-22}$ Ҕ. 5. $n = 3 \cdot 10^{26}$ м⁻³. 6. $V \approx 0,5$ м³. 7. $T = 700$ К. 8. $T_0 = 50$ К.

Машқи 7. 1. $V = 3$ м³. 2. $v = 3$ мол. 3. $M = 32$ г/мол, Гази кислород (O₂). 4. $\rho = 2,5$ кг/м³. 5. $T \approx 318$ К. 6. $v = 2,4$ мол. 7. $v \approx 2490$ мол. 8. $T = 700$ К.

Машқи 8. 1. $V = 0,5$ л. 2. $p = 1,2 \cdot 10^6$ Па. 3. $V = 12,5$ л. 4. $p = 80$ кПа.

Машқи 9. 1. $V_2 = 20$ л. 2. $\Delta T = 216$ К. 3. $V = 4$ л. 4. $\Delta T = 128$ К.

Машқи 10. 1. $T = 400$ К. 2. Фишор $\approx 2,2$ маротиба меафзояд 3. $p_1 = 125$ кПа.

Машқи 11. 1. $p_2 = 1,5 \cdot 10^6$ Па. 2. Фишор 1,72 маротиба кам шудааст. 3. $t_2 = 99$ °С. 4. Ҳаҷми газ 30% зиёд шудааст. 5. $h \approx 25$ м. 6. $T_1 = 120$ К. 7. $T_1 = 200$ К 8. $T_2 = 240$ К

Машқи 12. 1. $m = 0,8$ кг. 2. $p = 75$ кПа. 3. $\Delta U = 4487$ Ҕ кам шудааст. 4. $\Delta U = 12465$ Ҕ зиёд шудааст 5. $\Delta U = 59,6$ кҔ зиёд шудааст 6. $\Delta U = 30$ Ҕ зиёд шудааст. 7. 2 маротиба зиёд шудааст

Машқи 13. 1. $\Delta V = 0,3$ м³. 2. $\Delta t \approx 70$ °С. 3. $A = 20$ Ҕ. 4. $A = 0,25$ Ҕ.

Машқи 14. 1. $Q = 67,5$ кҔ. 2. $c = 890$ Ҕ/(кг*К) Ҕ/(кг*К) алюминий 3. $Q = 504$ кҔ. 4. $Q_1 = 7,8$ кҔ; $Q_2 = 1,95$ кҔ.

Машқи 15. 1. $m \approx 53,5$ г. 2. 4,2 маротиба зиёд шудааст 3. $\Delta U = 900$ Ҕ зиёд шудааст. 4. $t_2 = 113$ °С. 5. $A = 200$ Ҕ. 6. $T_0 = 100$ K; $A = 4155$ Ҕ. 7. $m_2 = 48$ кг 8. Ҳидроген 2 маротиба зиёдтар. 9. $t = 20$ °С. 10. $V_1 = 40$ л; $V_2 = 40$ л. 11. $\Delta t = 320$ °С.

Машқи 16. 1. $m = 200$ г. 2. $m = 72,5$ кг. 3. $Q = 322$ МҔ. 4. $Q = 3 \cdot 10^7$ Ҕ.

Машқи 17. 1. $A = 5$ кҔ. 2. $\Delta U = 2,8$ кҔ. 3. $A = 1,4$ кҔ. 4. $\Delta U \approx 7,5$ кҔ. 5. $Q = 6232$ Ҕ. 6. $Q = 500$ Ҕ. 7. $v \approx 1$ мол

Машқи 18. 1. $A = 252$ Ҕ. 2. $\eta = 60\%$. 3. $T_1 = 800$ K. 4. $A = 390$ Ҕ. 5. $A = 42$ кҔ. 6. $\Delta T = 335$ К. 7*. $Q_1 = 900$ кҔ. 8*. $\Delta T = 600$ К.

Машқи 19. 1. $\eta = 28\%$. 2. $t = 9$ дақиқа. 3. $m = 0,2$ кг. 4. $m = 37,8$ кг. 5. $T_2 = 300$ K. 6. $A = 20$ кҔ. 7*. $s = 138$ км. 8*. $N = 36$ kW.

Машқи 20. 1. $d \approx 2,1$ мм. 2. $r = 0,25$ мм. 3. $h = 10,2$ мм. 4. $m \approx 46,7$ мг.
 5. $\sigma \approx 23,4$ мН/м. 6. $\sigma = 33$ мН/м. 7. $N \approx 285$ то. 8. $h = 90$ мм. 9. $\Delta W = 96$ мкЧ.
 10. $\Delta W \approx 0,5$ мЧ.

Машқи 21. 1. $\sigma = 95,5$ МПа. 2. $S = 3$ см². 3. $h \approx 12,7$ м. 4. $E \approx 196$ ГПа.
 5. $d \approx 7,7$ мм. 6. $l = 2548$ м.

Машқи 22. 1. $Q = 1008$ кЧ. 2. $m \approx 0,17$ кг. 3. $Q = 167$ кЧ. 4. Аз пұлод
 5. $m = 1,25$ кг 6. $Q \approx 75$ МЧ.

Машқи 23. 1. $Q = 11,5$ МЧ. 2. $Q = -115$ кг. 3. $\varphi \approx 58\%$. 4. $\varphi \approx 63\%$.
 5. $\varphi \approx 65\%$. 6. $\rho = 10,9$ г/м³ 7. $\varphi = 62\%$.

Машқи 24. 1. $t \approx 2095$ с. 2. $t_1 \approx 500$ с, $t_2 \approx 1,3$ с. 3. $v \approx 12,6$ с⁻¹.

Машқи 25. 1. $\alpha = 35^\circ$, 2. $d = 1,2$ м. 3. $v = 1,5 \cdot 10^8$ м/с. 4. $\beta \approx 19^\circ$.

$$5. \frac{s_1}{s_2} = \frac{n_2}{n_1} \approx 1,13.$$

Машқи 26. 1. $\alpha_0 = 49^\circ$. 2. $n = 1,79$. 3. $\alpha_0 = 30^\circ$. 4. $n = 1,2$. 5. $n = 1,64$.

Машқи 27. 1. $D_1 = 2,5$ дптр, $D_2 = 4$ дптр, $D_3 = 10$ дптр, $D_4 = -10$ дптр,
 $D_5 = -4$ дптр, $D_6 = -2,5$ дптр. 2. $D = 4,5$ дптр, 3. $f = 30$ см, $K = 2$. 4. $F = 12$ см,
 $D = 8,3$ дптр. 5. $d = 62,5$ см. 6. $D = 3$ дптр. 7. $D = -3$ дптр. 8. $D = 4,5$ дптр.

Машқи 28. 1. $K = 10$. 2. $F = 1,25$ см. 3. $K = 200$. 4. $D = 1,2$ м. 5. Дар якумаш
 6. $K = 4$. 7. $l = 90$ см.

Машқи 29. 1. $d \approx 50$ м. 2. $K \approx 833$. 3. $D = +2$ дптр. Дар одами дурбин
 4. $a = 12,5$ см. 5. $D = -2,25$ дптр. 6. $a = 17$ см.

Боби 1, қавоби супоришҳои тест

1.D	2.B	3.D	4.B	5.B	6.B	7.B	8.B	9.D	10.D
11.A	12.D	13.A	14.B	15.C	16.D	17.B	18.C	19.B	20.D
21.A	22.C	23.A	24.B	25.D	26.D	27.D	28.C	29.A	30.B

Боби 2, қавоби супоришҳои тест

1.A	2.A	3.B	4.B	5.C	6.B	7.D	8.D	9.C	10.D
11.A	12.A	13.A	14.B	15.A	16.A	17.A	18.D	19.D	20.C
21.C	22.D	23.B	24.C	25.A	26.B	27.A	28.A	29.D	

Боби 3, қавоби супоришҳои тест

1.D	2. C	3. B	4.C	5.A	6.C	7.B	8.A	9.C	10.C
11.D	12.B	13.D	14.A	15.C					

Боби 4, ҷавоби супоришҳои тест

1.D	2.B	3.A	4.A	5.D	6.C	7.D	8.D	9.D	10.A
11.C	12.A	13.B	14.B	15.A	16.A				

Боби 4, ҷавоби супоришҳои тест

1.D	2.D	3.D	4.A	5.B	6.B	7.C	8.C	9.B	10.D
11.D	12.D	13.C	14.B	15.B	16.A				

АДАБИЁТҲОИ ИСТИФОДА БУРДАШУДА

1. P. Habibullayev, A. Boydedayev, A. Bahromov, M.Yuldasheva. FIZIKA. 9- sinf darsligi. Toshkent . «G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi» – 2014-у.
2. N.Sh.Turdiyev. FIZIKA. 9 - sinf darsligi. Toshkent . «G‘. G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi» – 2016-у.
3. В.А. Касъянов. ФИЗИКА 10 – класс. Москва. «Дрофа» – 2005 г.
4. Е.В.Громыко, В.И.Зенкович, А.А. Луцевич, И.Э.Слесарь. ФИЗИКА. 10- класс. Минск. «Адъкация і выхаванне» – 2013 г.
5. K. Suyarov, A. Husanov, L. Xudoyberdiyev. FIZIKA. Mexanika va molekul-yarfizika. Akademik litsey o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘llanma. Toshkent. «O‘qituvchi» NMU – 2002-у.
6. K.T. Suyarov, Sh.N. Usmonov, J. E. Usarov. Molekulyar fizika. II kitob. Toshkent. «Yangi nashr» – 2016-у.
7. K.A.Tursunmetov va boshqalar. Fizikani takrorlang. Toshkent. «O‘qituvchi» – 2007 у
8. В.И.Лукашик. Qiziqarli fizika. Savol va masalalar to‘plami. «G‘. G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi». Тошкент – 2016-у.
9. Oliy o‘quv yurtlariga kiruvchilar uchun test savollari. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi. «Axborotnoma» Toshkent. 1996 – 2003-yillar.

МУНДАРИЧА

ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛАВЙ ВА АСОСҲОИ ТЕРМОДИНАМИКА

БОБИ I. АСОСҲОИ НАЗАРИЯИ МОЛЕКУЛАВЙ- КИНЕТИКИИ СОХТИ МОДДАХО

§ 1. Назарияи молекулавй- кинетикии соҳти модда	4
§ 2. Андоза ва массаси молекула	7
§ 3. Миқдори модда	12
§ 4. Ҳалли масъалаҳо	16
§ 5. Гази идеалий	18
§ 6. Ҳарорат	21
§ 7. Суръати ҳаракати молекулаҳои газ	25
§ 8. Ҳалли масъалаҳо	28
§ 9. Муодилаи ҳолати гази идеалий	30
§ 10. Ҷараёни изотермӣ	33
§ 11. Ҷараёни изобарӣ	35
§ 12. Ҷараёни изохорӣ	37
§ 13. Машғулоти амалий. Баҳодихӣ ба андозаи молекулаҳо	38
§ 14 . Ҳалли масъалаҳо.	40
Супоришҳои тестӣ оиди тақрори боби I	44
Хулосаҳои муҳим аз рӯи боби I	47

БОБИ II. ЭНЕРГИЯИ ДОХИЛӢ ВА ЭЛЕМЕНТҲОИ ТЕРМОДИНАМИКА

§ 15. Энергияи дохилӣ	50
§ 16. Кор дар термодинамика	53
§ 17. Миқдори гармӣ	55
§ 18. Ҳалли масъалаҳо	60
§ 19. Машғулоти амалий. Омӯзиши мувозинати гармӣ дар ҷисмҳо	63
§ 20. Кори лабораторӣ: муайян кардани гармиғунҷоиши хоси ҷисмҳои саҳт.....	64
§ 21. Гармии хоси сӯзиши сӯзишворӣ	65

§ 22. Қонуни якуми термодинамика.....	67
§ 23. Ҳалли масъалаҳо	70
§ 24. Бебозгаштии ҷаравонҳои гармӣ. Қонуни дуюми термодинамика.....	72
§ 25. Кори лабораторӣ. Муқоиса намудани миқдорҳои гармӣ ҳангоми омехта кардани обҳои ҳарораташон гуногун.....	73
Супоришҳои тестӣ оид боби II	74
Хуласаҳои муҳим аз рӯи боби II	78

БОБИ III МУҲАРИКҲОИ ҲАРОРАТӢ

§ 26 . Муҳаррикҳои дарунсӯз.....	81
§ 27. Принсиҳи кори муҳаррикҳои ҳароратӣ	83
§ 28. Ҳалли масалаҳо	86
§ 29. Машинаҳои ҳароратӣ ва муҳофизаи табиат	87
§ 30. Ҳалли масъалаҳо	89
Супоришҳои тестӣ оиди такрори боби III	91
Хуласаҳои муҳим аз рӯи боби III	93

БОБИ IV ХОСИЯТҲОИ ЧИСМҲОИ САХТ ВА МОЕҶ.

§ 31. Хосиятҳои моеҷҳо	94
§ 32. Таркунӣ . Ҳодисаҳои капиллярӣ	97
§ 33. Ҳалли масъалаҳо	100
§ 34. Кори лабораторӣ. Муайян кардани коэффициенти касиши сатҳӣ	103
§ 35. Чисмҳои кристаллӣ ва аморфӣ	104
§ 36. Хосиятҳои механикӣи чисмҳои саҳт	106
§ 37. Ҳалли масъалаҳо	109
§ 38. Гудозиш ва саҳтшавии чисмҳои кристаллӣ	111
§ 39. Гармии хоси гудозиши моддаҳо. гудозиш ва саҳтшавии чисмҳои аморфӣ	113
§ 40. Бухоршавӣ ва конденсатсия	116
§ 41. Ҳодисаҳо дар атмосфера	119
§ 42. Кори лабораторӣ. Муайян кардани намнокии ҳаво	124
§ 43. Ҳалли масъалаҳо	125
Супоришҳои тестӣ оиди такрори боби IV	126
Хуласаҳои муҳим аз рӯи боби IV	128

БОБИ V. ОПТИКА ҚОНУНҲОИ ПАҲНШАВИИ РӮШНОЙ. АСБОҲОИ ОПТИКӢ

§ 44. Муайян кардани суръати рӯшной.....	131
§ 45. Қонунҳои инъикос ва шикасти рӯшной.....	134
§ 46. Ҳалли масъалаҳо	138
§ 47. Инъикоси пурраи дохилӣ	139
§ 48. Ҳалли масъалаҳо	142

§ 49. Кори лабораторй. Муайян кардани қобилияти шуоъшикании шиша	143
§ 50. Линзаҳо	144
§ 51. Сохтани тасвир бо ёрии линзай тунук. Сохтани тасвир бо линза.....	146
§ 52. Ҳалли масъалаҳо	148
§ 53. Кори лабораторй . Муайян кардани қувваи оптикаи линза	150
§ 54. Асбобҳои оптикаи	151
§ 55. Чашм ва биниш	154
§ 56. Ҳалли масъалаҳо	156
§ 57. Гелиотехника. Истифодаи энергияи офтоб дар Ӯзбекистон	158
Супоришҳои тестӣ оиди такрори боби V	160
Хулосаҳои муҳим аз рӯи боби V	162

МАНЗАРАИ ФИЗИКИИ ОЛАМ. ТАРАҚҚИЁТИ ФИЗИКА-ТЕХНИКА

§ 58. Манзараи ягонаи физикии олам	164
§ 59. Тараққиёти физика ва техника. Тадқиқотҳои соҳаи физика дар Ӯзбекистон...166	

HABIBULLAYEV PO'LAT QIRG'IZBOYEVICH ,
BOYDEDAYEV AHMADJON ,
BAHROMOV AKBAR DALABOYEVICH ,
SUYAROV KUSHARBAY TASHBAYEVICH,
USRAROV JABBOR ESHBEKOVICH,
YULDASHEVA MOHIDILXAN KAMALDJANOVNA.

FIZIKA

*Umumiy o'rta ta'lim maktablarining
9-sinfi uchun darslik*

Uchinchi nashr

(Tojik tilida)

Мутарчим *T. Мутаваллиев*
Мухаррирон *Ч. Эшонқулов, А. Раҳимов*
Мухаррири бадей *Ш. Мирфаёзов*
Мухаррири техникӣ *X. Хасанова*
Мусаҳҳех *T. Мутаваллиев*
Саҳифабанди компьютерӣ *У. Валижонова*

Рақами литсензияи нашриёт АИ №290. 04. 11. 2016.

Ба чопаш 12.07. 2019 ичозат дода шуд.

Андозаи 70 x100^{1/16} Times New Roman гарнитура.

Чопи офсетӣ. Ҷузъи чопии шартӣ 14,3 Ҷузъи нашрию ҳисобӣ 12,5
Адади нусха нашр. Супориши

Дар хонаи эҷодии табӯу нашри “Faafur Fulom”-и Очонсии иттилоот ва
коммуникатсияҳои оммавии назди маъмурияти
Президенти Республикаи Ўзбекистон, Тошканд 100128, кӯчаи
Лабзак, 86 чоп шудааст.

Чадвали нишондиҳандаи ҳолати китоби ба ичора додашуда

T/p	Ному насаби хонанда	Соли хониш	Ҳолати китоб ҳангоми гирифттан	Имзои роҳбари синф	Ҳолати китоб ҳангоми супоридан	Имзои роҳбари синф
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Китоби дарси ба ичора дода шуда, дар охири соли хониш ҷадвали болой аз тарафи роҳбари синф дар асоси меъёрҳои зерин пур карда мешавад:

Нав	Ҳолати китоби дарси ҳангоми бори аввал супоридан.
Хуб	Муқовааш бутун, аз қисми асосии китоби дарси чудо нашудааст. Ҳамаи вароқҳояш ҳаст, надаридааст, чудо нашудааст, дар саҳифаҳо навишт ва хатҳо нест.
Қаноатбахш	Муқова қач шудааст, канорхояш коҳида, якчанд хатҳо кашида, ҳолати аз қисми асоси чудошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаранда қаноатбахш таъмир шудааст. Вароқҳои чудошуда аз нав таъмир гашта, дар баъзе саҳифаҳо хат кашида шудаанд.
Ғайрика - ноатбахш	Муқова хат кашида шудааст, даридааст, аз қисми асоси чудо гашта-аст ё ки умуман нест, ғайрикдноатбахш таъмир шудааст. Саҳифаҳо дарида, вароқҳо намерасанд, хат кашида, ранг карда шудааст, китоб баркарор карда намешавад